

Ж. Атозога

Агадырь ту
фөнү та да
исемдөйлөн





Худойназар Асозода аз Хатлонзамин аст. Ӯ дар шаҳрҳои Қӯлобу Душанбе дониш омӯхта, хатмкунандай фокултai филологияи тоҷики Донишгоҳи Тоҷикистон мебошад.

Дар риштаи адабиёти нави тоҷики (форсӣ) ва насри муосири дарии Афғонистон таҳассус дорад. Доктори илмҳои филологӣ. Феълан профессори Донишгоҳи Тоҷикистон.

Асарҳои дигари адабиётшиносин муаллиф: «Нигорише ба насри муосири дарии Афғонистон» (1981), «Симои коргар» (1983), «Воқеияти зиндай ва ҷамъбости бадей» (1984), «Развитие жанров в прозе на дари» (1987), «Формирование жанровой системы прозы Афганистана на языке дари» (1988) ва г. мебошанд.

Худойназар Асозорд

Азабийчи
фөвсүй өдөр га
шыксан ал

ДУШАНБЕ
«МАОРИФ»
1991

А 83

ББК 83.3 Форс

Асозода Худойназар.

А 83 Адабиёти форсӣ ва се шоҳаи он.— Душанбе: Маориф, 1991.—128 саҳ.

Китоби профессор Худойназар Асозода «Адабиёти форсӣ ва се шоҳаи он» ба фарҳангӯ адабиёти мардуми форсизабон бахшида шудааст. Муаллиф муштарак будани адабиёти ин халқро таъкид, кардааст.

ББК 83.3 Форс

Китоб аз ҳисоби муаллиф ба табъ расидааст.

A $\frac{4603010000-500}{504(12)-91}$ —91

(C) Асозода X., 1991.

Ба хотираи дурахшони қиблагоҳам
Асо Содикзода

Муаллиф

БА ЧОИ ПЕШГУФТОР

Аввалин китоби мо «Авесто» буд ва нахустин шоиромон Зардушт. Мардуми форсизабони Эрону Афғонистон ва Тоҷикистон фарҳанги муштарақ доранд. Забону адабиётамон низ форсист, фақат ба он фарқ, ки садаи бист онро ба форсиву дарӣ ва тоҷикӣ «маъруф» соҳт. Оё, мо ин забону адабиётамонро медонем? Бале, аммо хеле заиф. Барҳам додани расмулҳати арабиасос форсизабонони Осиёи Миёноро дар мисоли Тоҷикистони имрӯза беш аз ҳафтод сол безабон соҳт. Ҳамчунин алифбои лотинӣ ва баъд кирилӣ, ки сари ин мардум зӯран бор гардид, ба он хотир, ки ҳалқро рафта-рафта аз байн бараванд ва забони як «ҳалқи кабир»-ро созанд. Мегӯянд: ҳоҳед, ки миллатро аз байн баред, расмулҳаташро барҳам дихед, он худ аз ҳуд мемирад.

Акнун айёми нав бозсозиро рӯи кор оварду забони форсӣ дар ҷумҳурии мо бо ҷанд машаққату қурбониҳо «давлатӣ» эълон шуд. Афсӯс аст, аммо шоир рост гуфааст:

Он ҷо ки силоҳ нотавонӣ бошад,
Сад парда ҳиёнати ниҳонӣ бошад.
Зинҳор, забони тоҷикон давлатӣ нест,
То давлати тоҷикон забонӣ бошад...

Забони миллат пояи миллат. Ин шиорест, ки имрӯзҳо вирди забони ҳамагон шудааст. Пояи мо забони форсист. Имрӯз ба он ҷо расидем, ки забонамонро зинда кунем. Ба ин хотир ҳазинаи «Ганчи забон» таъсис додем ва ба он ҳар кас аз рӯи кудрату майл пул медиҳад. Албатта, ин бадбаҳтист. Гуфтаниҳои дардманди зиёде ҳаст, ки онҳоро раванди таъриҳҳо ҷо ба ҷо ҳоҳад кард. Ҳушбахтона, давлатҳои Эрону Афғонистон ҳар сиёсатбозиву табаддулоти ҳарбие, ки кардаанд, ҳеч гоҳ садди роҳи инкишофи адабиёту фарҳанги мардуми ҳеш нашудаанд. Баръакс, ҳар амиру шоҳе, ки тоҷ бар сар ниҳод, барои рушду такомули забону адабиёт ва фарҳанги форсӣ хидмат кард.

Феълан адабиёти форсӣ дар се ҳавзai адабӣ — Техрон, Ко-
бул ва Душанбе дар се муҳити иҷтимоӣ ба асоси се воқеяят
инкишоф дорад. Вақти он расидааст, ки маҳсули адабии ҳав-
заҳои марбута муштарак мавриди баҳси адабиётшиносӣ қарор
гирад. Дар ин ҷода аз робитаҳои фарҳангӣ бояд кор гирифт,
то ки мардуми форсизабон ба корҳои эҷодии якдигар ошно ша-
ванд. Бояд икрор кард: кам тоҷикеро мейбем, ки аз дастовард-
ҳои намояндагони адабиёти Эрону Афғонистон бархурдор аст.
Дар он сӯи марзҳо низ ҳамин тавр аст. Аз ҷониби дигар, дер
ё зуд, ҳатман дар қисматҳои форсизабони Осиёи Миён рас-
мулҳати бобоӣ аз нав барқарор гардад. Он вақт донистани ин
забону адабиёт барои форсизабонон осон ҳоҳад гашт...

Банда ки унвони навиштаамро «Адабиёти форсӣ ва се шо-
ҳаи он» ниҳодаам, ба он маънӣ аст, ки ин адабиёт қарнҳо аз
рӯи навъу чинсаҳои маъмули адабӣ такомул кардааст. Як ни-
шона, ё як хусусияти адабиёти форсӣ истилоҳҳои адабиаш буд,
ки имрӯз ҳам дар адабиёти Эрону Афғонистон ва доираҳои ада-
бии форсизабонони Покистону Ҳиндустон фаъол мебошанд.
Аммо дар адабиёти форсӣ — тоҷикӣ навъҳои чинси ҳамоса дар
қолабҳои аврупой, ҷун: ҳикоя (рассказ), повест, роман, эпопея,
сегона ва ғайра инкишоф дорад. Саволе ба миён меояд, ки ҷа-
ро адибони Эрону Афғонистон ҷунин накарданд? Ҷӣ, магар
насри онҳо аз инкишоф монд? Охир, онҳо аз мо пештар ба ада-
биёту фарҳанги Аврупову Ғарб ошно буданд-ку. Аввалтар аз
мо онҳо ба тарҷумаи падидоҳои адабиёти аврупой пардоҳта
буданд. Мо асосан солҳои сӣ ба ин кор оғоз намудаем. Ин
«хидмат»-ро бузургони мо ба хотири ҷомеаи нав, ба хотири
адабиёту фарҳанги русӣ кардаанд, ки намояндагони он инқи-
лобро бар сарзамини мо ҷун ҳодисаи «ҳаётбахш» оварда буданд.
Ҳол он ки ҳеч қадом аз адибони насли қалонсоли тоҷик ҷи бу-
дани жанрҳои роману повестро намефаҳмидаанд. Жанр, ки ка-
тегорияи таъриҳист, он нишонаи асосии адабиёт буда, хусусияти
миллии адабиётро дар ихтиёр дорад. Насри гузаштаи
форсӣ бо қиссаҳояш, достонҳояш, ҳикояҳояш, солномаву ёд-
доштҳояш ва сафарномаҳояш садсолаҳо машҳур будааст. Ҷӣ
зарурат буд, ки насри имрӯзо аз решаи мустаҳками гузаш-
тааш қанда қунем? Ба таври мушахҳас қиссаву достон ва ҳи-
коят бояд гуфт. Дуруст аст, ки унвони жанрӣ нишонаи зоҳи-
рӣ аст, vale фаромӯш кардан даркор нест, ки ҳар миллатро
аз рӯи сару либосаш зудтар мешиносанд.

Унвони жанрҳо низ дар адабиёти форсӣ ҳамин салоҳиятро
ба ӯҳда доранд. Назарияи жанри қисса сабит месозад, ки он
дар инъикоси ҳаёт аз роман афзалиятҳои камтар надорад. Бар-
гаштан ба истилоҳи қисса нависандай тоҷикро аз тасвири қо-
либӣ озод менамояд. Дар нақлу ҳикояти тасвири истеъодди
қиссагӯро боло мебарад ва ғайра. Чаро ғазалу рубой, қитъа
ва мусаммату байт имрӯз ҳам дар болоравианду мағҳуми ис-
тилоҳии достону қиссаро аз болон навиштаҳоямон тарошидем?

Ҳатман, истилоҳҳои собиқаи адабиётшиносиамонро бояд аз нав зинда кунем. Аз ин адабиёти форсӣ — тоҷикӣ фақат бурд ҳоҳад кард.

Дар ин самт банда кӯшишҳое дорам, ки намунаҳое аз онро дар мазмуни ин китоб ба мушохида гирифтан мумкин аст... Худо кунад, ки бо ин навищта банда дониши муштариёни мӯҳтарамро андаке ба сӯи навӣ такон дода бошам. Он ҷо ки маъкул наёфтед, мазамматам накунед, зоро онҳо сирф ақидаи шахсии бандаанд, ки ба максади қабулондан сурат набастаанд. Ин шумо ва ин ҳам «Адабиёти форсӣ ва се шоҳаи он». Ба таъбири Соиб:

Ҳар ки ио каҷ мениҳад, ҳуни дил мо меҳӯрем,
Шишаи номуси олам дар бағал дорем мо.

ФАСЛИ АВВАЛ

I. БАРОИ АДАБИЁТУ ФАРҲАНГ МАРЗИ СИЕСИ ГУЗОШТАН НОРАВОСТ

¶

Вақте ки адабиёти навиштой—хаттӣ мегӯем, пеш аз ҳама та-ваҷҷуҳи қасро ба қадом забон сурат бастани он ҷалб ҳоҳад-кард. Маълум аст, ки ҳар забон ба ҳайси як падидай иҷтимоӣ ва мутобиқ ба шароит ва авзои рӯзгор нишебу фарозҳоеро пай-муда ва таҳаввулотро додааст ва табиист, ки роҳҳои дарозе-ро низ дар пеш ҳоҳад дошт. Забони форсӣ, ки дарӣ ва тоҷикӣ низ ҳонда мешавад аз ин матлаб ҷудо буда наметавонад. Ин забон, ки ба ширинӣ ва салосат шӯҳрат дорад, рӯзгорон забони расмии давлатҳо ва миллатҳо буд. Ба ибораи дигар ин забон василаи байни армонҳои ҳалқҳои васеъ аз Туркияи ус-мойн то баҳри Ҳинд ва аз дурдастҳои Ҷин то сарзамини Иро-ки араб ба шумор мерафт ва дар ин густураи номаҳдуд дори тасаллут ва аҳамият будааст.

Сосониён ва Ашкониён аз посдорони пешинаи ин фарҳанг ва адаб буданд ва сулолаҳои Тоҳирӣ, Саффорӣ ва Темуриёни Ҳироту Ҳинд ба мадади ин забон дастгоҳҳои давлатӣ ва ҳуку-матиашонро соҳта буданд ва дар боландагии он хидмати ар-зандаеро ба ҷо овардаанд. Ба ин асос дар ҷараёни солҳои мут-тамодӣ садҳо ва ҳазорҳо асари илмиву адабӣ ва ҳунарӣ дар ин забон ба вучуд омадаанд.

Ногуфта набояд гузашт, ки забони форсӣ пеш аз истилои давлати араб дар сарзамини Орёно як забони ҳолис ва муста-қил буда, бо дигар забонҳо наёмехта, дар ҳамон шакли аслии ҳуд монда буд. Баъд аз истилои араб он бо мурури замон бо забони арабӣ маҳлут гардид. Дар натиҷа, ба таъбири Ҷаҳму-ди Тарзии афғон «аз фасоҳат ва балоғати арабӣ бо назокат ва латофати форсӣ як забони бисёр босалосат ва латофати ширине ба вучуд омад, ки онро «забони дарӣ» низ мегӯянд».

Ишораи М. Тарзӣ ба истилоҳи «забони дарӣ» гузаштаи дур дорад. Ҷуғрофиёшиносӣ қарни X—Ал-Муқаддасӣ дар «Аҳсан ут-таксим фӣ маърифат-ил-ақолим» ном асараш таъқид кар-дааст, ки лаҳчаҳои забони дарии мардуми Ҳурросон ғуногунанд: нишопурӣ, сичистонӣ, ҳиротӣ, балхӣ. Аммо «лаҳчай Балх бехта-рини лаҳчаҳоست... Бо ин ҳама вай дарӣ аст. Лаҳчаҳои ба ин мө-

нандро аз баҳри он дарӣ хонанд, ки бо он забон номаҳои султонӣ навишта шавад ва он аризаҳо ба ў пешкаш кунанд. Баромади он аз «дар» аст, яъне «боб». Пештар аз Ал-Муқаддасӣ «Падари таъриҳ» — Херодот низ ғуногуналаҳҷа будани эрониёро (Орёноро) ба мушоҳида гирифта, илова намудааст, ки «онҳо бо якдигар бе тарҷумон гап мезананд». Ин ақидаро ҷуғрофиёшиноси асри III-и мелодӣ Стародуб низ тасдиқ кардааст: «аксари эрониёни шарқӣ (Хоразмиён, Марғиён, Тахорҳо, Суғдо ва Сакоён) қарип ба як забон ҳарф мёзананд».

Бале, забони дарӣ роҳи дуру дарозро тай карда, ба таъбири Ал-Мӯқаддаӣ унвони «забони дарборӣ»-ро соҳиб гардидааст. Даҳҳо қарнҳо дар дарбор пайдо шуда, сайқал ёфтааст.

Агар пештар аз ин мутаваҷҷеҳ шавем, забони қадими форсии Орёно бо дини Зардуштӣ вобастагӣ пайдо карда буд. Бо омадани дини Ислом оташкадаи форс ҳомӯш гардид ва аз байн рафтани истиқлоли забони форсӣ низ зоҳир шудан гирифт. Яъне, вакте ки Орёно бо мардуми форсизабонаш тобеъ ва пайрави Арабистон ва арабҳо шуд, ҳамзамон забони форсӣ тобеъият ва ҳимояти забони арабиро чору noctor қабул намуд. Ба ибораи дигар мардум тобеи араб шуд, забон низ таҳти таъсири забони арабӣ қарор гирифт.

Табиист, ки дин, мазҳаб ва сиёсат бар ҳар навъ забон таъсири азимеро бор ҳоҳад кард. Ҳар дин ва сиёсате, ки болои дину сиёсати дигар ғолиб меояд, он табъан забони он дин ва сиёсати баъдӣ бар он ғолиб ҳоҳад омад. Ҳамин буд, ки забони арабӣ забони умумӣ, динӣ, илмӣ ва сиёсии тамоми мардуми сарзамини Орёно, ки мусулмон гуфта мешуданд, қарор дода шуд. Намояндагони илму адаби араб тамоми қонуну усули динияву адаб ва сиёсиро ба забони арабӣ тартиб доданд. Дар ин ҳолат ҷунон шуд, ки зиёниёни форсизабон дар соҳаи забон ва илму адаб ва ҳиками арабӣ маҳорату малака пайдо карданд ва осори навиштоиҷу афкори эстетикиашон низ ба ҳамон дараҷа қуввату қудрат ҳосил намуданд. Ин ҷо бояд илова кард, ки форсизабонон дар баробари он ки ҷизҳое аз забон ва адабиёти арабӣ барои худ гӯё «қарз» гирифтаанд, басон ҷизҳои арзанда барои арабҳо ҳамчун армуғон додаанд. Ал—Муқаддасӣ дар бораи Ҳурросон мегӯяд: «Ин пуршуқӯҳтарин иқлимиҳост, ки аз ҳама бештар бузургон ва уламо ба олами Ислом додааст. Кони эҳсон, боргоҳи илм, сутуни устувории Ислом ва қальъаи пойдории ўст...» Вобаста ба ин ҷиҳати робитаи ҳамкорӣ масъала яқҷониба сурат набастааст. Масалан, арабҳо бо китоби маъруфи «Калила ва Димна» аз тариқи забони пахлавӣ, ки пешинаи забони форсист, ошно шуданд ва ғайра. Илова бар ин, ҳарчанд шеъру шоири дар даврони арабҳо пешинаву собиқае доштааст, вале латофатҳову назокатҳои шеъри ва пирояҳои адабӣ вакте дар шеъри арабӣ роҳ пайдо карданд, ки бо баракати дини Ислом бо фарҳангу маданияти Эрону Рум ошной фароҳам омадааст.

Чолиб аст, ки забони форсӣ баъд аз барҳам ҳӯрдани ҳокимиюти арабҳо ҳам дар қуллияни салтанатҳое, ки аз қавмҳои мухталифа дар ҳар гӯшаву канори қитъаи Осиё ташкил ёфтаанд ба монанди ҳукуматҳои Салҷуқия, Ирок, Эрон, Куния ва ғайра, забони расмии онҳо эълон мегардад. Махсусан, сомониён, ғазнавиён ва ғуриён ин забонро хеле инкишоф додаанд. Дар даврони подшоҳони Қурагонияи Ҷағатой (темуриҳо) забони форсӣ чун забони умумии бонуфуз аҳамият дошт. Ин забон дар Ҳиндустон аз ҷониби подшоҳони Ҷағатой ва ғайра то асрҳои охир ҳамчун забони расмӣ ва адабии умумӣ кудрат пайдо карда буд. Дар давлати Усмония низ вактҳои зиёде забони расмӣ ва адабии он забони форсӣ шинохта шудааст.

Ба ҳамин тартиб, забони форсӣ (дарӣ-тоҷикӣ) дар минтақаи феълии Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон ва ғайра ҳавзаҳои адабии қитъаи Осиё аз рӯзгорони қадим вуҷуд доштааст ва адабиёту фарҳанги мардуми форсизабон маҳз ба ҳамин забон инкишоф мекардааст. Ҳар забон он вақт зиндаву ҷовид ва инкишофёфта шуморида ҳоҳад шуд, ки агар дар он забон адабиёту фарҳанги ҳалқи муайян арзи вуҷуд карда бошад. Дар ғайри ин, забони марбута забони умумиву расмӣ барои он ҳалқу давлат шинохта намешавад. Таври мисол давлати Афғонистон соли 1747 аз тарафи Аҳмадшоҳи Дурронӣ таъсис ёфт. Вале умури дафтардорӣ ва корҳои қитобат ва мирзӣ, ки асоси ин салтанатро ташкил медоданд, ба забони форсӣ буд. Ин чунин маънӣ надошт, ки забони форсӣ «аз ёдгориҳои ҳукумати собиқаи Эрон» барои қишвари Афғонистон бокӣ мондааст, ки Маҳмуди Тарзӣ таъқид кардааст, балки забони форсӣ дар ин қишвар аз қадим вуҷуд дошт. Албатта, вакте ки Афғонистон истиқлолияти расмӣ пайдо кард, бояд забони расмии давлатиаш забони афғонӣ (пушту) шинохта мешуд. Аммо ба иллати ин, ки ин забон ба дараҷаи даркорӣ ислоҳ наёфта буд, онро ба зудӣ забони расмии давлати Афғонистон эълон кардан, мантиқаи нодуруст мебуд. Ин ҳодиса чунин маънӣ дошт, ки қитобҳои таълимиву дарсӣ ва илмӣ ҳамагӣ ё ба забони арабӣ буданд ё ба забони форсӣ. Забони пушту аз чунин намунаҳои адабиву фарҳанги батамом маҳрум будааст. Ҳамин буд, ки забони расмии давлати Афғонистон то соли 1936 забони форсӣ шинохта шудааст. Бо такозои замон аз соли 1936 саркарда забони пушту (на афғонӣ) чун забони дуввуми давлатӣ эълон гардид. То имрӯз забони форсӣ дар қишвари Афғонистон дар паҳлӯи ин ки яке аз забонҳои мухимми давлатӣ мебошад, боз он мавқеи забони умумии муоширати байни миллатҳои ин қишварро дар ихтиёр дорад. Яъне забони форсӣ дар Афғонистони сермиллат ҳамон мавқеъро дорад, ки ҳоло забони русӣ дар Иттиҳоди ҷамоҳири Шӯравӣ. Забони форсӣ яке аз забонҳои расмии Ташкилоти Давлатҳои Муттаҳида низ мебошад. Инро ҳам бояд ишора кард, ки аз оғози солҳои 60-уми қарни XX дар ҷомеаи Афғонистон ба ивази истилоҳи «забони

«форсӣ» «забони дарӣ» ба истифода даромад, ки ин ҳам ба сиёсатҳои мавҷудаи давлатӣ вобастагӣ дошт. Мисли ин ки бо таъсиси Чумхурии муҳтори Тоҷикистон (1924) дар минтақаи форсизабонони Осиёи Миёна истилоҳи «забони тоҷикӣ» расмият пайдо кард. Ба ҳамин тарик, марзгузориҳои сиёсӣ дар оғози солҳои бистум ва баъд боиси он шуд, ки истилоҳи «форсӣ» ба ҳарои давлати Эрон дар шакли анъанавиаш — забони форсӣ нигоҳ дошта шуд, «дарӣ» як забони расмии кишвари Афғонистон сабит гардид ва «тоҷикӣ», ки номи миллати тоҷик буд, забони қонунии Чумхурии Тоҷикистон муаррифӣ гардид. Ҳол он ки форсӣ, дарӣ, тоҷикӣ се шоҳаи як дараҳтанд, ки баёнгари як адабиёту як фарҳанг мебошанд.

Вале дар адабиёти илмӣ — адабиётшиносӣ, вақте ки сари адабиёти Эрон сӯҳбат мешавад, онро «адабиёти форсӣ» мегӯянд. Адабиёти форсизабонҳои Афғонистонро бо ибораи «адабиёти дарӣ» ном мебаранд ва адабиёти баъдиинқилобии тоҷикро «адабиёти мусоири тоҷик» меноманд. Азбаски як забон (форсӣ) бо се ном ҳоло забони расмии се давлати мустакил мебошад, дар се шакл истифода шудани онҳо аз рӯи ҳақиқат ҳоҳад буд. Ҷои шубҳа ҳам нест, ки адабиёти даризабони Афғонистон гуфта мешавад. Қӯшиш ҳам набояд кард, ки ба хотири баланд бурдани забони тоҷикӣ, мо адабиёти дариро тоҷикӣ гӯем. Мӯҳтарам Саиди Саъдизода ба ин ақидаанд, ки дар Афғонистон... дер ё зуд аз ибораи «забони дарӣ» даст қашида, номи пешинааш «забони форсӣ»-ро муравваҷ мегардонанд. Аз як тараф, чӣ хеле пештар ишора шуд, «забони дарӣ» нисбат ба «забони форсӣ» пештар расмият доштааст, аз ҷониби дигар, бидуни баҳс ҳам инҳо як забонанд ва ба таъбираи Мӯъмин Қаноат «Форсӣ гӯй, дарӣ гӯй варо, ҳарҷӣ мегӯй, бигӯ». Масъалаи интихобу қабули истилоҳро ба ихтиёри ҳалқи кишвари марбута бояд гузошт, то ки он аз мақсадҳои онҳо нағояндагӣ карда тавонад. Масалан, дар Афғонистон то солҳои охир (то соли 1978) истилоҳи «тоҷик», на ба ҳайси номи миллат ва на чун дар маънни «забон» расмият надошт: лаҳҷаҳои ҳазорагӣ, панҷшириӣ, кобулӣ, ҳиротӣ гуфта мешуданд, ки манзур лаҳҷаи форсӣ буд. Аз ин миён лаҳҷаи «панҷшириӣ» тоҷикӣ бояд бошад, зеро мардуми ин минтақа ҳудро ба қавм «тоҷик» меноманд. Ҳодисаи дигар ҳам ҳаст. Тоҷики Афғонистонӣ ҳудро кобулӣ, ҳиротӣ, панҷшерӣ, шимолӣ, бадаҳшӣ ва ғайра меномад. Дар минтақаи тоҷикнишини Осиёи Миёна ҳам ба таъбираи А. Д. Гребенкин чунин будааст. «...Агар аз ўзбек пурсанд, ки ў кист, мегӯяд: «ман ўзбек, хитой, қатаған» ва хоказо. Тоҷик бошад, ба ин савол мегӯяд: «ман бухорӣ, тошкандӣ, хӯчандӣ» ва ғайра. Ў намегӯяд ё бисёр кам мегӯяд, ки ў тоҷик аст». Чунин камчуръатӣ дар миёни тоҷикон аз он ҷо сар задааст, ки аз соли 999 ба ин тараф онҳо зери ситами миллӣ монда буданд ва метарсиданд, ки ҳудро бо фахр тоҷик гӯянд. Аз тарафи дигар, тамоми тоҷики щаҳрнишинро бо номи «сортҳо» му-

арифий кардани ҳокимони вақт ба он мақсад буд, ки ин миллати бонуфузро ба мурури замон кам нишон диханд. Вобаста ба ин масъала боз ҳамон афсари рус — А. Д. Гребёнкин хуб гуфтааст, ки «точикон бо исрор мегўянд, ки номи сортро ба онҳо русҳо додаанд». Ин далелест, ки афсари рус соли 1864 замони забти шаҳрҳои Туркистон ба мушоҳида гирифтааст ва ғайраву ҳоказо.

Бо вучуди ҳамаи ин фишорҳо, ҳоҳ бо роҳи ситами миллӣ сурат мегирифтанду ҳоҳ аз тарики зӯроварии як давлат бар давлати дигар, забони форсӣ дарёро мемонад, ки ба таъбири М. Шукуров аз шоҳобҳои калони пурзӯри худ — форсии Эрон, форсии дарии Афғонистон, форсии тоҷикии Осиёи Миёна ва шояд боз ҷанд шоҳаи дигар иборат бошад. Агар ҳамин мазмунро боз тавқият додани шавем, ба навиштаи М. Тарзӣ муроҷиат мекунем: «Забони ширинбаёни форсӣ яке аз забонҳои бисёр муҳими олами исломӣ аст, ки баъд аз забони динии арабии мубин, як рукни бисёр олии забони исломиёро ташкил мебид. Забони форсӣ дар тамоми қитъаи Эрон ва Афғонистон ва минҳайси лисон буданаш, дар тамоми Мовароуннаҳр ва Бухоро ва Ҳиндустон маъруф... мебошад. Забондонони ин забон низ як ҷамъи касире аз нуфузи башар мебошанд, вале дар вакти ҳозир танҳо забони расмии давлатии... Эрон ва давлати... Афғонистон забони форсӣ мебошад». Дар ҳақикат, дар қишивари Афғонистон «забондонони ин забон» факат тоҷикҳоне, балки ӯзбекҳо, туркманҳо, ҳазораҳо, балуҷҳо ва пуштунҳо низ як ҷамъи касире аз нуфузи башар мебошанд, вале дар нисбат доданамон ба он маънӣ нест, ки онҳо бо забони форсии дарӣ муюшират мекунанд, балки аз ин дараҷа болотар мебошанд. Адиби даризабон аз нигоҳи миллятиаш ӯзбек, туркман, пушту ё ҳазора ҳам мебошад. Ҳарчанд ки дар худи Афғонистон ин қабил нависандагон бо гуфтани миллаташон ҷуръат намекунанд, мо гуфтанамон мумкин аст: Асадуллои Ҳабиб (ӯзбек, ё туркман), Аъзам Раҳнаварди Зарёб, Қарими Мисоқ (ҳазора), Ғулом Ғавси Ҳайбарӣ, Ақрами Усмон (афғон) ва ғайра. Ҳуди А. Ҳабиб борҳо икрор шудааст, ки ӯ як ҷумла ҳам бо забони туркӣ нанавиштааст, зоро аз он рӯзе, ки ҷашм боз кардааст, лафзи форсиро шунидааст. Баръакси ин, Ғулом Ғавсӣ афғон ба ду забон — форсӣ ва пушту асархояшро эҷод менамояд. Намояндагони ҳазора бошанд, умуман забони модариашонро гум кардаанд ва онҳо ба дараҷаи адибони ба қавм тоҷик ҳудро соҳиби забони форсии дарӣ мөҳисобанд. Ба ҳамин сабаб, адабиёти форсии Афғонистонро таҳти истилоҳи «дари забон» истифода кардаанд. Аз ин ҷиҳат, мисли ин ки дар Ӯзбекистон ибораи илмии «адибони тоҷикзабон» маъруф аст ва дар Тоҷикистон «ӯзбекзабон», «русзабон», дар Афғонистон, ҳоло чунин истилоҳҳо ба кор намераванд. Барои муҳаққики адабиётӣ бадей, пеш аз ҳама маводи адабӣ ҷизи асосист, ки бақадом забон сурат бастааст. Яъне баёнгари забони ҳолису рас-

мӣ адабиёти бадеиву илмӣ ва ғайра шуда метавонад, ки дар забони худи як миллат ба вучуд омадаанд. Пас, ҳазораву дигар қивмиятҳои ғайрипуштуни кишвари Афғонистон дар истифодаи воситаи баёни хеш бо тоҷикҳо ва забони форсии дарӣ махлут шудаанд ва ҳатман рӯзе мерасад, ки баъзе аз ин қавмҳо соҳиби забону фарҳанги хеш мегарданд, мисли ин ки дар Иттиҳоди Шӯравӣ акнун ҳалқҳои забонгумкарда аз нав «зинда» шуда истодаанд.

Агар болотар ба навиштаи М. Тарзӣ таваҷҷӯҳ намоем, забони форсӣ фақат забони расмии давлати Эрон ва Афғонистон мебошад. Замоне, ки М. Тарзӣ дар бораи шаҳомати забони форсӣ баҳс дошт, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вучуд наомада буд. Яъне таъкиди М. Тарзӣ ба солҳои то «Инқилоби ҳалқии Бухоро» рост меояд. Ҳарчанд ба М. Тарзӣ маълум буд, ки забони расмии давлати шоҳии Бухоро низ форсӣ буд.

Масалан, Мирзо Яхӯ Баротзода соли 1919 Ӣнҷумани дониши эрониёни Самарқандро дар «Адабиёт» ном мақолааш бо овардани шеъре дар васфи забони форсӣ табрик мегӯяд:

Забони форс зи баъди араб аҷаб сухан аст,
Ки мисли ширӯ шакар лаззаташ ба ҳар даҳан аст...

Албатта, аз ин шеър чунин маънӣ бардоштан, ки «аввалин шеъре, ки забони тоҷикиро бо номи форсӣ васф» карда бошад, нодуруст аст. Зеро, тавре ки пештар ҳам арз кардем, дар қаламрави Осиёи Миёна ҳам то таъсиси ҷумҳуриҳои социалистӣ, истилоҳи забони форсӣ маъруф буд. Аз оғози солҳои бистум, махсусан баъд аз таъсиси рӯзномаи «Овози тоҷик» истилоҳи «забони тоҷикӣ» дар шеъру навиштаҳои муҳталиф қобили истифодаи умум қарор мегирад. Бештар шеърҳои табрикия нисбати таъсиси Ҷумҳурии Муҳтори Тоҷикистон истилоҳи забони тоҷикиро ба расмият даровардаанд:

С. Айнӣ мегӯяд:

Суҳанро чун арусон зеб дода,
Забони маърифатпардози тоҷик.

З. Ҷавҳарӣ низ айни маъниро ифода мекунад:

Дамонад рӯҳ дар тан, мағз дар сар,
Қаломи маърифатпардози тоҷик...

Гап дар ин аст, ки дар минтақаи Осиёи Миёна ибораҳои қавми тоҷик ё миллати тоҷик то Инқилоби Октябр фаъол бошад ҳам, забони тоҷикзабонон бо номи форсӣ расмият дошт. Ин бояд ҳақиқат бошад. Агар Инқилоби Октябр рӯй намедод, гумон буд, ки миллати тоҷик дубора соҳиби давлати мустақил мегардид. Ҳодисаи дилчаспе, ки Инқилоби номбурда бар ҳалқҳои ин минтақа ворид соҳт низ ҳамин буд, ки ҳалқҳои гу ногунзабонро соҳиби давлату ҷумҳуриҳои мустақил соҳт. То-

чикистон мустакил шуд ва забони давлатиаш на форсӣ балки тоҷикӣ ӯзлон гардид. Албатта, забону фарҳанг марзи сиёсӣ дониста намешавад. Вале дар тӯли 70-соли гузашта барои тоҷикони он сӯи Ому ва ин сӯи он марзи сиёсӣ гузоштанд, ки ин чудоандозиҳои сиёсӣ хоҳу ноҳоҳ ба инкишифӣ мӯътадили адабиёту фарҳанги форсизабонони кишварҳои марбуta таъсири манғӣ расонданд. Забони форсӣ, ки як вактҳо дар тамоми қитъаи Осиё оламафрори ҷаҳонгирӣ буд, аз солҳои бист ба ин тараф рӯз ба рӯз рӯ ба фаромӯшигу таназзул овард. Ин ҳодиса барои ҳалқи тоҷик ба он тамом шуд ки он «решаҳои мавҷудияти миллии моро суст кард» (М. Шукаров), пайванди маънавии форсизабонони Эрону Афғонистон ва Осиёи Миёнаро ба дараҷаи нестӣ расонд. Салтанатҳои фармонғармову зӯровар дар кишвари Шӯроҳо ҳам буданд, ки аз тарики дастгоҳҳои илми-ву миллатгории хеш, забони ҳолису мустакили форсиро ба се-забон — форсӣ, дарӣ, тоҷикӣ ҷудо карданду забони русиро ба забони гӯфтугӯиву расмии ҳамаи ҳалқиятҳои Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ табдил додани шуданд. Чунин шуд, ки баъд аз Инқилоби Октябр ҳамон сиёсати миллатгории Ҳукумати подшоҳии рус, ки ба таъбири Сайдизро Ализода «забонеро ба ҷуз забони русӣ ба расмият намешинохт ва эҳтиром намекард, ...барои маҳви забонҳои дигар мепардоҳт, чунон ки мардуми Лоҳистон ва Украинаро ҷабран ба истеъғои забони модариашон водошта, онҳоро маҷбур ба русӣ гуфтан ва навиштан карда буд...» Хушбахтона, замони бозсозӣ рӯи кор омад ва миллиятҳои «он сӯи марзу ин сӯи марз», акнун роҳҳои пайдо кардани ҳамон пайванди анъанавии маънавиро ҷустани мешаванд.

Ба ҳама маълум аст, ки дар ин муддат бо айби ҳокимону сиёсатмадорони ҳизбӣ ва зиёни худамон забони ҳазор сол инкишифёфта ба забони ҳонаводагӣ ва кӯчаву бозор табдил ёфт. Ба чунин ақидаи баъзе забоншиносони мӯҳтарам, ки дар тӯли 70 соли ҷомеаи ҳавонӣ, забони тоҷикӣ инкишифӣ кард, розӣ шудан мумкин нест. Зоро ҳеч гоҳ 45 ҷилди В. И. Ленинро ба тоҷикӣ тарҷума намудан нишонаи инкишифӣ забони тоҷикӣ шуда наметавонад. Агар чунин намебуд, ба воситаи қонун расмӣ қунондани забони тоҷикӣ пеш намеомад. Дар ҷомеаи мубанд қасоне, ки ба қадри забони модариашон нарасиданд. Солҳои бистум ин гуноҳро ба сари туркпарастҳо бор мекардем. Имрӯз ҷӣ? Қиҳоянд онҳо? — Мансабдорони ҳизбӣ, котибони ноҳияҳо, вазирҳо, ки дар яке аз пленумҳои февралӣ 1990 ду қалимаи тоҷикиро шунидан наҳостанд ва дар сессияи аввали Шӯро (апрели 1990) шоир Бозор Собирро аз ҳондани шеъри тоҷикӣ боздоштанд ва ғайра. Инҳо ҳамонҳоеанд, ки як вактҳо Мирзо Баротзода бо ду мисраъ шеъраш мазаммат карда буд:

Агар нодонӣ ту қадраш, магӯ, ки дур андоз
Зи ринҳои ҷаҳон мар-туро ду сар таан аст.

Албатта, инҳо точиконеанд, ки ҳокимият дар дасташон аст ва худашон аз забони модариашон бебаҳра мондаанд. Шоир дуруст таъкид мекунад, ки боз ҳазор соли дигар ҳам ки гузарад «риндҳои ҷаҳон», яъне шоирони классики форсӯи точик, ки дар ин забон асарҳои оличаноб эҷод кардаанд, таънаашон ҳоҳанд зад.

Мурод аз баҳси иҷмолие сари истилоҳҳои форсиву дарӣ ва точикӣ ин буд, ки адабиёти мардуми форсизабон имрӯз ҳам ба як забон сурат мегирад ва аз ин ки дар қонуни забони точикӣ дар қавсайн форсӣ доҳил қунондаанд ба ҳамин маънӣ аст. Гап дар ин аст, ки адабиёту фарҳанге, ки ба қишварҳову марзҳои аз нигӯҳи сиёсӣ ҳархела паҳн шудаасту инкишоф кардааст, ҳеч гоҳ ҷудо буда наметавонад. Масалан, имрӯз, ки точикон аз мардуми даризабони Афғонистон ва эрониён «калимаву ибора ва истилоҳоти рехтаву сӯфта, таъбириҳои зебои пурмаъно, колибҳои ҳушсоҳте мегирем, ин кори мо чунин маънӣ дорад, ки ба саргахӯ оғозгоҳҳои маънавии ҳуд рӯ овардаем, он ҷизҳоро, ки як вактҳо моли ҳуди мо ҳам буд, vale солҳои пойдории тафаккури примитив ва қасодиву қароҳтӣ ба боди фаромӯшӣ додем, ҳоло боз қадршиносӣ карда, дигарбора аз ҳуд менамоем, таъби ҳудро ба онҳо одат мекунонем... Ҳатман дубора ба онҳо ҳӯ гирифтан зарур аст» (М. Шукуров).

Бидуни шубҳа бояд гуфт, ки забони форсии точикӣ дар давраи нахи инкишофи ҳуд, ки истилоҳи «забони адабии точик»ро соҳиб гардид, дар асари авомили иҷтимоӣ ва сиёсӣ аз инкишоф боз монд ва он тавонони пешини ҳудро аз даст дод. Акунун аз шароғат ва баракати бозсозӣ дар Йттиҳоди Шӯроӣ ин шароит ба вуҷуд омад, ки забони точикӣ (форсӣ) чун забони расмии давлатӣ дар ин ҷумҳурий шинохта шуд, мо ба кор ва қӯшиши зиёд зарурат дорем то ин забонро, ки забони деринаи мардуми мост, бо расмулҳати маъмули он биомӯзем ва дар мақотибу донишкадаҳо барои ҳурдсолон ва ҷавонон тадрис наамоем ва ба ҳамин восита имконияти ёдгории онро ҳарчи бештар мұяссар созем. Ба таъбири Сотим Улуғзода «Охир алиф-бо ба ҳат ба маънни аслию маҷозӣ ҷисм ва пайқари тамаддун, тафаккур, оин ва умуман тамоми маънавиёти ҳар миллат буда, дар айни замон инҳо рӯҳанд, ки дар пайқар ҳастии ҳудро пайдо кардааст. Маънавиёт агар дар ҳату забон пурра ифодай ҳудро наёбад, вай мавҷудият надорад, гӯё ки нест». Ҳату алиф-бои арабӣ барои форсизабонон пайқари маънавиёташон мебошад. Баргаштан ба алифбои ниёгон, ки форсизабонони Туркестони тоинқилобӣ маҳруманд, ҳатмиву зарурист.

Барои донишмандон ва пажуҳишгарони точик ин масъала бисёр аҳамият дорад, ки дар бораи собиқаи забони форсӣ (точикӣ-дарӣ), ки ҳар се «фарзандони як модаранд», маълумот ва донистаниҳои бештарро ба даст оваранд ва аҳамияти ин забонро аз назарҳои муҳталиф баррасӣ намоянд ва ба дигарон оғоҳӣ баҳшанд.

Бо ҳамин тартиб, забон рукни азими миллат аст, ки бо гум шудани он, миллат ҳам аз байн меравад. Бидуни забони холису мустақил ҳеч кадом миллате мавчудияти хешро дошта наметавонад. Пас, забони форсӣ (тоҷикӣ, дарӣ) қарнҳо боз боиси зинда мондани мардуми эронинажод будааст ва он ҷудоандозихои сиёсӣ ҳеч гоҳ садди роҳи рушду такомули адабиёту фарҳанги ҳалқҳои марбуta шуда наметавонистааст. Самираҳои амалиёти маънавии ҳалқҳои форсизабон, сарфи наzar аз ин ки дар минтақаҳои алоҳидай расмӣ-давлатӣ, дар мисоли Эрон, Афғонистон ва Тоҷикистон қарор гирифтаанд, дастраси якдигар мешаванд ва моҳияти умумицаҳои пайдо менамояд.

II

Адабиёти бадеие, ки воситаи баёнаш як забон аст, новобаста ба мавқеятаҳои таърихиву шароити ҷуғрофиёяш ҳатман дар ҳамкориву робита арзи вуҷуд менамояд ва якдигарро ин-кишофи сифатӣ мебахшанд. Албатта, таъриҳ гувоҳ аст, ки аз замони Инглиз Эрону Афғонистон ва Ҳиндустонро зери тасарруф овардан ва Руссияи тазорӣ Осиёи Миёнаро (Туркистонро) зӯран ба ҳуд мутеъ сохтан, ҷудоандозихои фарҳангӣ низ дар байни қишварҳои форсизабон сурат баст. Дар паҳлӯи давлати мустабидай Инглиз ҳукумати подшоҳии Руссия низ дар ҳилаи сиёсиву маҳвсозии миллияту ҳалқҳои камқуввату аз нигоҳи иқтисодӣ заиф ҳамто надошт. Ҳам Инглиз ва ҳам Руссияи подшоҳӣ меҳостанд ҳокими мутлақи ҳамаи дунё бошанд. Ҷанд муддат ба натиҷаи дилҳоҳ расиданд. Фақат наметавонистанд, ки роҳҳои тиҷоратиро дар байни шаҳрҳои минтақаҳои марбуta банданд. Аз тариқи тиҷорат фарҳанг ҳам паҳш мегардид. Ба ҳар навъе ки буд, то Ѝнқилоби Октябр дар байни адабиёти ҳалқҳои ҳамзабон робитаҳои адабӣ-фарҳангӣ вуҷуд дошт. Махсусан, дар охирҳои қарни XIX ва аввалҳои асри XX аз ин навъ робитаҳо чи дар Эрону Афғонистон ва чи дар минтақаи Туркистони Шарқӣ намояндагони адабиёту фарҳанг кор мегирифтаанд. Ба таври айёни сурат бастани робитаҳои фарҳангӣ дар қишварҳои Шарқи Мусулмонӣ аз он рӯ буд, ки дар ҷараёни қарни XIX дар ҳаёти маънавии ҳалқҳои Эрону Ҳиндустон ва ҳам дар Афғонистону Туркия ва ҳатто Осиёи Миёна дигаргуниҳои ҷиддие ба вуқӯй пайвастааст. Ин пеш аз ҳама ба барҳамхӯрии соҳти феодалий ва рӯй овардан ба сӯи ҷомеаи сармоядорӣ буд. Албатта дар ин ҷода, мавқеи маорифпарварони қишварҳои марбуta аввалдараҷа мебошад. «Саёҳатномаи Иброҳимбек»-и маорифпарвари Эрон Зайнулобиддини Марғоӣ, ки соли 1888 ба нашр расида буд, ба Бухоровӯ Сamarқанд ва Ҳива низ паҳн шудааст, ки барои хонандай тоҷик моли худаш ба шумор мерафт. Ҳамин асар ба Афғонистон ҳам оварда шуд, ба он фарқ, ки онро Маҳмуди Тарзӣ пурра дар саҳифаҳои «Сироҷ-ул-аҳбор» порча-порча ба нашр ра-

сонд. Пас, хонандагони ин асар нисбат ба Бухорову Самарқанд дар Афғонистон бештар мегарданд. Чунин робитаҳои адабӣ аз тарики тарҷума ҳам сурат мегирифт. Одатан, асарҳои дилчаспи нависандагони арабизабон, фаронсавӣ, итолнёвӣ ва ғайра, аввалтар аз ҷониби маорифпарварони Истамбулӣ, ба монанди Аҳмади Мидҳат ба туркӣ тарҷума гардида, баъд ба забони форсӣ баргардонида мешудаанд. Ба ин ҷумла асарҳои таърихии нависандай машҳури араб Ҷурҷӣ Зайдон (1861—1914), Жул Верн, А. Дума, Ҳуго ва амсоли онро доҳил кардан мумкин аст, ки дар тарҷумай форсиву туркӣ озарӣ ба ҳавзаҳои адабии форсизабонон пареш меҳӯрдаанд. Маҳмуди Тарзии афғон, ки солҳои зиёде муқими кишварҳои арабӣ ва Истамбул буд, унвони расмии тарҷумониро дошт, як зумра асарҳоро аз туркӣ ба форсӣ баргардонида буд. Бешубҳа, он китобҳои нависандагони аврупои ғарбӣ, ки дар китобхонаи Синои Бухоро ҷамъоварӣ шуда буданд, ба тарҷумай М. Тарзӣ тааллук доштанд. Ў бештар саёҳатномаҳои аврупоиро, ки тарҷумай туркӣ шуда буданд, тарҷума мекард ва ҳамин фаъолияташ боиси он ҳам шудааст, ки ў худ дар ин жаҳр асаре таҳти унвони «Саёҳатномаи се китъаи рӯи замин дар 29 рӯз» (1914) ба ҷопрасонд. Бешубҳа, «Саёҳатнома»-и Тарзӣ дар паҳлӯи маҷмӯаи ў «Аз ҳар даҳан сухане, аз ҳар чаман сумане», ки ба китоби дарсии устод С. Айни «Тазхӣб-ус-сибён» доҳил гардидааст, ба дasti хонандai бухорoi расидаast. Ба ҳамин монанд асари Аҳмади Дониш — «Наводир-ул-вакоъ» ва сафарномаи Мирзо Сироҷ «Туҳафи аҳли Бухоро»-ро дар Эрону Афғонистон ва Туркия шояд медонистанд. Солҳои, ки М. Тарзӣ дар Истамбул иқомат дошт, Абдурауфи Фитрат, Ҳошим Шоик, Муқимбек, Содик Ашурзода, Абдулазизи Ғўлчагӣ, Олимҷон Идрисӣ барин ҷавонони бухорӣ дар донишкадаҳои гуногуни Туркия таҳсил мекарданд. Баъдҳо Ҳошим Шоик ба Афғонистон рафту маҷаллаи «Оинаи ирфон»-ро таъсис дод, Абдурауфи Фитрат ба номи «Баёнати Сайёҳи ҳиндӣ» асар оғарид. Мақолаҳои ў «Ҳаёт ва ғояи ҳаёт», ки дар маҷаллаи «Оина»-и Маҳмуд Ҳочаи Бехбудӣ ҷоп шудааст ва «Манфиат» маҳсули таассуроти Фитрат аз солҳои дар Истамбул будааш гувоҳӣ медиҳанд. Яъне дар ин миён масъалаи ташвиқу тарғиби адабиёту фарҳангӣ аврупову Ғарб тамоми Шарқи Мусулмониро фаро гирифта буд. Вакте ки китобҳои дарсии Қорӣ Абдуллои афғонистонӣ бо номҳои «Қироати форсӣ барои соли ҷаҳорум ва панҷуми ибтидой», «Мунтаҳаботи адабия барои соли аввали макотиби рушдия», «Усули иншо барои синфи панҷуми ибтидой» ва ғайра ба табъ расида буданд, дар Бухорову Самарқанд низ ба нашри китобҳои дарсиву хониш ва дастури таълимӣ барои мактабҳои усули ҷадидия эътибори маҳсус дода мешуд. Маҳмуд Ҳоча Бехбудӣ рисолаи «Алифбои мактаби ислом»-ро соли 1906 ба табъ расонд. Солҳои 1907—14 китобу дастурҳои таълимии Муҳаммад Расули «Роҳбари форсӣ» ва «Мунтаҳаб-ул-гулистан» ё худ қи-

роати форсӣ», китобҳои «Меъёр-ул-аҳлоқ», «Таърихи файзи ом»-и Сайёҳ таълиф гардидаанд. Ба ҳамин чумла китоби маорифпарвари буҳорӣ Абдулвоҳиди Мунзим — «Роҳбари ҳат» ва асарҳои устод С. Айнӣ «Таҳзиб-ус-сибён», «Зарурияти диния», «Тартил-ул-қуръон» ва ғайраро, ки ширкати «Буҳорӣ шариф» ба табъ расонда буд, номбар кардан мумкин аст. Тамоми китобҳои дарсиву дастурҳои таълимӣ, ки дар боло аз онҳо ёдовар шудем, дар айни замон соҳаи адабиёти маорифпарвариро низ ғанӣ мегардонанд ва муҳиммаш он аст, ки онҳо ба забони форсӣ таълиф ёфта буданду ба ҳамаи форсизабонҳо тааллӯк мегирифтанд. Қавӣ будани робитаҳои таълимиву фарҳангӣ ба он дараҷа будааст, ки «Таърихи милал» ном асари даҳчилдаро аз туркӣ Саидризо Ализодаи тоҷик ва Бурҳониддин Қушқакии ағфон тарҷума кардаанд. Аз мисолҳои болой ҷунун бармеояд, ки сарҷашмаи аввалии инкишофи адабиёти нави чи Эрону Афғонистон ва чи Тоҷикистони тоинқилобӣ пеш аз ҳама фолклори форсизабонону адабиёти классикии онҳост. Сарҷашмаи дигари ин се шоҳаи адабӣ адабиёти маорифпарварии поёни қарни XIX ва ибтидои асри XX-уми форсизабонони Осиёи Миёнаву Афғонистон, Эрон ва ҳатто турку форсизабонони Наздиволгаву Қавказ шинохта ҳоҳад шуд, ба ин маънӣ, ки дар ин минтақаҳо ба ғайр аз чопи асарҳои тарҷумавӣ боз ба нашри китобҳои дарсиву хониш ва васоити таълимӣ барои мактабҳои усули ҷадидия таваҷҷӯҳ зоҳир менамуданд. Ҷунун китобҳо дар Тошканду Самарқанду Буҳоро, Ҳуҷанду Қоғон, Истамбулу Дехӯӣ, Кобулу Ҳирот ва Машҳад ба табъ мерасиданд. Сарҷашмаи сеюми инкишофи адабиёти нав намунаҳои назму насри адабиёти итолиявию фаронсавӣ, инглисиву русӣ ва ғайра буданд, ки аз тарики тарҷумайи форсияшон таъсир ворид соҳтаанд. Аммо сарҷашмаи аз ҳама муҳимтар барои адабиёти форсӣ ва се шоҳаи он воқеияти ҳаёт аст, ки ҳар қадом аз мустақилият барҳурдор буда, вориди адабиёти бадей гардидаанд. Махсусан, аз солҳои 20-уми қарни XX се воқеият, се муҳити иҷтимоӣ ва се муҳити сиёсӣ ин адабиётро фаро гирифт, ки вобаста буд ба марзҳои сиёсӣ. Ҷӣ хеле ки дидда шуд, робитаи адабии ҳалқҳои форсизабонони Осиёи Миёнава бо Шарқи Мусулмонии ба истилоҳо ҳориҷӣ то солҳои мавриди назар мустаҳкам будааст. Маҳз ҳамин робита то солҳои бист як наవъ шиносику ошнони муштаракро таъмин карда, дар айни замон ба адабиёти форсизабони оғози қарни бистум равияни нави адабиро, ки оҳанги ғарбӣ дошт ворид соҳтааст. Баъдҳо, ҷӣ тавре ки ишора шуд, ин робита дар байни намояндагони ин адабиёт ба дараҷаи нестӣ расида, дар алоқамандӣ бо адабиёти ғайри форсӣ сурат бастааст. Адабиёти мусосири Афғонистон, ки аз «Саёҳатнома»-и М. Тарзӣ ва пайдо шудани шакљҳои нави шеърику насрӣ, мисли шеъри мансур, насри адабӣ оғоз гирифтааст, минбаъд ба адабиёти фаронсавиву итолиёвӣ аз тарики тарҷумайи робита пайдо кардааст. Адабиёти нави Эрон,

ки нисбат ба адабиёти Афғонистон пешравтар буд, ба он сабаб, ки намояндагони он барвақттар ба адабиёту фарҳанги Фарбу Аврупо рӯ оварда будаанд. Чунин робитаро дар минтақаи мо ҳанӯз Аҳмади Доңиш оғоз карда буд, ки «Наводир-ул-вақоєъ»-и вай натиҷаи он шинохта шудааст. Бо вучуди ин, адабиёти нави тоҷик бо омадани Инқилоби Октябр ва ташкили Ҷумҳурии Муҳтори Тоҷикистон (1924) ба равияни нави адабӣ, пеш аз ҳама дар қисмати жаңрҳои насрӣ ва адабиёти рус «то андоzaе баҳра» гирифтааст. Йи ҳодиса адабиёти дигари ҳалқҳои Осиёи Миёнай ғайри форсизабононро низ фаро гирифт, зеро онҳо ба як мухити иҷтимоиву сиёсӣ вобаста буданд ва як навъ алоқамандии фарҳангӣ ҳам дар байнин адабиёти қазоқу қирғиз ва тоҷику ўзбек низ ба вучуд омад ва дар мухити илмиву адабиётшносии шӯравӣ ва хориҷӣ истилоҳи Шарқи Шӯравӣ низ ба вучуд омад. Ҳамин буд, ки муҳаққикини адабиётдони ин минтақа расмият пайдо кард ва кӯшишҳое ҳам шуд, ки ин адабиётро ба таври типологӣ ё муштарак меомӯҳтагӣ шуданд. Дар ин ҷода ба таври табии не, балки зӯран хусусиятҳои милливу ҳалқии адабиёти қазоқу қирғиз ва тоҷику ўзбекро кашф карданӣ мешуданд. Ҷилдҳо асарҳои тадқиқотӣ ба вучуд омад, аммо ҳеч не ки фарқи ҷиддиву ҳунарии ин адабиёт ва адабиёти асил ё ноасил будани онро ба тадқиқ гирифта тавониста бошанд. Яъне чунин шуд, ки адабиёти туркзабону форсизабон аз анъанаву решава ва пешравҳои адабиёти ҳамзабони хеш дар хориҷ бебаҳра монданд. Ҳамин буд, ки адабиёти Эрон муҳаққикиони алоҳидаро тақозо дошт, адабиёти Афғонистон ба тадқиқгари ҳуд зарурат пайдо намуд, адабиёти тоҷик бошад дар як гӯшай дури ин минтақа бо зӯроварӣ арзи вучуд карда, то имрӯз дар танҳои инкишоф менамояд. Дуруст, аст, ки ҳалқҳои қазоқу қирғиз аз ҷиҳати забон ва анъанаҳои адабӣ ба якдигар наздиктар буда, ин ҳолат имрӯз дар ҳамаи соҳаҳои асосии тараққии маданияи ҳар ду ҳалқ намоён шуда меистад (М. Шукуров). Мутаассифона, ин ҳолатҳо ҳамчун ҳодисаи адабӣ дар мавриди адабиёти тоҷику ўзбек ташвиқ кардан шубҳаовар аст, ба ин сабаб, ки агар дигар ҷиҳатҳои таърихиву анъанаҳои адабиро сарфи назар кунем, кофӣ аст бигӯем, ки воситаи асосии тасвири ин ду адабиёт як забон набуда, балки ду забони мустақилу аз ҳамдигар дур қарор гирифтааст. Аз тарафи дигар, албаттa, то ҳодисаи дилчаспи бозсозӣ кӯшишҳои яқзабона соҳтани адабиёт ва доштани адабиёти фақат шӯравӣ ба назар мерасид. Илова бар ин, муҳаққикон низ меҳостанд, ки адабиёти сермиллатро муштарак ба тадқиқ гиранд. Вале он ҷи ҷун ҳодисаи адабӣ дар мутолиаи ин адабиёт ба мушоҳида мерасид, ҳамагӣ зоҳири вай буд, ботини он бо қонуниятиҳои доҳилиаш, психологияи қаҳрамонон дар якҷояй бо мухиту соҳти ҷуғрофиёй ва ғайра нуқтаҳо дар торикий мемонанд. Инкор ҳам кардан мумкин нест, ки фаъолияти маданияи муштараки ду ҳалқи бародар тоҷику ўзбек асрҳо боз вучуд дошт. Аммо ин

акида дар рӯ ба рӯяш саволҳоро эҷод ҳоҳад кард. Қадом тоҷику ўзбекҳо? Охир, тоҷику ўзбекҳо дар сарзамини Ҳурросону Мовароуннаҳр, ки ҳоло марбути Афғонистону Эрон ва файра мебошанд, буданд. Пас, дар ҷомеаи социалистӣ доираи фаъолияти муштараки фарҳангии ҳалқҳои марбута маҳдуд шудааст-ку! Ҷӣ, магар ин ҷудоиандозии фарҳангӣ нест? Оё, бо таъсиси методи ягонаи эҷодӣ-реализми социалистӣ ҳукуки эҷодии ҳалқҳои ҳамҷавор маҳдуд нашуд? Ҷаро дар тӯли беш аз ҳазор сол адабиёти баландмазмуни форсӣ — тоҷикӣ ба методи ягона зарурат пайдо накард? Пас, масъалаи аадбиёти озоду санъатҳои комилхукуқро чи навъ бояд фаҳмид? Ҷунин саволҳоро зинёд гузоштан мумкин аст. Ҳушбахтона, ба бисёре аз ин саволҳо раванди бебозгашти бозсозӣ ҷавоб дода истодааст. Алҳол, ки ҳалку миллатҳо соҳиби забони давлатии хеш шуда истодаанд, дигар адабиёти ҳамзабонро, ҳамқавму ҳаммиллатро ба воситай марзҳои сиёсӣ чудо накарда, балки адабиёти форсӣ-дарӣ-тоҷикиро муштарак, ба таври муқоиса бояд мавриди баҳси адабиётшиносӣ қарор дод. Дар мавриди адабиёти туркзабон ҳам ҷунин бояд кард. Ҷаълум аст, ки аз қадим дар байни ҳалқҳо, ки муқими сарзамини Ҳурросону Мовароуннаҳр буданд, робитаҳо сурат мегирифтанд. Ҷасалан, дар муҳити ҷуғрофиёии Афғонистон, вақте ки дар қарнҳои XV—XVI ҷараёни адабии мустакил ба забони пушту арзи вучуд намуд, он ҳоҳу ноҳоҳ ба ҷараёни инкишофи адабиёти форсӣ вобастагӣ менамояд. Ҳамин буд, ки баробари нахустин рисолаи адабӣ-тâъриҳӣ дар забони пушту «Дъ шайх Малий дафтар» и Качухони Ронизиё, асари нависандай форсигӯ Ҷӯҳарӣ Ҳаммадхони Фозӣ «Сифатномаи дарвеш» ба вучуд омад. Мисоли дигар. Дар асарҳои XVI—XVII асари Боязиди Аносӣ «Хайр-ул-баён» дар забони пушту ва «Махзани ислом»-и Ӯхунди Дарвоз дар форсӣ иншо шудаанд. Асарҳои номбурда дар жанри рисолаҳои таъриҳӣ эҷод гардидаанд. Ин ҷунин маънӣ дорад, ки дар байни адабони форсизабону пуштузабони Афғонистон як навъ муносибати эҷодии маҳсус вучуд доштааст. Имрӯз ҳам ҷунин муносибатҳои эҷодиро дар байни адабиёти пушту ва дарии Афғонистон ба мушоҳида мегирем. Ҷолиб аст, ки аз ҳодисаҳои таъриҳин соли 1978 ба намояндагони эҷодии ҳалқҳои дигари Афғонистон — ўзбекону туркмандо ва файра имкон фароҳам омад, то ки бо забони модарии хеш асарҳояшонро оғаранд. Ҳодисаи ҷолиби дигар ҳам ҳаст, ки адаби пуштузабон Ғулом Ғавси Ҳайбари дар паҳлӯи ба пушту асар эҷод карданаш ба дарӣ ҳам достонҳои кӯтоҳу миёна оғаридааст. Ногуфта намонад, ки аксари адабони пуштузабон бо дарӣ хуб сӯҳбат мекунанд ва бешубҳа аз эҷоди адабони чи гузаштаву ҷӣ имрӯзаи форсӣ-дарӣ ошиноӣ доранд. Айнӣ ҳодисаро дар фаъолияти адабони тоҷику ўзбек ба мушоҳида гирифтанд мумкин аст. С. Айнӣ бо забонҳои тоҷикиву ўзбекӣ асар эҷод кардааст ва адаби шинохтаи ўзбек Ғафур Ғулом Саъдиву Ҳофиз ва Бедилро аз устодони

Дар

эчодии хеш донистааст! Назар ба иқрори нависандай сермаҳсули точик Ч. Икромий романнависи машхури ўзбек Абдулло Қодирӣ ханӯз солҳои бистум ўро мафтун соҳта будааст. Ё ин ки ҳамин А. Қодирӣ ба нависандай шинохтаи қазоқ Мухтор Авезов «таассуроти маҳвношудани бой ғузоштааст». Хело хуб аст, ки дар давраи нави инкишифӣ адабиёти ҳалқҳои тоҷику ўзбек, қирғизу қазоқ ва туркман, робитаву ҳамкориҳои эҷодӣ байни намояндагони он рӯ ба инкишифӣ овард ва як навъ наздишавии ин адабиёт мавриди баҳси адабиётшиносони соҳаи Шарқи Шӯравӣ низ қарор гирифт. Махсусан, вақте ки насли реалистӣ ин ҳалқҳо дар мисоли жанри роман ба тадқиқ гирифта мешаваҶ, масъалаи умумияти типологии сарчаашмаҳои адабии онҳо таъкид мегардад ва бағоят ба ҳам наздику монанд будан ва дар «давоми асрҳо» дар алоқамандӣ бо якдигар пайдо шудану тараққӣ ёфтани онҳо ишора мейбад. (М. Шукуров). Дар ин ҷода, аз достонҳои қаҳрамонии фолклорӣ, шоҳномаҳои мансур, достонҳои ишқӣ-романтикий классики, насли омиёнаву китобҳои ҳалқӣ ва ғайра сарчаашмаҳои анъанавӣ ёд мекунанд ва пайдоиши насли реалистии адабиёти Шарқи Шӯравиро ба онҳо вобаста медонанд. Ба истилоҳи дигар, насли баъдинқилобии тоҷику ўзбек, қазоқу қирғиз ва туркман як сарчаашмаи муштарак доштаанд. Албатта, чунин тадқиқотҳо ба асоси иқрору гуфтаҳои худи нависандагони шинохтаи ҳалқҳои марбута сурат мегиранд. Яъне ҳамон «одоби шарқӣ»-ро намояндагони ин адабиёт хеле нозукона адо кардаанд. Ба ин маънӣ, «устод»-и насли нависони ин минтақа, пеш аз ҳама китобҳои беному муаллифор шинохта шудааст. Баъдҳо устодони дигар ҳам дар симои шахсиятҳои эҷодии Аврупову Ғарб ҷун: Жул Верн, Виктор Хуго, Горкий, Абай, Айнӣ ва амсоли онон пайдо шудаанд. Чунин ҳолатро ба фаъолияти эҷодии насрнависони Афғонистону Эрон низ нисбат додан мумкин аст. Достоннависи хуби Афғонистон Қарими Мисоқ ба саволи банда, ки устоди эшон дар кори эҷодӣ кист? Китоб,— гуфтанд он кас. Нависандай дигари ҳамин кишвар Аъзам Раҳнаварди Зарёб, Содик Ҳидояту С. Айниро аз устодони худ мешуморад. Асадуллои Ҳабиб баробари Содик Ҳидоятро устод гуфтан эҷодиёти Горкийро низ эътироф менамояд. Әкрами Усмон бошад аз Достоевский ёд карда, кори нависандагии Дехҳудову Ҷамоли Мирсадикӣ ва Маҳмуди Давлатободии эрониро мепазирад ва ҳар кадоме барои ў «раҳкушои дунёҳои ҷадиде ҳастанд».

Ба ҳамин тартиб, адабиёти форсӣ-дарӣ-тоҷикӣ як адабиёти сермаҳсул ва инкишифёфта буда, асосан дар марзи се давлати мустақили дорои як забони давлатӣ—форсӣ (дарӣ, тоҷикӣ) (Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон) қарнҳо арзи вуҷуд карда, мутаассифона, аз солҳои бистуми қарни XX сар карда, дар байни онҳо як навъ дурӣ ва бегонагӣ ба мушоҳида расидааст. Мутолиаи вазъияти таъриҳӣ, хосса мавқеяти чуғрофиёи кишварҳои марбута сабит месозад, ки инсонҳои ин сарзамиҳо намемоҳанд.

тавонанд ба дунёи хеш беэътино бошанд ва ҳангоми пардохтан ба офариниши осори ҳунаригу адабӣ он маҳдудиятҳои таърихи, ки бо маҳдудиятҳои зеҳӣ меанҷоманд, нодида бигиранд. Дар ин ҷода он чӣ зарур менамояд, ки агар эҷодкор аз он ҷаҳорчӯбаҳои маҳдудиятҳои фикрӣ ҳудро ҳалос карда тавонад. Масалан, таърихгарӣ дар адабиёт, умуман, ба бемории бостонзадагӣ меанҷомад ва ҳависандай ақибнигар, рафта-рафта одат мекунад, ки фардоро нодида бигирад. Вокеяятро дар ин адабиёт, фақат аз нигоҳи ростгӯй, ҷиддирафторӣ ва оромгӯй бояд баррасӣ кард. Он вакт ҳусусиятҳои хоси ин адабиётро дар ҳавзаҳои гуногуни адабиву фарҳангӣ равшан кардан мумкин ҳоҳад шуд. Дурусттараш адабиёти форсӣ, кабл аз ҳама бояд аз нигоҳи жанрҳои бадей мавриди тадқики адабиётшиносӣ сурат бигирад ва баъд вокеяяту ҷамъбости бадей аз ин маводи фаровони адабӣ ҷустуҷӯ шавад ва ғайра.

II. ЖАНРҲОИ НАСРИ НАВИ ФОРСӢ (ДАРИ)

Маълум аст, ки жанрҳои бадей фақат дар марҳалаи инкишофи санъати сухан пайдо шуда, сипас баробари адабиёту санъат вусъат мейбанд. Онҳо вобаста ба давру замону муҳити адабӣ ҳамеша дар такомуланд ва имкон дорад, ки гоҳе ба дигаре табдил гарданд. Вале ин чунин маънӣ надорад, ки як жанр ҷои жанри дигарро ишғол менамояд ва ё жанре барои адабиёти бадей доимист. Гап дар ин аст, ки тарзу воситаҳои таснифоти жанрҳо тағиیر мейбад. Яъне табиату наవъи жанрҳо ва вазифаҳои онҳо дар марҳалаи муайяни инкишоф ба дигаргунӣ дучор мегарданд.

Мағҳуми имрӯзии тақсимшавии жанрҳо, ки ба асоси нишонаҳои адабӣ сурат мегиранд, хеле дертар ба вуҷуд омадааст. Масалан, барои адабиёти рус принципҳои таснифоти жанрҳо фақат дар асри XVII мавқеъ пайдо менамояд (Д. И. Лихачев). Табиист, ки то ин замон жанрҳои адабиёти Қадими Рус то андозае бар иловай вазифаи бадей доштанашон, вазифаҳои ғайри адабиро низ анҷом медодаанд. Чунин ҳолатро дар адабиёти Қадими форсӣ хеле пештар ба мушоҳида мегирем, ки онҳо дар шаклҳои гуногуни насрӣ сурат мебастанд, чун: дoston, сафарнома, солнома, тазкира, мактуб, мақола, ҳикоят, ҳадис ва ғайра. Сарфи назар аз ин ки дар гуфттору навишти адабони онвакта истилоҳи «жанр» ба маъннии имрӯзиаш вуҷуд надошт, вале он ҳодиса ҷолиб аст, ки гоҳ-гоҳе дар унвони асарҳои бадей жанри онҳо таъйин мегардид. Ҳамин таъйинот як навъ муайянкундандаи жанрҳои насли форсӣ шинохта мешуд. Насри бадеи, ки дар навъҳои номбурда сурат мебаст, асосан маъниҳои корбарӣ ва хидматиро ба ўҳда доштанд. Ба истилоҳи дигар, чунин наср ба мақсади муайян сурат баста, ба ҷиҳати маънавият камтар таваҷҷӯҳ дошт. Яъне сифати дилчаспи насли пешина интиҳоб карда тавонистани қаҳрамони асосӣ ва

тасвири симои зоҳирни он ва рафтору гуфтори ў буд. Ин сифатҳо ба жанри достон ва ё ба истилоҳи имрӯзӣ қиссаҳои ҳалиқии навъи «Абу Муслимнома», «Доробнома», «Ҳабашнома», «Амир Арслон» ва ғайра тааллук мегиранд. Ба ҳамин ҷумла «сафарнома» хоро ҳам марбут медонанд.

Сайри таърихии такомули аксар адабиёти бадеии ҳалқҳои ҷаҳон нишон медиҳад, ки наасри бадеии онҳо аз «китобҳои ҳалиқӣ» (Ф. Энгельс), ки дар марҳалаҳои гуногуни зиндагии мардум аз тарафи ҳалқ эҷод шудаанд, барҳурдор будааст. Муаллифони ин китобҳои ҳалиқӣ барои ҳонандай имрӯза маълум нестанд: «Гумон мераҳад, ки мазмуни чунин асарҳо дар тӯли асрҳо аз тарафи ҳалқ эҷод шуда, тартиб гардида, баъд дар шакли маҷмӯа ё китоби чудогона гирд оварда шудаанд. Дар адабиёти форсӣ намунаи ин навъ китобҳои ҳалиқӣ хеле бисёранд.

Ба таъбири олими шинохта марҳум А. А. Семёнов: «Дар паҳновардаштҳои Осиёи Миёна ва дар водиу нишебиҳои Эрон, дар шабнишинҳои гуногун ва сӯҳбатҳову маҷlisҳо (гап, гаштак, машварат, базм ва ғайра) ҳамеша ин асарҳои муаллифони номаълумро, ки ба повестҳои афсонавимазмун, саргузаштҳои романтикии аҷоибу ғароиб ва умуман воқеаҳои гуногуни диққатангез ҳастанд, меҳонданд ва бо диққат гӯш мекарданд». Пӯшида нест, ки ҳанӯз дар асрҳои VII—X дар атрофи номҳои Абу Муслим, Амир Ҳамза, Самаки Айёр ва амсоли онон даҳҳо қиссаҳо ба вучуд омада буданд, ки баъдҳо асоси китобҳои ҳалиқӣ и форсизабонон гардидаанд. Қиссаҳонӣ қариб ба ҳамаи мардуми форсизабони Ҳинду Хитой мансуб будааст. Олими Покистонӣ мегӯяд, ки «ҳалқ қисса мегуфт... Қиссагӯй дар байни ҳамаи табақаҳои ҷамъият аз шоҳ то дехқон маълум буд...» Пас, муаллифони нахустин китобҳои ҳалиқӣ қиссаҳонҳо будаанд. Онҳо қасонеанд, ки чанде аз шунидаҳои хешро аз байни ҳалқ дар як ҳатти сужа ҷо ба ҷо карда, баъд онро ба тартиб дар байни издиҳом нақл менамуданд. Дар гузашта муҳит чунон буд, ки аксари мардум қисса мешуниду намехонд. Ба истилоҳи дигар, адабиёти шифоҳиро издиҳом меҳонд. Мавҷудияти издиҳом аз қиссаҳон маҳорати зиёдеро талаб менамуд. Агар қиссаҳон аз ўҳдаи вазифааш намебаромад, шунавандаву тамошобин аз ин навъ қиссаҳони бехунар ҳудро дур меандоҳт. Ҳамин буд, ки қиссаҳон бомасъулиятона муносибат мекард, зеро рӯзгораш аз ҳамин ҳисоб сурат мебаст. Аз тарафи дигар, чунин қиссаҳонҳо яктуvu дуто не, балки дар як шаҳр чандто буданд, ки байни ҳуд мусобиқа дошта, фаъолияти эшон як навъ озмунро ба хотир меовардааст. Ҳар кадом кӯшиш мекардааст, то ки ҳунари қиссаҳониашро мардум бипазираид. Маҳорати қиссаҳон дар мувозинату ҳаракат ва овозу малакаи ў ба мушоҳида гирифта мешуд. Ҳаракатҳову садобаландкуниҳои вай бояд ба дараҷаи қиссаи мегуфтааш мувофиқат менамуд.

Дар илми адабиётшиносӣ услуги «Чор дарвеш» барин асарҳои ҳалиқиро «чаҳорҷӯба» (рамка) ё «афсона дар афсона», «по-

вест дар повест» меноманд. Ақидае мавчуд аст, ки ин услуг хоси әгодиёти хунармандхой машриқзамин буда, таърихи пайдоиши он ба замонҳои хеле қадим иртибот доштааст. «Папирорс» ном асари маъруфи мисрӣ (Весткари), ки ба қарни XVIII-и қабл аз мелод мансуб аст, маҳз ба ҳамин услуби «чаҳорҷӯба» әгод шуда будааст. Дар китоби мазкур оварда мешавад, ки Хеопс ном Фиръянви ҳангоми хафагиву зикиаш чор фарзанди худ — шоҳзодагонро ба наздаш меҳонд ва ҳар қадоми онҳо барои падарашон як ҳикоятӣ нақл менамоянд. Чор ҳикоят пайдо шуда, як асари муқаммал ба вучуд меояд. Ҳар чор ҳикоят дар якҷояй як ғояву мақсадро ифода менамоянд. «Баҳтиёрнома», масалан ба ҳамин услуг сурат бастааст: ҳикояти вазири сеюм, ҳикояти вазири чорум рӯзи чаҳорум, ҳикояти вазири панҷум... ҳикояти вазири даҳум дар рӯзи даҳум. Мантиқу натиҷа: бо сабру тоқат будан дар зиндагӣ.

Мутолиаи ба истилоҳ «повести чаҳорҷӯбадор» таваҷҷӯҳи таҳқиқгарро ба сӯи адабиёти қадимтар, чун адабиёти Санскрит равона мекунад, ки он вобаста аст ба асарҳое, ки дар ин адабиёт ба услуби чаҳорҷӯба әгод шуда, дорои сухани ягона мебошанд. Дар мисоли «Панҷатанра» («Панҷ китоб»), ки дар адабиёти Эрон нусҳаи он бо номи «Калила ва Димна» шинохта мешавад, ё «Шукасантати» («75 ҳикояти тутӣ»), ки барои форсизабонон ҳамчун «Тӯтинома» маъруф аст, ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Тавре ишора шуд, ин услуг хоси осори ҳалқҳои Орёно ва араб буда, дар тӯли мавҷудияти худ ба адабиёти Ғарб бетаъсир намондааст. Китоби Бокаччо «Декомерон» («Даҳ шаб») аз ин услуг баҳра бурдааст. Н. Г. Чернышевский ин навъ асарҳои марбут ба Шарқи Мусулмониро бо шавқи зиёд мutoила менамудааст. Бешубҳа, «Повестҳо дар повестҳо»-и ў ба ҳамин равия әгод шуда, ба соҳти қиссапардоziҳои форсизабонон шабоҳат пайдо кардааст. Ба ақидаи Чернышевский бартарии услуби чаҳорҷӯба дар он аст, ки он дорои ҳусну латофати бадей буда, ба нависанда имкон медиҳад, ки хонандай асари вай дар бораи тақдиру сарнавишти қаҳрамони асар фикр намояд ва ҳатто бо әгодкор дар тартибу соҳти қиссабандӣ ҳамкорӣ кунад.

Дар мавқеи дигар ҳамин муаллиф дар бораи «Ҳазору як шаб» чунин менависад: « Дар синни ҷавонӣ маро афсонаҳои «Ҳазору як шаб» мафтун карда буданд ва он афсонаҳоро ба ҳеч ваҷҳ «афсонаҳои бачагона» номидан мумкин нест. Баъд дар синни қалонсолӣ ҳам ман он «афсонаҳо»-ро борҳо гаштаю баргашта хондам ва дар ҳар бор ин китоби сеҳрангез маро мафтун ва мафтунтар мекард. Ман асари шеърии олицанобро медонам, аммо аз ин олицанобтарро надидаам...»

Одатан, ин навъ асарҳоро бо номи маҷмӯи ҳикоятҳо муарриғӣ менамоянд. Ҳол он ки дар мундариҷаи китобҳои мазкур дар паҳлӯи ҳикоят достону қиссаҳо низ фунҷонида шудаанд. Дар адабиёти мусир ҳам чунин тартиб додани маҷмӯаҳоро

мебинем. Яъне унвони маҷмӯаҳоро бо номи ягон асари дилчаш гузошта, дар паҳлӯи он боз асарҳои дигари муаллифро ҷой медиҳанд, ки жанрашон дигар аст. (Масалан, «Барф ҳам ме-гузараад»-и С. Турсун, «Аз арш то фарш»-и Б. Фирӯз ва ғайра). Дар ин шакл маҷмӯа баёнгари жанри асар набуда, балки яке аз жанрҳои асосӣ унвони маҷмӯаҳои мусоирро ташкил медиҳанд. Дар ин маврид жанрҳои дигар ҳамчун жанрҳои васила хизмат карда наметавонанд. Дар «Сафарнома»-и Носири Хисрав акси ин ҳодисаро ба мушоҳида мегирем. Дар ҷаҳони «Сафарнома» навъҳои дигари насраро мебинем, ки ҳамчун боби алоҳида оварда мешаванд. Ҳарчанд ки таҳминан тамоми ҳикоятҳои иштагаро ба қалимаи «сифат» оғоз мейбанд, аммо дар як боб истилоҳи «сияр» (сират) оварда мешавад, ки онро ҳамчун жанри насрӣ шинохтан дуруст ҳоҳад буд. Вақте ки Носири Хисрав «Сияри Султони Миср» мегӯяд ин ҷо қалимаи аввал сияр ифодакунандай жанр аст, ки ба воситай он сару сирати подшоҳону амиронро муаррифӣ менамуданд. Ин ҷо «сияр» жанри васлкунанда буда, боиси инкишоғу такомули сифатии воқеаҳои жанри асосӣ — «Сафарнома» гардидааст. Дар айни замон «сияр» дар вазъияте ки дар «Сафарнома» дорад, предмети нақлшавандай он ба этикеткаи адабиёти сафарӣ мувофиқат намекунад. Онро зарур буд, ки дар алоҳидагӣ арзи вучуд мекард. «Синдбоднома»-и Захирӣ дар асл «Қитоби Синдбоди Ҳаким» ном дорад. Мазмуни онро достону ҳикоятҳои зиёде ташкил додаанд: «Достони ҳамдуна бо рӯбӯҳ ва моҳӣ», «Достони гургу гургу рӯбоҳу уштур», «Достони шоҳи Қашмир бо Пилбон», «Ҳикояти вазири аввал, дуюм, сеюм, чорум...» ва ғайра. Бо вучуди ин, типи «Синдбодномаҳо»-ро маҷмӯа номидан нодуруст аст, ба ин маънӣ ки ҳама таваҷҷӯҳ сари Синдбоди Ҳакиму Амир Арслону Хотами Той ва амсоли онон мутамарказ мешавад, ки ба истилоҳи имрӯзӣ сарнавишти онҳо ба дараҷаи «роман» расидааст. Дар адабиёти Қадими Рус зиндагиномаи («Житие Александра Невского») Александр Невский дар мавридҳои гуногун бо номҳои «Зиндагинома...», «Достон...» ва дар ҳолати дигар «повест—қисса» пешниҳод шудааст. Як асарро бо ҷанд жанр муаррифӣ кардаанд. Ин корро мусаниифон анҷом додаанд, ки вобаста ба завқи ҳуд асарро номгузорӣ кардаанд. Ҳолон ки дар ин адабиёт истилоҳи «зиндагинома» мавқеи аввал дараҷаро дошт. Ин ҷо ду мағҳум ба ҳам омехта мешавад: яке жанр, дигаре предмети тасвиршаванда. Дар байни онҳо фарқҳоро равшан соҳтан процесси дуру дароз буда, кори зиёдеро талаб менамояд. Дар адабиёти Шарқи Мусулмонӣ барои ифодай сарнавишти авлиёву пайғамбарон ва амирону шоҳон жанрҳои сияр, маноқиб, мақомот ё мақома, қасида ва ғайра мавҷуд буданд. Дар ҳар қадом предмети тасвиршаванда жанри асарро муайян мекард, ва аз тарафи дигар, ҳуди истилоҳи жанрӣ, мисли сияр, дар ҳуд маъниро ифода менамуд. Чи навъе ки «сафарнома», «саёҳатнома» ҳамин вазифаро анҷом додаанд.

Фарқ дар ин аст, ки жанри сафарномаву саёҳатномаҳоро худи муаллифон муайян кардаанд. Маҳмуди Тарзии ағғон асаравшо «саёҳатнома» номидааст, Зайнулобиддини Мародой низ жанрро аз тарики унвони китобаш таъйин кардааст — «саёҳатнома», аммо Аҳмади Дониш «Наводир-ул-вақоэй» гуфта жанри китобашро муайян накардааст. Ҳол он ки дар ин китоб раҳти се сафари Дониш ба Петербург оварда шудааст. Пас, саёҳатҳои Дониш чун жанри васлшавандга ба ин асар мавқеъ дорад, на жанри асосӣ ва мустакил. Дар сафарнома ва саёҳатнома муаллифон ба қолибу талаботи ин жанрҳо риоя кардаанд. Носири Хисрав дар «сафарнома» менависад: «Масофати роҳ ду ҳазору дувисту бист фарсанг буд ва ин саргузашт он чӣ дида будам, ба рости шарҳ додам...» М. Тарзӣ дар пешгуфтори «саёҳатномааш» чунин арз кардааст: «Ман «румон» наменависам, саёҳатнома менависам... Аз ибтидои ҳаракат то ба интиҳои саёҳат рӯзмарра вакоئи дидани ва шунидани ҳудро дар қайди таҳрир овардаам... Нусхай ин саёҳатнома дар яке аз китобчаҳои чайбӣ дар ҳамон сафар бо қалами пенсил рӯз ба рӯз навишта шуда буд...» Чунин ишораро дар сафарномаи Носири Хисрав пайдо намекунем. Муаллифи сафарнома баъд аз сафари ҳафтсола он дидаву ўнунидаҳояшро болои коғаз овардааст. Саёҳатноманавис бошад рӯзмарра мушоҳидаҳояшро ба рӯзнома сабт мекардааст. Яъне, агар асоси пайдошавии сафарномаро ёддошту хотираҳои ба зеҳн накшбаста ташкил дихад, барои жанри саёҳатнома дафтари рӯзномаи сайёҳ мавқеи асосӣ дорад. Мояниги ҳарду жанри мазкур як чиз бошад ҳам, вобаста ба инкишифи чомеа ва марҳалаҳои такомули он — аз соҳти феодалий ба сармоядорӣ гузаштан ва ғайра падидаҳо дар таҳаввули жанри бадей фавқулодда муҳим аст. Ҳатто, ҳаётӣ феодалий дар инкишифи ҳуд як навъ набуд. Он дар ҳар марҳалаи такомул жанрҳои хоси ҳудро доро буд. Масалан, дар Руси Қадим феодалҳои калон ба вассал табдил меёфтанд, ки онҳоро Сюзернҳо меномиданд. Жанрҳои адабиёти онвакта низ бо номи табакаи феодалҳо иртибот пайдо мекардааст. Жанрҳои «сюзерен» ва ё «вассал» дар адабиёти Қадими Рус мавқеи намоён доштаанд. Аз ҳамин чост, ки категорияи жанрҳои адабиро категорияи таъриҳӣ ҳам меноманд. Ё ин ки жанри сафарнома дар адабиёти Шарқи Мусулмонӣ аз асри X то қарни XVII, таҳминан мавқеъ дошт. Аз ин баъд истилоҳи жанрии саёҳатнома ба вучуд омад, ки он натиҷаи саёҳатномаҳои аврупой буд. Вале саёҳатномаҳои шарқӣ ҳеч тоҳиҷаи саёҳатномаҳои аврупой набуда, балки онҳо батамом ҳусусиятҳои миллии ҳудро нигоҳ доштаанд. Ҷиҳатҳои муштарақ ҳам доранд. Масалан, максади сафар якест. Носири Хисрав ва ҳам Маҳмуди Тарзӣ сабаби сафарашон зиёрати Маккаву Мадиноро нишон медиҳанд. Носири Хисравро дар ин сафар бародараш Абусаид ва ҳиндуписари ғулом ҳамроҳӣ мекард. Маҳмуди Тарзӣ низ дар ин саёҳат танҳо набуд. Падараш Ғулом Муҳаммадхон Тарзӣ ва хид-

матгорашон — Абдулмуҳиддин ҳамсафари муаллиф буданд. Фарқ дар он аст, ки дар «Саёҳатнома»-и М. Тарзӣ на муаллиф, балки падараш нияти ҳаҷ мекунад. Фарзанд падарро то Истамбул гусел мекунаду бас. Сафари Носирӣ Хисрав ҳафт сол тӯл кашида бошад, саёҳати М. Тарзӣ ҳамагӣ 29 рӯз идома ёфтааст. Жанри мазкур дар адабиёти Аврупо низ таърихи қадим дошта, дар давраҳои аввали пайдоишаш зери истилоҳи «сафар», «саёҳат» (хождение) истифода мешудааст. Ин сафар ба сӯи зиёратгоҳҳои христианий, яъне ба мақсади зиёрати «замини муқаддас» сурат мебастаанд. Масалан, бо номи сафари Фаластин, Афон, Константинопол ва ғайра баён меёфтанд. Нахустин сафар дар Руси Қадим дар солҳои 1106—1108 аз тарафи Даниил ба Фаластин сурат гирифтааст.

Истилоҳи жанрии «сафар» дар қарни XIX ба мағҳуми «саёҳат» табдил меёбад. Масалан, «Саёҳат ба Италия»-и Стендал, ки соли 1811 амалий шуда буд. «Саёҳатномаҳо»-и Радишеву Пушкин аз ҳамин қабиланд. Дар ҳар сурат ин жанр чи дар Шарқи Мусулмонӣ ва чи дар Аврупо дорои хусусиятҳои муштараканд.

Дар адабиёти Шарқи Мусулмонӣ ин ду истилоҳ мустақил буда, ҳарду аз қалимаҳои арабии «сафар» ва «саёҳат» пайдо шудаанд. Қисми дуюми ин истилоҳҳо яkest — нома. Манзур аз нома, пеш аз ҳама сабти ёддошту хотира аст, ки дар дафтари рӯзнома нақл мейбанд. Ногуфта намонад, ки дар адабиёти қадим қалимаи «нома» маънни «китоб»-ро ҳам дода метавонист.

Бояд гуфт, ки саёҳатнома ин шакли такмилёфта ва ҷадиди сафарномаҳои пешина мебошад. Яъне дар қарни XIX асарҳои сафариро «саёҳатнома» мегуфтагӣ шуданд. «Тӯҳифи аҳли Бухоро»-и Мирзосироҷ (даҳаи аввали қарни XX) низ дар жанри сафарнома буда, дар пайравии саёҳатномаҳои аврупой оғарида шудааст. Ҳуди ў менависад: «Ин ҳодими миллат низ ба онон (саёҳони русу Аврупо) таассӣ (пайравӣ) намуда... тақдими миллати худ намудам».

* * *

Тавре ки маълум аст, насири гузаштаи форсиро муҳаққикон ба насири ривоятӣ ва таълифӣ тасниф кардаанд. Китобҳои ҳалқӣ муаллифи мушахҳас надоранд. Дигар навъи асарҳои насири муаллиф доранд. Масалан, мо се китоби қалонҷаҷмро бо номи «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт» мешиноsem. Яке моли ҳалқ аст, дуюмӣ аз Муҳаммад Авғӣ мебошад. Китоби сеюм ба қалами Абдулқодири Шакурӣ тааллук дорад, ки соли 1909 тартиб гардидааст. Дар ин китобҳои насири истилоҳҳои жанрии ҳикоёт, қисса, достон, сафарномаву саёҳатнома, ёддошт, намунаҳои шеърӣ ва ғайраро ба мушоҳида мегирем. Дар давраи гузариши адабиёти форсӣ ба давраи нави инкишофи хеш, дар асари таъсири адабиёту фарҳанги Аврупову Ғарб, дар силсилаи жанрҳои ин адабиёт дигаргуниҳо ба вучуд омад. Махсусан, дар солҳои бис-

туми ин қарн, вакте ки байни давлатҳои Эрону Афғонистон, Тоҷикистон ва ғайра марзҳои сиёсӣ гузашта шуд, дар адабиёти форсизабони қисмати Туркистон истилоҳҳои нави жанрӣ аз қабили повест ва роман ба миён омад. Дар ду адабиёти дигар — Эрону Афғонистон ба маънни насли ҳунарӣ — истилоҳҳои достон ва қисса қабул карда шуд. Яъне, агар имрӯз дар адабиёти тоҷик жанрҳои ҳикоя, повест ва романро таҳти маънни насли бадеъ фаҳманд, дар адабиёти Афғонистон достони кӯтоҳ, миёна ва дароз дар кулл достон гуфта мешавад. Дар адабиёти Эрон бошад, асосан истилоҳи қисса — мағҳумҳои жанрии қиссанӣ кӯтоҳ, миёна ва тӯлониро ифода менамояд. Ба ин маънӣ, агар ҳоло насли ягонаи форсӣ гуфта шавад, онро мағҳумҳои достон, қисса ва насли бадеъ дар бар мегирад. Истилоҳҳои достон ва қисса гузаштаи дур дошта бошанд ҳам, маънни имрӯзии онҳо насли ҳунарӣ, насли ба шакли аврупой суратгирифтари медиҳад. Истилоҳи муосири насли бадеъ тарҷумаҳои таҳтӯллафзии «художественная проза» мебошад. Ба ҳамин мағҳум, аввалҳо дар доираҳои адабии Эрону Афғонистон, истилоҳи «румон»-ро мепазиранд. Вакте ки онҳо «румон» мегӯянд насли аврупоиро дар назар доранд. Аз ин ки ҳанӯз то Йиқилоби Октябр дар адабиёти ҳалқҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон асарҳои наслии қалонҳаҷамро муаллифонашон «румон» гуфтаанд, манзур ба тариқи насли аврупой эҷод кардан мебошад. Яъне истилоҳи «роман» дар адабиёти ин ҳалқҳо дар поёни қарни XIX ва оғози аспи XX ба истифода омадааст. Нависандай қазоқ С. Қубеев соли 1913 «Қалим» ном асаре эҷод карда, жанри онро «роман» муайян мекунад. Ба ҳамин монанд, асарҳои адабони ўзбек Мирмуҳсини Фикрӣ — «Ағилдибои бефарзанд» (1914) ва Ҳамза Ҳакимзода «Саодати нав ва ё романи миллӣ» (1915) роман хонда шудаанд. Албатта асарҳои номбурда мағҳуми романи навро дода наметавонистанд, аммо муаллифонашон зери таъсири романҳои аврупой монда, ба таври сунъӣ жанри китобҳояшонро «роман» гузаштаанд.

Дар ибтидои аспи XX аз ҷониби адабони форсизабони ин минтака ҷанд асари наслии Абдурауфи Фитрат — «Мунозира» (1909) ва «Баёнати Сайёхи ҳиндӣ» (1912), Садриддин Айнӣ — «Хонадони ҳушбахт» (1917) эҷод шуданд, ки жанрашонро муаллифон муайян накардаанд. Академик М. Шукuroв истилоҳи имрӯзаро истифода карда, жанри онҳоро повест номиданд. Ба таъбири В. Г. Белинский «повест як фаслест, ки аз роман ҳанда гирифта шудааст...», дар айни замон повест ҳам ҳамон роман аст фақат ба ин фарқ, ки аз нигоҳи ҳаҷм хурдтар мебошад». Мавзӯи таърифи аниқу интиҳои жанрҳои наслий дар тамоми адабиёт баҳснок буда, то кунун касе ба он нуктаи охирро наниҳодааст. Бинобар ин, ҳоло баҳси ин масъаларо ба вакти дигар гузашта гуфтанием, ки дар насли гузаштаи форсӣ истилоҳҳои жанрии ҳикоят, достон, қисса, сафарнома, саёҳатнома, ҷангнома ва ғайра дар истифода буданд ва имрӯз ҳам он-

ҳо дар доираҳои адабии Эрону Афғонистон, Тоҷикистону қисмати шимоли Ҳиндустон ва адабиёти Урду фаъол мебошанд. Танҳо дар адабиёти тоҷик аз солҳои 20-ум ба ин тараф насри қалонро бо истилоҳҳои повесту роман, очерки сафарӣ ва ғайра табдил доданд, ки аз насри русиву аврупой интиқол шудаанд.

Бо овардани Инқилоби Октябр ба сарзамини Осиёи Миёнаву Қазоқистон, ки аз як тараф, сабабгори «шукӯҳу азamatи дигаргуниҳои бузург дар зиндагии ҳалқҳо гардид», аз тарафи дигар, боиси шуури эпикии ҳалкро ба чунбиши овардан ҳам шуд (М. Шукурев). Ҳамин «ду ҳодисай ҷашмрас» адабонро водор сохтааст, то ки ба жанрҳои қалон—повесту роман рӯй оваранд. Маънни «ду ҳодиси болой дар навиштаҳои чӣ муҳакқиқони тоҷик ва чи ўзбеку казок борҳо таъкид ёфтааст, ки мутаассифона заминай пайдоиши онҳо боз ҳамон диктai адабиётшиносони русӣ асту бас. Зоро ба ҳар кас равшан ҳоҳад буд, ки инъикоси бадеии ҷоқеяни вусъатнокро ба колиби жанрҳои қалонҳаҷм вобаста кунондан ҳатост. Як ҳикояти хуб вазни романи ҷорсадсахифагиро доштанаш мумкин аст. Чаро Ҷехов роман нанавишт? Ин ақидаи ғалат, ки зӯран ба сари эҷодгарон бор карда шуда буд, боиси таърифҳои бесоси дигар гардид. Гӯё насри бақувват ҳамон аст, ки роман дошта бошад; насрнависе, ки повесту роман нанависад ўро адаби барҷаставу ҳақиқӣ шуморидан душвор аст. Ҳамин буд, ки адаби советӣ бо ҳикоят оғоз мекарду бо фосилаи як-ду сол повест эҷод карда, баъд нақшай романро пеш мегузошт. Ин ҳолат адабиёти нави тоҷикро ҳам фаро гирифта буд. Аз ин ки дар солҳои бистум барабари ҳикоят повесту роман ба вучуд омад, ҳамин саросемакорӣ буд, ки «гӯё аз ҳаёт қафо мемонда бошад». Устод Айнӣ бо ҳамон қадар бузургиаш ба маъниҳои жанрии повесту роман ва эпопея сарфаҳм намерафт. Агар ин ҷоқеяят намедошт, устод «Ятим»-и ман румон аст» намегуфтанд. Ҷ. Икромӣ то ҳол ба ин ақида аст, ки «Ман гунаҳгорам»-и ў роман мебошад. Чаро устоду шогирд ба чунин ақида омадаанд? Ба хотири ин, ки агар повестҳои онҳо роман гуфта шаванд, қимату қудрати асари номбурдаи онҳо баландтар меравад. Он баҳсҳое, ки баъзан сари повест ё роман будани ин ё он асар сурат мегирад, ба мақсади муайян кардани мавқеи хубтари асар мебошанд. Вобаста ба ҳамин масъала бояд таъкид кард, ки Раҳим Ҷалил нависанде буд, ки то поёни умраш ба жанри ҳикоят содiq монд, ҳарчанд ки аз рӯи зарурату бештар зери таъсири муҳити адабӣ монданаш повесту романҳо эҷод кардааст. Вале Р. Ҷалилро ҳамчун ҳикоятнависи боистеъдод бояд шинохта ва ҳамин жанр коғист, ки ў ба саҳифаи таърихи адабиёт доҳил гардад. Фазлиддин Муҳаммадӣ дар эҷоди ҳикоят ҳамто надошт, аммо як дафъай ба повесту роман ва ҳатто асарҳои драмавӣ пардоҳт. Бо вучуди ин, ўро хонанда, пеш аз ҳама ҳамчун устоди ҳикояти нави тоҷикӣ эътироф менамояд, на романнавис ва драматург.

Мантиқан дуруст мебуд агар Җалол Икромӣ романи «Духтари оташ»-ро идома намебахшид. Аммо ҳамон ҳай-ҳайҳои «сегонависӣ» боло гирифту ӯ боз воқеаҳоро зӯран кашола карда, ду романи дигар эҷод намуд. Яъне кор ба ҷое расид, ки роман навиштан ҳоло барон насрнависи барҷаста шудан коғӣ нест, сегона бояд эҷод кард. Ҳамин ғалатфаҳмиҳ буд, ки адабиётшиноси тоҷик Юрий Бобоев се романи Юсуфи Акобир — «Замини падарон», «Норак» ва «Водии муҳаббат»-ро «сегона» номид. Чунин шуд, ки «вусъатнокии воқеият» дар адабиёт ба «кашолгапии пуч» табдил ёфт. Як сабаби ин ки насли баъди инқилобии тоҷик ба таври бояд шояд дар жанри қалон муваффақияти сифатӣ пайдо накард, ин куркӯрона муносибат нашудан ба қонунмандии жанрҳои мазкур буд. Махсусан романни ҳақиқӣ навиштан кори ҳар эҷодгар нест. Чунки «роман идеали баландтарини санъат аст» (Галич), «роман ҳамосаи (эпопея) даврони мост» (Белинский), «роман баҳр аст; соҳил надорад ё дида намешавад» (Гончаров) ва ғайра. Пас, агар ҳамин се таърифро кифоя шуморем, дар насли ҳафтод соли оҳири тоҷик қадом романни тоҷикӣ ин талаботро дар худ ҳал кардааст? Ман гумон намекунам, ки чунин роман дошта бошем. Аз ин рӯ, ҳеч зарурат нест, ки асарамонро роман номем. Зеро аз ин ки мо повесту роман эҷод менамоем, қайфият ва сифати насрнамон боло намеравад. Роман рушду такомули қаҳрамон дар тӯли таърих аст. Вале ин рушду такомул ба методи реализми социалистӣ пойбанд карда шуд ва дар натиҷа инсони бадей аз воқеият дур рафт ва ба як шахси маъмулӣ табдил ёфт. Инсоне, ки қудрати мубориза кардан надорад, аммо таслим намешавад. Ӯ мурдан намехоҳад, ҳарчанд ки воқеият талаб дорад, ки қаҳрамон күшта шавад. Ё ин ки асаре, ки хонандаро дар рӯҳи коммунистӣ тарбия карда наметавонист, онро асари пешқадам шинохтан мумкин набуд. Ин ҳамон стреотипҳо буд, ки адабиёти тоҷик мутеи он шуд ва бо ҳамин қолиби пешакӣ тайёркардашуда мувоғикат дошт. Ҳол он ки роман ба мавзӯъ ва мазмуни пешакӣ интихобшуда сару кор надорад ва қолиби он ҳеч гоҳ дар фаъолияти қаҳрамон маҳдудиятҳоро пеш намеорад. Қаҳрамони роман шахси «серҳарарат» ва «тағийирдиҳонда» аст, ки чун одами зинда ва воқеӣ дар сужа ҳаракат менамояд. Чунин қаҳрамонро Достоевский дар романҳояш дода буд. Мутаассифона, романни тоҷикӣ аз ин навъ қаҳрамон маҳрум монд.

Дар мавриди повесту романҳои тоҷикӣ баҳси ҷиддӣ оростан мумкин аст, вале ҳоло хонандай тоҷик дар мисоли адибу мунакқид ва амсоли онон ба чунин баҳсҳо омода намебошад. Даҳпонздаҳ сол бояд интизорӣ қашид ва баъд аз ҳусну кубҳи романни тоҷикӣ сӯҳбат кард. Ҳулосаи ин қисмат он ҳоҳад буд, ки насрнависони тоҷик фирефтai истилоҳҳои аврупойӣ шуда, қонунмандии онҳоро дида наметавонистанд ва дар амали соҳтани жанрҳои насрӣ ба таври сунъӣ (механикӣ) муносибат на-

муданд. Ин боиси он шуд, ки дар эчодашон аз анъанаи насли гузашта дурй чустанд ва ҳар мавзўи шуду ношудро дар сужа чой доданд ва ба ном повесту романи аврупоинамо офаридан.

Дар натица, романи точиқӣ аз хусусиятҳои миллиаш бебахра монда, ба романҳои ҳалқҳои дигари шӯравӣ омехта гардид. Ин «якшавӣ» боиси он гардид, ки истилоҳи «романи миллий» аз истифода дур шуд. Ҳоло душвор аст гуфтан, романни точиқиро аз ўзбекӣ ё қазоқӣ қадом хусусиятҳояш фарқ кунонда метавонад. Ба истиснои ҷои воеа, романҳои Шарқи Мусулмонии Шӯравӣ дорои як навъ хусусиёт мебошанд. Раҳбари идораи давлатӣ дар ҳатти сужа ҳамон фаъолиятро анҷом медихад, ки ҳамтипи ў дар ҷумхурии дигар аз он мавқеъ берун буда наметавонад. Ин рақам қаҳрамон ба эҷодгар чӣ навъ будани воеятиро «дикта» намуда, тамоми масъулияти нависандагиро ба ихтиёри худ мегирад. Яъне қаҳрамони роман на висандаро аз дунболи худ мебарад. Ин ғуноҳашро адиб ҳис менамояд, вале ў зери таъсири маҳдудиятҳои муҳити иҷтимоӣ мемонад ва ба ҷустани ҷораи раҳой аз ин шаблон қудрат на дорад. Роман зиндагиро дар шакли аҷоибу ғароибаш тағозо до рад, то ки ба истилоҳ аз он сарнавишт «роман» ба вучуд ояд. Мегӯянд, ки муносибати ду ошиқ ба дараҷаи «роман» расида аст. Вазифаи роман ана ҳамон муносибатро бо тамоми кутохӣ ву дарозӣ ва даҳшату ноумедиҳояш ба худ қабул кунад. Жанри повест чӣ? Магар одамкушиҳо дар «Ҷаллодони Бухоро»-и устод С. Айнӣ барои қолиби повест аст? Ҳеч гоҳ не. Зеро ин жанр бештар ба оҳангҳои ошиқонаи зиндагӣ эҳтиёҷ дорад. Повест мавзӯи сабукро меҳоҳад. Қаҳрамони он, одатан, шахси чавон бояд бошад. Ишқ худ тӯфон аст. Ҷараёни он тӯфон дар саросари сужа ба шиддат сурат мебандад. Ин қаҳрамон азоби рӯҳии зиёдро қашида наметавонад. Сӯҳбаташ бештар аз эҳсосоти ў натиҷа мегирад ва ҳамсӯҳбаташ ҳеч гоҳ кӯшиш на дорад, ки худро болотар бигирад. Яке ба дигаре ғузариш менамояд ва ҳалли мавзӯро ба сӯи буғранҷӣ қашола намекунанд. Дигар мавзӯҳо низ дар повест бояд сабук ҳаллу фасл гарданд. Тасаввур кунед, ки сарнавишти як оилаи панҷнафа ра мақсади жанри повестро амалий кунонда метавонад. «Варта»-и Ф. Муҳаммадӣ ҳамин навъ повест мебошад. «Решаҳо»-и Сайфи Раҳим ҳамчунин. Повест ҳатман маънни чукурро мепазирад. Маънни, ки аз фалсафа орӣ набошад. Ҳикояи точиқӣ, ҳикояти классикий нест, балки «рассказ»-и русист. Шакли «новелла» хоси насли точиқӣ намебошад ва Ҳаким Каримро новелланавис муаррифӣ кардан аз рӯи эҳсосот асту бас. Маълум аст, ки мағҳуми «новелла» аз адабиёти Фаронсавӣ ба воситаи тарҷума доҳили насли Туркия гардид ва баъд ба адабиёти Эрону Афғонистон интиқол ёфт, аммо на ба маънни жанри хурди насрӣ, балки ба мақсади эҷоди насли сирф аврупой. Зеро мағҳуми жанрии новелла бори нахуст дар адабиёти Аврупо арзи вучуд кардааст. Таърифи новелларо бошад Ҳуте (Гё-

те) додааст. Ӯ дар як сўхбаташ бо Эккерман (25.01.1827) гуфтааст; «новелла ин ҳодисаи ношуниданист». Ин ҳодиса фавқулодда бояд бошад, мислаш диданашаванда.

Адабиёти муосири точик аз насли пешини худ фақат истилохи жанрии «ҳикоя»ро қабул кард. Вале дар насли Ағфонистону Эрон ва ғайра адабиёти форсӣ «ҳикоя» чун жанр эътироф нагардид. Ба маънни насли ҳунарии имрӯзӣ ҳикояту ривоят шинохта наҳоҳанд шуд. Чунин амалу муносабат дар мавриди ҳикоятҳо дуруст аст. Таври мисол ҳикоятҳои «Гулистан»-и Саъдӣ магар ҳикояи имрӯзии точиканд? Не, албатта. Балки ҳикоят воситаи тасвирест барои адаб ба мақсади ҳодисаи хурдера бо хонанда тақдим кардан. Яъне ҳикоят дорои хусусиятҳои ҳикояи муосири точикӣ буда наметавонад. Ҳикоянависони точик дар оғоз як ҳикояи Чеховро тарҷума карда, баъд дар ҳамон равияву қолиб ҳикояи худро эҷод мекарданд. Ҳатто ҳикояҳои солҳои бистуму сиюми точикӣ ба талаботи жанри ҳикояи аврупоинамо ҷавоб дода наметавонанд. Бояд иқрор шуд, ки истилоҳҳои насли адабиёти муосири точик аз Аврупо, пеш аз ҳама аз тарики адабиёти русӣ пайдо шудаанд. Ин истилоҳҳо дар адабиёти форсӣ заминаи воеӣ надоштанд. Баҳси ин масъала идома ҳоҳад дошт...

* * *

Истилоҳи «достон» дар адабиёти Шарқи Мусулмонӣ ба маънни насли ҳунари ғаҳмида мешавад. Достони муосир дар рушду такомули худ аз достонҳои классикий сарчашма гирифтааст. Дар гузашта достон асосан дар навъи маснавӣ (ба тарзи қофия-бандии аа, бб, вв, гг...) эҷод мешуд. Достон чун жанри адабӣ дар ду ҷинс: эпикӣ (ҳамосавӣ) ва лирикӣ истифода мегардад. Дар баробари достонҳои эпикӣ боз достонҳои лирикӣ ҳам ҳастанд. Дар навбати худ достони эпикиро ду хел маънидод мекунанд: достонҳои хурд ва калон. Имрӯз дар тадқиқотҳо достонҳои калонро дар радифи роман гузошта, достонҳои хурдро бошад ба повест шабеҳ медонанд. Манзур ин аст, ки достони эпикӣ сужа дорад, дорои қаҳрамону характер аст, зиддиятро дар бар мегирад ва ғайра. Яъне ин жанр тамоми унсурҳои жанрҳои имрӯзии роману повестро дорад, фақат ба як фарқ, ки дар шакли назм сурат мебандад. Дар адабиёти давраи Пахлавӣ достони «Дарахти асурик ва буз»-ро мисол меоранд. Баъдҳо достони «Шоҳнома»-и Фардавсӣ мисоли барҷастаи ин жанр муаррифӣ гардид. Маъниҳои асосии достон: «машҳур, маълуму маъмул, вирди забон будан» аст, ки чунин мағҳумҳоро ба фаҳмиши имрӯзӣ наср дода метавонад. Маънни дигари достон мегӯянд, ки «корнамоиҳои барҷаста ва қаҳрамониҳои ҳақиқӣ» мебошад, ки ин маънӣ ҳам марбути вазифаи наср аст. Илова ба ин, боз «достон» маъниҳои «қисса» саргузашт ва хи-

коят»-ро ҳам медодааст, ки аз ин ду қисса ва ҳикоят мағхуми жанрӣ дошта, марбути шакли насринанд. Истилоҳи «достон» дар «Калила ва Димна» маъни жанрӣ дорад. Умуман, достон дар адабиёти қадими форсӣ мавқеи маҳсус дошта, асоси насли қаҳрамониву корнамоҳои барҷастаи касони мушаххасро ташкил медодааст». «Достони Рустам», «Достони Амир Ҳамзаз» ва ғайра аз ҳамин чумлаанд.

Ба ҳамин тартиб, достон жанрест, ки хоси адабиёти шифоҳӣ буда, дар давраҳои қадим аз асрҳои миёна бо ҳамин мағхум дар адабиёти навиштой расмият пайдо кардааст. Агар поёни қарни XIX-умро барои аксари адабиёти Шарқи Мусулмонӣ давраи гӯзариш ба адабиёти нав ҳисоб намоем, имрӯз ҳам «достон» чун жанри сирф насрӣ буда, асарҳоero ба он марбут медиҳанд, ки ба тарзу услуби аврупой эҷод мегарданд. Дар доираи адабии Тоҷикистон бошад, достон навъи адабиест, ки фақат дар шакли назм сурат мебандад. Ин ракам асарҳои назмии достонӣ дар 70-соли охири инкишифи адабиёти тоҷик хеле зиёданд. Достоннависони сермаҳсули тоҷик Абулқосим Лоҳути, Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар, Мӯъмин Қаноат ва амсоли ононанд.

Холо ки сари истилоҳи жанри «достон» гӯё бахс дорем ба он маънӣ аст, ки дар давраи нави инкишифи адабиёти Афғонистон он ба шакли наср сурат мебандад. Аз сӯи дигар, кайҳост, ки назарияни ин жанр таваҷҷӯҳи муҳакқиқиро ҷалб кардааст. Ҷамоли Мирсадикӣ падидаҳои достони чӣ кӯҳан ва чи навииро «адабиёти достонӣ» ёд мекунад. Ризо Бароҳани бошад падидаҳои достонии пеш аз садаи XVIII-умро дар Аврупо ва пеш аз давраи Машрутиятро дар Эрон «ҳикоят» номида ва ҳамин навъ падидаҳоро пас аз садаи ҳаждаҳум чи дар Аврупо ва чи дар Эрон «қисса» номгузорӣ кардааст. Ҳамзамон, муҳакқикии номбурда таъкид менамояд: «ман достонро шомили ҳар навъ навиштае медонам, ки дар он мочароҳои зиндагӣ ба сурати ҳодисаҳои мусалсал гуфта шавад». Дар паҳлӯи ин ду муаллифи Эронӣ аз Аъзам Раҳнаварди Зарёби афғонӣ низ ёд бояд кард, ки мегӯяд: «ҳангоме ки сухан аз достон ба миён меояд, ғолибан падидаҳое чун: «Ҷанг ва сулҳ», «Сурҳ ва сиёҳ», «Пирамард ва дарё», «Бародарон Каромазовҳо», «Барбодрафта», «Бенавоён» ва монанди инҳо дар зеҳни мо шакл мегирад».

Тавре ки аз ин таърифҳо бо намунаҳояшон маълум мегардад, муҳакқикини номбурда достон гуфта асарҳои наслии калон-ҳаҷмеро дар назар доранд, ки дар адабиёти назариву таълими аврупой — русӣ, онҳоро ба гурӯҳи мӯҳташами жанрҳои эпикӣ, пеш аз ҳама ба жанри роман марбут медонанд. Чунки роман калонтарин ва аз нуктаи назари имкониятҳо фарохтарин жанри эпикӣ буда, воеа дар он бағоят том мебошад. Нависанда силсилаи воеаҳои бо ҳамдигар алоқамандро мавриди тасвир қарор медиҳад, то он ҷо, ки онҳо мантиқан яке сабаби дигаре ва сеюмӣ натиҷаи дуюмӣ мегардад. Аммо достони

муосири дарии Афғонистон фақат ба маъни «роман»-и аврупой наомада, балки он байёнгари, умуман, насири ҳунарии ин кишвар мебошад. Албатта, истилоҳи «наср» дар забони адабони Афғонистон ҳаст. Вале, вакте ки онҳо «наср» мегӯянд, тамоми навиштаҳои дар ғайри мисраъву қофия ва вазиро дар назар доранд.

Ба ибораи дигар, асарҳои таърихнигорон, ҷуғрофиёнависон, маколаҳои иҷтимоӣ, сафарномаву саёҳатномаҳо, ёддоштҳо ва ғайраҳоро ба соҳаи наср доҳил намуда, дар адабиёти илмӣ ин навъ оғаридаҳоро таҳти ибораҳои насири таъриҳӣ, насири ёддоштӣ, насири ҷуғрофиёй, илмӣ, сафарӣ ва ҳоказо мешинохтанд. Муаллифонро дар якчоягӣ «насрнавис» мегуфтанд. Адабиётшиноси варзидан ин кишвар марҳум Мухаммад Ҳайдари Жӯбал сари адабиёти муосири Афғонистон баҳс ороста, он ҷо истилоҳҳои «муарриҳ», «адабиётшинос», «мунаққид» ва ғайра унвонҳои ихтисосиро истифода наменамояд. Ӯ як зумра олимони ағонӣ: Қӯҳзод, Ғубор, Ҳалилӣ ва амсоли ононро «насрнавис» муаррифӣ кардааст. Дар мавриди дигар ба маъни «насрнавис» истилоҳи «достоннавис»-ро истифода менамоянд, ки манзур адаби «достоннавис» аст.

Достоннавис қасеро меноманд, ки ӯ насири нав меофарад, асарҳои вай ба тариқи аврупой нигошта шудаанд. Яъне ин қабил нависандагонро ба намояндагони насири бадей доҳил кардан мумкин мебошад. Вале як ҳодисаро бояд эътироф кард, ки то расидан ба достоннависӣ адабиёти нави Афғонистон роҳи дуру дарозеро паси сар кардааст. Нишонаҳои насири нави ин кишвар баробари пайдо шудани насири таърихиву ёддоштӣ ва сафарӣ пайдо шудааст. Аз солҳои 80-уми қарни XIX сар карда ба навиштани асарҳои таъриҳӣ таваҷҷӯҳ пайдо мешавад. Мирзо Яъқубали Ҳафии Кобулӣ «Подшоҳони мутаҳири Афғонистон»-ро навишт. Нурмуҳаммади Қондаҳорӣ «Гулшами аморат»-ро эҷод кард. Мирзо Файз Мухаммади ҳазора «Сироҷ-ул-таворих»-ро оғарид. Дар ҳамин чумла асари ёддоштии Абдураҳмонҳони амир «Пандномаи дин ва дунё»-ро низ номбар кардан лозим аст. Дар ин асарҳо муаллифон аз услуби нақлу ҳикоятӣ кор гирифта, аз шеъру латифа ва пандҳои бузургон фаровон истифода кардаанд. Бешубҳа, асарҳои насрии мазкур дар пайдоиши насири нави Афғонистон дорон аҳамият мебошанд. Махсусан, поёни қарни XIX, ҷи тавре ки пештар ишора рафт, солҳое буданд, ки дар соҳаи адабиёту фарҳангӣ мардуми Афғонистон дигаргунҳои сифатиро таъмин намуд. Наҳустин рӯзномаву маҷаллаҳо ва анҷуманҳои адабӣ дар ҳамин солҳо арзи вуҷуд кардаанд. Маълум аст, ки ҳар адабиёти нав дар давраҳои аввали инкишифӣ худ бидуни воситаҳои нашру тарғиб худро нигоҳ дошта наҳоҳад тавонист. Бори аввал таъсиси ҷаридат «Сироҷ-ул-аҳбори ағония» (1906) бо ташаббуси М. Тарзӣ таҳrir ва нигориши соддаву илмиро вориди доираи адабии Афғонистон соҳт. Маҳмуди Тарзиро дар адабиёт

ти нави Афғонистон «падари насрин мусир» меноманд, ба ин маънӣ, ки ў дар ~~ҳакният~~ хабарнигори хуб ва журналисти беҳамтост. Вай барои ҳамон солҳо, ки Афғонистон ҳоло истиқлолияти надошт, марди фозилу шоири дар маънӣ навовар шинохта мешуд ва соҳиби мактаби мутаҷҷадиди адабӣ дар соҳаи наср машҳур буд. Маҳмуди Тарзӣ «дар аҳди амир Ҳабибуллоҳон ба нашри рӯзномаҳон машҳури «Сироҷ-ул-ахбор» ва рӯзномаи «Сироҷ-ул-атфол» ва муаллифоту тароҷим пардоҳт ва инқизобе дар муҳити адабиву сиёсии Афғонистон тавлид намуд... Вай тарзи таҳрир ва ниғориши содда ва илмиро ба забони дарии Афғонистон ворид кард ва сабки иншои дунёи Ғарбро ба мардум дарс дод» (М. Х. Жубал). Маҳмуди Тарзӣ «сабки иншои нави дунёи Ғарб»-ро, пеш аз ҳама дар эҷоди «Саёҳатномаи се китъаи рӯи замин дар 29 рӯз: Осиё Аврупо, Африқо» амали соҳт, ки «хонандаро аз мутолиаи он як кушоши зеҳния ва лаззату ҳаловати ҳиссия ҳосил мешавад...» Ба ибораи дигар, ин асар намунаи осори ҷадиди ва тарзи таҳрири адабиёти асари ҳозира мебошад. Пас, оғози насрин нави Афғонистонро ба «Саёҳатнома»-и М. Тарзӣ марбут донистан бамаврид ҳоҳад буд. «Ин муҳаррири очиз,— икрор мешаавд М. Тарзӣ,— ба қаъби ҳазрати Шайх Саъдӣ... расида наметавонам. Ҳол он ки он зоти муборак низ адвори ҳаёташон аз нишебу фарози аҳволи рӯҳияни табиия ҳоли намондааст.» Ҷои дигар М. Тарзӣ моҳияти «Саёҳатномааш»-ро таври зайл муайян кардааст: «ба ду чиз афзуни умри инсон мумкин аст. Яке ба мутолиаи таъриҳ ва дигаре ба саёҳат. Зоро мақсад аз дарозии умр диданиҳои бисёре-ро дидан ва суханони мардумони бисёре шунидан аст. Ғарқи ҷавонон бо пирон низ ҳамин аст, ки ҷавон нисбат ба пир камтар дида ва камтар шунидааст...» «Саёҳатнома»-и М. Тарзӣ ба асоси сарчашма ба вучуд омадааст: аввалтар аз ҳама «Сафарнома»-и Носири Ҳисрав ва дуюм — осори Саъдӣ чун баёнгари сарнавишти ў ва сеюм — саёҳатномаҳои аврупой. Албатта, дар саргҳаи насрин нави Афғонистон гузоштани ин асари М. Тарзӣ ба чунин маънӣ нест, ки насрин мусирин ин кишвар бо жанри қалон оғоз ёфтааст, балки ба он маънӣ мебошад, ки асари мазкур барои инкишофи байдии насрин навроҳи васеъ қушод. Аз тарафи дигар, жанри саёҳатнома мероси адабиёти пешина аст, ки дар давраи насрин инкишофи насрин умри дубора диддааст. Ба ин сабаб гуфтан мумкин аст, ки насрин нави Афғонистон бо жанри ҳурди насрин оғоз дид, ки он «мақола» мебошад. Дар мағҳуми имрӯза онро бо жанрҳои публицистӣ доҳил мекунанд ва хоси эҷоди журналистон мешуморанд. Дуруст аст, ки мақола жанри бадей нест, вале дар пайдоиши жанрҳои ҳурди насрӣ, чун: порҷаҳои адабӣ ва шеъри мансур, ки дар солҳои бистум ривоҷ доштанд, бетаъсир намондааст. Аввалин мақолаҳо боз ба қалами М. Тарзӣ, А. Довӣ, А. Лудӣ ва дигар маорифпарварони афғонӣ тааллук мегирад, ки мақсад ошно соҳтани ҷомеаи хеш бо ҳаётӣ иқтисодиву сиёсӣ ва фарҳангӣ хорӣ-

чӣ буд. Муаллифони номбурда аз туркӣ як силсила манбаъҳои Фаронсавиву Итолиёвиро ба дарӣ тарҷума намуда таҳти баҳши аз эҷодиёти адабони аврупой ба ҳонандагӣ шакли мушаххаси он асарҳоро меоварданд. Масалан, «Бӯсаи модар», «Мусикӣ чист ва шоир кист?», «Шеър ва мусикӣ» ва ғайра аз намунаҳои чунин тарҷумашо буданд, ки ҳоло жанрашон маълум набуд. Дар «Бӯсаи модар» муаллиф гӯё ба худ савол медиҳад, ки ў чиро дӯст дорад? Дар посух ҳамаи ҷизҳои дӯстдоштаниашро номбар карда, дар байнин онҳо аз ҳама мухим «бӯсаи модар»—ро таъкид менамояд. Андактар дар саҳифаҳои «Сироҷ-ул-аҳбор» дар ҳамин шакли наасри асарҳои ҳуди М. Тарзӣ — «Шабнам», «Баҳор ва ишқ», «Танҳоӣ» ва ғайра ба табъ мерасанд, ки боз муаллиф ба муайян кардани жанри онҳо ҷуръат намекунад. Ҷолиб он буд, ки дигар адабон ба ҳамин равияни М. Тарзӣ пайравӣ карда, дар шакли наасри маҳлут ба назм асарҳо эҷод намуданд.

Фақат ин навъ асарҳоро рӯзномаи «Амони ағон» (1919) бо муайян соҳтани жанрашон ҷоп кард ва гӯё истилоҳҳои наవи жанрӣ чун «шеъри мансур» ва «наасри адабӣ» ба адабиёти Афғонистон ворид гардид. Ногуфта намонад, ки дар аввалҳо чунин тақсимбандӣ ба жанрҳоро мухаррири рӯзномаи мазкур Абдулҳодӣ Довӣ анҷом додааст. Ин ду жанри ҳурди насрӣ дар адабиёти пушту байдтар, яъне солҳои чихилум ва панҷоҳум ривоҷ доштааст. Яъне бо ба миён омадани силсилаи «мансуршეър»-и Абдурауфи Бенаво жанри мазкур дар наасри нави пуштузабонҳо расмият пайдо кард. Ҳол он ки «шеъри мансур» дар адабиёти дарӣ солҳои чихилум аз инкишоф боз монд ва гӯё ҷои ҳурдро ба як навъни ҳурди «достон» voguzoшт, ки байдҳо «достони кӯтоҳ» ном гирифт.

Ба маврид аст гуфта шавад, ки «шеъри мансур» ва «порҷаи адабӣ» аз нигоҳи принцип як навъ буда, баробар пайдо шудаанд. Онҳо сужай равшан надоранд, зиддияту композицияшон низ әниқ нест. Накл аз ҷониби муаллиф сурат мебандад, ки ў бо қаҳрамони лирикӣ омезиш меёбад. Муҳокимаҳои муаллиф бештар дар шакли саволу ҷавоб, яъне ба тарзи муколама сурат баста, аммо муаллиф ҳамсӯҳбат надорад, гӯё ў худ ба худ гап мезанд, албатта бо истифода аз образу воситаҳои тасвир. М. Тарзӣ дар нахустин шеъри мансураш — «Шабнам» қатраи шабнамро бо қатраи ашқи ошиқон монанд соҳтааст. Муҳокимаву мушоҳидай қаҳрамони лирикӣ бо муколамаи ошиқу маъшук омезиш меёбад. Асоси таъсирбахши асар дар унвони он — «Шабнам» ҷамъбаст шудааст. Дар маркази ин образ «қатраи шабнам» гузошта шудааст, ки аз баргҳои дараҳтон ба сару рӯи ошиқон меафтад. Дар ин асар осмони соғ, боди саҳарӣ, буттаи гул, ҳондани паррандаҳо ва ғайра дар якҷояй образи асосири ба вучуд овардаанд, ки он «Шабнам» буда, боиси қаҳрамонро ба муҳокима овардан шудааст. Ҳам шеъри мансур ва ҳам наасри адабӣ, асосан муҳокимаи муаллиф — қаҳрамони ли-

рикиро дар бораи табиат дар бар гирифта, эҳсосоти инсонро дар вазъиятҳои гуногуни зиндагиаш нишон додани мешавад. Аммо дар намунаҳои насли адабӣ муаллиф, одатан, дар ҳолати рӯҳафтодагӣ пайдо мешавад. Дар «Оромгоҳи ўст» ном насли адабӣ муаллиф дар сари қабри дӯсташ қарор дорад. Ў гиряҳои талҳ қарда, афсус меҳӯрад, ки чаро вай зиндаасту дӯсташ ба оромгоҳи ҳамешагиаш рафтааст. Пас, қаҳрамон ба хулоса меояд, ки беҳтар аст дар мулки мурдагон буд, аз ин ки дар дунёи даҳшатбор қарор дорӣ... «Ў гиря мекард»-и Муҳаммади Сиддиқӣ ҳам шабехӣ намунаи аввали мебошад. Ҳарду муаллифон мавзӯи эҳсосоти қаҳрамонони лирикии хеш дар холати барҷомондагӣ қарор доштани онҳоро интихоб кардаанд, ки аз як рӯ, ба воқеяти солҳои сиуми Афғонистон мувофиқат менамояд. Гӯё ин даврони таъриҳӣ дар ҷомеаи Афғонистон жанрҳои ба худ мувофиқро тавлид кард. Гап дар ин аст, ки Амонуллоҳони ғозӣ соли 1919 истиқлоли кишварро амалий соҳт. Баъд аз ҳашт соли ҳокимияти ў Бачаи Сақо ба таҳти шоҳӣ нишасту факат ҳашт моҳ фаъолият намуд. Нодирхон аз ҷониби Ҳуст доҳили Афғонистон шуда, Бачаи Сақоро ба дор овехт. Соли 1933 Нодирхонро як шогирди лицей ба ҷашмаш тир ҳолӣ карду кушт. Зоҳирӣ ёздаҳсола тоҷ бар сар андоҳт ва ғайра. Албатта, ҷунин ба таҳти шоҳӣ нишастанҳо аз нигоҳи таъриҳӣ хеле дилчасп мебошад. Вале ин маҳдудиятҳо аз зехни адабони кишвар берун намонданд. Мегӯянд, ки Нодирхон дар боғи Пағмон Муҳаммад Ғубор, Аҳмад Алиҳони Дуронӣ, Ҳабибуллоҳони Тарзӣ, Абдулҳодӣ Довӣ, Абдураҳмони Лудӣ барин адабонро ҷамъ намуда, тамоми шароитро барояшон таъмин кардааст, то ки даврони ўро аз тарики асарҳои дилчашашон ба некӣ муаррифӣ намоянд. Дар натиҷа як силсила асарҳои бадей дар жанри ҳурди насрӣ ба вучуд меоянд, ки ҳамагӣ мақони иншояшон боғи дилнишини Пағмон буд: «Ман ба моҳ», «Моҳ дар Пағмон», «Як шаб дар Пағмон» аз намунаҳои онҳост. Аз ин ҷост, ки номи «Пағмон» — боғи шоҳӣ ба эҷодиёти адабон ҳамчун образи мукаммал доҳил гардидааст. Дар айни замон «Пағмон» рамзи ҷои «эҷодгарон» низ мебошад. Гумон меравад, ки ин ду жанри адабӣ барои баёни эҳсосоту вазъияти адабони он солҳо хеле мувофиқ будааст. Барои насрнавис душвор буд, ки ҳиссу эҳсосоти ҷандлаҳзагии хешро дар қолиби жанрҳои қалонҳаҷм баён кунад. Азбаски ҳар навъ эҷодгар, маҳсусан ӯдабо, шахсони эҳсосотӣ мебошанд, наметавонистанд, ки ҳар ҳодисаи сиёсиро ба зудӣ бипазиранд. Ҳамин аст, ки поёни солҳо бистум ва панҷ—шаш соли аввали даҳсолаи баъдӣ барои адабони Афғонистон ҷун даврони интизорӣ, мушоҳидачигӣ ва «бечуръатӣ» шинохта шудааст. Маҳз ҳамин даврон шеъри мансуру насли адабӣ ҳамчун воситаи баёни эҳсосоти эҷодкорони бадей инкишоф кардаанд. Тасвири зебоии ошиқон, ғаму ғамгусории онҳо, ҷудоиҳо байни маъшуқон ва ғайра, ки дар якҷои азобкашиҳои ошиқонаи қаҳрамони лирикиро ифода мена-

моянд, дар маркази жанрҳои мазкур қарор гирифтааст. Чунин ба назар мерасад, ки шаклҳои нави жанрӣ мавзӯъҳои анъанавии жанри ғазалро инкишоф бахшида, ба ҳамин восита робитай байни ҳамдигарии жанрҳои адабиро баркарор месозанд. Бовучуди ин дар байни ин ду жанр фарқ гузоштан мумкин аст. Дар шеъри мансур бештар образҳои шеърӣ боло рафта, насрбо шеър махлут мегардад. Насри адабӣ танҳо дар шакли насрсурат баста ва аз нигоҳи ҳаҷм хурдтар аст.

Бояд гуфт, ки то поёни солҳои сиом дар адабиёти Афғонистон жанрҳои калони насрӣ — достони миёна ва дароз арзи вучуд накардаанд. Факат нишонаҳои онҳоро дар оғози солҳои 40-ум ба мушоҳида гирифтан мумкин буд. Аввалин достони миёна «Шоми торик, субҳи равшан»-и Оламшоҳӣ буд, ки соли 1938 ба нашр расидааст. Якъ сол баъд достони дарози Мираминиддини Ансорӣ «Дар ҷустуҷӯи кимиё» ба вучуд омад. Ба ҳамин тартиб, то поёни солҳои 60-ум насли нави дарӣ соҳиби шаш—ҳафт достони дароз ва беш аз 15 достони миёна гардидааст (ба истилоҳи аврупойӣ — роман ва повест). Тамоми насли калонро аз нигоҳи мавзӯъ ба достонҳои дарозу миёнаи иҷтимоӣ-маишӣ, таърихӣ, ишқӣ ва ғайра тасниф кардан мумкин аст. Муаллифон, одатан, асарҳояшонро аввал дар саҳифаҳои «Амони афғон», «Анис», «Ислоҳ», «Наврӯз» барин рӯзномаҳои қишвар порча-порча чоп ~~карда~~ баъд дар шакли китоби алоҳида ба нашр мерасонданд. Вақте ки насли нави Шарқи Мусулмониро пеши назар меорем, аксарон, адабон ба мавзӯи таърихӣ, ки аз муборизаҳои миллӣ-озодиҳоӣ сарчашма гирифтаанд, таваҷҷӯҳ зохир кардаанд. Ба ибораи дигар, насли онҳо аз жанри таърихӣ оғоз ёфта, баъд ба мавзӯъҳои иҷтимоиву маишӣ бахшида шудааст. Ин ҳодиса ба насли тоҷик низ марбут аст: аввалин намунаҳои он дар мисоли «Ҷаллодони Бухоро», «Одина», «Доҳунда», «Ғуломон» ба мавзӯъҳои таърихӣ бахшида шудаанд. Аммо насли нави Афғонистон дар жанрҳои калон аз жанри таърихӣ не, балки аз насли иҷтимоиву маишӣ оғоз ёфтааст. Бояд таъқид кард, ки аксари достонҳои миёнаву дарози адабони Афғонистон ба асоси ягон воқеаи таърихӣ сурат бастааст. Масалан, «Шоми торик, субҳи равшан» ном гирифтани асари Оламшоҳӣ ба ин манзур аст, ки нависандагони даврони Бачаи Сақоро «шоми торик» номиданд, ба сари таҳт нишастани Нодирхонро «субҳи равшан» пиндоштааст. Ба ҳамин монанд, М. Ансорӣ ба ҳокимият расидани Нодирхонро «Тулӯъи сахар» номидааст. Достонҳои «Фирӯз»-и Жвандай, «Фурудгоҳи ишқ»-и Ғулом Ҳусейни Фаъол ва ғайра аз ҳамин қабил асарҳо шинохта шудаанд. Дар паҳлӯи насли дарӣ намояндагони пуштузабон ҳам ба мавзӯъҳои маишӣ — иҷтимоӣ аввалтар даҳолат карда, баъд ба насли таърихӣ рӯй овардаанд. (Бурхониддини Кушкакӣ, Муҳаммади Рафиқ ва ғайра) Тавре ки дида мешавад, ин ҳодиса хоси адабиёти Афғонистон мебошад.

Дар насли дарӣ Оламшоҳиро чун нахустин достоннависи

кашфгари мавзўи иҷтимоӣ-маиший бояд шинохт. Он ҳодиса ҷо-либ аст, ки дар тамоми ҷараёни воқеаҳои марбут ба маънави-яту иҷтимоият мавзӯи ватану ватанпарварӣ таваҷҷӯҳи муал-лиғонро ба худ ҷалб намудааст. Дар достони миёнаи «Фуруд-гоҳи ишқ» ишқи ду дилдода бо мавзӯи ватанпарастӣ оmezish ёфта, таъсирбахши ҳарду ҷиҳати асарро таъмин кардааст. Яъ-не ватанҳоҳии ду ҷавон боиси бовағой дар ишқи онҳо мегар-дад. Ҷунин ба назар мерасад, ки ҷараёни ишқӣ дар сужаи асар шарти буда, аз як рӯ ба инкишофи достонҳои ишқӣ-романти-кийи классикий шабеҳ мегардад. Накшай фаъолияти қаҳрамон-ҳо айъанавӣ мебошад: дарбадариву саргардониҳои қаҳрамон ба хотири ба даст овардани ҳушбахтий, начот додани маъшука аз ҷанголи неруи бадӣ, ба висоли якдигар расидан, монеаи нав садди роҳи ҳушбахтий шудан, боз оварагӣ ва дар охир тӯи ару-сӣ. Дар ин достон мавкеи айъана боло рафтааст. Раъно низ ба монанди Ширин дӯстдоштаашро ба мақсади начоти Ватан ба ҷанг мефиристад. Навоварӣ он аст, ки дар достони нави дарӣ ду дилдода ноком намонда, балки ба висол мерасанд ва ши-ринии зиндагиро мечашанд. Дар достони миёнаи «Ҷавони фи-дой»-и Абдуҷалил Парвонии Факир, ки ба мавзӯи таъриҳӣ бах-шида шудааст, дилдодагон ноком мемонанд. Шириндил дар ҷангги зидди инглис шаҳид мешавад. Оламтоб ба ин марги бар-маҳали дӯстдоштааш тоб наоварда «бо як бӯса гирифтан аз рӯи ӯ» худ болои часади Шириндил меафтад ва дигар барнамехе-зад. Поёни ин достон сарнавишти Лайлуву Мачнунро бори дигар такрор соҳтааст. Ин марг ба айёми баргрезӣ мувоғиқ қу-ондона шудааст.

Достони дароз ҳам таҳминан ба ҳамин тартиб ҷараён ги-рифта, доманаи воқеаву ҳодисаҳоро аз тарики персонажи до-нишмандаш ба ҳориҷи кишвар мебарад ва дар амали соҳтани нияту орзухои қаҳрамон ба насли сарнавишти ҳабеҳият пайдо мекунанд. Ин ҷо, одатан, оилаҳои параллел ба фаъолият пардох-та, ташвиқи мактабу маорифро инкишоф бахшида, ҷиҳатҳои тарбиявии асарро, ки хоси қиссаҳои классикий ҳам мебошад, меафзоёнанд. «Тулӯи сахар» ва «Дар пои Настанарон»-и Азиз-раҳмони Фатҳӣ аз ҳамин қабил достонҳои дарози солҳои 50-ум мебошанд. Дар ин асарҳо фаъолияти қаҳрамонҳо бо ишқ оғоз ёфта, оилаи нави намунавӣ ташкил медиҳанд ва гоҳ-гоҳе ба ноҳушиҳои зиндагӣ рӯ ба рӯ шаванд ҳам, «поёни шабашон са-фед» маълум мешавад.

М. Ансорӣ, А. Фатҳӣ барин нависандагони Афғонистон ҳо-ло аз таҷрибаи романи аврупойӣ-ғарбӣ воқиғ набуданд. Он-ҳо ба фолклори ҳалқҳои форсизабон ва айъанаи қиссанависии Шарқи Мусулмонӣ, ки аз наздик ошно буданд, ба ҳамон рави-яю услугуб бештар алоқа гирифта, дар достонҳои дарози хеш сарнавишти қаҳрамонони ҳудро дар низову задухурдҳои маъ-луму машҳури шарқӣ ба тасвир кashiдаанд. Дар достони да-роздомани воқеаву ҳодисаҳо вобаста ба фаъолияти персонаж-

ҳо фарохтар буда, ҳудуди амалишавии мақсадҳои қаҳрамон рафта-рафта мураккабият пайдо карда, тасаввури хонандаро дар мавриди фаҳмиши дунболадори ҷараёни зиндагии иштирокунандагони асар инкишоф мебахшанд.

Ҷолиб ин аст, ки насли нави Афғонистон дар жанри қалон аз анъанаи насли ривояти форсӣ дурӣ начуста, баръакс афзалиятҳои жанрии қиссанро фаровон мавриди истифода қарор додааст. Яъне барои достоннависони ин қишвар қолибҳои пешакӣ соҳташудаи повесту роман, ки насли баъдинқилобии тоҷикро фаро гирифта буд, гӯё номаълум монд. Ҳамин буд, ки онҳо қолибҳои наслии пешинаро, ки таҳминан «бесару нӯг» буданд, ба ҳолати муайян дароварда, сужаро ба ҳамон усуле соҳтанд, ки дар адабиёти дарӣ қолибҳои хоси шарқӣ дар «ҷомаи нав» пайдо шуданд. Ҳеч зарурат надорад, ки ин қолибҳоро ба қолиби повесту романҳои аврупой шабеҳ қуонем, балки гуфта шавад, ки достони миёна ва дароз жанрҳои хоси насли нави Афғонистонанд.

Романи «Тулӯи саҳар»-и Фатҳӣ аз 14 фасл ва 51 боб иборат мебошад. Фаслу бобҳо унвон надоранд. Фаъолияти персонажҳо ба истиснои саёҳати як қаҳрамон ба ҷониби Аврупо, асосан дар ҳудуди шаҳри Қобул мегузаранд. Нақл аз ҷониби муаллиф сурат мегирад. Қаҳрамонони ҷавони он ҳамагӣ шахсони бомаърифату босаводанд. Суҳанони персонажҳо типӣ қуонда нашудаанд. Ҳамаи иштирокчиён дар як сатҳи фаҳмиш мухокима меронанд. Унвони асар баёнгари як давраи таърихист, ки аз тасаввури пешакии қаҳрамонони асосӣ сарчашма гирифтааст. Нависанда қаҳрамонҳояшро ба фаъолият андохта, онҳоро аз паи ҳуд раҳсипар месозад. Ҳулосаҳои мантиқии персонажи марказӣ ба фаҳмиши ҷамъбастии муаллиф мувофиқат менамоянд. Дар пайравӣ бо қиссаҳои гузаштагон Фатҳӣ дар достонаш оҳангӣ ташвиқиву тарғибии маорифпарвариро ривоҷ медиҳад. Ба ин восита, силсилаи қазияҳои маорифпарварии Шарқро бо назардошти масъалаҳои ахлоқӣ, тарбияи инсонии шарифи ҷомеа, ташвиқу тарғиби илм ва ғайра ба миён мегузорад.

Унвони достони дарози дуюми Фатҳӣ — «Дар пои Настаран» мағҳуми рамзӣ дорад. Агар аз унвони «Тулӯи саҳар» хонанда пеш аз пеш ба рӯйдоде огоҳӣ пайдо кунад, ин ҷо кас ба савол рӯ ба рӯ шуда, умедро ба матни асар мебандад ва дар айни замон масъулият эҳсос менамояд. «Настаран» номи гулест, ки дар пояи он дилдодагон арзи ишқ мекунанд ва оиная ҳаёти баъдии ҳудро ҷустуҷӯ карданӣ мешаванд. Яъне достони ишқи ду ҷавон аз пояи Настаран оғоз мегирад.

Нисбати унвони жанри асари бадей бефарқ будан нашояд, ба ин маъни, ки он хонандаро пешакӣ омодаи мутолия месозад. Номгузорӣ ба асар ба ҳамон дараҷаест, ки волидайн ба фарзанди ҳуд номи зебо мегузоранд. Фарзанд низ дар тӯли ба камолрасӣ аз паи он аст, ки ба маъни исми хеш бовафо монанд.

над. Вале номи бамантиқ ниҳодан, исми қаҳрамониро ба мөхияти фаъолияташон мувофиқ интихоб кардан аз хунармандий адаб ҳоҳад буд. Дар ин масъала низ достоннависони Афғонистон аз анъана дур нарафтанд. Ҳеч кадом қаҳрамони марказии асарро, масалан, Рустам наниҳодаанд. Зеро ин ном факат ба «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ тааллук мегирад. Рустами достон моли Фирдавсист, бо истифода аз номи он дар асари имрӯзӣ аз рӯи мантиқ наҳоҳад буд. Сотим Улуғзодаи тоҷик романе навишт, ки дар маркази сужай он Фирдавсии Рустамсозро гузаштааст. Он мавкееро, ки Рустам дар «Шоҳнома» дошт, дар «Фирдасӣ» ҳамон нақшро Фирдавсӣ ба ўҳда дорад. Гӯё Рустами Ҷанговар ба Фирдавсии эҷодкор оmezish ёфта, бори дигар абадзинда будани «Шоҳнома»-и безаволро ба исбот расондаанд. «Рустамвор корнамой кардан,» «Достони Рустам» гуфтана ва ғайра эътирофест ба хотири «Шоҳнома». Ба таъбири М. Жубал «Ақбарнома»-и Ҳамиди Қашмирӣ, ки ба ҷанги инглису афғон (1878-1880) бахшида шудааст, «Шоҳнома»-и қарни XIX-и Афғонистон мебошад. Албатта, Акбари Ҳамиди Қашмирӣ ба мавқеи Рустами достон расидагӣ карда наметавонад. Манзур ин аст, ки бо ин ташбех М. Жубал «Шоҳнома»-ро эътироф карда, Акбарро пайрави корнамоиҳои Рустам пиндошта, мағҳуми ватанпарастии «Ақбарнома»-ро таъйид кардааст. Аз сӯи дигар, «Ақбарнома» ба эҷодгари дигаре, ки мутаассифона, номаш тоҳол маълум нест, илҳом бахшид ва эшон достони «Ҷангнома»-ро иншо намуд. Муаллифони мазқур анъанаи номгузории собықаро риоя карданд, зеро хонандай онвақтаи Афғонистон ватану ватанпарвариро факат аз тарики исми шаҳсиятҳо ва дар мавриди дигар ба воситаи равшан будани маънӣ дар унвони асар пазируфта метавонистанд. «Нома дар бораи Акбар». «Номаҳо роҷеъ ба ҷангҳо» ибораҳои анъанавиеанд, ки ба психологияи муштариёни адабиёт мувофиқат менамуданд ва завқи бадеии онҳо низ ба ҳамин навъ унвондиҳҳо асоснок мегардид. Адабони тозакори Афғонистон, ки дар солҳои 50-ум қарор доштанд, ҳамон анъанаро идома бахшиданд ва вакте ки аз қаҳрамониву фидокориҳои ҳамватаённи хеш дар муқобили таҷовузгарони ҳориҷӣ сӯҳбат карданӣ мешуданд, ҳатман завқу психологияи хонандаро дар назар дошта, унвони асарҳояшонро ба он фидокориҳо мувофиқ мекунонданд. Фаъол достони миёнашро «Ҷавони фидой» унвон гузашт, Ғулом Ғавси Ҳайбарь бо номи «Туғандорони Ҳайбар» асари таъриҳӣ эҷод кард. Як ҳусусияти намоёни достони нави Афғонистон инкишоғи сифатии анъанаи қиссанависии классикӣ дар он мебошад. Ин ҳусусият боиси дар мавқеи миллӣ қарор доштани насри нави дарӣ шинохта ҳоҳад шуд. Дар ин ҷода, насри нави тоҷикӣ ба маҳрумиятҳо дучор омад, ба ин сабаб ки намояндагони он аз омузиши ғайри эҷодкоронаи насри аврупоӣ кор гирифта, навии насрро дар инкишоғи ҳусусиятҳои зоҳирӣ он пазируфтанд. Яъне насри баъдин-қилобии тоҷик то андозае аз решай пешинааш қанда шуда, ба-

рои мустаҳкам сохтани решай ғайришарқӣ кӯшишҳо ба ҳарҷ дод. Дар натиҷа, дар наср қолибҳои сохта арзи вуҷуд карда, сарфи назар аз заминай жанрӣ доштанашон зурозур воқеяти социалистиро фаро гирифтанд. Дар ин сурат, гӯё ба мақсади тасвири бадеии маънни тоза қолиби нави жанрӣ эҷод намуданд. Дар соҳаи насри тоҷикӣ аз қолибшаканӣ дид, қолибсозӣ бештар ба мушоҳидагирифта шуд. Офаридгорони насри дарӣ бидуни шубҳа аз адабиёту фарҳангӣ аврупоӣ ва русӣ аз тарики тарҷума ошно шуданд ва табиист ки хусусиятҳои насри онро нодида ҳам нагирифтаанд. Вале онҳо як ҷизро ба назар гирифтанд, ки тарҷума дар қадом шакле сурат гирад, нусхай аслиро пурра ифода карда наметавонад. Услуби тарҷумон ҳоҳу ноҳоҳ ҷараёни воеаҳоро фаро гирифта, онро аз доирана чавкоти аслӣ берун мекашад ва дар асар рӯҳияи Шарқӣ боло меравад. Яъне тарҷума ба қолиби жанрӣ осеб расонданаш аз имкон берун нест. Махсусан, вақте ки асар аз англisiй ба турқӣ ва баъд ба форсӣ тарҷума мешавад, гумон аст, ки он романи инглisiй хусусиятҳои жанриашро нигаҳ дошта метавонад. Ба ин ҷумла, асарҳои мочарописандии Жул Верну Виктор Ҳуго ва саёҳатномаҳои онҳоро дохил кардан мумкин аст. Бешубҳа, хусусиятҳои миллии адабиёт, пеш аз ҳама аз тарики жанри он арзи вуҷуд менамояд, ки тарҷума ба ин ҷиҳати асари бадеи таъсири манғӣ расонда, фақат маъниро нигаҳ медорад, маънӣ бошад жанрро тавлид карда, мавзӯъро инкишоф баҳшида, онро аз ~~чавкоти~~ повест ҳориҷ сохта, дохили қолаби роман мегардонад.

Агар ин маънӣ аз доирана қудрати роман берун баромаданӣ шавад, нависандаро лозим аст, ки сужаи романи дуюм ва сеюмро низ тартиб дигар, то ки асари ўнвони жанрии сегонаро соҳиб шавад. ~~Ин~~ ходиса аз адабиёти Аврупо ба насри тоҷикӣ оварда шуд, ки мисоли ягонааш «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро»-и Чалол Икромӣ мебошад. Вале ҳамин шакли достонҳои дунబоладор дар насри нави Афғонистон арзи вуҷуд накард, на аз он рӯ, ки воқеяти чомеаи афғонӣ барои ин навъи насри маводи ҳом дода наметавонист, балки ба ин сабаб, ки адабони кишвар жанри «сегона»-ро напазирифтанд. Онҳо бештар зарурати чомеаро ба назар гирифта, воқеяятро дар шакли бофташудаву соҳташудааш не, балки дар шакли вуҷудшодааш ба тасвир қашиданд. Аммо адабони тоҷик дарҳости табакаи китобхонро бо завқи бадеяшон аз мадди назар дур андохта, талаботи идораҳои ҳизбиро адо соҳтанд, таҳти ин широр, ки «адабиёт идеология» аст. Яъне озод набудани адаб боиси инкишофи фармондӣ ва дарборӣ мегардад. То андозае адабиёти нави тоҷик ба ҷодаи адабиёти дарборӣ ворид шуд, зеро он мустақил набуда, балки як шоҳчай заифи адабиёти шӯравӣ буд. Дар адабиёти ба истилоҳ «сермиллати шӯравӣ» як навъ инҳисори жанрҳои насрий рӯнамо гардид. Ҳама як навъ менавиштанд, як навъ андеша меронданд, як хел қолибҷӯй мекарданд ва дар як сатҳ эҷодгарӣ доштанд. Нависандай барчаста ва ҳалқиву миллӣ он

касро меномиданд, ки ў дар ҳамаи жанрҳои адабӣ (масалан, дар наср) асар эҷод карда тавонистааст. Як нишонаи сардафтиари адабиёти муосири тоҷик шинохтани устод С. Айнӣ ҳамин далел пешниҳод шуда буд. Шиори «Гуногунжанрии адаб», хушбахтона дар доираи адабии Афғонистону Эрон расмӣ нашудааст ва ин адабон инкишофи сифатии адабиётро дар ин шаклаш ҷустуҷӯ ҳам намемоянд. Мусобиқа меъёри пешравии адабиёт шуда наметавонад.

Одатан, чунин шудааст, ки асари бадей таърихи пайдоиш дорад. Солҳои бистум насли нави Афғонистон ба ташвиқу тарғиби адабиёту фарҳанги аврупой марбут буд. Солҳои сӣ ва ҷиљу панҷоҳ гӯё насли оҳангии маорифпарваронадошта ривоҷ ёфт. Яъне мавзӯи дуюм аз аввала сарчашма гирифт. Дар натиҷа шаҳрнишинон то андозае аврупоинамо шуданд. Табакаи сарватманду болонишин нишонаи бофарҳанг шудани худ ва фарзандонашонро дар амали соҳтани урғу одатҳои ғарбӣ медианд. Чунин сифатҳо, маҳсусан, дар тинати ҷавонони шаҳрӣ инкишофт ёфт ва боиси ҳаробиву вайронкориҳо дар зиндагии Шарқӣ гардид. Ҷавонон қайфияти зиндагиро бо рақсҳову одатҳои аврупой вобаста дониста, аҳлоқи мусулмонии шарқиро ҳаллдор карданд.

Ба ҳамин сабаб, насрнависони Афғонистон ба инъикоси бадеи мавзӯи аҳлоқи ҷавонони шаҳрӣ пардохтанд. Достонҳои миёнаи Набӣ Хотир—«Духтаре дар се тоблу», «Аз вақте ки ў рафт»-и Саид Муҳаммад Сулаймон, «Тақдир»-и Мӯсо Химмат ва ғайра асарҳоанд марбут ба ин бахши зиндагии ҷавонони Афғонистон. Дар ҳар қадоми ин асарҳо ҷо-ҷо дар сарнавишти персонажҳо ҳодисаҳои мочарописандӣ доҳил гардида, онҳоро аз воқеяят дур андохтаанд. Қаҳрамонони асосӣ бо ҷеҳраҳои ғарбӣ ба фаъолият мепардозанд. Вазъият ва ҳолати қарордоштаи персонаж аз заминаи Шарқӣ бегонаанд. Чунин тарзи тасвир аз адабиёти мочарописандии ғарб ба насли нав доҳил гардидааст. Аз сӯи дигар, фильмҳои ҳиндиву ғарбӣ низ бетаъсир намондаанд. Ҳарчанд чунин тасвирҳо барои ҷомеаи мусулмонӣ даҳшатовару бегона мебошанд, адаб онҳоро нодида гирифта наметавонист. Пас онҳо тасвиршаванда буданд. Адаб қасест, ки аз муҳити иҷтимоӣ дурӣ ҷуста наметавонад. Зиндагӣ дар ҳар шакле ки ҳаст, аз тариқи зехни эҷодкор умри дубора мебинад.

* * *

Дар солҳои 60-ум истилоҳи «Достони кӯтоҳ» расмият пайдо кард. Он як навъи хурди насли ҳунарӣ буда, дорои сужа ва қаҳрамон мебошад ва новобаста ба ҳаҷмаш (аз се то бист саҳифа шуданаш мумкин аст) дорои мавзӯи мушаххас аст. Достони кӯтоҳ, асосан, аз доираи тасвири сарнавишти як-ду нафар берун намеравад. Ҷои амалиёти қаҳрамон таъйин аст. Ба ақи-

даи муҳаққиқи афғонӣ Носири Раҳёб достони кӯтоҳ ин нусхай новеллаи мусоир мебошад. Яъне достони кӯтоҳ навъест, ки дар рӯҳи новеллаи аврупой оғарида мешудааст. Аз ҷониби дигар, достони кӯтоҳ дар пайдоиши худ аз достонҳои классикӣ ва хикоят сарчашма гирифтааст. Истилоҳи достони кӯтоҳро ба мағҳумҳои «новеллаи кӯтоҳ» ва «хикояти кӯтоҳ» мушобех донистан дуруст наҳоҳад буд. Дар ин истилоҳ қалимаи «достон» асосӣ буда, дарозу кӯтоҳии он нишонаҳои шартианд. На ҳар достони кӯтоҳ дар насири нави Афғонистон мисли новелла ва хикояи тоҷикӣ кӯтоҳу мӯъҷаз сурат мегирад. Умуман, дар доираи адабии Афғонистон дар мавриди ҳусусиятҳои жанрии «достони кӯтоҳ» назарҳои туногун мавҷуданд. Аксар ба ин ақидаанд, ки достони кӯтоҳ навиштан мушкилтар аст, нисбат ба достони дарозу бузургҳаҷм. Достони кӯтоҳнависонро зери истилоҳи «достоннавис» муаррифӣ менамоянд. Онҳо эҷодкоронеанд, ки насири баланд, асари мансури фасех меофаранд. Инъикоси бадеии воқеяни зиндагӣ дар ин жанр бештар ба мушоҳида мерасад. Ба солҳои бисту сӣ назар андохта, гуфта будем, ки навъҳои шеъри мансуру насири адабӣ дар тасвири бадбаҳтиҳои зиндагӣ бартарӣ доштанд. Он ҷо зиёдтар эҳсосоти адаб мавқеъ дошт, ки саршор аз оҳангҳои дунёбезориву рӯҳафтодагӣ буд. Валедар достони кӯтоҳ нависанда ҳамон бадбаҳтиҳо, рӯҳафтодагиҳо, нокомиҳоро чун воқеаву рӯйдодҳои тозаи зиндагӣ ба ҳатти сужа дохил намуда, қаҳрамонро дар фаъолияти ҳамешагӣ ба тасвир мекашад. Ин қаҳрамон одатан, шахси ҷавони бекасу кӯй аст.

Достони кӯтоҳ низ дар инкишифи худ як дафъай ба шакл надаромадааст. Солҳои шастум достони кӯтоҳи аз нигоҳи жанр мукаммалро ба вучуд овард. Яъне ҳусусиятҳои жанрии он маҳз дар ҳамин солҳо равшан шудаанд. Ҳол он ки ба эҷоди достони кӯтоҳи нависандай пуштузабон Гулом Ғавси Ҳайбариӣ дар оғози солҳои 50-ум таваҷҷӯҳ зохир намуда буд. Достонҳои кӯтоҳи Ҳайбариӣ ба маҷмӯаи ў «Лаккаҳои хун» (1955) дохил гардидаанд. Агар дар насири қалон аввал мавзӯъҳои иҷтимоӣ-маишро ба мушоҳида гирифта бошем, дар достони кӯтоҳ инъикоси воқеаву ҳодисаҳои таъриҳӣ мавқеъ пайдо кардаанд. Аз ин ҷиҳат, мавзӯъҳои таъриҳӣ жанри достони кӯтоҳро оғоз баҳшид, ки ҳамагӣ ба қалами Ҳайбари мансуб мебошад. «Гулҳои хунин», «Сангҳои хунолуд», «Фидоёни сахро...», «Духтарони ҷангӯ», «Модари қаҳрамон» барин достонҳои кӯтоҳи ин нависандагӣ сарнавиши ҷангии як зумра афғонҳоеро дар бар гирифтаанд, ки дар ҷангӣ аввали инглису афғон муборизаҳо кардаанд. Маҷмӯаи номбурдаи Ҳайбариӣ бо пешгуфтор оғоз мебад, ки дар он муаллиф ба хонанда муроҷиат намуда, тақдири фоҷааангези падару бобоёни худро ба хотир меорад ва он лаҳзажои ҷангиро, ки дар натиҷа кӯҳу биёбон, сангҳои хорҳо, гулҳо ва обҳои кишвар хунин шуда буданд, ба муҳокима мегузорад. Нависандагӣ таъкид менамояд, ки тамоми воқеаҳое, ки дар достон-

ҳои мазкур ба тасвир омадаанд аз ҳаёти воқеӣ бардошта шудаанд.

Дар достонҳои кӯтоҳи таърихии Хайбарӣ нақл аз ҷониби худи инглисҳо сурат мегирад. Қаҳрамониву корнамоиҳои ҷангии афғонҳоро афсанони инглисии дар ҷанг иштироқдошта қисса менамоянд. Ҳар як достони кӯтоҳ як лаҳзаи хунрезиро ба тасвир мегирад. «Ман»-и муаллиф дар достонҳои Хайбарӣ ба мушоҳида намерасад. Ҳулоасаву натиҷа низ ба ӯҳдаи қаҳрамони марказӣ гузошта шудаанд. Аз дунболи достонҳои кӯтоҳи таъриҳӣ навъи достони ишқӣ зуҳур кард, ки дорои оҳанги романтика мебошанд. «Пирамарди ба отифа»-и Раҳими Ранцида мазмуни афсонай ҳалқиро ба хотир меорад. Вале муаллиф кӯшиш кардааст, ки ба ҳамин мазмуни афсонавӣ муҳити воқеири ҷойгир намояд. Дар тасвир Ранцида аз Хайбарӣ бо он фарқ мекунад, ки ӯ худ нақлро ба ӯҳда дошта, дар амалӣ шудани мақсадҳои персонажҳо фаъолона ширкат меварзад ва ҳулоасабарорӣ ҳам аз ҷониби муаллиф сурат мегирад.

Достонҳои кӯтоҳи тарҷумаиҳои низ беаҳамият намебошанд. «Қафши қазоқӣ»-и А. Ҳабиб, «Чӣ навъ меҳостам нависандашавам»-и Зарёб, «Қолинча»-и К. Мисоқ ба асоси лавҳаҳои зиндагии соҳибаион арзи вуҷуд карданд. Дар ҳар се достони номбурда ҷеҳраи бадеии падар дилчаш мебошад. Се падар — се сирату се тинати падарӣ, ки дар инкишофи маънавии фарзандони эҷодгари хеш бетаъсир намондаанд. Аз ҳама лаҳзаи хотирнишин дар ҳолати бепулӣ, бехонагӣ ва барҷомондагӣ қарор доштани аҳли ҳонаводаи адабони номбурда ба мушоҳида гирифта мешавад. Аз ин ки баъдҳо камбағалӣ, бенавоӣ, бекасӣ, бедифоъӣ чун мавзӯъҳои иҷтимоӣ достонҳои кӯтоҳи онҳоро фаро мегиранд, оғози ҳудро дар ҳамон асарҳои болоӣ дида буданд. Дар ин мавзӯъ як силсила достонҳои кӯтоҳи Зарёб, Акрами Усмон, Спужмай Рауф, Асадулло Ҳабиб, Қарим Мисоқ ва амсоли онон пайдо шуда, навъи достони кӯтоҳи иҷтимоиро ба дараҷаи аввал бароварданд. Нуқтаи баланди ин мавзӯъ он шуд, ки дар соҳаи достони кӯтоҳ навъи достони иҷтимоӣ — рӯҳӣ ба вуҷуд омад. Қаҳрамонони ин навъ достонҳо касони бенавою бекӯй интиҳоб мешаванд. Онҳо дар зиндагӣ камгананд, тақдирашонро пеш аз пеш муайян менамоянд. Психологияи каси гурусна дар айни замон вазъияти иҷтимоӣ ӯро низ равшан месозад. Достонҳои кӯтоҳи «Ҷуволии сурҳа», «Зане бо сояаш»-и Ҳасан Қосим, «Поҳо» ва «Муздуру»-и Зарёб, «Қитобфрӯши девона»-и Спужмай Рауф ва файра аз ҳамин қабил асарҳо шинохта шудаанд. Тамоми сарнавишти қаҳрамонҳои ин қабил достонҳоро рӯҳафтодагиву дунёбезорӣ фаро гирифтааст. Ин воқеият аст. Дар достони кӯтоҳ хеч қадом аз адабони номбурда аз ҳақиқати зиндагӣ дур нарафтаанд. Инсонҳои бадеии онҳо бо сарнавишти хеш як гӯши хеле дилгиркунандай таърихи Афғонистонро равшан месозанд.

Бештар аз бенавоён сӯҳбат оростани адабони Афғонистон

ислоҳи сифатии чомеа мебошад. Дар ҳар навъ чомеа дар паҳлӯи табакаи боло табакаи поён зиндагӣ дорад. Вале инъикоси бадеии ин табақаҳо ба хосту завқи бадеии ҳунарманду хонандагонаш марбут аст. Зеро адид муваззаф аст, ки майлу ҳоҳиши муштариёро ба эътибор гирад, вагарна асари ўумри дароз наҳоҳад дид. Масалан, дар насли нави тоҷики ин навъ асарҳоро ба мушоҳида гирифтани душвор аст. Чунки намунаҳои жанри ҳурди насрӣ—ҳикоят бештар инсонеро ба тасвир қашидаанд, ки ў истроҳаванда нест. Тақдирин ин Қаҳрамон ба чомеъаи «гулгулшукуфта» алокаманд буда, роҳи тайкардаи вай ба «тармим» эҳтиёҷ надорад. Тасвири бенавой дар чомеъаи социалистӣ аз рӯи одат ва ҳоҳиши болонишинон «гуноҳи азим» шинохта мешуд. Ҳамин буд, ки зани «Қаҳрамон-Модар» шиори «бачаи бисёр роҳати ҷон»-ро ҷун қонун қабул мекард ва аз тақдирин хеш меболид. Ҳамин навъ «қаҳрамон-модар» дохили сужаи асари адаби шӯравӣ мегардид. Ҳол он ки Инқилоби Октябр бори зани Шарқро вазнинтар соҳт. Вале қашфи бадеии он аз назари нависандай чомеъаи социалистӣ дур монд. Ин ҳолат «адабиёти шаҳшуда» ва инсони сунъиро инкишоф бахшиду бас.

* * *

Истилоҳи жанрии дигаре, ки дар адабиёти форсӣ маънни насрро ифода менамояд, «қисса» мебошад. Муносибтарин таъбирае, ки ба мақсади маком ва мавкеи қиссанро таъйин кардан истифода ҳоҳад шуд, он аст, ки «қиссанро ҳамчун фанни асил ва муаллими қӯҳнаи башар» биномем. Пештар ҳам ишора рафт, ки пайдоиши қисса таваҷҷӯҳи қасро ба замонҳои дур мебарад, ки он баробар аст ба пайдо шудани забону гап задани инсонҳо.

Қисса ҷузъи муҳими адабиёти бадеист. Адабиёт ҳамеша аз мизоҷи ақлий ва рӯҳии инсонҳо намояндагӣ мекард. Ҳарҷӣ ки дар мизоҷи мардум қамин мегирифт, он аз тарики адабиёт ошкор мегардид. Үмдатарин намояндаи мизоҷи ақлии як чомеа, қиссаҳои он шинохта ҳоҳад шуд. Ҳар чомеа аз қадимулайём то имрӯз дар инъикоси расму русум ва ривоҷ додани мизоҷи ақлии худ аз қисса кор мегирад. Қисса дар гузашта ба ҷои матбуоти имрӯза кор медод.

Дар поёни солҳои сӣ насли нави Афғонистонро рӯҳи қиссанависӣ фаро гирифт. Яке аз ташвиқгарони ин жанр Ҷуҳиддини Аниս буд... У дар Миср таваллуд шудааст. Гузаштагонаш аз маҳаллаи Муқури назди Ғазнӣ мебошанд. Аниս соли 1922 ба ватан баргашт. Ҷанд муддат муқими шаҳри бостонии Хирот буд. Он айём ба донишҷӯёни масҷиди Саъдияи Хирот аз адабиёти араб дарс мегуфт. Аз адабони шаҳр, ҳосса Сарвари Ҷӯё — нависанда ва шоири озодихоҳ ва муборизи машхур, ки бо ҳам рафик ва ҳамкору ҳамразм буданд, забон ва адабиёти дариро мукаммал омӯҳт. Қиссаи «Садои талабаи маориф» ва асари дигаре бо номи «Бӯҳрону наҷот» ба қалами Аниս тааллук

доранд. Дар заминаҳои мухталифи иҷтимоӣ ва адабӣ мақолаҳои зиёде ба ҷон расондааст. Эшон соли 1928 рӯзномаи «Анис»ро таъсис қард, ки то имрӯз интишори он идома дорад. Муҳиддин Анис соли 1940 дар шаҳри Қобул даргузашт...

Ишораи иҷмомӣ ба савонехӣ М. Анис ба ин маънӣ буд, ки ў ба «мактаби романнависӣ»-и аврупоӣ, ки ба доираҳои адабии араб пештар ворид гардидааст, ошно буд. Сарнавишти ин навиҷонда шабеҳи саргардониҳои М. Тарзӣ аст, ки навиҳои илму фарҳанги аврупоиро дар муҳити адабии Афғонистон ҷорӣ карда буд. Бо таъсиси рӯзномаи «Анис» масъалаи «романнависӣ» пешниҳоҳо шуд ва аз ин ки яқдафъай дар жанрҳои қалони насрӣ намунаҳои ҷаҳонрас пайдо шуданд, хидмати рӯзномаи мазкур ва муҳаррири он — М. Анис буд.

... Ҷолиб аст, ки М. Анис «қисса»-и шарқиро шабеҳи «роман» медонад. Ба қидаи ў адабиёти қавӣ ва пешрав он ҳоҳад буд, ки аз жанри «қисса»—«роман» бархурдор бошад. Дар фаҳмиши вай қиссаи яклюҳт роман ҳоҳад буд. М. Анис қиссаи пешниҳо бо тамоми навъҳояш ҳикояту ривоят ва китобҳои қалонҳаҷми навъи «Қалила ва Димна»-ро марбути мавзӯъҳои тарбиятиву ахлоқӣ мешуморад. Қиссаҳоро «маҷмӯаи ахлоқ ва мизочи ақлии падарҳои худ» меномад: «Қарами ахлоқ ва матоннати он, табъи латифаҷӯ, баландхимматӣ, сиёсат ва тадбир...» масъалаҳои ахлоқиенанд, ки саросари қиссаҳои классикиро фаро гирифтаанд. Аз ин ҷиҳат М. Анис меҳоҳад, ки ҳамин мавзӯи анъанавиро ба қиссаи нави Афғонистон қӯҷонад. Ба ҳамин мақсад, ў «Фанни қисса» ном мақолае навишта, дар он аз назаријаи ин жанр сӯҳбат менамояд. Илова ба ин дар рӯзномаи «Анис» саҳифаи баҳс сари қиссаи нав — роман мебахшад. Гап дар ин аст, ки ҳанӯз солҳои бист дар матбуоти даврӣ бо ташабbusi. М. Тарзӣ, А. Довӣ ва амсоли онон тарҷумаи форсии романҳои мочарописандии Жул Верн, Виктор Ҳуго, Мопассан ва дигарон ҷон мешуданд. Ташибики романи аврупоӣ адабони Афғонистонро беташвиш намегузошт. Чунин майлҳо дар назари М. Анис тақлидгариро ривоҷ мебахшид: «ҷун нависандагони мо бар роман илтифоти шоиста накардаанд, ҳонандай афғон ноҷор ба домани қиссаҳои дигарон меовезад ва ин вазъ худ зиёновар аст». Бинобар ин, М. Анис қиссаи навро шомили панҷ шарт меҳисобад. Масалан, як шарти ў: «қисса бояд дар қолиби роман реҳтагӣ бошад» аст. Шарти дигараш: «ҳаводиси роман дар доҳили Ватан ихтиёр шавад ва ҳамчунин афроди он ватани бошад» буд. М. Анис мавзӯи қиссаро мушахас медонад. Фарз кардем, мавзӯи ришват сужаи як қиссаро таъмин карда метавонад. Ба фаҳмиши М. Анис шартҳои номбурда, то андозае, қиссаи навро аз қиссаҳои пешина фарқ кунонда метавонанд. Ҳарчанд ки М. Анис дар гуфттору навиштаҳояш истилоҳи қисса ва романро муштарак истифода менамояд, ў ба ҷои «қисса» қабул қардани истилоҳи «роман»-ро пешниҳоҳо накардааст. Бо роман истифода қардан, вай гуфтаний аст, ки қисса ба асоси қо-

нунмандии жанри роман сурат бандад. Яъне бо тағири истилохи жанрӣ кайфият ва сифати адабиёт баланд наҳоҳад рафт. Бо ин роҳ М. Анис маънӣ ва шакли қиссаи классикро тағиир додани шуд. Бигузор қиссаи нави афғониро дар хориҷи кишвар роман пиндоранд, vale истилоҳи классикии он бояд нигоҳ дошта шавад. М. Анис дуруст муносибат кардааст. Агар асарҳои калонҳаҷми тоҷикро «қисса» меномидем, гумон намекунем, ки адабиёти нави тоҷикро маломат мекарданд.

Албатта, кӯшишҳои М. Анис барабас нарафтанд. Тавре ки пештар ишора намудем, Оламшоҳӣ, Ансорӣ, Фатҳӣ барин адабони Афғонистон ду-се асарӣ дар жанрҳои калони насрӣ эҷод карданд, ки шарту шароити М. Анистро риоя карда буданд. Ва-ле аҷобат он буд, ки муаллифони номбурда асарҳояшонро бидуни муайян соҳтани жанри онҳо ба нашр расондаанд — на қисса гуфтаанд ва на роману достон. Чунин рафтори адабон ба ин сабаб буд, ки онҳо ҳам ба «қисса» гуфтан шубҳа доштанд ва ҳам ба «роман» гуфтан. «Қисса», ки жанри тақмилёғта ва маъмулии насли форсист, бо ҳашомати худ насрнависонро бечуръат соҳтааст ва «роман», ки навъи насли аврупой буд, адабон батамом хусусиятҳои онро дар асарҳои хеш дида наметавонистанд. Яъне қонунмандии қиссанро хуб дарк мекарданду қонунмандии романро ҳоло дар зеҳни худ кудрати ҷой додан надоштанд.

Бояд гуфт, ки на ҳамаи равшанфирони Афғонистон тарафдори қабули адабиёту фарҳанги аврупой буданд. Муассиси рӯзномаи «Наврӯз» — Наврӯзхон, ки худ дар ришти адабиёт таҳассус дошт, дар навиштаҳояш адабиёту фарҳанги бегонаро дастгирӣ намекард. Вақте ки мавзӯи дар қолаби роман эҷод кардани асарҳои бадей ба миён омад, дар мобайни адабон ишорроҳои «роман одамро хаёлӣ мекунад», «вакътро зоеъ менамояд», «одамро худкуши бегонапарвар месозад»-ро шунидан мумкин буд. Дар мавридиҳои дигар даъво мекарданд, ки мутолиаи роман инсонҳоро танбал месозад. Ҳол он ки роман хаёли инсонро, тафаккури ўро қавӣ менамояд. Қавӣ будани хаёли инсон сифати хуби вай мебошад. Ҳар чи ки роман ин кувваро дар одамзиёд кунад, ҳамон қадар ба он мутаваҷҷеҳ шудан бамаврид ҳоҳад буд.

Ба ҳар ҳол «қисса» дар зеҳни М. Анис романни холиси аврупой мебошад. «Қиссаи имрӯз монанди дирӯз танҳо панду ибрат нест, балки рассоми ҳаёт аст. Як қиссаи имрӯз намоиши як зиндагист», — менависад М. Анис. Ӯ бисёр орзу мекард, ки «романнависони» худи Афғонистон пайдо шавад, то ки рӯҳиёт ва ҳаёти мардумро расм кунад ва дар пеши назари оламиён бигзорад. Дар ғайри ин ҳаётро ба тамошои дигарон гузоштан амри муҳол аст ва шояд инсонҳои кишвар худро «дар оинаи ҳаёт» ҳеч наҳоҳанд дид.

Маъниҳои боло аз мазмуни гуфтаҳои М. Анис барчинда шудаанд, ки доир ба ҳалли масъалаҳои назарии «романнависӣ» —

аз аҳамият холӣ намебошанд. Муҳим он аст, ки насли нави Афғонистон аз қиссаву достон бархурдор аст ва намунаҳои он аз қиссаҳои классикий бо маъниву мазмун ва сифатҳои жанри худ фарқ менамояд. Моҳияти жанри қисса дар давраи нави инкишофи чомеа дигар шуд.

* * *

Назари иҷмолӣ ба насли форсӣ сабт соҳт, ки ҷинси ҳамосавӣ (эпикӣ) таҳти истилоҳҳои «достон», «қисса» ва «насли бадеӣ» фаҳмида мешавад. Таснифоти онҳо ба асоси мағҳумҳои жанрии достони кӯтоҳ, миёна ва дароз (Афғонистон), қиссаи кӯтоҳ миёна ва тӯлонӣ (Эрон), ҳикоя, повесть ва роман (Тоҷикистон) сурат бастаанд. Дар доираи адабии Эрон батъзан қиссаву достонро муштарак истифода менамоянд. Адибони Афғонистон дар аввалҳо аз қисса кор мегирифтанд, баъдҳо истилоҳҳои достонро пазируфтанд. Вале ҳоло ҳам ба маънни насрнавис аз қисса истифода менамоянд. «Аслан қиссанависам», — меғӯяд Аъзам Раҳнаварди Зарёб. Дар ду кишвари номбурда истилоҳҳои анъанавии қиссаву достон мавкеи жанрии худро ниҳаҳ доштанд. Адабиёти садаи бистуми тоҷик, ки дар ҷомеаи социалистӣ карор дошт, аз паи «навиҳои дигар» рафта, увони жанрҳои наслиашро аврупорӣ соҳт ва гӯё насли мислаш «диданашуда» оғарид. Ба ҳар навъе ки буд, насли нави форсӣ вучуд дошт, вале дар асари марзҳои сиёсӣ падидаҳои ин наср барои хонандагони он дастрас набуд. Махсусан, насли нави тоҷикро алокамандони афғонистониву эронӣ мутолиа карда наметавонистанд. А. Зарёб дуруст меғӯяд, ки «Ба ростӣ, ки хонандай афғон аз осори нависандагони Тоҷикистон кам баҳраманд аст. Ваҷҳаш — дар расм-ул-ҳат. Тағири алифбои арабиасоси забони тоҷикӣ ба ҳуруфоти кириллӣ байнӣ гузаштаву имрӯзи адабиётамон як «садди Чин» монда...»

Бале, «садди Чин» барои хонандай форсизабон заرارҳои маънавии зиёдеро овард. Мардуми тоҷик аз асарҳои бадеии адибони Эрону Афғонистон бебаҳра монд. Ин ҳодиса боиси он гардид, ки адабиёти тоҷик аз падидаҳои форсиву дарии худ ҷудошуд. Робитаҳои адабӣ низ ҷашмрас набуданд. Берешагӣ адабиёти тоҷикро аз инкишофи сифатӣ боз монанд. Қолибҳои аврупорӣ насрнависони тоҷикро маҷбур месоҳт, то ки онҳо насли нав оғаранд. Дар ҷои «бинои кӯҳнаи шарқӣ» «таъмири нави русӣ» соҳтани шуданд. Чунин гумон карданд, ки қабули истилоҳҳои жанрии аврупорӣ — ғарбӣ, насли дилчашспу ҷиддиро ба вучуд меорад. Романи тоҷикӣ умри беш аз шастсола дорад. Дар ин ҷода қадами нахустро бо эҷоди романи «Доҳунда» устод С. Айнӣ гузашта ва гӯё роҳи романнависӣ дар насли тоҷик күшода шуд.

Имрӯз насли нави тоҷикӣ соҳиби беш аз бист романи ҳурду қалон мебошад. Вакти он расидааст, ки жанрҳои қалонҳаҷми

адабиёти форсӣ муштарак мавриди тадқики адабиётшиносӣ қарор бигирад. Ин ҷо қонунмандии се навъи ҳамоса — достони дароз, қиссаи тӯлонӣ ва роман баррасӣ шуда, бартарии жанрии онҳо муайян ҳоҳад гардид. Гумон меравад, ки насири қалони С. Айнӣ қисса аст. Услуби ҷаҳорҷӯбаро дар повесту романҳои устод Айнӣ ба ҳубӣ мебинем. Дигар сифату ҳусусиятҳои жанрии қисса низ осори ин устоди қиссадони тоҷикро фаро гирифтааст. Ӯмуман асарҳои насли қалонсоли тоҷикро дар мисоли С. Айнӣ, Ҷ. Икромӣ, С. Улуғзода, Р. Ҷалил, Ф. Ниёзӣ аз тарики қолиби қисса таҳқиқ бояд кард. Мактаби эҷодии ин носирон пеш аз ҳама қиссаҳои пешина шинохта шудааст. Онҳо наметавонистанд аз қолиби анъанавӣ ба зудӣ дурӣ ҷӯянд. Ин таҷриба дар наспи дарии Афғонистон санҷида шудааст. Минбаъд мисли Аъзам Раҳнаварди Зарёб «адабиётамон» бояд гуфт, на адабиёти Афғонистону Эрон ва Тоҷикистон. Се воқеяят маводи хубе барои муҳаққик доданаш мумкин аст. Он вакт сатҳи адабиёти форсиро дар садаи бист муайян кардан мумкин мешавад.

III. НАСРИ ИШҚИВУ МОҶАРОПИСАНДИ ВА ДОСТОНҲОИ М. ВОРАСТА

Бо мутолиаи падидаҳои достонии адабиёти нави форсӣ (дараӣ) як мавзӯъ беш аз ҳама таваҷҷӯҳи қасро ҷалб менамояд, ки он мавзӯи ишқ аст. Падидаи мазкур на ҳама вакт мавзӯи марказии достонҳои тозаи дарӣ будааст, балки он ба мақсади ҳалли интиҳоии масъалаҳои иҷтимоӣ, таъриҳӣ, тарбиятӣ, маорифпарварӣ ва ғ, вориди сужаи асари марбута гардидааст. Яъне муалиф мақсаду мароми бадеии хешро аз тарики сарнавишти ду дилдода ҳал кардани шудааст.

* * *

Табиист, ки дар ҷаҳони муносибатҳои ишқӣ, гоҳ-гоҳе қаҳрамонони ошиқ ба нишебу фарозҳои рӯзгор рӯ ба рӯ мешаванд ва одатан, воқеае ё ҳодисаи ғайриҷашмашт садди роҳи онҳо мегардад. Ҷунин ҳодисаҳо дар асарҳое, ки мавзӯяшон сирф ишқианд, ба шакли содда сурат баста, андаке бошад ҳам тезутундшавии низоъро ба миён меоранд. Аммо, вакте ки баҳс сари як навъи маҳсуси насири бадеӣ-моҷарописандӣ сурат мегирад, мавзӯи ишқ ба дараҷаи дуюму сеюм гузошта мешавад. Дар айни замон асари моҷарописандӣ бидуни сарнавишти ду дилдода ба вучуд намеояд. Воқеаву ҳодисаҳои ҳатти сужа ба асоси фаъолияти ошику маъшуқ ҷараён мегиранд. Дар асари моҷарописандӣ қаҳрамонони ошиқ պешакӣ якдигарро намешиносанд. Онҳо ба ҳукми тасодуфе ошно мешаванд ва илҳоми гирифтаашонро дар ботин ҷойгир мекунанд. Шиносоии нахуст ду лаҳзаро дар андешаҳои ботинии қаҳрамонон доҳил мекунонад: бо як дидан

ҳамдигарро маъқул ёфтани ва орзуи ҳамсар шудан аст, ки дуюмй дар поёни асар амали мешавад. Масалан, достоне, ки мавзўяш таърих аст, ё ишқ ва ё иҷтимоӣ, одатан, дилдодагони онҳо дар ҳамсояғӣ карор доранд, ё ин ки хешони наздиканд: «духтари хола», «бачаи хола». Дар мавриди дигар, чӣ хеле ки дар «Шоми торик, субҳи равшан»-и Оламшоҳӣ мебинем, Абдулло ва Азиҳа ҳанӯз дар батни модарашон гаҳворабахш шудаанд. Дар ин қабил асарҳо низ ҳодисаи фавқулодда рух медиҳад, ки он дар ҳалли низоъ кӯмак менамояд. Ин ҷо ҳам вокеа тасодуфанд сар мезанад. Абдулло модари Азизаро, ки ба қӯли об афтида дар ҳолати ғарқшавӣ мебошад, начот медиҳад. Амали Абдулло меҳру муҳаббати модари Азизаро нисбати ў пайдо мекунонад. Дар «Пирамарди ба отифа»-и Раҳими Ранцида айни ҳодисаи тасодуфӣ такрор мешавад: дуҳтар ба қӯл меафтад, вале касе ҷуръат намекунад, ки ғарқшударо аз марг начот дихад. Атрофиён дар ҳолати мадҳушовар карор доранд. Ҳамин вакт ҷавоне пайдо мешаваду ҳудро ба қули пуроб андохта, дуҳтарро болои дастонаш мебардорад. Лаҳзай начот ду ҷавонро ошно соҳт ва онҳо якдигарро дӯст доштанд. Ҳам дар достони Оламшоҳӣ ва ҳам дар асари Ранцида дар сарнавишти қаҳрамонҳо ҳодисаи тасодуфии дигаре рух намедиҳад.

Ҳодисаҳои ноҳуши дигаре ба қаҳрамонон рӯ ба рӯ ояд ҳам, тасодуфӣ не, балки аз рӯи нақша сурат мегирад, Вакте ки падар дар тасвири Р. Ранцида ишқи ду дилдодаро нодида мегирад, ҷавон падари дуҳтарро ба қатл мерасонад. Дар ин қабил асарҳо факат нишонаҳои жанри мочарописандиро ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Аммо ҳамин навъ нишонаҳо аввал дар жанри достони миёна ба вуҷуд омада, барои достонҳои дарози мочарописандӣ замина тайёр мекунанд. Аз тарафи дигар, аз асарҳои мочарописандии Аврупо ва Ғарб ба мисли романҳои Томас Майн маълум мешавад, ки ин жанр хоси навъҳои қалони насрӣ будааст.

Истилоҳи — «адабиёти мочарописандӣ» ба ҳамин маънӣ арзи вуҷуд кардааст.

* * *

Ин адабиёти предмети асосии тасвири худ ҳодисаи тасодуфию фавқулоддаро қарор дода, барои ҳонанда «бозии маҳсус»-и қаҳрамонҳоро пешниҳод менамояд. Як ҳусусияти назарраси адабиёти мочарописандӣ дар доштани сужаи тезу тунд мебошад. Ҷунин ба назар мерасад, ки «сужа» ба сифати қаҳрамон шинохта мешавад, ҳодисаҳои тасодуфии занҷиршакл характеристи қаҳрамонҳоро мекушояд ва дар айни замон «сужа» қаҳрамонро «ба амири худ» медарорад.

Вазифаи сужа дар асари мочарописандӣ аз он иборат аст, ки дар тамоми ҷараёнаш бояд таваҷҷӯҳи ҳонандаро ба сӯи худ ҷалб карда тавонад. Гиреҳбандии он бошад ба фаъолияти мак-

садноки қаҳрамон вобаста аст. Минбаъд ҳодисаҳои тасодуфӣ паи ҳам сурат баста, амалиёти иштирокчиёни асарро баҳри ҳалли такдири хеш таъмин менамояд. Ҳар кадом аз вазъияти мочарописандӣ чиҳатҳои таъсирбахшии тасвирро меафзоёнад. Вазъиятҳои мочарописандӣ дар сужаи асар монанди занҷир ба якдигар мепечанд ва нақшай зерро ба вучуд меоранд:

1. Қаҳрамон ба вазъияти ғайримаъмул гирифтор мешавад.
2. Ҳодисаи тасодуфӣ қаҳрамонро ба шароити хеле душвор рӯ ба рӯ месозад, аммо ӯро ба нобудшавӣ таҳдид намекунад.
3. Вазъияти қаҳрамон даҳшатбор аст, ба дараҷае, ки дар ҳолати нобудшавӣ мебошад.
4. Чунин мешавад, ки қаҳрамон начот мейбад, аммо...
5. Воеаи нохуши нав ҳаёти қаҳрамонро таҳдид менамояд ва ғайра.

Дар достони мочарописандӣ ҳодисаи даҳшатборе, ки қаҳрамонро ба сӯи ҷарӣ тела дода истодааст бо ҳукми тасодуфи дигар қаҳрамон начот мейбад. Вале ин начот ҳалли интиҳоии низоъ набуда, балки лаҳзаи нохуши дигаре ба қаҳрамон бар-мегардад, ки он бо натиҷаи мусбат аз байн бардошта мешавад. Ин ҳам қаҳрамонро аз ташвишҳои зиндагӣ ҳалос намекунад. Ҳодисаву лаҳзашои нохуш паи ҳам ба сарнавишти қаҳрамонони асар даҳолат намуда, рафта-рафта низоъро ба ҳадди интиҳояш мерасонанд. Дар натиҷа сужаи асар ба асоси силсилаи воеаеву ҳодисаҳои ғайричашмдошт дар зиндағиномаи иштирокчиёни он сурат мегирад. Хонанда низ ҳангоми мутолиа мисли қаҳрамон бо ҳатми як ҳодиса воеаи тасодуфии дигареро интизор мешавад. Торафт ҳодисаҳо бо маъниву моҳияти нав доштанашон таваҷҷӯҳи хонандаро ҷиддӣ менамоянд.

Масъалаи вакту замон ба рух додани воеаҳои мочарописандӣ вобаста мебошад: оё қаҳрамон метавонад аз таъкиби ҳариф ҳалос шавад; дӯстон душманони худро ҷӣ навъ муайян карда метавонанд; воҳӯрии ҳарифон сурат мегирад ё не ва ғайра.

Муаллифи асар аз сарнавишти қаҳрамонон он лаҳзаеро ба тасвир мекашад, ки онҳо марбути ҳодисаҳои мочарописандӣ мебошанд. Яъне дар ҳаёти қаҳрамон як ҳодисаи ғайричашмдошт рух медиҳад, ки он назар ба ҳарактери қаҳрамон мантиқан дуруст сурат бастааст. Дар ин ҳолат ҳодисаҳои мочарописандӣ дар фаъолияти дилдодагон метавонанд оҳангӣ иҷтимоӣ пайдо қунанд.

Асари мочарописандӣ ҳалли интиҳоии низоъро дар шакли як-лухт намепазирад, балки ҳар лаҳзай мочарой худ дорои нуқтаи баланди низоъ буда, дар ҳар кадом ба навъи маҳсус ҳаллу фасл мегардад. Як низоъ он вакт интиҳо мейбад, ки қаҳрамонони марказӣ лаҳзай мочарои навро ҷашмдошт мешаванд. Одатан, дар ин жанр гиреҳкушой дар сужа ба тариқи сунъӣ амалӣ мешавад: баъд аз задухӯрдҳои зиёди паи ҳам хонанда ба таърихи муносибатҳои ишқии ду дилдода бармегардад, ки бо тӯи арӯ-

сии онҳо асар хотима меёбад. Ин чунин маънӣ дорад: дилдодагон, ки вакти зиёде бо ҳукми ҳодисаҳои тасодуғӣ дар ҷудой қарор доштанд, ҳамдигарро мебинанд ва ба мақсади интиҳои хеш мерасанд. Махӯз ба хотири ишқ қаҳрамон азоби рӯҳӣ қашид, мубориза бурд ва ҳодисаҳои мочароии занҷиршаклро шикаст. Йишқи дилдодагон, ки аз нахустин лаҳзай ошной авҷ гирифта буд, вакти зиёде дар сужа паси парда мемонад. Дар поёни асар он парда гӯё бардошта мешаваду дилдодагон ба зиндагии оромона мепардозанд.

Силсилаандии воқеаҳои мочарописандӣ, ки қаҳрамон дар ғарқи онҳо ба фаъолият мепардозад, қимати маънавияти асарро баландӣ бурда, онро хонданбоб мегардонанд.

* * *

Дар ҳоли ҳозир ба эҷодгари ин жанр Муҳаммад Амонӣ Ворастаро шомил кардан мумкин аст... М. Вораста ба соли 1308 шамсӣ (1930) дар шаҳри Кобул мутаваллийд шуда, таҳсилоти ҳудро низ дар ин шаҳр ба поён расондааст. Ӯ ба ғайр аз забони модариаш—форсии дарӣ, забонҳои инглизӣ, арабӣ ва пуштуро низ медонад. Дар ҷумлаи таълифоти эшон: «Бозии сарнавишт», «Мочарои ҳавоپаймо», «Духтаре дар девонаҳона», «Садои вич-дон», «Хотирот», «Ба сӯи гуноҳ», «Бачаи Ятим», «Ба сӯи ҳудо», «Китобфурӯши даврагар»-ро метавон ном бурд. Осори тарҷумавӣ ҳам дорад.

М. Вораста шуғли тиҷоратро барои ҳуд интиҳоб намуда, соҳиби қартосияфурӯши «Вораста» дар Кобул аст. Қасби нависандагиро монанди аксари адабони Афғонистон бино ба завқи шаҳсӣ иҳтиёр намудааст.

Достонҳои Вораста пур аз таъбирҳои нав ва латифаҳои ширини шарқӣ мебошанд. Нависандай хеле пуркор аст. «Вораста» таҳаллуси адабии ўст. Ба истиснои достони «Бозии сарнавишт», дигар навиштаҳои М. Вораста дар чопхонаи шаҳсии ў, ки бо номи «Матбааи саноатии Вораста» дар Кобул маъруф мебошад, ба нашр расидаанд. «Бозии сарнавишт»-ро матбааи «Атой» дар Текрон ба чоп расондааст. Соли нашр маълум нест. Муқаддимаи ин достон ба қалами донишманди эронӣ Ризо Бароҳани тааллук дорад. Муаллифи муқаддима менависад: «Интиҳоби достон ва сабки навишта, пешравии мавзӯъ ва билохира муаррифӣ ва нишон додани ахлоқу ҳусусиёти қаҳрамонони достон бо камоли маҳорат ва устодӣ анҷом гирифта ва нависанда бо чирадастий ва қудрати комил тавонистааст гӯшаҳое аз зиндагии мардумро ҷилави ҷаҳонӣ ҳонандо қарор дихад... Алҳак бо камоли қудрат ва итминон мувоғик шудааст ва бешак шумо ҳар қадар дерписанд ва саҳтигир бошед аз мутолиаи он лаззат ҳоҳед бурд». Баҳои додаи Ризо Бароҳаниро ба достонҳои дигари М. Вораста низ нисбат додан мумкин аст. Мутаассифона, бархе аз адабони феълии Афғонистон аз муаррифии Ризо Бароҳани

бехабар мондаанд, ки нахондаву тадқиқ накарда, асарҳои номбурдаи М. Ворастаро маҳсули тарҷумаҳои ў медонанд. «Вораста нависанда нест, балки асарҳои вай тарҷумай китобҳои адабони қишварҳои дигар мебошанду бас...», — гуфта буданд Восифи Бохтари, Руини Абдураззоқ, Пуёи Форёбӣ дар яке аз сӯхбатҳои шахсӣ, ки дар Кобул соли 1980 сурат гирифта буд. Ин, албатта, ақидаи шахсии онҳост, ки дар ғайри ошной бо матни асарҳои Вораста баён ёфтааст. Муҳакқики адабиёт ба матни сару кор дорад ва ба ҳама саволҳо фақат матн ҷавоб дода мегавонад.

Назар ба икрори донишманди хуби Афғонистон Ноили Ҳусайн, М. Вораста аз китобхонаи «Бонки миллӣ» ҳамеша китоб гирифта, бо худ хона мебурд. Яъне ў мутолиаи зиёд доштааст. Ҳамин сифат шояд Ворастаи тоҷирро ба сӯи қасби нависандагӣ раҳсипар соҳтааст. Бесабаб нест, ки ў барои достони «Бозии сарнавишт» аз Ҳуго эпилог интиҳоб кардааст: «Бар нафси худ эътиимод кун, дар зиндагӣ муваффақ ҳоҳӣ шуд».

М. Ворастаро дар доираҳои адабии Афғонистон дидан душвор аст. Ў худ мустақилу озод мебошад, гӯё бо қасе аз адабон дар иртибот нест. Вай ба ягон идораи нашр мӯҳтоҷӣ надошт. Ҳарчи ки менависад, дар матбааи худ чоп мекарду дар китоб-фурӯшии «Вораста» ба фурӯш мерасонд. Чунин фаъолияти адабӣ ҳамкасбонро бетараф намегузозт, дар онҳо ҳасадро ба вуҷуд меовард, зоро дигарон аз ин навъ имтиёзҳои шахсӣ бебаҳра буданд ва имкони чопу нашрро надоштанд. Шояд он баҳои ҳамдиёрони ҳунарманд низ аз ҳамин ҷо сарчашма гирифта бушад.

Ба ақидаи М. Вораста «бехтарин тақриз қазовати худи ҳонандагони азиз мебошад ва агар ҳамл ба ҳудситой нашавад ҷанд асари ноҷизи банда дар байни ҳонандагон таъсири матлубро намуда ва маро ташвиқ кардаанд, ки қаламро ба замин нагузорам ва барои арзои хотири онҳо боз ҳам бинависам...» Ин мазмун аз пешгуфтори «Мочарои ҳаволаймо» буд, ки ба қалами нависандай он тааллук дорад. Ба ҳамин монанд ба асарҳои дигараш ҳам худаш пешгуфтор навишта, одатан мавзӯи онҳоро равшан менамояд. «Бачай ятим», — мегӯяд М. Вораста, — достонест ишқӣ, иҷтимоӣ ва адабӣ». Достони «Садои вичдон»ро «ба ҷавононе, ки гӯш ба садои вичданашон дошта ва ахлоқро ҷавҳар ва лозимаи зиндагӣ медонанд» аҳдо карда, аз ҷумла нигоштааст: «Достони ишқӣ, интибоҳӣ, ки инсонҳоеро дар тарошеби инҳироф ва баргашт ба садои вичданашон нишон мегидҳад».

Дар идораҳои табаотии Афғонистон як тартиби хуби нашр он аст, ки дар муковаи паси китоб акси муаллифро нишон дода, муҳтасар дар бораи савонеҳи ў маълумот медиҳанд. Баъд осори дигари ҳамин нависандаро аз рӯи тартиби сол меоранд. «Бозии сарнавишт», ки нахустин достони қалонҷаҷми Вораста будааст, идораи нашри «Атой» бо овардани савонеҳи ў иктирофо карда-

аст. Муқаддимаи омодасохтаи идора низ чун аввалин тақризи мурарифӣ пешниҳод шудааст. Маълум мешавад, ки то чопи ин китоб М. Вораста соҳиби матбааи шахсӣ набудааст.

Гумон меравад, ки достони «Мочарои ҳавопаймо» ((1967) нахустин асарест, ки дар матбааи соҳибаш ба нашр расидааст. Дар пешгуфтори ин китоб М. Вораста ба хонандагонаш муроҷиат карда менависад: «Нависандагон ва муаллифин, маъмулан барои муаррифии арзиши китобҳояшон қазоватҳои бузурғон ва соҳибназаронро ба номи тақриз дар муқаддимаи китобҳои хеш нақл мекунанд. Ин кор василаи хубе барои рахнамоии хонандагон бо арзиши он китоб аст. Аммо ба ақидаи бехтарин ва табиитарин тақризҳо, ки метавонад муаррифи арзиши воқеии як асар бошад ва ба ҳамон дараҷа нуфуз ва таъсири он дар афории табақае, ки китоб бештар ба хотири онҳо навишта шудааст, мебошад».

Табиист, ки идораи нашр, ки аз худи Вораста буд, ў нахостааст, ки асарҳояшро ба мақсади муаррифӣ барои тақриз вогузорад.

М. Вораста ба сифати чопи асарҳояш диққати ҷиддӣ медодааст. Дар паҳлӯи ин ки китобҳои вай чопи дараҷаи баландро диддаанд, муковаҳояшон бо тасвирҳои ранга оро ёфтаанд. Аксҳои болои муқоваи аввал ба мазмuni достон мувоғиқат мекунанд. Дар муқовайи «Мочарои ҳавопаймо» акси тайёраи оташгирифта ва дуртар аз он болои дастони ҷавоне духтари мадхӯше тасвир ёфтааст. Ин як навъ таваҷҷӯҳи хонандаро ба сӯи мавзӯу мазмuni китоб ҷалб кардан аст. Яъне хонанда бо тамошои акси болои муқова барои мутолиаи он омодагӣ мегирад.

* * *

М. Вороста ба истиснои достони «Мочарои ҳавопаймо» мавзӯи асарҳои дигаршро ишқӣ, иҷтимоӣ медонад. Вале таҳқиқи жанрии «Садои вичдон» ва «Мочарои ҳавопаймо» таваҷҷӯҳи муҳаққикро ба сӯи асарҳои мочарописандӣ мебарад. Тавре ки пештар ишора кардем, одатан асари мочарописандӣ дар асоси муносибатҳои ошикона ва фаъолияти қаҳрамонони дилбохта арзи вучуд карда метавонад.

Он ҳодиса ҷолиб аст, ки М. Вораста шояд аз назарияи жанри мочарописандӣ бехабар буд ва аз тарафи дигар вай ба нияти достони мочарописандӣ навиштан қалам ба даст натирифтааст. Агар дар «Мочарои Ҳавопаймо» роҷеъ ба сарнишинони як тайёра, ки аз ҳар қабила мардум иборат буданду дар натиҷаи рӯҳ додани ҳодисаи гайри ҷашмдошт ба марг рӯ ба рӯ мешаванд, қисса намояд, дар «Садои вичдон» ба фармони вичдон итоат кардан ва хостаҳои ҳудро бо мөъерҳои ахлоқӣ андозагирий намудани инсонҳои чомеаро мавриди баҳс қарор медиҳад. Дар ҳарду маврид ҳам муносибатҳои ишқӣ ҷузъи асосии мавзӯи марказири ташкил надода, балки боиси пайдо шудани силсилаи

вокеаву ҳодисаҳои тасодуфӣ шуда, сужай асари мочарописандиро ташкил медиҳанд. Тамоми рӯйдодҳои «Мочарои ҳавопаймо» ва «Садои вичдон» ба асоси нақшай зайл сурат бастаанд: нахустин ошнои Начиб бо Суҳайло чун лаҳзай ширини ҳаёти қаҳрамонони марказӣ; сукути тайёра ва дар байни оташу дуд қарор гирифтани Начибу Суҳайло; начот ёфтани қаҳрамонони мусбат; сипарии рӯзу шабҳои дилчашп дар яке аз меҳмонхонаҳои шаҳри Техрон; маризии Суҳайло ва Начиб, истиқболи гарми падару модар аз онҳо; зиндонӣ шудани Начиб; ифшо гардидани таҳрибкории Фаридун; озод шудани Начиб аз зиндон; баргузории тӯи арӯсии Начибу Суҳайло ва оғози зиндагии нав дар сарнавишти ду дилдода. Чунин нақшаро барои сужай «Садои вичдон» ҳам тартиб додан мумкин аст: гирифтории Орифу Симо ба ҳодисаи ноҳуш; пайдо шудани Ваҳид ва Орифу Симоро начот додани ў; ба доми фоҳишазане ҷалб гардидани Ориф; беларастор мондани зану ҳоҳари Ориф; Фаридаро дуздидани Карим; ба оворагиҳо рӯ ба рӯ омадани Ваҳид ба хотири начоти Фарида; таслим ёфтани гурӯҳи калони дуздҳо ба ҷанголи қонун...

Ин қабил асарҳо ҳоҳу ноҳоҳ ҷанбаи тиҷоратӣ доданд. Аммо ҳамин сифат барои достони мочарописандӣ падидай асосӣ шинохта мешавад. М. Вораста дар мавриди «Мочарои ҳавопаймо» менависад: «Шумо, хонандагони гиромӣ, мулоҳиза ҳоҳед фармуд, ки ҳар қадом аз сарнишион ҷӣ вазъеро дар он лаҳзай ҳавлонк ба ҳуд мегирад». Ин ҳамон лаҳзаест, ки қаҳрамонони марказӣ — Начибу Суҳайло акнун ошно шудаанду тайёра оташ гирифтааст. «Оё дар он соат пул, дорой, қудрат, шавкат, зан, фарзанди бача ба дарди онҳо меҳӯрад, якбора ҳама сарнишион мултафит мегарданд, ки онҳо ҷабран ва қаҳран бояд бимиранд». Тасвири ҳолати рӯҳии сарнишиони тайёра лаҳзаҳои оташтирии он ва рафта-рафта ба сукут кардану дакай охирини он болои замин ҳеле даҳшатовар мебошад. Ҳама тасаввур мекунанд, ки баъд аз ҷанд дакиқа нобуд мешаванд. Табиист, ки дар ҷунин ҳолатҳо инсон ба тавбаву надомат медарояд, аз ҳудо қӯмак меҳоҳад, гуноҳу орзухояшро пешӣ назар меорад, зулмҳои кардааш ба хотираш меоянд. Вале дигар надомат дар он лаҳза, ки ба остонаи марг қарор гирифтаанд, ҷӣ фоида дорад? Бо вучуди ин, ду ҷавон, ки баробари ошной дар қалб меҳри ишқ парваридаанд, ба ҳукми тасодуф, аз ҷанголи марг начот мейёбанд. Барои муаллифи асари мочарописандӣ маҳз тақдири ҳамин ду дилдода муҳим аст, зеро вокеаҳои баъдии сужай асари ӯро фаъолияти ҳаминҳо амалий месозанд. Дар ин жанр дар ҳолати ғайричаашманд ӯнс гирифтани ду ҷавони ба ишқ мӯҳтоҷ ҳатмӣ мебошад. Онҳо то рӯҳ додани ҳодисаи тасодуфӣ бояд ба ҳамдигар ошной надошта бошанд. Бо сурат бастани шиносой ва пайдо шудани орзухои нав ҳодисаи ноҳуше садди роҳи онҳо мешавад. Ин ҳодиса якеро мӯҳтоҷи дигаре месозад. Суҳайло мадҳуш аст, аммо Начиб бо аз ҷой барҳостан ба ҷусту-

чӯи дүстдоштааш мепардозад. Мөхру муҳаббати ошиқ маъшуки беҳолро хушёр мекунад. Онҳо гумон мекунанд, ки минбаъд роҳашон сафед аст, аз ин ҳодисаи саҳттаре пеши роҳи дилдоронро наҳоҳад гирифт. Қаҳрамони мочарописанд ҳамин навъбояд фикр кунад.

Дуруст аст, ки то эҷоди ин асар М. Вораста китобҳои мочарописандии зиёдеро мутолиа кардааст, вале ҳақ ба ҷониби Ризо Бароҳанӣ аст, ки гуфтааст: «Иртибот бо дунёи Ғарб гарчи дар равиши ниғориши нависандагони афғонӣ аз назари интихоби мазомин ва мавзӯъоти насрӣ тағйироте падид оварда, аммо ин омезиш ҳаргиз натавонистааст, ҳисси тақлид аз аврупоёнро дар осор ва навиштаҳои достонсароёни афғон ранги навин ва матлаби дилпазире ба ҳуд гирифтааст». Аз сӯи дигар, адабиёти шифоҳии ҳалқҳои Шарқи Мусулмонӣ аз доштани мазомину тасвирҳои мочарописандӣ бархурдор буд. Достонҳои қаҳрамонии адабиёти навиштой ҳамчунин. Яъне достони мочарописандии навдар заминаи асарҳои дар ҳамин жанр эҷодшудаи пешина инкишофи сифатиро дидаст. Махсусан, афсонаҳои ҳалқӣ пур аз ҳодисаҳои мочарописандӣ будаанд.

М. Вораста, пеш аз ҳама, аз мактаби адабиёти шифоҳӣ ва баъд таҷрибай мочарописандии Аврупову Ғарб дарс омӯхтааст. Ҳарчанд ки боз тақрор мекунем, ў гумон надошт, ки дар жанри мочарописандӣ асар эҷод менамояд. Баъзан чунин падиди адабиро навиштаи ҷиддӣ намешуморанд, зоро он гӯё аз воқеият дур аст ва инсон корҳоеро анҷом медиҳад, ки аз тавонииву кудрати ў берунанд. Дар мавридиҳои дигар гӯё ин адабиёт инсонҳои ҷомеаро «ҳаёливу хоболуд ва ҳудкуши бегонапарвар» месозад. Албатта, таҳайюли эҷодӣ дар ин навъ асарҳо ба дараҷаи баланд аст нисбат ба «адабиёти ҷиддӣ». Маълум аст, ки ҳар жанр қонуниятиҳои доҳилии ҳудро дорад ва қаҳрамони амалкунанда низ ба ҳамон равиш мувоғиқ мегардад. Дар айни замон адабиёти мочарописандӣ аз навиштаҳои фантастӣ ვა дедективӣ низ бебаҳра намемонад. Нишонаҳои онҳоро дар «Мочарои ҳаволаймо»-и М. Вораста ба мушоҳида мегирем. Ин ҳодиса чунин маънӣ дорад, ки жанри мочарописандӣ дар доҳили ҳуд жанрҳои дигарро низ ҷой дода, бо онҳо як навъ омезиши мантиқӣ мейбад. Масалан, дар адабиёти қадим дар таркиби жанри солнома жанрҳои дуюмдарача, монанди мақолаҳои солона, қиссаҳои таъриҳӣ, ҳолот ва ғайраро ба мушоҳида гирифтан мумкин буд. Үмуман, қонунмандии жанрҳои қалонҳаҷм аз ин ҳодиса орӣ буда наметавонанд. Ч. М. Мелетинский тадқиқотро то он ҷо бурдааст, ки роман дар пайдоиш ва инкишофи новелла саҳм гузоштанаш мумкин аст. Робитаи мантиқӣ байни жанрҳо ҳаст ва ин ҳодисаи мусбат шинохта мешавад. Муҳим он аст, ки чунин омезишӣ боз жанри ҳукумронро дар радиифи аввал мебарад. Ба ақидаи М. Вораста ду достони номбурдаи ўишқиву иҷтимоӣ бошанд ҳам, можияти мочарописандии онҳо равшантар аст нисбат ба қимати ишқиашон. Аз сӯи дигар, қимати

ишқиву ичтмой боиси баланд рафтани ҹанбай мочарописандй гардида, ин жанрро мукаммал месозад. Илова ба ин, ҳодисаи дигари адабий ба мушохид мерасад, ки яке аз жанрҳои дуюм-дарача ё муттахидшуда худаш мустақилият пайдо мекунад. Дар чунин ҳолатҳо унвон ва сарлавҳай асар ба қўмаки жанр ҳоҳад расид. Масалан, «Аз китоби ёдгориҳо», «Аз китоби Куръон...», «Аз китоби таърихи қадим» ва ғ. Бартарии М. Вороста аст, ки моҳияти жанрро дар унвони асараш ғунҷонида, онро «Мочарой ҳавопаймо» номидааст.

Ташаккули силсилаи жанрҳо дар адабиёти нави форсӣ ба он сӯ майл дорад, ки гоҳ-гоҳе дар доҳили жанри достони тӯлонӣ ҳикоятҳо ва ё дар жанри дуюм сурудҳои лирикӣ пайдо мешаванд. Вале чунин омехташавӣ боиси тартиби силсилаи жанрҳо намешавад. Пас муаллифро лозим меояд, ки зимни муҳокимаи жанри асосӣ дар мавриди ҳикояту суруди лирикӣ аз шарҳу эзоҳ кор бигирад. Масалан, ин тавр: ҳикоятро дар достони тӯлонӣ як қаҳрамони он анҷом медиҳад; суруди лирикиро шахсе, ки дар дром ҳаракат мекунад, иҷро менамояд ва ғайра. Дар адабиёти гузаштаи форсӣ муаллифон бидуни шарҳу эзоҳ ба оmezishi жанрҳо роҳ додаанд, ба ин сабаб ки он вакът чунин масъала ба миён наомада буд. Дар мавриди дигар, жанрҳои мақомот, мақола, ҳадис, маноқиб, аҳбор, таъриҳ, сияр ва ғ. дар давраи нави инкишофи адабиёти форсӣ аз байн рафтанд. Ин ҳодисатибай мебошад. Мисле ки дар адабиёти қадими рус «эклога», «ода» мавқеъ дошт, аммо имruz моҳияти жанриашонро гум кардаанд. Чунин шароити нави зиндагӣ ба воеяти нав якҷоя пайдо шуда, жанрҳои дигарро такозо дорад. Бинобар ин, адабиёти нави форсӣ дар паҳлуи достону қиссаҳои ишқиву ичтимой, интибоҳӣ, таъриҳӣ ва ғайра доштанаш ба навъи насли мочарописандй низ алоқа гирифт, ки бешак муштариёни он ҳар қадар дерписанду саҳтири башанд ҳам, аз мутолиаи «Садои вичдон» ва «Мочарой ҳавопаймо»-и М. Вороста лаззати маънавӣ ҳоҳанд бурд.

Қаҳрамонони достони «Садои вичдон» — Ориф ва Симо ҳангоми бозгашт аз саёҳати табиати беруни шаҳр тавассути мошин пиёдагардеро бо номи Вахид зер мекунанд. Ориф ва Симо, ки зану шавҳар буданд, рӯҳану вичдонан азоб мекашанд, гуноҳи кардаашонро барои худ намебахшанд. Аммо Вахид дар муҳокимаи судӣ худро айбдор эълон карда, гунаҳгорони асосиро наҷот мебахшад. То ин ҷо маводи достон ва тасвир моли достони мочарописандй нест. Он гӯё муқаддимаест, ки барои оғаридани қаҳрамонони асари мочарописандй заминай воеяй пайдо мекунанд. Ориф ба бепарвой дода шуда, ба макри занӣ фоҳиша — Симин гирифткор мешаваду аз зану ҳоҳараш — Симо ва Фарида фаромӯш мекунад. Дар ҳамин вазъияти нодориву гуруслагии оилаи Орифино Воҳид ба қўмаки онҳо мерасад ва ба Фарида ошноии нахустини ў сурат мебандад. Қиссаи ишқии онҳо аз ҳамин ҷо оғоз мегирад. Маъмулан дұхтар ғарқи ҳодисаҳои та-

содуфӣ мегардаду писар аз пай начоти ў ба мубориза мепардозад.

Баъд аз ошной ва дилбастагии ошиқон қувваҳои одамие пайдо мешаванд, ки бо амалиёти ғайричашмдошт боиси чудоҳои ду ҷавони дилбохта мегарданд. Дар достони «Мочарои ҳавопаймо» — Нацибу Сухайлло ва дар «Садои вичдон» — Воҳиду Фарида ҷун рамзи қувваи некӣ дар муқобили худ қувваи бадиро дар шахси Ҷовиду Фаридун («Мочарои ҳавопаймо») ва Кариму ҳолаи Симин» («Садои вичдон») мебинанд.

Харду ҷониб ба хотири амалӣ соҳтани мақсадҳои худ ба фаъолият мепардозанд. Ҷун анъана, бо вучуди ин ки мубориза шадид аст; ҷамояндаи қувваи некӣ бо амалӣ соҳтани чанд корнамой ҳарифи худ — ҷамояндаи қувваи бадиро маҳв месозад. Вале дар ин маҳвсозӣ қувваи ғайр пайдо мешавад, ки он ҷамояндаи қонун буда, аз қувваи некӣ ҷонибдорӣ мекунад. Лаҳзай задухӯрди қувваҳои некиву бадӣ он вакт моҳиятнок ҳисоб меёбанд, ки агар қувваи ғайр дар ҳалли интиҳои он низоъ мавкеи алоҳидаро дар ихтиёр дошта бошад. Ҕамояндаи қувваи ғайр ё қонун — пулис мебошад, ки масалан, фаъолияти он дарасари дедективӣ ҳеле ҷашмрас аст, зеро ҷилави тамоми ҳодисаҳои тасодуфӣ дар ихтиёри ўянд. Ҕустуҷӯҳои пайвастаи пулис дар жанри дедектив аз оғоз то поёни асар идома меёбанд. Дар асари мочарописандӣ бошад пулис метавонад бо фаъолияти тибқи нақша тамоми воқеаҳои мочароиро ҷамъбаст ҷамояд. Яъне қувваи некӣ дар поёни фаъолияти хеш ба кӯмаки қувваи ғайр зарурат пайдо мекунад. Вақте ки дар тасвир натиҷа ба сӯи зарурат даъват меамояд, худ аз худ ин қувва ба кӯмак ҳозир мегардад. Ҷунин нест, ки пулисро бо телефон дар ҷониб ҷонаду ба омадани он интизорӣ қашед, балки ҷамояндағони қувваи некӣ ҳангоми амалиёти марговари худ якдафъӣ аз ҳамкории пулис пай мебаранд.

Яъне дар асари мочарописандӣ ду қувваи зидди якдигар қудрату тавонояшон мусовӣ — баробар бояд бошад. Тезу тунд шудани низоъ низ ба ҳамин сифати қаҳрамонон (дар ин навъ асарҳо иштирокчиёни сужаро ба мусбату манғӣ тасниф кардан нодуруст мебуд) вобастагӣ дорад. Нуктаи интиҳои ин низоъ дар бораи бартарии тавонои қувваи бадӣ огоҳӣ пайдо мекунад. Ана ҳамин вакт даҳолати қувваи ғайр ба фоидай қувваи некӣ ҳатмӣ мегардад. Дар ин лаҳза моҳияту қимати қувваҳои разманди равшан шуда, таъсирбахши тарбиявию маънавии тасвири мочарописандӣ таъмин мегардад. Баъд аз оне ки иқдоми қаҳрамонон бомуваффақият анҷом мегирад, ҳарду тараф ба хонандада таъсир мебахшад, ба яке нафрат мекунад, аз дигараш илҳом гирифта, оғарин мегӯяд.

Дар ин навъ асарҳои бадӣ ҷамояндағони қувваи бадӣ ба ҳарифони худ — қувваи некӣ зарари пешакӣ расонанд ҳам, он барои тарафи некӣ ноаён сурат мегирад. Ҷунин ҳолат ба Начиб руҳ дод, ки фақат тафтиши гумrukӣ дар ҷомадони ў мавҷуд бу-

дани маводи нашъаро ифшо соҳт. Натиҷаи он амали зараррасон барои ҳарду ҷониб як вақт маълум мешавад. Қувваи бадӣ, ки дар либоси дигар бо рақибаш дар сафар аст, аз қашфи корманди гумруқ қайф мекунад, дурттар қоҳ-қоҳ меҳандад. Дар айни замон ҷониби некӣ ҳам аз ин натиҷа маънӣ мегирад, ки чунин таҳрибкориро қадом қасе ба анҷом расондааст. Дар ин ҷо ҳам ду лаҳзаи психологӣ ҳарду тарафро фаро мегирад. Аввал азоби рӯҳӣ насиби қувваи бадӣ мегардад, то замоне ки натиҷаи зарарашро бо ду ҷашми сар мебинад. Баъд яқдафъӣ, ногаҳон ба қувваи некӣ таҳдии психологӣ — рӯҳӣ рӯ ба рӯ мояд, аз он сӯ, ки ў бегуноҳ аст ва вичдонаш чунин нангро бардошта наметавонад. Аз тарафи дигар, боло рафтани тасвири психологӣ боиси мавкеъ пайдо кардани оҳанги романтиկӣ дар асари мочарописандӣ мегардад. Психологизми тасвир бо тасвири романтиկӣ оmezish ёфта, ҳарактери қаҳрамонро пуркувату мукаммал менамояд.

* * *

М. Вораста бо ду-се достони хеш ба насли мочарописандӣ оғоз бахшид. Ҳоло душвор аст гуфтан, ки ин достоннавис пайравон пайдо мекунад ё не. Сарфи назар аз ин ки силсилаи воқеаҳои мочарописандӣ аз муҳити иҷтимоии Шарқи Мусулмонӣ дуранд, М. Вораста тавонистааст пешгӯй кунанд, ки дер ё ҷуд ҷомеаи пешрав ва инкишофёбанда ҳуд ин навъ ҳодисаҳоро тақозо ҳоҳад кард. Дар асарҳои номбурдаи ин муаллиф нишонаҳои «мафия» пайдо шуда истодаанд. Нашъамандӣ, фитна, таҳдидҳо сари инсонҳои поктинат, боло рафтани мавкеи сармоядорӣ, парвариши моликияти ҳусусӣ, бизнес ва ғайраву ҳоказо падидаҳое мебошанд, ки ба асари таъсири манғии бегонапарварӣ ҷомеаи феъли Шарқи Мусулмониро фаро гирифта истодааст ва ҳоҳу ноҳоҳ онҳо ба тасвири бадӣ зарурат пайдо мекунанд. Нишонаҳои тасвири ин падидаҳо ҳанӯз адабиёти шифоҳиро фаро гирифта буданд, ки бо номи «афсона дурӯғ аст» аз мадди назар дур андохта мешуданд. Инсони воқеӣ ба ҳар навъ нишебу фарозҳои зиндагиро паси сар кардан омодагӣ бояд гирад. Достонҳои М. Вораста бо сарнавишти қаҳрамонҳои дар сурати «қувваҳои бадиву некӣ» овардааш як навъ «иҳторест» ба инсонҳои имрӯзӣ, ки «дунё ба умед аст» ва умедҳо бидуни муборизаҳо ҷомаи амал наҳоҳанд пӯшид. Аз воқеяни дурӯғин бофтан, беҳтар аст, ки падидаҳои мочарописандӣ эҷод кард, зеро муштариён мепаҳманд, ки онҳо ҳоло воқеяни мушаҳҳас намебошанд.

IV. ДУ ЧЕҲРАИ АДАБӢ

Дар радифи чеҳраҳои шинохтаи адабиёту фарҳанги имрӯзai Афғонистон ҳама бо номҳои Муҳаммад Акрами Ӯсмон ва Аса-

дулло Ҳабиб чун суханварони боистеъдод ошно мебошанд...

I

Муҳамад Акрам фарзанди Фулом Форуқи Усмон буда, соли 1937 дар шаҳри бостонии Ҳирот ҷашм ба дунё кушод, милла-таш пуштун ва забони модариаш форсӣ (дарӣ) мебошад.

Акрами Усмон дар Қобул ва қисман дар Техрон нашъунамо ёфта, дониш омӯхта, соли 1962 фокултаи ҳукуқ ва улуми сиёсиро дар Қобул ба поён расонд ва соли 1971 ба дарёфти дараҷаи докторӣ (номзади илм) дар риштаи ҳукуқ ва улуми сиёси аз Доғишгоҳи Техрон мушарраф гардид.

Доктор Акрами Усмон соли 1961 издивоҷ қарда, соҳиби ду писару як дуҳтар мебошад. Ӯ худ мегӯяд: «Ман зиндагии оилавиро бо ишқ шурӯй қардам ва ҳамсарам Малиҳаро, ки аз табори тоҷикони шаҳри Қобул аст, мисли нахустин рӯзҳои ин оғоз дӯст дорам. Ӯ муаллимаи кӯдакистон аст. Номи писари бузургам Майванд аст ва мисли падараш дунболи ҳукуқ рафта — ҳамон матои арzon ва бехаридор, ки дар шаҳри мо бозор надорад. Орзу ягона дуҳтари маҳбубу меҳруbonam синфи аввали фокултаи инглизӣ аст. Ва Ӯmed писараки кӯчакам шогирди синфи яқӯм буда, ҳар шаб бо қиссаи шӯр ва ширине аз падараш ба хоб меравад. Мепиндорам қиссанавис мешавад ва қалам задану рост гуфтанро пеша мекунад. Ва модари парҳезгорам, ки зодай Мазори Шариф аст — Сакина дар тамоми нағозҳояш моро дар назар дорад ва дуоҳои гармашро нисори мо ва тамоми бандагони худо мекунад. Мо ҳама дӯсташ дорем ва зери сояаш шодмонем...»

Доктор Акрами Усмон узви вобастаи академияи улуми қишивараш буда, чанд муддат раиси Анҷумани нависандагон буд. Феълан Акрами Усмон бо аҳли оилааш муқими шаҳри Техрон мебошад. Беш аз бист сол аст, ки достонҳои кӯтоҳи ӯ дар рӯзномаву маҷаллаҳои Афғонистон чоп мешаванд. Қисме аз достонҳои кӯтоҳаш дар Эрон, Маҷористон, Иттиҳоди Шӯравӣ ва Олмони Федерол ба нашр расиданд. То кунун се маҷмӯаи достонҳои кӯтоҳаш зери унвонҳои «Вакте ки найҳо гул мекунанд». «Дарзи девор» ва «Мардора қавл аст» аз тариқи Анҷумани нависандагони Афғонистон ба нашр расидаанд. «Нуктаи найрангӣ» ва «Мардора қавл аст» ном достонҳояш асоси фильмҳои бадӣ гардидаанд. Илова ба маҷмӯаҳои адабӣ Акрами Усмон соҳиби чанд маҷмӯаи мақолаҳову асарҳои илмӣ низ мебошад: «Равобити дипломосии Афғонистон ва Иттиҳоди Шӯравӣ аз соли 1919 то соли 1967» (1971), «Ҳукуқи байналмилалии умумӣ» (1975), «Шевай тавлиди Осиёӣ ва теории даврабандии таъриҳ» (1989) ва ғайра.

Дар маҷмӯъ Акрами Усмон дар риштаҳои ҳукуқ, таъриҳ, ҳабарнигорӣ ва достоннависӣ фаъолият доштааст. Вале, тавре

ки болотар ишора рафт, Акрами Усмон ҳамчун достоннависи бомаҳорату боистеъдоди муосир шӯҳрат дошта, дар миёни алоқамандони адабиёт, ҳамчун «ровии ғамномаҳо ва шодиномаҳои рӯзгор» ва «Шаҳрзоди шаҳр» машҳур мебошад. Зоро ӯ достоннависест, ки Кобулу кобулиёнро хуб мешиносад, ҳалқашро дӯст медорад ва барои таърихи мардумаш менависад. Ба таъбири эшон, нахустин шарти достони хуб садоқати достоннавис аст. Достоннавис агар истеъдод надошта бошад, дигар чизе наҳоҳад дошт. Истеъдод садоқатро ба вучуд меорад.

Дар достонҳои кӯтоҳи Акрами Усмон одатан, нақл дар оғоз аз ҷониби муаллиф сурат гирифта, идомаи он ба ихтиёри иштирокҳии асосӣ гузашта мешавад. Дар мазмун бошад оҳангҳои иҷтимоиву фалсафӣ боло мегирад. Ба таъбири Акрами Усмон, достони кӯтоҳ марҳалаи булуғ ва камоли фикр аст ва метавонад оинаяи тамоми нумои зоҳир ва ботини як нафаре бошад. Ин таърифест, ки барои достонҳои кӯтоҳи Акрами Усмон ҳамчун қолаб хизмат кардааст. Дар эҷоди достонҳояш ин нависанда аз пайи тақлид ба новеллаҳои аврупой намеравад. Ҳатто достонҳои кӯтоҳи ӯ хеч гоҳ бо услубу мавзӯй ва сириши инсон ба навиштаҳои Зарёбу Спужмай ва Асадулло Ҳабибу Карим Мисоқ шабоҳат надоранд. Акрами Усмон дар тасвир хеле бомасъулият ва ҷиддӣ мебошад. Ӯ достоннависест, ки аз зиндагӣ ва шахсият чудо буда наметавонад. Шаҳс дар достонҳои вай қассест, ки ҳамеша муаллиф дар паҳлӯяш мебошад, валие қаҳрамони ӯ мустақилона фаъолият менамояд. Ҳамзамон инсон дар маркази воқеияти тасвир қарор гирифта, аз он хеч вакт дурӣ намечӯяд. Барои достонҳои кӯтоҳи Акрами Усмон одами воқеӣ, ошиқи ҳақиқиҷу шайдо низоъҳои боварибахш, гириҳои талҳи ошиқону модарон, каси рӯҳафтода ва гайра муҳиму асосианд.

Нависанда айёми ҷавониашро ба хотир оварда навиштас-аст: «дақиқан намедонам, ки ҷӣ гуна ба навиштан оғоз кардам. Дар синфи ҷаҳоруми ибтидой мутаваҷҷех шудам, ки ҷизҳое менависам ва ин ҷизҳо рафта-рафта дар рангинномаҳои пойтакт роҳ боз карданд ва идома ёфтанд». Албатта, фосилаи зиёди ин роҳро ниҳояте нест.

Наҳустин достони кӯтоҳи ӯ бо номи «Духтари по ба занҷир» бисту панҷ сол пеш дар маҷаллаи «Жвандун» ҷоп шуд. Ин «наҳустифарзанд» Акрами Усмонро илҳом бахшид ва ӯ чун ҳунарофарин рӯз то рӯз дар парвариши камолоти маънавии хеш қӯшишҳо ба ҳарҷ дод, то «шаффофтар, одамтар, воқеитар ва мустакилтар шавад». Баъди он «Вақте ки найҳо гул мекунанд», «Мардора қавл аст», «Саволи ҳатмӣ», «Аз беҳи бутта», «Мард ва номард», «Ҳасани ғамкаш», «Нуқтаи пайвандӣ» барин достонҳояш арзи вучуд карданд. То алҳол беш аз сад достони кӯтоҳ эҷод кардааст. Дар сужай онҳо хуфтагону фирефташудагони зиндагӣ гӯё аз хоб бедор мешаванд ва ҷунин ҳуносай мантиқӣ мебароранд: ҳар кас он кунад, ки имрӯз ва фардо ўро суд дорад. Акрами Усмон ҳамон сон аст, ки менависад ва ҳа-

моно менависад, ки ҳаст. Күшодарўй ва фурўтаний аз хислат-хой умдаи ўянд, ки ба сиришти қаҳрамонҳояш интиқол ёфта. Равони Акрами Усмон «саршор из ангезаи ишқ ба инсон ва ишқ ба авҷоҳои кинишҳои волои инсонӣ» аст,—менависад шоири овозадори Афғонистон Восифи Боҳтарӣ дар пешгуфтори маҷмӯаи тозаи нависанда «Мардора қавл аст».

Достонҳои кӯтоҳи ин нависанда дорои тавсифҳои шахс, шахру маҳалҳо ва кӯчаҳо, тавсифи ашёву урғу одат ва рӯйдодҳо мебошанд. Зоҳирон чунин ба назар мерасад, ки муаллиф дар достони кӯтоҳ он мақсаду вазифаэро ба миён гузаштанӣ мешавад, ки ҳалли бадеии онҳо аз доираи қудрати ин жанри хурди насрӣ берунанд. Аммо дар асл ин тавр нест. Достоннавис бо накли кӯтоҳу тавсифу тасвирҳои мушаххас ва овардани мақолу зарбулмасал сарнавишти қаҳрамонро вобаста ба масъалаҳои ҳати сужа равшану возеҳ баррасӣ мегардонад.

«Набӣ аз бехи бутта буд, ҳеч кас кас ва кӯяшро намешиноҳт, ҳатто ҳудаш. Мисли саморӯқ ки баҳорон лаби ҷӯяке мерӯяд ўҳам ғафлатан дар он кӯча сабз шуда буд... Қадаш якуним қади дигарон. Мурҷа зери поящ озор намедид ва бадтарин душманаш ишкамаш буд, чи пур меҳӯрд ва зуд сер намекард. Бачаҳои кӯча... номашро гузашта буданд: «Набӣ шутур!», «Набӣ хода!», аммо ў як гӯшашро дар мекард ва гӯши дигарро девор...» Достони «Аз бехи бутта» бо мазмуни боло оғоз ёфта, таври зайл хотима мёбад: «...Аммо Набӣ аз ҳаво ҳамон ҳавобуталро қапид ва дар як он чунон бар сари Раш (Рашид) кӯфт, ки дунёро хун гирифт... Сипас чун шере бо як част ба берун парид ва сар ба бешаву биёбон гузашт».

Боре дар як воҳӯрӣ бо хонандагон ҷавоне ба нависанда гуфта буд: «достон дар ҷои муносибе поён наёфта, беҳтар буд дар ҷои муносибатеро поёнаш медодед». Он вакт ҷавоби Акрами Усмон чунин сурат баста буд: «дуруст мегӯй, аммо ин достон ҳудаш ҳамон ҷо аз нафас афтода ва ба ҳуд поён додааст. Ман дар афсор задани достонҳоям дасте надорам». Яъне қаҳрамонҳои достонҳои Акрами Усмон мисли онанд, ки ҳангоми фатъолияташон аз ў чудо нафас мекашанд, роҳ мераванд, ҳарф мезананд ва зиндагӣ мекунанд. Бинобар ин онҳо бо тамоми костибу қӯтоҳиашон мавҷудияти саркаше мебошанд, ки нависандаро мисли мум дар панҷаҳояшон шакл медиҳанд. Чунин ҷиҳати достонофарии Акрами Усмон ўро «бардаи ҳалқабаргӯши достонҳояш мегардонанд».

Ин як навъ озодӣ аст, ки барои муаллиф «аз ҳамин нукта оғоз мёбад». Албатта, ин чунин маъниӣ надорад, ки нависанда аз қаҳрамонҳояш чудо зиндагӣ мекунанд. Баръакс, ин ҳунари эҷодӣ аст, ки мустақилият ва озодандешии қаҳрамонро боло мебарад.

Набӣ дар тасвири Акрами Усмон «ҳаркори бехар мебошад», вале мардиву мардонагӣ, олиҳиматӣ ва фурӯтаний асоси сиришти ўро ташкил додаанд. Набӣ ба нангу номус аст. Ў тамоми таҳ-

кирхоро нисбати худаш қабул дорад, аммо вакте ки чунин таҳ-қир ба сўи чинси зан равона мешавад, вай рақибро маҳв месозад. Набй дорои маданияти баланди инсонӣ мебошад. Ҳамин сифат шахсиятҳои бадеии достонҳои дигари А. Усмонро фаро мегирад. Новобаста ба мавзӯи интихобшуда, ҷиҳати мардонагӣ асоси тинатро ташкил дода, кимату арзиши достонҳои кӯтоҳи ўро баланд мебарад. Дар тасвири мардонагӣ ба қаҳрамон нисбат додани азимчуссагӣ, бакувватӣ мавкеи намоён дорад. Чунки дар ҷомеае, ки одамҳои бадеии А. Усмон рӯзгордоранд, табакаи боло ҳасту табакаи поён. Дар достони «Мардора қавл аст» Шер ҳамин навъ шахс аст. Ин ҷо мавзӯъ ишқ мебошад ва паҳлавонсирати Шер на ба мақсади ҳалли масъалаи ишқ ва мағлуб соҳтани рақиб, балки ба манзури исбот кардани ҳақку ноҳақӣ ва ҳифозати нангӯ номуси инсонӣ мебошад. Азбаски бо як тасодуфе Шер бо бародари дӯстдоштааш Тоҳира бародарони қуръонӣ эълон мешаванд, ўз ишқаш бо Тоҳира даст мекашад, то ки анъанаву урфу одати бобоиро ҳароб насозад. Дар ҳарактери Шер манфиати шахсӣ ва нафсшиканӣ мавкеи дуюмдара-ча доранд. Қавли додаи мардон аз ҳама гуна падидаҳои дигари маънавиёти инсон болотар меистад. Қифоя аст, ки Шер ба ёди Тоҳира зиндагӣ дорад.

Достонҳои кӯтоҳи «Саволи ҳатмӣ», «Нозичон ҳамдами ман», «Дарзи девор» низ мавзӯашон ишқи ҷавонон аст. Ошиқу маъшукони ин достонҳо ноком мемонанд. Вале нокоммонӣ дар сарнавишти персонажҳои ошиқи Ақрами Усмон ба мисли достонҳои ишқии классикӣ сурат намебандад. Ин ҷо рақиб қабилае шахси мушаххас нест, гӯё касе садди роҳ намешавад. Ғулом Расул қаҳрамони достони «Нозичон ҳамдами ман» духтари ҳолааш Нозичонро сидқан дӯст медорад, аммо сарнавишт онҳоро фақат дар рӯзгорони пиронсолагӣ рӯй мебиноад. Достон то андозае оҳангӣ афсонавӣ дошта, меҳру муҳаббати ошиқон то рафт ширинтар намоён мегардад ва собит мешавад, ки ҷо ишқро дигар ҷизе иваз карда наметавонад. Мӯсо ва Лӯъбат дар достони «Саволи ҳатмӣ» ошиқанд, аммо ҳар ду ҷониб бечуръатанд. Мӯсо ба тӯи арӯсии Лӯъбат даъватнома мегирад. Вале дар достони «Дарзи девор» зиндагии Ҳабиб ба он дараҷа даҳшатбор аст, ки ишқаш бо духтари ҳамсояи ҳамdevor, то соати тӯи Лайло пинҳон мемонад. Бо вучуди ин Ҳабиб ба оянда умед дорад, ноумед намешавад: дар девор дарз, ки пайдо шуд он меафтад, пас зиндагии нав оғоз меёбад. Фалсафаи ҳаётӣ, алабатта. Достони «Уқоби нобино» низ аз ҳамин навъ фалсафа бархурдор аст. Беҳтарин ҷиз озодист. Қаҳрамони марказии «Вақте ки найҳо гул мекунанд» — «Ақбар, оҳ гуфт ва пеш аз он ки ба хок биғалтад, бо садои заъифе гуфт: гӯри мардият бачии ҳоким, номард, номард». Ҳонанда чунин маъниӣ бардошт, ки гӯё дар ҳокимон мардиву мардонагӣ наҳоҳад буд. Ба истилоҳи дигар «хеч гоҳ гург ба гӯсфанд ошно намешавад». Нависанда дар рӯзгори қаҳрамонҳояш ба чунин хуносай мантиқӣ қаноат надо-

рад ва ҳамин аст, ки достони «Мард ва номард» пайдо шуд ва аз тарики қиссаи устод Қосими мусиқашинос масъалаи марду номардро дигар навъ ҳал бахшид. Мард амир Амонуллохон буд, ки аз ҷониби Бачаи Сақо тасвиб гардид. Бахси устод Қосим бачаи Сақоро мафтун соҳт ва чун ҳокими давр ба назди хунарманд сари таъзим оварда ва гуфт: «Рост мегӣ, чӣ устоде! Ҷӣ ғозимарде! Ҳак дорӣ, ки гиря кунӣ, бозам гиря ку. Лап-лап гиря ку. Ростӣ, ки ғозимард, мард буд...»

«Мард ва номард» бехтарин достони Акрами Усмон бояд бошад, зеро гӯшае аз саҳифаи торики таърихи Афғонистонро дар замони салтанати Бачаи Сақо равшан соҳтааст. Нависанда гӯё ба таъриҳи рӯй овардааст ва гуфтахову навиштаҳои баъзе «донишмандоне»-ро, ки исми Бачаи Сақоро ба зуғол навиштанд, рад намудааст. Маҳз шаҳсияти Бичаи Сақо дар ин достон алокамандони зиёде пайдо кард ва он ҷанд дафъа аз тарики радио ва телевизони Кобул ўшунавонда шуд. Ҳамин иқдом буд, ки занӣ бевамондаи Бачаи Сақо, ки муқими Мазори Шариф будааст, табаки қиматбаҳоеро барои Акрами Усмон чун рамзи эҳтирому қадршиносӣ аз шавҳари шаҳидаш фиристодааст. Он зан дар мактубаш навишта буд: «то достони шумо касе дар мавриди шавҳари ман ба некӣ нанигошта буд». Дар ҳақиқат, мардиро касе эътироф меқунад, ки худ мард аст ва хушбахтона мардуми авом Бачаи Сақоро ҳамин тавр мешиносанд, на «дузди роҳзан».

Тасвири бадеии Бачаи Сақо дар романи «Тулӯъи сахар»-и Фатҳӣ зикр ёфта, ишорае ба ҷиҳати мардонагии ў шуда буд. Дар достони Акрами Усмон Бачаи Сақо қаҳрамонест, ки доҳрои ҷиҳати машваратгарӣ, гӯш карда тавонистани касе, пуртоқатӣ ва ғайра ўро аз маҳдудиятҳои тангназариву кӯтоҳандешӣ начот медиҳад. Персонажи «Мард ва номард» — Қосим мавқеи муаллифро дар даст дошта, бо ҳаммусоҳибаш Бачаи Сақо аз шароити иҷтимоӣ ҷудо намебошанд. Пас нависанда, ки ҳамтакдири қаҳрамонаш аст, маҳдудиятҳои иҷтимоӣ ўро низ фаро мегирад ва ҳоҳу ноҳоҳ зери фишори он мемонад. Пайваста ба ин, шояд достони «Мард ва номард» ба он нияти неки муаллиф, ки романе дар мавзӯи таъриҳи нигоштани аст, ҳамчун оғози кор шинохта шавад». «Агар,— мегӯяд А. Усмон,— кор андаке дар арсаи нависандагӣ аз ман пурра бошад, мекӯшам, ҳалқаҳои васли дирӯзу фардоро дар қиссаҳо кашф кунам ва по ба пои такомули тадриции андеша дар пояи таъриҳ осоре биофаринам». Он вакт нависанда ба гузашта, ба унвони буридаҳои мӯҷарради зиндагӣ нигоҳ накарда, балки саъӣ мекунад, то онҳоро дар бисстари таъриҳ ва шароит ба ришта бикашад. Акрами Усмон ба ин ақида аст, ки «таъриҳгароӣ дар адабиёт умуман ба бемории бостонзадагӣ меанҷомад ва нависандай ақибнигар, рафта-рафта одат мекунад, ки фардоро нодида бигирад». Вобаста ба ҳамин ҷиҳати кори таъриҳнигорӣ гуфтан бамаврид аст, ки ҳоди-саҳои даҳ соли охири Афғонистон, ки пур аз даҳшату хунрези-

ҳо буд, Акрами Усмонро «ба ташвиш» оварда натавонистанд ва ҳамин буд, ки чизе дар ин маврид нанавиштааст. Ҳол өн ки буданд достоннависоне, ки ба ин рӯйдодҳо ҳамовоз шуданд, таҳлили чукур накарда, дурӯя асарҳо эҷод намуданд ва ватан-парастонро «хонну одамкуш» ба қалам доданд ва ғайра. Пуштимонӣ дар пеш аст. Боре бандада аз Раҳнаварди Зарёб савол кардад, ки чаро ба Ӣнқилоби Савр ва дастовардҳои он достоне намебахшед, он вақт эшон ҷавоб дода буд, ки ман даҳ сол интизор мешавам, ки ин рӯйдод ба ҳалқам ҷӣ медиҳад, баъд ҳоҳам навишт. Бале, нависандай дурандеш хато накарда буд. Қаҳрамони мақолаи мо — Акрами Усмон ҳамчунин.

Ин ҷо як шингил аз ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Акрами Усмон оварда шуд, то ки ҳонандай тоҷик ба як ҷекраи адабӣ, ки дар инкишифӣ сифатии насри мусоири Афғонистон мавқеи аввалиндарача ишғол менамояд, ошно гардад. Достонҳои кӯтоҳи ӯ баёнгари сарнавишти мардуми қишвараш буда, дорои ҷиҳатҳои ҳосанд. Махсусан, аз нигоҳи жаңр достонҳои кӯтоҳи Акрам Усмон баррасии ҷиддиеро дар муқоиса бо ҳикояи тоҷикӣ тақozezo дорад. Аз мутолиаи асарҳои ин нависандада бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки насри имрӯзи Афғонистон ба сатҳи паст набуда, балки аз ҷиҳати одамшиносиву инсони заминиро дарёфтанд ба дараҷаи баланд аст. Инсонҳои бадеии Акрами Усмон корнамоиву қаҳрамонӣ нишон намедиҳанд, дунёи сунъӣ намесозанд, аз паи ҳаёти «гул-гулшукуфта» намешаванд, ҳонаҳои «люкс» надоранд, балки онҳо одамҳои муқаррарианд, ки дар ҷомеа қарор доранд ва бо сарнавишти ҳархелаи ҳуд дар ҳонанда ҳисси раҳму шафқат, меҳру мухабbat ва одаму одамгариро меафзоянд. Чунон мекунанд, ки оинаи рӯбинии шавқандони адабиёти бадеӣ мегарданд. Пас, Фаҳриддини Гургонӣ дуруст гуфта буд: «бимонад, ин ривоятгар бимонад».

II

Асадулло Ҳабиб ҳамчун шоири носир ва адабиётшиносу му-нakkид машҳур мебошад. Ӯ доктори филология (номзади илм) ва узви вобастаи академияи илмҳои Афғонистон аст. Чоруми октяби соли 1980 нахустин Анҷумани Иттиҳодияи нависандагон ифтитоҳ гардид, ки дар он вай нахустаин интиҳоб шуд. Ҷанд сол вазифаи раисии Донишгоҳи Кобулро ба ӯҳда дошт.

Маҷмуаи достону шеърҳои «Сапедандом», «Се муздор», «Досҳо ва дастҳо», «Ҳати сурҳ», мақолаҳо ва тадқикотҳои «Дидор бо сапеда», «Бедил шоири замонаҳо», «Адабаиёти мусоири дарӣ», «Бедил ва ҷаҳор унсур», «Вижагиҳои достонии «Шоҳнома» ва ғайра ба қалами ин донишманд тааллук доранд. Феълан дар шӯъбаи дарии академӣ ифои вазифа менамояд...

* * *

Дастнависи ҳулосаи савонехӣ Асадулло Ҳабиб таҳти унвони «Сафари ман то диёри шеъру қисса» дар дасти бандада маҳфуз

мебошад. Он чо меҳонем: «Дар сароғози ин сафар китоби «Мантиқ-ут-тайр»-ро аз алмории хонаи падарӣ бармедорам ва мекушоям. Дар ҳошияни ҳар сафҳаи ин китоб ба хати шикасти падарам таърихи тавлиди ҳар яке аз фарзандонаш дарҷ аст. Шумораи ин сафҳаҳо ба даҳ мерасад ва соли таваллуди ман, ки дувумин фарзанди хонавода ҳастам, рӯзи панҷшанбе 18-и мизони соли 1320 ҳичрри-шамсӣ навишта шудааст. Пас ин сафар то диёри шеър ва қисса ногузир аз ҳошияни китоби «Мантиқ — ут тайр»-и Шайхи Аттор оғоз мешавад, аз чое, ки зода шудани маро дар кӯчаи Ошикон ва Орифони Кобул дар хонаи сарват-мандзодай тиҳидасте ба ҳофиза супурдааст».

Падари Ҳабиб аз оилаи заминдорони туркман буда, модараш аз қавмӣ пуштунҳои кӯчманҷӣ шинохта шудааст. Ба сабаби саҳтии зиндагӣ хонаводай Ҳабиб ба ҷониби Маймана кӯч мебандад, ки он чо Асадуллои ҳафтсола доҳили мактаби Убайди Ҷузҷонӣ мешавад. Даврони дар ин мактаб бо машаққатҳои зиндагӣ рӯ ба рӯ шудани қаҳрамони мо дар «Қафши қазоқӣ» ном достони кӯтоҳӣ ў ба тасвир омадааст. Асадулло дар синни 16-17 солагиаш ба машқи шеър пардоҳт ва дар ҳамон солҳо нахустин чакидаҳои хешро, ки асосан «андешаҳои иҷтимоӣ дар қолиби вазну қоғия буд ва камтар шеър» ба идораи рӯзномаи «Стурай»-и (Ситора) Маймана бурд. Назар ба икрори Асадулло ў ҳанӯз ҳамон солҳо бо осори Лев Толстой, Максим Горький ва Содик Ҳидоят ошно шудааст.

Табиист, ки нахустин шунавандай шеърҳои шогирдонаи вай оила ва маҳсусан падараш будааст. Ҳар шаб то нимаҳо бо ҷароғи равшан менишаст ва падар, ки муроқибати фарзандаш буд, фардо меҳост то ў шеърашро бихонад. Тасаввур кунед изтироб ва шарми як шоири навқаламро, ки маҷбур шеърашро барои қиблагоҳаш бихонад. Падар, ки дар айни замон шефтаи шеъру ҳунар буд, ҳангоми шунидани шеърҳои фарзандаш, донаҳои ашки ҳуший ба тор-тори риши сафедаш медавид ва ин ташвиқи бузурге барои нависандай шеър айён мегардид.

Баҳори соли 1958 Асадулло ба хотири идомаи таҳсил баъд аз синфи нӯҳ, шаҳри кӯдакиву хонаи падар ва мактаби дӯстдоштаву кӯчаҳои бозиашро тарқ гуфт ва «До-рул-муаллимин»-и шаҳри Кобул манзилгоҳи нашъу намои сесолаи ў гардид. Аз оғози соли 1959 то поёни соли 1961 дар хобгоҳҳои омузишгоҳи мазкур, ки то ҷиҳил нафарро ҷой медод, сӯҳбатҳое бо ҷавонон аз дехоту шаҳрҳои гӯшаҳои дури Афғонистон сурат мебаст, ки дар зиндагиомӯзӣ ва таҷрибафзоии эҷодкори оянда дорои аҳамият буданд.

Ҳанӯз сафар то диёри мақсад идома дошт. Ҳаваси ангушт кӯбидан ба дарвозаи яке аз ҷаридаҳои Кобул бо шеър ё қисса ўро қарор намегузониш. Барои чоп шудани навиштаҳои шогирдонааш саволеро дар зеҳнаш бодор мекард, ки ҷи касеро бояд пайдо кард, ки дарди ўро даво бахшад.

Ду сол пас аз фароғат аз Дор-ул-муаллимин он рӯзи пурҳая-

чон ва фаромӯшношуданӣ барои Асадулло мерасад. Муҳассили синфи дуввуми фокултаи адабиёти Донишгоҳи Кобул дар мавриди зиндагии дехқонӣ, ки дӯсташ дорад ва то ҳадде бо он аз наздик ошно аст, достони кӯтоҳе иншо намуда, ба дафтари рӯзномаи «Анис» мебарад. Он вақт раиси идораи ин рӯзнома, ки марди баландқомати бо мӯйҳои мушо биринҷ буд ва нигоҳи пурхайбати раисона дошт, бо лутфи фаровоне қиссаи навиштаи Асадуллоро пазируфт ва онро дар шумораи 99-ум аз таърихи 28 июни соли 1963 чоп кард. Ин нахустин достони кӯтоҳи Асадулло буд, ки «Ғуруб» ном дошт. Бо чопи ин асар идораи рӯзнома эълонеро ҳам барои алокамандонаш пешкаш кард, ки он аз кӯшодани озмуне дар мавриди достонҳои кӯтоҳи ҷавонон буд. Ба ин манзур ҳар ҳафта қиссае чоп мекунад ва дар оҳири моҳ аз ҷаҳорто беҳтаринашро ҷоиза медиҳад. Яъне ин озмун бо достони кӯтоҳи Асадулло ифтитоҳ ёфт. Моҳи мавриди назар ба поён расид. 12-уми октябрини соли 1963 рӯзномаи «Анис» бо унвони «Натиҷаи мусобиқаи достоннависи моҳи гузашта» мазмуни зайлро пешкаш кард: «...Инак натиҷаи ҷор дестони нашршуда дар моҳи гузаштаро бо аҳрози дараҷаи аввал аз тарафи шоғалии Асадулло Ҳабиб муҳассили пӯҳанзай адабиёт дар достони кӯтоҳи «Ғуруб» эълон мекунем. Дириӯз соати ёздаҳи қабл аз зуҳр ҷоизаи шоғалии Ҳабиб, ки се метр тика дрёши буд дар пӯҳанзай адабиёт тавассути номанигори «Анис» ба вай супурда шуд».

Асадулло Ҳабиб ба қасби шоириву нависандагӣ ҷиддӣ машгул гардида, баъд аз ҳатми фокултаи адабиёти Донишгоҳ, چӣ тавре ки худи адаб ишора менамояд, «...диёри шеър ва қиссаро то дарвозаи маҷаллаҳои «Жвандун» («Зиндагӣ»), «Паштун жағ» («Овози пуштун»), оҳирин «Овоз» расонд ва пас аз он солҳо мегузашт ва як қиссабардори рустоҳои шимоли Афғонистон дар бораи дехқонон ва ҷӯпонони дехоти Маймана, Шибирғон ва Ҷандӯҳ, монанди Бӯба-ҷӯпон, Юлдош, Қенча ва пирамарди ҷо дугар Ҷайлону дуҳтари сияҳбахташ Ойдин қиссаҳои дафтари маҷаллаҳо меовард».

Вақте ки шаҳс ба сарнавишти ин адаб аз наздик ошно мегардад, мебинад, ки вай дар зиндагӣ роҳи пурпечутоб ва нишебу фарози зиёдеро тай кардааст, ки ҳамаи он ба кори эҷодии ӯ таъсири фавқулодда қалоне расонидааст. «Дар соли 1352 (1974),—мегӯяд нависанда,—пас аз ҳатми таҳсил дар Москвава Ватан бозгаштам ва дар пӯҳанзай адабиёти пӯҳантуни Кобул ба тадриси аҳвол ва осори Бедил, адабиёти муосири Афғонистон ва гоҳ-гоҳе теории адабиёт ва нависандагӣ пардохтам...» Ба асарҳои нависанда, пеш аз ҳама бо назари мунаққидии худи ӯ бояд наздик шуд. Зоро Ҳабиб, ки ба назарияи адабиёт аз наздик ошно аст ва ин илмро барои шогирдони Донишгоҳ тадрис менамояд, табиист, ки ҳангоми иншои шеъру достонҳои кӯтоҳу миёнааш ва дромҳояш ба ҷиҳатҳои қонунмандии адабиёти бадӣ дикқат дода, ҳалли масъалаҳои сужетсозиву устухонбандӣ ва образофариниву ҳарактерсозиро дар асарҳояш ҳамчун кори

дараачаи аввали нависандагй медонад. Аз ин чост, ки ў дар пеш-гуфторҳои маҷмӯаҳояш ва ҳам дар муҳтасари тарҷумай ҳолаш вазифаи адабиёти бадеиро вобаста ба хизмати он барои ҷоме-аву инсонҳо дуруст дарк карда, аз кучо сарчашма гирифтани мавзӯу ҳарактерҳои эҷодкардаашро равшан месозад. Ба ин маъни, Асадулло Ҳабиб дар сафар ба диёри шеъру кисса шах-си танҳо набуд. Одамҳои достонҳои кӯтоҳаш бехтарин дӯстону мусоҳибони ў буданд. Масалан, Ҳӯчайнро, ки дар маркази во-қеаҳои сужаи достони «Ҳӯчайн» мебинем, аз рӯи заминдоре бо номи Қамбарбой, ки аввал дар Маймана мезисту бâъд ба Қо-бул кӯчида буд, сохтааст. Буба-ҷӯпон марде буд, ки ба ҳамин ном дар деҳаи Турёхту, ки вокіъ дар наздикиҳои Маймана дошт, зиндагӣ мекардааст. Қаҳрамони достони «Наҳустин табассум» падараш мебошад. Вакте ки падар ин достонро дар маҷаллаи «Паштун жағ» хонд, зуд ҳудашро дар симои қаҳрамониши-ноҳот ва он рӯзҳои талхи зиндагиро пешорӯ дид, бори дигар он-ҳоро ба гӯши ҳаёл оварду бâъд гириҳо кард. Персонажи мар-казии «Қафши қазоқӣ» худи мусофири мо мебошад. Шахси коргар дар «Гулҷеҳра» марде будааст, ки бо оилаи Асадул-лоино дар як ҳавли иҷора менишаст. Баъдҳо нависанда икрор шуда мегӯяд: «Дар пардоҳти симои қаҳрамони қиссаҳо қасо-не, ки мешиноҳтаам, бо эшон ошно будаам, ҳусусиятҳоеро ги-рифтаам ва хислатҳоеро аз ҷилваи ҳар зоҳирӯ аҳлоқи ашҳосе, ки ҳувияташон дар зеҳнам дарҳам омехта ва номушахас бойӣ мондааст, интихоб кардаам».

Чунин суханони нависанда барои муайян кардани бисёр ҷи-хатҳои достонҳои ў кӯмакгари муҳаққиқ шуда метавонад. Яъне дар ин гуфтаҳо ҳонанда ба ҳодисаву воқеаҳо, рӯйдоду манза-раҳо, тазоду низоъҳо ва персонажу қаҳрамонҳое вомехӯрад, ки вокий будани онҳо ба муҳити деҳоту психологияи мардуми он вобастагӣ доранд. Маълум мешавад, ки Ҳабиб рӯйдодҳо ва образу ҳарактерҳоро, ки ба ҳати сужаи асарҳояш доҳил куно-нидааст, дар овони наврасиву бачаӣ ба мушоҳида гирифта, ҳамин мушоҳидаҳоро баъдҳо ба воситаи донишҳои наву тоза, таҷрибаи зиндагӣ ва фаҳмишҳои адабию ҷаҳонбинии васеъ ҷамъбаст намуда, аз якчанд рӯйдод воқеаи типиро ба вучуд оварда, мувоғики шароити таърихиву типии ҳаёти деҳот об-разу ҳарактерҳои бадеи оғардааст. Дар чунин ҳолатҳо, пеш аз ҳама, муносибати ҳонандай оддӣ, ки аз тарқи мактубҳо ба му-аллиф сурат гирифтаанд, дорои аҳамияти бузурге мебошанд: «Саҳнаҳо ва одамҳои достонҳои шумо,— менависад Баҳовиддин Ҳурӯш,— ҳама табии, зинда, воқеӣ ва реалистӣ ҳастанд. Ман ҳар-гиз Шибирғон ва он регзорҳоро надидаам, vale pas az мутолиаи достонҳои Шумо эҳсос мекунам, ки ман солҳо дар он рег-зорҳо саргардон буда, зиндагӣ кардаам... Яқин дошта бошед, ки ҷеҳраҳои тамоми қаҳрамонони достонҳои шумо то ҳол дар зеҳнам нақш бастаанд. Мисле ки ҳамаи онҳоро дида бошам: регзорҳои миёни Андҳӯй ва Шибирғон, Анағелди — ин туркмани

пўстсурхи офтобсўхта, ки дар байни руфақояш ба «акаи Юлдош» шўҳрат дошт ва он пирамарди қабркан бо кулоҳдўши сафедаш...» Хурўш, ки дорои завқи бадеии ба худ хос аст, ҳакиқатнигории Ҳабибро дуруст дарк карда, чехраҳои бадеии қабркану Анағелдии туркман ва манзараву муҳити ҷуғроғии ҳодисаҳои ҳатти сужай достонҳои Асадулло Ҳабибро муддатҳо дар хотир нигоҳ дошта, ба ҳамин восита, дар ҳарактерсозиву типикунонии воқеаву рўйдодҳои зиндагӣ маҳорати хуб доштани нависандаро таъкид намудааст. Ҳонандай номбурда ба ин ақида аст, ки на ҳар нависандада таваҷҷӯҳи инсонҳоро ба сўй навиштаҳои адабиаш ҷалб карда метавонад. Аз ин чост, ки ў пас аз мутолиаи намунаҳо аз эҷодиёти адабони маъруфи ҷаҳонӣ — чун: А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. М. Горький, Бальзак, Чек Лондон ва амсоли онҳоро аз нигоҳи таъсирбахшиашон муқоиса карда, адабиёти бадеиро ҳамчун баёнгари эҳсосоту дарҳостҳо ва зиндагии инсонӣ мешиноҳтагӣ шуда, мисоли чунин осору адабонро дар муҳити адабии хеш ҷустаний шудааст. Вале ҳунари нависандагии Ҳабибро аз чанд новелланависи дигари кишвар — Ҳалиуллоҳи Ҳалилӣ, Гулом Набӣ Хотир беҳтар мешуморад, ў ба фаъолияти эҷодии А. Горький баҳои арзанда дода, зимнан менависад: «...бештар аз ҳама худро мадюни (қарздори — Х. А.) Горький медонам, зеро навиштаҳои ў буд, ки имони маро ба адабиёт ва ишқамро нисбат ба китоб ва инсон такмил намуд...»

Чунин муқоиса ба ин маъний нест, ки муҳлиси Ҳабиб ўро дар пахлӯи бузургони адаби Аврупову Ғарб гузоштаний шуда, мавқеи нависандагии вайро ба дараҷаи маҳорати қаламзаний онҳо баланд бардошта бошад. Албтта, не. Дар чомеаи Афғонистон монанди Ҳабиб чанд нависндаи мутараққии дигарро номбар кардан мумкин буд, ки онҳо дар асари хеш зиндагии воқеено бо инсонҳояш ба тасвир қашида, одамонро дар рӯҳияи инсондўстиву ватанпарварӣ тарбия кардаанд.

Дар интиҳоби мавзӯу вазъиятсозӣ вай суханварони адабиёти Эрон Ҷамолзодаву Содик Ҷӯбак ва Бузург Алавиу Содик Ҳидоятро пайравӣ менамояд. Ҳарчанд ки нависанда дар «Сафари ман то диёри шеъру қисса» чунин ҷиҳатҳои омӯзишашро равшан насохтааст, аммо аз ин иқрори Ҳабиб, ки мегӯяд: — «Дар тамоми роҳ то диёри қисса ва шеър беҳтарин ҳамроҳони бузургмардони адабиёти ҷаҳонӣ будааст. Осори Стейнбек, Мопассан, Бальзак, Диккенс, Чек Лондон, Горкий ва Толстою Чеховро ҳамеша бо худ доштаам, магар бо ҳак бояд эътироф кунам, ки бо ҳондани осори Максим Горький нависандаро бо тамоми маъни калима шинохтам. Бо ҳама арзишу аҳамияти кораш ва бо ҳама масъулиятҳояш Горкийро ситоиш мекунам, ки инсонро ситоиш кардааст. Аз нависандагони Эронӣ Содик Ҳидоят муддате машғулам медошт... — фаҳмидан мумкин аст, ки осори нависандагони номбурда, аз як тараф, дар кори эҷодии ў ҳамчун сарчашмаи инкишоф ва манбаи илҳом хизмат карда

бошанд, аз тарафи дигар, масъулияти асарофарии Ҳабибро таъмин намудаанд.

Гулом Дастагири Панҷширий дар як мақолааш таҳти унвони «Нигоҳи интиқодӣ бар «Се муздур» достонҳои маҷмӯаи мазкурро таври зайл арз намудааст: «Аз сиёки суханон ва сабки ниғориш ва мазомини достонҳо чунин бармеояд, ки нависандай достонҳо фарзанди аслии ҳалқи заҳматкаш буда, бо чӯпонони Ватан дар синаи ҷароғоҳҳо рафта, бо деҳқонон досу дарав карда, пуштора бурда ва ба корҳои пурифтиҳори тавлидӣ аз наздик ошной дорад». Тавре ки дар номаи Б. Ҳурӯш ҳам ба мушоҳидрасид, Панҷширий низ ба ҷиҳати ҷоқеиятбаёни, ҳаётдониву инсоншиносии А. Ҳабиб майли зиёдтар пайдо карда, гуфтанист, ки нависандай ҳаёти деҳро хеле хуб медонад. Нависандай Русто Боҳтарӣ низ дар як навиштааш маҷмӯаи «Се муздур»-ро мавриди баҳс қарор дода, аз ҳаёти ҷоқеиятбаёни шудани қаҳрамонони достонҳои Ҳабибро таври зайл ба мушоҳид мегирад: «...Агар ҷоқеиятро бубинӣ ва ба ҳақиқат таваҷҷӯҳ дошта бошӣ, Шоҳмурод, Ақрами деҳқон, Ғиҷакзани кӯр ва Бӯба-ҷӯпон на зиёд аз мо дуранд ва на бегона. Дарде, ки Ақрам дорад, ғаме, ки дар дили зани Шокир мечӯшад ва дили бачае, ки барои як бор кафши нав доштан, он ҳам кафши қазоқӣ метапад, ҳама намоишгари дардхову ғамҳо ва тапиданҳои худи мост. Мунтажа бо ҷилваи дигар...»

Дар солҳои 70-ум таҳқики эҷодиёти Ҳабиб ранги дигар гирифт, ки дар ин кор хизмати шарқшинос Л. Н. Қиселёваро бояд маҳсус таъқид намуд. А. Ҳабиб солҳои аспирантиаш дар назди Доғониҳои Москва ҷанд достони кӯтоҳ ва нахустин достони миёнааш «Сапедандом»-ро ба ихтиёри Л. Н. Қиселёва, Б. Я. Островский ва Г. А. Галимова гузошт, ки натиҷаи маҳсули шарқшиносони советӣ маҷмӯаи русии нависандай «Айдин» шуд. Албатта, дар тартиб ва такмилу тарҷумаи асарҳои номбурда роли Л. Н. Қиселёва бештар аст, зеро ў бар иловай тарҷумаи «Сапедандом» ҳашт достони кӯтоҳи дигари муаллифро низ ба ўҳда гирифтааст. Аз тарафи дигар, бисъёр мактубҳои шаҳсии Ҳабиб ба ў ва сӯҳбатҳои нависандай ин сатрҳо собит месозанд, ки муаллиф дар тарҷумаи асарҳояш ба русӣ бо Л. Н. Қиселёва ҳамкорӣ дошта, дар шарҳу эзоҳи мундариҷаи аксари асарҳояш мутарҷимро кӯмак мекардааст. Муқаддимаи ин маҷмуа ҳеле пурмазмун мебошад. Албатта, муҳаққиқ аз муқаддимаи худ таҳлили ҳамтарафаи филологияи асарҳои тарҷумашудаи нависандаро ба ўҳда надошт, балки кӯшиш шудааст, ки достонҳои кӯтоҳу миёна ва мавқеи персонажу қаҳрамонҳои бадеии муаллифро барои хонандагони ўӯравӣ муарриғӣ намояд. Аз ин ҷиҳат, масъалаҳои маҳорату санъат ва ҳарактерофариву типсозӣ ва ғ. дар омӯзиши филологии Л. Н. Қиселёва дар радиифи дуюм қарор гирифтанд.

Муҳаққиқони дигар низ кӯшиш карданд, ки хонандаро бо шаҳсияти нависандай ва эҷодиёти ў ошно созанд. Олимӣ Чехо-

словакӣ доктор Иржи Бечка ва муҳаққики америкӣ Ч. Грассмак низ таҳлили мазмуну мундариҷаи чанд достони кӯтоҳу достони миёнаи «Сапедандом»-ро мавриди баҳс қарор додаанд. Бартарии мақолаи И. Бечка дар он аст, ки вай чанде аз насрнависони даризабонро номбар карда, мавқеи насири мусоири дариро дар асоси эҷодиёти А. Ҳабиб, маҳсусан достони миёнаи «Сапедандом» нишон додани шудааст. Қитоби Ч. Грассмак ба забони англisi буда, боби «Нигоҳе ба адабиёти Афғонистон» ба дарӣ тарҷума шудааст, ки ҳафт саҳифаи чопи мошинкаи он дар дasti банда маҳфуз аст. Ч. Грассмак мазмун ва мундариҷаи «Сапедандом»-ро дар чанд ҷумла таври зайл муайян кардааст: «Аввалин румони маҳалӣ «Сапедандом» дар соли 1965 ба зуҳур пайваст, ки ба забони дарӣ навишта шудааст. Дар ин қитоб тартиботи арӯсии як духтари ҷавони маҳалӣ, ки хостгоронаш як аскари ҷавон ва як заминдори пир буд, гирифта мешавад. Ҳамчунон ин қитоб орзухо ва ҳаёлоти ҳаяҷонангези ишқии ин дӯшиза ва нақши волидайнаш дар мавриди интихоби марди мавриди назар ба ҳубӣ ташрех гардидааст. Холигихон достонро шарҳи зиндагии фомиле дар як муҳити динӣ ва мавсумпарастии қария пурра месозад...» Бояд гуфт, ки навиштаи Ч. Грассмакро доир ба адабиёту фарҳанги Афғонистон асари ҷиддии тадқиқотӣ-иљмӣ номидан душвор аст, зоро аксари мулоҳизаҳои муҳаққиқ, ҳоҳ роҷеъ ба забону қонуни замон шоҳӣ бошад, ҳоҳ дар бораи навиштаҳои баъзе намояндагони адабиёти пуштуву дарӣ, тоза набуда, балки шарҳу эзоҳи сарҷашмаҳои маълумест, ки муаллиф гӯё бори дигар хостааст, хонандай гарбро ба ин соҳаи зиндагии мардуми Афғонистон ошно созад.

Мактаби асосии эҷодиёти А. Ҳабиб ҳамеша худи ҳаёти воқеӣ ва тақдирӯи сарнавишти ҳалқҳои заҳматкаши Афғонистон будааст. Ҳамин буд, ки вай чун яке аз адабони мутараккӣ дар солҳои 80-ум аз аввалинҳо шуда ба ҳаёти воқеии кунунии қишвари худ ҳамқадам гардида, дар мавзӯъҳои умда ва асосӣ асарҳои бадеъ эҷод қард. Ҷолиби қайд аст, ки А. Ҳабиб ба масъалаи инъикоси воқеияти солҳои охир бештар таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. Ба ин маънӣ, достонҳои кӯтоҳи «Поёни ғамҳои бузург», «Садоҳо дар кӯҳсор», «Духтаре дар пираҳани сафед», достони миёнаи «Досҳо ва дастҳо» ва драмаи «Ҳашми ҳалқ» кобили тақдир мебошанд. Дар ин асарҳо масъалаи инъикоси ашҳоси нав чун тимсоли одами мусоир назар ба шароити таърихии Афғонистон диққати А. Ҳабибро ҷалб намудааст. Дар ҳарактери қаҳрамонҳои мусбат ҷиҳатҳои фаъолиятмандӣ, максаднокиву дунёшиносӣ бештар мавқеъ пайдо карда истодаанд. Агар дар ҳарактери Рашид ва Сулаймон, ки зодаи даврони дигаранд («Сапедандом») бочуръативу қасосигири барин ҷиҳатҳои пешрав акнун зоҳир шуда истода бошад, Морзак («Садоҳо дар кӯҳсор») шахсест, ки бо киҳо ҷангидану баҳри чӣ муборигза бурдани худро хуб медонад.

Ба ҳамин монанд Шинкай низ (аз «Духтаре бо пирҳани

сафед») типи дуҳтарони маънан нави кишвар мебошад, ки бо як амали бошурунаи қаҳрамонаш чандин «душмани халқ»-ро ба хун оғушта соҳт, ҳарчанд ки худи ў дар ин роҳ қурбон мегардад.

Ин чо кӯшиши ичмолие шуд, ки фаъолияти эҷодии Асадулло Ҳабиб аз назари хонандагону мунаққидон ба муҳокима гирифта, ба ҳамин восита мавкеи ў дар доираи танқиди адабии муосир равшан шавад. Осори А. Ҳабиб аз нигоҳи эҷоди ҳарактерҳои типиву миллӣ хеле босамар буда, дар омӯзиши проблемаи ҳарактери миллӣ дар муҳити Афғонистон маводи бое дода метавонад. Аз ин ҷиҳат, масъалаи қаҳрамони навро бо ҳарактери миллӣ омезиш дода, як шакли ҷолиби методи таҳлилу таҳкики филологиро дар оянда пеш гирифтан мумкин ҳоҳад шуд. Барои ин лозим аст, ки сарнавишти персонажи мусбати нависандаро аз дех оғоз карда, процесси инкишофи ўро ҳамчун одами тикии наў дар мисоли Морзаку Шиникай барин қаҳрамонон ҷамъбаст кунонда, рӯзгори ҳақиқии чунин персонажҳоро бо назардошти урғу одат ва анъанаи қадиму тозаашон ба таҳкик гирифтан мувоғиқ аст. Дар ин ҳолат дида ҳоҳад шуд, ки инсонҳои ба тасвир қашидан А. Ҳабиб ҳама одамони заминианд, ки рӯзгори соддаву пурфакрро сипарӣ намуда, вале ҳамеша ба умеди ояндаи неку дурахшон умр ба сар мебаранд. Махсусан, қаҳрамонони солҳои охири ўз ҳаёти навин розианд ва бо фаъолияти хеш дигаронро дар рӯҳияи ватандӯстиву ҳалқпарварӣ тарбия карда метавонанд. Илова ба он чӣ ки арз шуд, Ҳабиб ҳамчун поягузори жанрҳои достонҳои кӯтоҳу миёни реалистӣ аст, ки чунин ҷиҳати эҷодиёти ўз то ҳол мавриди баҳси адабиётшиносон қарор нагирифтааст. Дар ҳалли ин масъала манбаъҳои илҳоми А. Ҳабибро аз насли муосири Эрону Тоҷикистон ва дигар ҳалқҳои Шарқи Мусулмонӣ бояд ҷустуҷӯ кард. Дар интиҳо бояд таъқид кард, ки омӯзиши пурраю ҳаматарафаи эҷодиёти Асадулло Ҳабиб ба манфиати фарҳанӯз адабиёти форсизабонон ҳоҳад буд.

ФАСЛИ ДУВВУМ

I. РАВАНДИ БОЗСОЗИ ВА АДАБИЁТ

I

Бозсозӣ дар мағҳуми феълиаш пеш аз ҳама бо принципи ошкорбаёниву демократикунониро пеш гирифтанаш, нависандаву шоири имрӯзиро дар дарки ҳаёти воеӣ бочуръат гардонидааст. Бозсозӣ аз нависандаву эҷодкори мусоири шӯравӣ тақозо менамояд, ки дар инъикоси воеиияти феълии чомеаи хеш бочуръатона қадам монад ва онро бо тамоми пастибу баландиҳояшу шахсони таърихияш ва роҳбарону сардорони идораҳояш ба тадқиқ гирад. Дар ин ҷараён адиби бочуръат ва бонистеъдод воеииятро аввал хуб меомӯзад, ба пастию баландиҳои он объективона муносибат мекунад, дарди мардумро ошкор месозад ва ҳатман аз пай давои он мешавад. Маънин имрӯзии бозсозӣ, чи хеле ки дар урфият мегӯянд: «коҳи кӯҳна» бод кардан нест.

Бозсозӣ талаб менамояд, ки адиб дорои афкори мустақил бошад, ҳамеша ҷӯянда буд, боз ҳам ҷӯяндатар гардад, асари фармишиӣ не, балки асаре нависад, ки рӯҳи замонро инъикос карда тавонад, он рӯҳ рӯҳи инсони мусоир аст, ки аз бозсозӣ ва принципҳои он дастгирӣ менамояд. Вакте ки чунин инсон со зандаи чомеаи нав шуда истодааст, онро бо психологияву завқаш ва тағйироти шууриаш бояд ба тасвир кашид. Нависандаро зарур аст, ки фақат бозсоз шавад, на замонсоз, зеро як соҳаи бозсозӣ ҳаёти инсонро дар бар мегирад. Ҳоло вакти он расидааст, ки омили инсонро дар якчоягӣ бо ҷиҳатҳои иҷтимоиву психологии ҳаётамон объекти муҳокими асарҳои бадей қарор дихем. Яъне бозсозӣ даҳли эҷодкорро ба масъалаи маънавиёти инсон ҷалб менамояд. Чунки аз ин тарик инсони имрӯзаро шинохтан ва мураккабии характеристи ўро ба тасвир овардан, бамаврид ҳоҳад буд. Барои ин нависандай мусоирро зарур аст, ки ба кори шароити бозсозӣ, ба ҳалли проблемаи инъикоси маънавиёти инсони ҳозиразамон ба таври бояду шояд камар бандад.

Акунун саволе ба миён меояд, ки амалияи бозсозӣ, магар маҳсули чанд соли охир аст, ё ин ки бозсозӣ дар адабиёт пештар ҳам буд? Бояд таъкид кард, ки бозсозӣ ҳамеша бо адабиёти ба-

дей ҳамсафар буд ва ҳеч гоҳ онҳо аз якдигар чудо нашудаанд, балки якҷоя амал кардаанд. Мутаассифона, имрӯзҳо тезисҳое-ро дар матбуоту гуфтаҳои шаҳсони мӯътабар ва алалхусус адібони номии мо ба мушоҳида мегирем, ки гӯё акнун дарвозаи роҳи дарки воқеяти ҳаёт боз шуд ва имрӯз метавонем, ки нотарсона, воксъбинона ба зиндагӣ даҳл намоем ва ғ. Шояд чунин гуфтаҳо ба адібони бечуръат ва камистеъдод даҳл дошта бошад? Ба назари мо, барои адіби боистеъдод бочуръатӣ аз хусусияти аввалиндараҷаи ваяст, ки ўро қарнҳо ҷовид мегардо-над, мисли Рӯдакии бузургвор, ки дар қасидай «Модари май» амири ноодилро ба сӯи адолатҳоҳиву инсонпарварӣ даъват на-муда буд. Чунин услуб ва тарзи тасвири Рӯдакӣ ҳам як навъ бозсозӣ дар замони ў буд. **Дигар.** Маҳз дар ҳамин бист соли охир М. Каноату Лоик ва Бозору Гулруҳсор барин шоирони тоҷик силсилаи шеърҳои ба забони модарӣ ва ба Ватан баҳшидаи хешро эҷод намуданд. Дар аввалҳо на ба ҳама ин шеърҳо маъқул буданд, зоро гӯё ин шеърҳо бӯи миллатгарӣ мекардаанд. Магар, дӯст доштани қарияи худу шаҳри худ ва ҷумҳурии ҳудро қадом қонуне манъ кардааст? Мисоли дигар. Романи «Гузашти айём»-и Ҷумъа Одина ҳам дар ҳамин солҳо ба вучуд омад. Асари мазкур аввал муҳтасаран дар мачаллаи «Садои Шарқ» ба табъ расид. Баъд онро муаллиф бо як-ду боби иловагӣ дар шакли муқаммал аз тарики нашрёти «Ирфон» чоп карданӣ шуд. Ин нахустин асари бадеи тоҷик ҳам буд, ки образи манғии ко-тиби райкомро ба тадқиқ гирифта буд. Ҳамон вакт ин чуръати бузурге буд, ки онро шояд танҳо Ҷ. Одина ба дӯш бардошта буд. Мутаассифона, вакте ки қитоб мӯкова шуду як ҳиссии таъодди он ба қитобфурӯшии «Ватан» ворид гардид, қадом шумҳабаре зуд моҳияти онро назар ба фаҳмиши хеш ба болониши-нон фахмонд ва ҳамин буд, ки баъд аз ду рӯз романи «Гузашти айём» ҷамъ шуду ба анбор қулф гардид. Гӯё справқаи комитети марказии хизби коммунистии Тоҷикистон дар мавриди манъи чопи ин асари «ѓояи манғидошта» мавҷуд будааст. Албатта, ин ҳолат дар қадом шакле, ки баён мешуд, барои он солҳо ҷомаи сиёсӣ дар бар мекард. Бадбаҳти дигар он буд, ки танқиди адабии онвакта ҳам дар мавриди романи мазкур ношукриву курнамакӣ зохир намуд. Мӯҳтарам А. Сайфуллоев ва баъзе ашҳоси аз ни-гоҳи адабиётфаҳмӣ салоҳиятдор ҳам аз минбарҳои расмӣ ин асарро замонавиву баландгоя нахисобиданд ва ҳатто баъзе аз тақризчиёни онро масалан, С. Табарову бандаро қаҳрамони манғии гуфтаву навиштаҳои худ карданӣ, ки гӯё «нодуруст», «нофахмида» «Гузашти айём»-ро ба чоп тавсия кардаанд. Вале нависанда аз аспи бочуръатиаш поён намефаромад. Вай тақ-ризи маҳфӣ, аммо бисёр мутантани А. Сайфуллоев, ки дар вакташ дар мавриди ба чоп тавсия шудани ин асар ба идораи «Ирфон» навишта будааст, дар рӯзномаи «Маориф ва мада-ният» ба табъ расонд ва ба ҳамин восита то андозае мавҷуд будани дуруঃигро дар танқиди он солҳо нишон дод (шарҳи му-

наққид А. Сайфуллоев вобаста ба ин масъалағай қабул аст, зеро нависанда аллакай дар хаёт нест).

Бояд гуфт, ки нохушин ба айби танқид ба сари романи Ч. Одина омада ягона нахоҳад буд. Оё, танқиди адабии мусоир ҳамчун оинаи адабиёти бадей, имрӯзҳо назар ба талаби бозсозӣ аз ўҳдаи вазифааш баромада истодааст? Шояд вақти он расидааст, ки мунаққидони мо хидматгори «нависандаву шоири дӯстдоштаашон» нашуда, балки раванди инкишофи адабиётро бо нишон додани сирри эҷодии намояндагони он ба тадқиқ гиранд. Муноҳидон Сорбон бачост, ки агар асарофарӣ «ҳакқи қалам намедошт», аз як тараф, микдори нависандагони камистеъдод камтар мешуд, ва аз сӯи дигар, дар даҳ сол чор-панҷ повесту романи як нависанда нашр нашуда, балки як ё ду асари қалонҳаҷми дарозумр ба вучуд меомад, ки он ҳамчун асари ҷиддӣ аз инкишофи сифатии адабиётамон намояндагӣ карда метавонист. Вақте ки бозсозӣ принципи ҳақҷӯиро боз ҳам инкишофт баҳшида истодааст, пас танқиди адабӣ ҳамин ҷиҳати адабиёти бадеиро ба тадқиқ гирад, то ки оинаи он бошад. Феълан душвор аст гуфтан, ки бозсозӣ ба соҳаи танқиди адабии тоҷик таъсири амике ворид соҳта бошад. Танқиди адабӣ ҷиддиёна бояд амал кунад, то ки боиси мазамматӣ адибон нагардад.

Дар ҳақиқат, Ч. Одина ноҳаққии танқидро ҳис кард, ки худаш ба ҳимояи асараш пардоҳт, гӯё мубориза кард, ба ҷандин қасони «мӯътабар» даст ба гиребон шуд, аммо принципи асарро аз «зиндон» озод накардан то соли 1989 амалий буд. Бале, ҳамон вақт нависанда мубориза карда буд, аммо дар мавриди романи ў «кувваи бадӣ» гӯё ғалаба намуд ва ҳатто соҳиби ўро дар айни камоли эҷодӣ аз ин дунъё бадарғаи абадӣ гардонд. Яъне Ч. Одинаи азияткашида дар дафтари кораш ҳангоми шоҳмотбозӣ ба ҳарифаш «шоҳ»-и охиринро эълон карда, дигар садояш набаромад. Ҳарчанд ки имрӯзҳо ў зинда асту «Искандари Мақдуниаш» бо «Гузашти айём» дар дасти хонанда қарор додад. Ҳуб аст, ки чунин адибон буданд ва акнун барои бозсозӣ сабак шуда истодаанд. Шакли дигари чон ҳам буд, ки онро «замонасозӣ» гуфтан дуруст аст. Ба доҳил кардани Ҷаҳонгирову Пирназаров (Ч. Расулов ва Муҳаммадов) ва Холида Ҷалиловна (Г. Бобосодикова) романҳои Ю. Акобиров «Норак»-у «Водии муҳаббат» садри маҷлисҳои баланд мешуданд. Бо овардани чунин факт ҳеч тоҳ мавқеи Ю. Акобиров ва кимати эҷодии ўро паст заданий неstem. Ғафат таъқид карданием, ки соҳтмони иншооти барқи Норак ва обёриву ободшавии дашти Бешкент, чун проблемаҳои ҳаётӣ дар тасвири Ю. Акобиров ба фаъолияти персонажҳои номбурда тааллук намегиранд. Дар маркази дикқат бояд корнамоии мардуми меҳнатӣ дар яқоягӣ бо симои маънавии онҳо мавриди тасвир қарор мегирифт на Карпову Ҷаҳонгирову Пирназаров, ки фаъолияташон дилчасп нест. Ба ин маънӣ адиби хуб баёнгари зиндагии даври ҳуд аст ва вак-

те ки вай асар оғариданй мешавад, аввал фикри онро намекунацад, ки чизи эчодкардаи ўро дар идораҳои боло нописандида нашон мумкин аст, балки ў, пеш аз ҳама завқи бадеии хонандашро ба назар мегирад ва ў чун разведкачӣ бояд донад, ки муҳити иҷтимоии вай ба чӣ навъ асар мӯҳтоҷ аст. Он муҳити чи хел дардҳо дорад, ки барои дармонаш расидагӣ карда метавонад ва ғ.

Дар мавриди устод С. Улуғзода як ҳодисаро таъкид кардан бамаврид ҳоҳад буд. Дар ҳақиқат аз рӯзе, ки ҷигарбанди ў — Азиз гӯё тарки Ватан кард, нависанда зери таҳдиду тафтиш монд. Таҳқиқ ба дараҷае расид, ки ўро аз билети хизбиаш маҳрум соҳтанд. Чунки хушомад назад, дурӯғро тасвир накард. Улуғзода нависандай ошкоргӯй, бочуръат ва принципиалий аст. Ҳамин буд, ки то имрӯз дар асарҳояш дигар аз ҳаёти муосир сӯҳбат наорост. Асарҳои таърихии Улуғзода ҳам, бешубҳа рӯҳияни бозсозӣ доранд. Бо «Ривояти суғдӣ» С. Улуғзода дар мисоли Виркану Наниманча бори дигар таъкид намуд, ки тоҷик ҳеч гоҳ ватанфурӯши накардааст ва ҳеч гоҳ ҳалқашро нафурӯхтааст ва ин ҳалқ дорои нангу номус аст ва барои ҷоҳу мансаб, ё ба хотири зинда мондан ғуломи душманаш нагардидааст. Ин нишонаи баланди бозсозӣ аст, ки аз тариқи ба тасвир кашидани симои маънавии гузоштагони мо, чун Виркану Восеъ дар эҷодиёти С. Улуғзода амалий гардидааст. Яъне маънавияти ин қаҳрамонон, ки аз ботини онҳо ғизо бародштааст, онҳоро муосиртар гардондааст. Пас мавзӯъҳои таърихӣ ҳам муосиранд, мисле ки имрӯз фоҷиаи Софокл «Шоҳ Эдип», ё асари Грибоедов «Дод аз дасти ақл» пазар ба талаботи жанриашон муосир мебошанд. Шояд, агар имрӯзҳо рӯҳияни бозсозӣ намешуд, ба асарҳои драмавии номбуруда эҳтиёҷ пайдо намегардид. Дар ҳақиқат, алҳол ҷомеаи мо, маҳсусан ба «Шоҳ Эдип» эҳтиёҷ дорад. Ба фоҷиаи он не, балки ба мантиқи он, ба масъалаи этиқаи роҳбарӣ ва аз ҳалқ омӯҳтан, ба масъалаи бомаслиҳат ҳал намудани бисёре аз қундиҳои зиндагӣ, одаму одамгарӣ, инсондӯстиву ватанпарварӣ ва ғайраву ғайраҳо, ки дар ин фоҷиаи классикий хеле амиқ ҳаллу фасл шудаанд.

Дар ин ҷода фабъолияти эҷодии Ф. Муҳаммадиро низ иодида набояд гирифт. Асарҳои ин нависанда — «Одамони қӯҳна», «Палатаи қунҷакӣ», «Шоҳии Япон», «Варта» ва ғ., дар даҳ-бист соли охир эҷод шудаанд ва ҳамагӣ ба рӯҳияни бозсозӣ мувоғиқ мебошанд. Дар ҳикояву повестҳои ў ва дар ягона романаш — «Палатаи қунҷакӣ» ҷомеа аз назари одамони кордидаву ботаҷириба, одамоне, ки ҳар қадом инсони комиланд ва бо кору амал ва аҳлоқу одоби хеш намунаи ибратанд ба тадқиқ гирифта шудааст. Дар ҳарактери ҳамаи қаҳрамонони марказии Ф. Муҳаммадӣ, чи Носир Аббосу Ивон-амак (аз «Палатаи қунҷакӣ»), чи Аҳрор-амаку Зиёбобо (аз «Одамони қӯҳна») ва чӣ Саидбеку ақаи Барака (аз «Вартаву» «шоҳии Япон») ва амсоли онон, ҷиҳатҳои одаму одамгарӣ мавқеи асосиро ишғол менамояд.

Шояд чавоби нависанда Ч. Икромӣ ба саволи хонанде дуруст бошад, ки ў худро ба бозсозӣ мувофиқ кунонданӣ нест ва ин раванд эҷодиёти ўро аз ҳозирааш бештар инкишоғ дода наметавонад. Агар Икромӣ бадеяту ҳунари нависандагиро дар назар дошта бошад, дуруст аст, зеро ба ин ҷиҳати кори эҷодӣ падидан бозсозӣ камтар таъсир оварда метавонад. Махсусан адабони насли қалонсол, ки маҳорати эҷодиашон то имрӯз дар инкишоғу такомул будааст, маҳоратноктар сурат гирифтани асафариашон гумон аст. Аз ин ки мавзӯи романи «Ҳатлон»-и Ч. Икромӣ ба асоси воқеоти имрӯз сурат гирифтааст, метавонад назар ба таълоботи бозсозӣ аз нав таҳрир шавад. Ҳатто нависанда дар як мулоқоти телевизиониаш икрор шуд, ки бисёр гапҳои зарурии рӯҳи замондошта, ки ба масъаи маъниавиёти инсони дехот тааллуқ доштааст, аз доираи ҳатти сужай асар берун мондаанд. Пас, ҷаро «Ҳатлон»-ро аз нав навиштан мумкин набудааст? Бешубҳа, мумкин аст. Нависанда боистеъдоду нуктасаиҷ С. Улуғзода ҳам ба саволи нависанда Б. Фирӯз, ки агар имрӯз «Навобод»-ро менавиштед, ҷӣ наъв онро месфариҷед», сокит монд ва дар ҷавоб ба як саволи профессор Р. Мусулмониён «Навобод»-ро ба ҷумлаи панҷ асари дӯстдоштаниаш дохил накарданд. Муҳимаш ин аст, ки С. Улуғзода ҳоло дар байни мавзӯъҳои таъриҳӣ, ки пур аз низову задухурданд қарор дорад ва ҳатман ҳалли бадени онҳо чанд саҳифаи төрики таърихи ҳалки тоҷикро равшан хоҳанд намуд. Шояд барои бъазе ҳалқҳои дигар ҷустуҷӯҳои таъриҳӣ ҷандон моҳияти бозсозиро инъикос карда натавонад. Аммо сарнавишти мардуми тоҷик аз нигоҳи сиёсӣ, ба доми гумроҳиву тоғфаҳмӣ афтодани як гурӯҳи қалони тоҷиконе, ки солҳои сиому рӯзу моҳҳои аввали саршавии Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ худро ба ҳоки Афғонистон андохтанд ва ғайра масъалаҳоенад, ки ба шарофати бозсозӣ метавонанд мавриди баҳси достону повесть ва романҳо шаванд. Тақдирин ин қабил тоҷикон бояд як мавзӯи бисёр дилчаспи адабиёти нави тоҷик бошад, ки ҳеч гоҳ роҳи ҳалли ҳақиқии тасвири он хонандай имрӯзаро ором нигоҳ дошта наметавонад. Чунки завқи бадеии ҷавонони имрӯза инро такозо дорад. Ба ин маънӣ, нависандай тоҷик вазифадор аст, ки гапи ҳакро дар мавриди таърихи ҳалқаш ба тасвир гирад, зеро таърихи ҳар ҳалқ сарвати умумиву қувваи ўст. Ҳушбахтона, бозсозӣ ба мақсади гуфтани ҷунин суханҳо имконияти фаровонеро дар ихтиёри адаби имрӯз гузаштааст.

Дар ин ҷода кӯшише аз ҷониби С. Турсун дар нахустрома-наш «Се рӯзи як баҳор» сурат гирифтааст. Усмон Азиз босмачӣ нест, балки ў шахсест, ки аз нигоҳи психологӣ соҳти навро қабул карда наметавонад. Вай муҳокимарониҳо дилчасп дорад. Воқеиятро дуруст дарк менамояд. Муҳим он аст, ки ў чун ақсулинкилобӣ мағҳумҳои ватану ватандориро аз назар дур карда наметавонад. Дар айни замон аз байнсоғӣ бегона набуда, дорои ақли солим аст, ҳарчанд ки аз гумроҳ шудану беватан

гаштанаш пушаймонй намекашад. ~~Фалсафай~~ ин образ ҳам ҳамин аст. Дар ин чумла, романы «Занҳои Сабзбаҳор»-и Гулруҳ-сорро ҳам шинохтан равост. Дар ин роман зиндагӣ бофтаю соҳта нест, балки он чӣ хеле ки буд, ҳамон навъ ба тасвир омадааст. Зинда боду уроҳо нест. Занҳои Сабзбаҳор зиндагии пурдаҳшатеро дар тақдир дидаанд. Саҳтиҳои рӯзгор буд, хунрезиҳо ҳам буд, аммо «бенишон» ба назар мерасиданд ва ғайраву ҳоказо...

Мавзӯи дигаре, ки насири солҳои охирро фаро гирифта буд, ин мавзӯи муосир аст, ҳаёти имрӯз бо одамонаш мебошад, ки ба асоси корҳои ҳаррӯза ба рӯҳияи бозсозӣ сурат гирифтааст. Инъикбosi бадеин мавзӯи мазкур нисбат ба мавзӯи таъриҳӣ, ки дар боло ишора шуд, душвортар аст, ба ин маънӣ ки фурсаৎро тақозо менамояд. Ҳоло ки публицистикаи тоҷик ҳудро бештар ба бозсозӣ мувоғиқ қунонда истодааст, бо мурури замон маводи ҳубу пухтаero ба қолаби повесту роман ҷойгир қунонданаш ҷашмрас аст. Бозсозӣ, ҳамчун ҳодисаи ҳозира дар шеъри гmrӯz гоҳ-гоҳе мавкеъ пайдо карда истодааст. Намунаи ҳуби чунин асарҳои назмӣ шеърҳои Лоиқу Б. Собирро шинохтан дуруст аст. Бешубҳа, андешаву эҳсосот ва таассурати ин ду шоири шинохташудаи тоҷик, ки аз таҷрибаи ҳаётдониву ҷаҳонфаҳмиашон сарчашма гирифтааст, ба табъу завқи бадеин ҳонандагони бешуморе мувоғиқат менамояд.

Ба ҳар ҳол наvigарӣ дар шеър зудтар роҳ ёфта метавонад. Шоир маътали натиҷаи амали он шуда наметавонад, балки ба зудӣ ҳиссу андеша ва таассуроташро дохили мисраъҳо мегардонад. Шоири бомаҳорат, албатта, натиҷаи муғиди онро дарк мекунад ва нотарсона мақсадашро баён медорад. Чунин ҳосијатро ба наср тааллӯқ додан гайри имкон аст. Насри бадеӣ дар дохили вақту масофа пухтани ҳодисаро маътал мешавад, то ки он расмият пайдо қунад, аз ҷониби одамон қабул шавад ва ба таври амалий ба раванди зиндагӣ дохил гардад, шуuri атрофиёнро тақон дихад. Яъне ҳар чӣ қадаре ки ҳодиса умри тӯлонӣ бинад, ҳамон қадар ҷуҳта шуда, пуркиммат гардида, аҳамият пайдо мекунад ва барои ҷомеа боварибахштар мешавад. Бозсозӣ ҳам як ҳодисаи нав аст, ки дар тасвир бештар зоҳир шуданаш мумкин аст. Ҳарчанд ки умри дароз дидааст, боз навзод аст ва он бояд тарбия шавад, то ки бузург гардаду аз тарикӣ адабиёти бадеӣ ҳамдарди мардум шуда, дар инкишифи ҷомеа кӯмак намояд.

Бозсозӣ ҳодисаи адабиест, ки он моҳияти реализмро боз ҳам таъсирбахш месозад ва дар ҳеч сурат ақидаи ба реализми танқидӣ баргаштани адабиёту санъатро тасдиқ намекунад. Аз ин ки дар даҳ-бист соли охир, маҳсусан, рӯҳи «замонасозии» баязэ аз адабон боло гирифту ҷамъбасти бадеӣ аз ҳақиқати воқеӣ канорагирий намуд, яъне қундиҳои зиндагӣ пардапӯш гардиданд, гуноҳи методи эҷодӣ набуда, балки айби эҷодкорони алоҳида

буд, ки талаботи ин равияро нодида гирифтаанд. Ин шояд ба ҳамон солҳои караҳтӣ вобастагӣ дошт, ки мутаассифона, ҳаёти моро қадре фаро гирифта буд. Қомёбии эҷодӣ, ё нокомӣ дар ин соҳа танҳо ба ҳуди эҷодкор вобаста мебошад, ки ба таъсири ду-се роҳбари ҳизбӣ, ки гӯё садди роҳи пешравии қалами онҳо ме-гардидаанд.

Бозсозиро дар адабиёту санъат содда фаҳмидан мумкин нест. Адабиёти бадей, ки барсохти ҷамъиятист, ба зиндагӣ ҷиддӣ муносибат кардани санъаткорро дар давраи нави инкишифи ҳуд (агар ҳамин хел раво бошад) талаб менамояд. Дар ин ҷода таваҷҷӯхи эҷодкори санъати қинову драма бештар шуданаш мумкин аст. Ин ду намуди санъат метавонад аз наср дид, зудтар ба принципи бозсозӣ ҳамовоз гарданд. Ҳарчанд ки боз назм пешдастӣҳои бештареро дар ихтиёр ҳоҳад дошт.

Ба ҳамин тарик, масъалаи бозсозӣ ва адабиёти бадей ҳоло дар арафаи масъалағузориву ҷустуҷӯву омӯҳтани воқеяти имрӯз аст, ки ин раванд тамоми содди чомеан навро фаро гирифтааст. Маълум шуд, ки бозсозӣ ҷун ҳодисаи нави адабӣ, дар ҷон ҳолӣ ба вучуд наомада, балки аз принципи тасвири пешина сарчашма гирифта, факат ҷиҳатҳои ошкоргӯиҷу принципиёнӣ ва ҷуръатнокии шахси эҷодкорро ба ҷон аввал гузошта, ба ҳамин восита тадқики ҷиддии воқеятиро ба ӯҳдаи адаби имрӯзӣ мегузорад. Дар ин сурат, ҳоло ки фардикунонии образу масъалаҳои тилиқуненӣ ба таври бояду шояд аз воқеяти зиндагӣ на-мояндагӣ карда натавониста истодааст, таҳрири сифатӣ меби-нанд ва қаҳрмони оғаридан адаб, ки аз ҳаёт қанда шуда буд, ҳатман шахси дӯстдоштан ҳар ҳонанда шуда, қимати маърифа-тизу тарбиявии он боз ҳам болотар ҳоҳад рафт. Яъне замони бозсозӣ қаҳрмони бадеии бозсозро ба вучуд меорад, чӣ навъе ки адабиёти солҳои сӣ дошт, ба монанди Гулнору Дохунда, на ба он маъно ки чомеа ба ҷунин шахсиятҳои бадей зарурат пайдо мекунад, балки ба маънии пураҳамият будани шахсияти бадей дар ҳаёти солҳои оҳири қарни бистум. Ҳар давру замон образу қаҳрмонҳои дӯстдоштаниро такозо менамояд, ки ин во-баста аст ба адаби боистеъдод, ки онро ҳам давру замон дода метавонаду бас. Дар шароити ҳозира ба миён омадани эҷод-кори ҳубу асари ойӣ ба завқи баланди бадеии ҳонанда вобастагӣ дорад. Яъне ҳар чӣ қадаре ки муҳлиси адабиёти бадей сер-талабу баландтабъ ва ҷаҳондидаву донишманд бошад, ҳамон қадар сифати асари бадей баланд меравад. Ба ин мақсад, ҳар адаб ба фаҳмидагирӣ ва дарки тамоюлоти нав омода мешавад. Дар ин ҷода, шояд роҳи эҷодии насли ҷавон фароҳтар сурат гирад. Он ҷавонони лаёқатманде, ки чӣ кор карданашонро ҳуб медонанд, мустақилҳоҳанд ва ба воқеяти зиндагиву муҳити иҷтимоӣ бо назари тозатару навтар нигариста метавонанд. Агар ин қабил ҷавонон боистеъдод бошанд, шояд дигаргунсозиҳои зиндагиро нисбат ба насли миёна хубтар ба мушоҳида гиранд.

Сухани шоири шинохтаи точик Бозор Собирро идома дода гуфтан мумкин аст, ки дар давраи карахтӣ дар адабиёти тоҷик асаре, ки чоп нашуда бошад, ба истиснои романи «Гузашти айём»-и Ҷумъа Одина набуд. Мутаассифона, баъзан мо зери таъсири навиштаҳои матбуоти даврӣ монда, ҷараёни инкишофи адабиёти то соли 1985-уми тоҷикро низ ба паҳлӯи адабиёти дигар ҳалқҳои бародарӣ, пеш аз ҳама, адабиёти муосири рус гузошта, аз минбарҳои баланд эълон мекунем, ки гӯё ақнун метавонем, ки ҷизи хостаамонро нависем. Шояд ҷунин ақидаронҳо як навъ ҳудсафедкуни шаҳси адибро ошкор созад ва сабаби он нашавад, ки адабиёти ҳафтодсолаамонро аз тарики «ревизия» ба таъқиқ гирему ба нодидагарии муваффақиятҳои он дода шавем. Талаботи бозсозӣ ҳам ин нест, ки аз баландии солҳои ҳаштодуму навадум ба адабиёти баденамон назар андозем ва гуем, ки то соли 1985 нависандагону шоирони тоҷик воқеяни зиндагии социалистиро дуруст дарк карда бошанд ҳам, замона намегузоншт, ки онҳо аз он ҳақиқат сӯҳбат намоянд. Дар ҷунин ҳолатҳо адибон гуноҳро ба сари солҳои шаҳспарастӣ бор мекунанд ва ё бист-сӣ соли охириро ба таври сунъӣ «давраи қарҳатӣ» меноманд. Охир, вакте ки ҳама асари иншоқардаи адибони тоҷик ба табъ расида бошад, чӣ навъ замонрову шаҳсиятҳон онро айбор кардан мумкин мешудааст? Ин ҷунин маъни дорад, ки адибони мӯътабар аз нишондодҳои ленини адабиёт ва вазифаҳои мақсадҳои он берун баромадаанд, ё ин ки он таъкидҳои маъмулро нодида гирифтаанд. В. И. Ленин возеху равшан гуфтааст, ки «дар ҷамъият зиндагӣ карда истода аз он берун баромадан мумкин нест». Санъаткор ҳам як узви ҷомеа аст, дар муҳити он қарор дорад ва ҳамон шароити таъриҳӣ барои адиб маводи ҳому «характерҳои типиро дар шароити типи» (Энгельс) таъмин месозад. Аз ин ки адиб аз воқеият дур рафтааст, ё асари ў ҳақиқати зиндагиро дарбар карда натавонистааст, ин масъалаи дигар аст. Ҷунки то замони бозсозӣ касе аз мунаққидону адабиётшиносон ҷунин нуктаи муҳими адабиёти бадеиро таъқид намекарданд ва шояд адибон ҳам аз фаъолияти эҷодии хеш қаноатманд буданд. Дуруст аст, ки қасоне ҳам мисли шодравон Фазлидин Муҳамадӣ буданд, ки аз воқеяни зиндагӣ дур рафтани масалан, Юсуф Акобиров барин нависандагонро ифшо соҳтанд, вале боз дар ҳамон маҷлис қасоне пайдо шуданд, ки гуфтаҳои ин адиби дурандешу нуктсанҷро ба инобат нагирифтанд ва ҳатто ба ў фишори рӯҳӣ оварданд. Ин ҳақиқат аст. Ба ҳамин монанд фишорҳоро ба мушоҳида гирифтан мумкин буд. Аммо ҳоло мо бояд аз пай ифшой ин навъ фишорҳо нашавем, тавре ки мегӯянд, — «коҳи кӯҳна» бод нақунему сирри аз воқеяят дур рафтани адибонамонро аз дигар сӯ равшан созем. Гап дар ин аст, ки адабиёти бадей дар ҳама давраҳои инкишофаш мавзӯуву қаҳрамонҳои ҳудро дошт.

**Мавзӯъхой инқилоб, Ленин, соҳтмони социалистӣ, саноатику-
нониву колективонидан, ташкили колхозҳо, муборизаи зидди
босмачигарӣ, ташвиқу тарғиби маорифу маданияти нав ва ғ.
мавзӯу масъалаҳои марказии адабиёти нави тоҷик дар сол-
ҳои бисту сӣ буданд. Яъне адібон дар оғаридаҳои бадеи ҳуд
ҳеч гоҳ аз ҷаравӣ ҳаёт қафо намондаанд ва ҳамеша ҳамқа-
дами зиндагӣ буданд. Мо низ он намунаҳоро меҳондему қа-
ноат ҳосил мекардем ва ба шуҷоату қаҳрамонии тоҷикдуҳтар
Гулнор оғаринҳо мегуфтем, ба фаъолияти инқилобиву ҷамо-
атчиғии Ёдгор бошад таҳсин меҳондем. Ин қабил қаҳра-
монҳои муосир мисли Рустами Фирдавсӣ шахсони дӯстдоштаи
ҳама буданд, зеро онҳо бо рафтору гуфтор ва фаъолияти хеш
боиси рӯҳбаландии мардум мегардиданд ва ҷавононро дар рӯ-
ҳияни фаъолиятмандӣ тарбия менамуданд. Оптимизми С. Айнӣ
чунон боло гирифта буд, ки ҳар фард меҳост, ки дар ҷомеа ҳа-
мин навъ одамони шуҷоатманду ҷомеасоз бештар тарбия гар-
данд, то ки душвориҳои зиндагиро зудтар паси сар созанду ба
як марҳалаи орому бофайзи зиндагӣ расанд. Яъне ин талаби
замона буд, зеро ба доштани чунин адабиёту қаҳрамон ҷомеа
эҳтиёҷ дошт ва гӯё дар оғариниши чунин қаҳрамони бадеӣ
(мисли Гулнор, Ёдгор дар «Доҳунда»-и С. Айнӣ, Гулрӯву Қо-
дир аз «Одамони ҷовид» ва Ҳоли ворӯҳӣ дар «Шӯроб»-и Р. Ҷа-
лил ва амсоли онон) адібон психологияи хонандай онвактаи
тоҷикро ба назар гирифта буданд. Ҳамин буд, ки касе шубҳа
намекард ва аз наи тафтиши пайдо намудани ин қабил қаҳра-
монҳои воқеӣ намешуд. Дар ҳақиқат аксарият аз асари бадеӣ
ҳамин навъ образҳоро дарҳост менамуд. Яъне, чунин муноси-
бати хонанда ба воқеияту асари бадеӣ аз он рӯ ҳақиқиву дил-
часп маълум мешуд, ки аксари кулли хонандагони тоҷик ба му-
толиаи ин ракам асарҳои бадеӣ одат карда буданд. Дар тасав-
вури алоқамандони адабиёти бадеӣ қаҳрамони мусбат ҳамон
шахсе буд, ки чи дар зиндагии шаҳсӣ ва чи дар корҳои ҷамъи-
ятӣ ҳамеша бо ташаббускориву фаъолиятмандиаш аз дигар
ҳамкасbonaш фарқ мекард. Ӯ ҳатман узви хизб буд ва ҳеч гоҳ
ба камбудӣ роҳ намедод. Аз ҳама ҳислати наҷиби ин қаҳра-
мон ҷомеасоз будани ӯ буд, ба ин маънӣ, ки вай пайравони зиё-
деро тарбия мекард ва дар душвортарин мавридиҳо ҳам муваффа-
қиятҳо насиби ӯ мегардид. Ба ҳамин тартибу равиш, адабиё-
ти бадеӣ дили мардумро ба соҳти социалистӣ гарм месоҳт, меҳ-
ру муҳаббати онҳоро ба ҷомеаи социалистиву хизби ленинӣ аф-
зуңтар мегардонд ва мардумро дар рӯҳияни ватандӯстӣ тарбия
менамуд ва ҳоказо.**

Чунин ба назар мерасид, ки методи ягонаи адабиёту санъати
шӯравӣ — методи реализми социалистӣ қолиби эҷодиеро мемонд,
ки аз он берун баромадан барои адіб ғайри имкон буд. Ҳоҳу
ноҳоҳ қаҳрамони мусбати даврон он кас буда метавонист,
агар санъаткор онро «дар инкишофи инқилобиаш» ба тасвир

меовард, дар ғайри ин он қаҳрамон ба дарди чомеа даво шуда наметавонист, барьакс одамонро ба сүи дунёбезорй ҳидоят медод. Тамоми адабиёту санъати нав ба ҳамин минвол инкишоф мекард. Аз ин чихат, ҳоло ки аз нигоҳи бозсозӣ ба адабиёти байди инқилобии тоҷик назар меандозему давраҳои инкишофи онро пеши хотир меорем, мебинем, ки адабиёти нави тоҷик чун ҷузъи ҷудонашавандай «адабиёти сермиллат» ба тамоми ҳодисаву воеаҳои таърихӣ ҳамовозӣ дошт ва ҳамеша нағояндагони он кӯшиш менамуданд, ки дар ҳамон сатҳе, ки қарор доштанд, дар инъикоси бадеи мавзӯву масъалаҳои замон аз лиғар адабиёти ҳалқҳои бародарӣ қафо намонанд. Ваље як ҳодисаро бояд таъқид намуд, ки адібони мо, маҳсусан дар солҳои бисту сӣ ва ҷиҳозӣ ҷондӯши мавзӯву масъалаҳои замон аз лиғар адабиёти ҳалқҳои бародарии дигаре гардила буланд. Агар гӯем, ки дар адабиёти тоҷик ягон мавзӯъ ё проблемаи зиндагӣ, аз ҷониби нағояндагони ин адабиёти ихтироъ ё қашғи нагардидааст, ҳато наҳоҳем кард. Ин ҳодисаро дар солҳои байдина ҳам ба мушоҳидӣ тирифтган мумкин аст. Дуруст аст, ки заминай мавзӯъ ва образҳон адабиёти бадеи тоҷик муҳити Тоҷикистон мебошанд, аммо колиби ин мавзӯъҳо ва тарзи қаҳрамонсозиву ҷалли масъалаҳо ишшакӣ барои адаби тоҷик маълум мебошанд. Ҳуб аст, ки дар ин самт икрорҳои нависанда Чалол Икромӣ дилчаш мебошанд. Ӯ ҳуд борҳо таъқид кардааст, ки дар иншиои аксари асаҳрои дар насири қалон эҷодкардаи вай манбай илҳом асаҳрои алоҳидай адібони рус шинохта шудааст. Дар аввалҳо мегуфтем, ки ҷунин амали нависандай тоҷик ба максади аз мактаби эҷодии адібони дигар омӯхтан сурат мегирифт. Ин ақида бояд факат ба ҷараёни инкишофи адабиёти солҳои бисту сӣ ҷисбат дода мешуду бас. Мутаассифона, байд аз солҳои «таҷрибаомузӣ» ҳам як навъ тақлидкорӣ дар адабиёти тоҷик ба мушоҳид мерашид. Адабиёте, ки анъанаи беш аз ҳазорсола дорад, боз маътали он аст, ки қай як ҳодисаи адабӣ, мисли «психологизми тасвир»-ро қашғи мекунанд, ки инҳо ҳам дар ҳамон рӯҳия ба насири андеша дода шаванд. Ҳол он ки ин навъи тасвирро аз адабиёти гузаштаи ҳуд бояд ҷустуҷу кард, на аз адабиёти муосири ҳалқҳои Назди Балтик ё Гурҷистон. Ҳамин навъ «ҳодисаҳои адабии соҳта» ба адабиёти бадеи тоҷик то имрӯз доҳил шуда истодаанд. Ин ҳодиса, яъне тақлидкорӣ танҳо хоси адабиёти бадеи не, балки ҳоло барномаҳои радиову телевизиони тоҷикро низ фаро гирифтаанд. То қай «меомӯзemu» тақлид мекунем? Ҷаро адабиёти тоҷик барои адабиёти дигар намунаи омӯзиш намешавад?

Вобаста ба тезисҳои болой бояд илова кард, ки соҳтакориву замонасозӣ аз эҷодиёти як гурӯҳ адібони муосири тоҷик берун ҷамонда буд. Ҷӣ зарурат дошт, ки масъалаи дӯстии ҳалқҳо ё ба истилоҳ интернационализмро ба воситаи ҳамхона соҳтани ду ҷамоёндай миллатҳои гуногун, боз дар шакли бисёр дағалу бе-

маъниаш — зани точикро ба марди рус ҳамсари доимӣ сохтан, ҳал намоем? Шакли дигари ҳалли масъалаи мазкурро дар он мединанд, ки ба таври зўракӣ, бамавқеву бемавкеъ ба хатти сужаи асар намояндагони ҳалқҳои бародариро дохил менамуданд. Дар романи «Шуроб»-и Р. Ҷалил намояндагони ҳалқҳои русу украин, ўзбеку қирғиз, қазоқ ва ф. дохил гардидаанд, аммо дар тасвири адаб онҳо бо урфу одат ва характери миллиаишон аз миллати худ намояндагӣ карда наметавонанд. Ба ҳамин монанд, Ю. Акобиров дар солҳои 70-ум шаҳсутуни романи «Норак» Карповро қарор дод. Чунин образ агар дар солҳои 20—30 оғарида мешуд, аз нигоҳи мантиқ дуруст буд, ба ин маънӣ ки соҳтмонҳои онвактаи Тоҷикистон ба муҳандисону лоиҳакашони касбӣ зарурат дошт.

Чунин фактҳои номувофиқ ва соҳташударо дар тасвири бадеии адабони дигари тоҷик низ ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Дар ҳалли бадеии мавзӯъҳои дигари ҳаётӣ низ таҳминан ҳамин навъ буд. Ба ҳар ҳол, адабиёти солҳои бисту сиро аз давраҳои минбаъдаи инкишофи адабиёти мусосири тоҷик бояд фарқ қунонд. Зеро ҳар чӣ қадаре ки инкишофи ҷомеаи социалистӣ боло гирифт, ҳамон андоза намояндагони сухани бадей аз инъикоси ҳақиқии ҳаётӣ дур шудан гирифтанд.

* * *

Ба ҳамин тартиб, адабиёти баъди инқилобии тоҷик таърихи беш аз ҳафтодсоларо дарбар кардааст. Ҳоло меъёрҳои бозсозӣ тақозо менамояд, ки таърихи адабиёти мусосири тоҷик низ аз нав таҷдиди назар гардад. Ба ин мақсад саволе ба миён ҳоҳад омад, ки ин таъриҳро чӣ тавр бояд навишт, дар сурате ки адабиёти то замони бозсозӣ ба таври бояду шояд ба талаботи имruz ҷавоб дода наметавонад?

Маълум аст, ки таърихи адабиёт илми мустакил аст ва он ҳар чиро, ки дар эҷоди адабони давраҳои гуногун ба мушоҳида мегирад, ба саҳифаи худ шомил месозад, сарфи назар аз инки он адабиёт дар қадом сатҳ қарор дорад. Ба ин маънӣ, таъомми асарҳои хурду қалони бадеие, ки то имрӯз дастраси ҳондана гардидаанд, ба таърихи адабиёти мусосири тоҷик дохил карда мешаванд ва, албатта, тадқиқи илмиву филологияи онҳо аз нигоҳи имрӯз мавриди баҳс қарор мегирад. Дар баҳо додан, ҳатман замону шароити таърихии давр, муҳити иҷтимоии адаб, ҷаҳонбинӣ, дараҷаи донишу истеъодди ў меъёри асосӣ дониста мешавад.

Адабиёти бадеии то бозсозиро назар ба моҳияташ ба давраҳои инкишоф тақсим намудан аз рӯи мантиқ ҳоҳад буд. Таснифоти давраҳои пешинai таърихи адабиёт, ки ба асоси давраҳои таърихи ҳизби коммунист сурат гирифта буданд, ҳоло ба тарзи дигар бояд муайян карда шаванд. Агар моҳияти адабиёти бадеӣ ба назар гирифта шавад, таърихи адабиёти тоҷикро ба се давра: солҳои 20-50, 60-80 ва давраи бозсозӣ — аз соли 1985 ин тараф тақсим намудан мумкин аст. Чунин даврабандӣ

ба ин маънист, ки масалан, моҳияти адабиёти солҳои 20-50 ҳам аз нигоҳи мавзуву масъалҳои ҳаётӣ ва ҳам аз чиҳати мақсаду вазифаҳояш яке буд — соҳтмони чомеан социалистӣ, мавзӯи ҷангу ақибгоҳи он, ки инъикосу ҷамъбости бадеии ин мавзӯъ фақат дар солҳои шастум ҷиддитар сурат гирифт. Ҳар мавзуе, ки мавриди баҳси бадеии адаб карор мегирфт, он ҳатман ба мавзӯи доғи ҷанг, даҳшатҳои он, обутоби қаҳарамони аз ҷанг баргашта вобаста кунонда мешавад. Дар солҳои шастуму ҳаштодум ва минбаъд симои ботинии инсон бештар боиси таваҷҷӯҳи адабон гардид. Дар ин давра адабон то андозае аз тасвирҳои иҷтимоӣ дур шуда, дохили қалбу ботини инсони бадеи гардиданд. Адабон ба ҳаёту инсон наздиктар шуда, робитаи хешро қавитар намуданд. Яъне дарки бадеии ҳаётги чомеа аз ҷониби намояндагони сухани бадеӣ боло гирифт ва оҳанги тасвир ҳам ҷонибҳои тозатареро қасб намуд. Давраи баъд аз соли 1985 чун давраи нави инкишофи кори эҷодӣ пеш аз ҳама принципҳои ошкорбаёнгу демократикунниро дар адабиёти бадеӣ амалий намуда, проблемаҳои муҳими зиндагиро мавриди баҳси бадеии худ қарор ҳоҳад дод. Вобаста ба ин, шояд мавзӯъҳои таъриҳӣ бештар боиси таваҷҷӯҳи адабон гардад. Ин давра боиси инкишофи сифатии адабиёти бадеии тоҷик ҳоҳад гардид. Вале, бояд таъқид кард, ки маҳсули бафайзи эҷодии давраи бозсозиро фақат баъд аз 10-15 соли сипарӣ шудани он бардоштан мумкин мешавад. Он вакт бозсозӣ чун ҳодисаи муҳими тағиیرдиҳандай тамоми соҳаҳои зиндагии нав аз тарафи адабони тоҷик дарк ҳоҳад гардид.

Ба ҳар сурат, холо масъалаи ҳалталаб он шуда истодааст, ки таърихи дабиёти муосирамонро аз нав мавриди тадқики адабиётшиносӣ қарор бидиҳем. Дар ин маврид фикрҳои муҳталифу пешниҳодҳои ҳархела ба вучуд омаданаш мумкин аст. Фақат баъд аз ҷамъбости ҳамаҷонибаи пешниҳодҳои арзшуда метавон ба таҳрири тозаи таърихи адабиёт шурӯъ кард. Дар ғайри чунин амал омӯзишу мутолиаи нави таърихи адабиёти беш аз ҳафтодсолаи тоҷик натиҷаи дилҳоҳ наҳоҳад дод.

Пеш аз ҳама, намунаҳои адабиёти баъди инқилобии тоҷик аз тарни жанроҳи бадеӣ мавриди таҳлили адабиётшиносӣ бояд қарор гирад. Тадқики жанрии тамоми чиҳатҳои асари бадеиро равшан соҳта, боиси омӯзишу мутолиаи филологияи он шуда метавонад. Дар ҳамин боб хеле бамақсад мебуд, агар таҳлили филологиву жанрии маводи маълумбуда аз поён то боло ба таври типологӣ сурат гирад. Чунин тарзи таҳқиқ макоми шахсиятҳои алоҳидаро дар ҷараёни инкишофи давраҳои марбутии таърихи адабиёт хубтар равшан месозад. Дар ин вакт дар пахлавӣ ин ки ҳар қадом аз намояндагони адабиёти бадеӣ ҷойҳои поёну миёна ва баландтарро ишғол менамоянд, дар ҷараёни инкишофи насрӯ назми муосири тоҷик хизматҳои эҷодии С. Айнави Лоҳутӣ, С. Улуғзодаву Ф. Муҳаммадӣ ва Лоик Шераливу Бозор Собир, албатта, аз нигоҳи имрӯз, чун сутунҳои асосии

адабиёти точик шинохта хоҳанд шуд. Махсусан, С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ, ки сутунҳои бадеии замони инқилоби Октябрӯ давраи оғози соҳтмони социализм дар Тоҷикистон буда, эҷодиёти онҳо то солҳои аввали панҷоҳум идома ёфтааст, мавриди таҳқики ҷиддии адабиётшиносӣ қарор дода шавад, ба ин маънӣ, ки тақдирни минбаъдан ду шоҳай асосии адабиётамон — назму наср ба фаъолияти эҷодии ин ду сутуни таърихи адабиёти мусосири точик саҳт вобастагӣ дорад. Дар мавриди С. Айниву Лоҳутӣ он суханҳои илмиро, ки то бозсозӣ аз гуфтани онҳо ҳазар мекардем, арз намоем, то ки бисёре аз торикиҳои роҳи тайкардаи фарҳангӣ адабиёти точик равшантар шавад. Ҳар чӣ қадар ҳақиқати мавҷударо вобаста ба сарнавишти ин ду шаҳсияти таърихиву фарҳангӣ равшан созем, ҳамон қадар пояи эҷодии онҳо баландтар хоҳад рафт. Чаро нагӯем, ки ин ду тан адиби тоҷик чун санъаткорони пухтаву расида ба ҷомеаи социалистӣ доҳил гардианд ва онҳо ба ҳеч ҳел мактаби эҷодӣ эҳтиёҷ надоштанд. Онҳо фақат мавзӯи осорашонро инкишоф бахшидаанд ва бас. Ба ҳамин монанд, оё устод С. Айнӣ ба моҳияти ҷомеаи наин, ки дар ҷиҳизсолагиаш вориди он гардиду дар соҳти пешина чун мулло ва мударрис тарбия шуда буд, дуруст сарфаҳм рафта буд? Агар ўро аз обхонаи амири Бухоро аскарони рус озод намекарданд ва ё ба мақсади зинда мондан Айнӣ табааи русиро дар Самарқанд қабул намекард, ў ин қадар ба зудӣ ҳимоятгари инқилобу ташвиқгари соҳти социалистӣ мегардид? Он ҳодиса ҷолиб аст, ки Айнӣ хубиву дӯстии ҳалқи русро бевосита дар баробари худ санҷида ва аз ин рӯ вай дуруст ҳуљоса баровард, ки ин табақа ҳайрҳоҳи мардуми бенавоянд ва барои наҷоти ҳалқҳои мазлум вориди ин кишвар шудаанд ва меҳоҳанд, ки соҳти нави сиёсиву иҷтимоиро барро намоянд. Ҳамин ҳуљосабарорӣ Айниро вазифадор соҳт, ки ташвиқгари соҳти наъ дар байни ҳалқаҳ бошад. Ҳатто Айнӣ дар қисмҳои оҳири романҳои «Доҳуидаву», «Фуломон» кӯшиш намуд, ки каме аз боби ҳаёти мусосир, соҳтмони колҳозӣ ва муборизаҳои синӣф сӯҳбат намояд, ҳарчанд ки дар тасвири бадеии онҳо муваффакияти дилҳоҳ ба даст наовард.

Масъалаи ҷиддии дигар дар боби таърихи адабиёти мусосири тоҷик ин донистан ё надонистани қонуниятҳои доҳилии адабиёти бадӣ аз ҷониби насли солҳои бистуму сиом мебошад. Масалан, устод С. Айнӣ пеш аз пеш дар қадом жанри насрӣ иншо намудани асарҳояшро медонист, ё истилоҳҳои жанриро муҳаққикони адабиёт барои осори ў таъин намудаанд? Ё ин ки аз таъини жанри «Ятим», ки устод «румон» гуфтааст, ба қадом ҳуљоса омадан мумкин аст? ва ғ. Насри Айниро ба таври типологӣ ба насли классикиамон наздик донистан ва сипас ҳусусиятҳои тозаи онро бо далелу бурҳонҳои воқеӣ қашф намудан аз рӯи ҳақиқат хоҳад буд. Масъалаҳои сужетсозӣ, образофаринӣ, фардикунониву қаҳрамонҳои мусбату манфии С. Айниро ба тарзу услуби тадқики наъ бояд баррасӣ намуд.

Фаъолияти бაъди инқилобии С, Айниро ба се давра: солҳои 20—30, замони Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ (1941—45) ва даҳ соли баъди ҷангӣ (1946—1954) бояд тасниф кард. Давраи аввал сермаҳсултарин солҳост, ки Айнӣ худро аз тарики повесту романҳояш тамоман ба ташвиқу тарғиби ҷомеаи навин ва дар мукоиса бо ҳаёти пеш аз инқилобӣ нишон додани бартирии ҳаёти социалистӣ пайваста медонист. Панҷ соли ҷанг Айнӣ ба сарнавишту Қаҳрамонии гузаштагони ҳеш таваҷҷӯҳ зохир намуда, аз ҳамин тариқ адиби шӯравӣ будани худро исбот кард. Дар давраи охири эҷодиёти ўасари пеш аз маргиаш «Ёддоштҳо» гӯё ҷамъбости кори эҷодии Айнӣ буд, ки дар айни замон он як гӯши фочиаангези таърихи миллат намудор гардид. Аз ин ҷиҳат, се давраи эҷодиёти Айнӣ таҳлили амиқи филологири тақозо намуда, муносибати навро меҳоҳад, ба ин асос, ки ду давраи баъдӣ гӯё нависандаро аз воқеяти социалистӣ ба канор бурдааст. Шояд таҳдиду таъзиқи поёни солҳои сӣ, ки Айнӣ ба онҳо рӯ ба рӯ шуда буд, боварии вайро нисбат ба ин ҷомеаи дар аввалҳо барои устод «идеалий» камтар соҳт ва меҳру муҳаббати ўро маҳдуд кард. Ҳеч ҷои шубҳа нест, ки Айнӣ ҳам зери фишори замона ва шахсиятҳои он монда буд ва бъазе соҳтакориҳо, масалан дар мавриди баҳогузориаш ба ҷараёни ҷадидӣ ва г. дар канор намонда буд. Агар дар омӯзиши боби нави Айнишиносӣ ҷанд таъкидҳои болоӣ ба назар гирифта шавад, бисёре аз нуқтаҳои паси парда мондаи воқеяти таърихии ҳалқи тоҷик равшан гардида ва боиси он ҳам мешавад, ки бузургии Айнӣ чун шоири носир ва ҷамоатчии давраи нави инкишофи адабиёту фарҳанги тоҷикӣ — форсӣ боз ҳам равшантар ҳоҳад шуд.

Дар мавриди фаъолияти эҷодии устод Лоҳутӣ низ аз ҳамин принципи таҳқиқ бояд кор гирифт. Махсусан, инкишофи жанри достони ҳамоса дар кори эҷодии Лоҳутӣ пояи худро аз хисоби маводи адабиёти пешина ва «воқеяти» замони социалистӣ мустаҳкам соҳт. Ба тарзи мукоиса омӯхтани ду ҳаёт ва баланд бурдани бартарии дуюмӣ услуби хоси Лоҳутӣ набуд, балки Айнигу дигарон ҳам аз ин тарзи тадқики бадей кор мегирифтанд. Бояд илман исбот шавад, ки дар эҷодиёти Лоҳутӣ тадқики ҳаётдонӣ боло гирифт, ё масалан, дар «Точ ва байрак» барин дostonҳои ўдарки бадеии «тоҷ» нисбат ба образи давраи нав «байрак» ҷиддитар сурат гирифтааст. Ҳиссу аидешай шоиронаи ў «Сари замони пуравчи соҳтмони социализм» дар Тоҷикистон чун баёнгари эҳсосоти мардум аз ин дигаргуниҳои «азим» нағояндагӣ карда метавонист? Ё ин ки Лоҳутии бузург ҳам аз таъзиқи замона ҳориҷ шуда натавонист ва то андоzaе дар инкишофи адабиёти фармоиши мавқеъ ҳам дошт. Вобаста ба ҳамин оё беадолатиҳо, ки нисбат ба Лоҳутии шоир сурат гирифтанд, ба эҷодиёти баъдии ў таъсири манғӣ ворид соҳтанд, ё ин ки ў то нафаси охирин, дар ҳолати бекасиву беларасторӣ аз тарафи оила ва ҳам аз ҷониби шахсиятҳои маъмурии онвак-

тая Тоҷикистон ба ақидаи инқилобии хеш содик монд ва ҳеч тоҳ бечуръатиро ихтиёр накардааст. Мутаассифона, мо то имрӯз Лоҳутишинос надорем ва аз ин рӯ, бузургии ин шахс ҳамчун шоири беҳамто, шоире, ки аз сутунҳои назми классикиамон мондани надорад, дар торикий мондааст. Баръакс, дар тадқиқотҳои сар-сарии ҷашниву табрикии хеш ҳар чӣ ки аз умумигӯй дар мавриди шеъру шоирӣ доштем, аянҷом додаам. Давраҳои эҷодиёти Лоҳутиро танҳо ба асоси фаслҳои зиндагии шоир омӯхттан бамаврид аст, зеро тавре ки мегӯянд, баъд аз Бедил дар адабиёти Шарқи Мусулмониву шӯравӣ Муҳаммад Иқбол нуфуз пайдо карду Лоҳутӣ ба дунбони ў шеъри баландмазмуни баландгояро дар ихтиёри алоқамандони шеъру шоирӣ гузаштааст. Аз ин рӯ, ба фаъолияти эҷодии Лоҳутӣ низ ба таври тоза муносибат кардан зарур аст.

Ба ҳамин тарик, таърихи нави адабиёти тоҷик бо ҷилдҳои назму наср оғоз шуда, дар ин ду сарғаҳи фаъолияти эҷодии устодони бузурги назму насли тоҷик С. Айниву А. Лоҳути қарорро ҳоҳанд гирифт. Ҷараёни инкишофи ин ду шоҳаи сероби адабиётро бо фаъолияти эҷодии ин ду тани азим алоқаманд соҳтаи ва ҳатти ҳаракати онро аз нигоҳи сифатӣ равшан намудан вазифаи муҳаққики таърихнависи адабиёти бадеӣ дар замони бозсозӣ ҳоҳад буд.

Дар тадқиқи адабиётшиноси дар мавриди на танҳо Айниву Лоҳутӣ ва умуман намояндагони дигари адабиёти бадени тоҷик аз суханбоғиҳои илмиву истилоҳсозиҳои номувоғиқ, ба таъсирҳои эҷодӣ вобастакуниҳо, баланд бурдани як адабиёти ғайритоҷикӣ ва бидуни он тасаввур нашудани пешравии эҷодии ин ё он адиби тоҷик ва ғайраву ҳоказо, ки мутаассифона шакли анъанаи адабиёти пешинай ғанини хеш марбут донистан қобили анъанаро ихтиёр кардаанд, канорагирий намуда, баръакс та моми муваффақияти эҷодии шоиру нависандай тоҷикро ба асоси анъанаи адабиёт пешинай ғанини хеш марбут донистан қобили қабул мебошад. Гап дар сари ин аст, ки ҳар ҳодисаи нави адабиро дар адабиёти нави тоҷик аз муҳити адабиву иҷтимоии хеш ҷустуҷӯ накарда, балки шаклҳои русиву аврупоии онро пайдо карда, доҳили тадқиқотҳои ҳуд менамудем. Масалан, истилоҳҳои жанриро ба хотир орем: повест, роман, новелла ва ғайра ки дар гузашта адабиёти мо аз ингуна унвонҳои жанри орӣ буд. Ҳушбахтона, дар шаклҳои шеърий мо пешдастиҳо доштем ва он истилоҳҳои жанриро имрӯз ҳам истифода менамоем. Аз жанри драма сӯҳбат бечост, зеро ин навъни бадеӣ дар гузаштаи мо анъана надошт. Аммо дар мавриди жанрҳои насрӣ дурусттар, илмитар бояд андеша ронд.

Масалан, романни тоҷикӣ мисли дигар жанрҳои насрии он алҳол таърифи хоси ҳудро надидааст. Ҳамин аст, ки ҳикояро аз новелла фарқ кардан душвор шуда истодааст. Ба ҳамин мақсад зарур аст, ки дар ҷилди аввали наср ва ҳам назму драматургия назарияни ин навъҳои адабӣ чи дар гузашта ва чӣ

имрӯза дода шавад, баъд ба асоси он таърифҳои назрӣ маводи адаби мавриди тадқики адабиётшиносӣ карор гирад. Яъне ҷиҳати илмӣ-назариявии таҳлилҳои филологиро доир ба намунаҳои бадей бакувват кардан лозим аст, то ки хусусиятҳои миллии адабиёти мусосири тоҷик қашғ карда шаванд.

Масъалаи бисёр нозуқ вобаста ба омӯзиши таърихи адабиёт он аст, ки на ҳамаи мавзӯъҳои дарбаркардаи адабиёти бадеии тоҷик ба талаботи бозсозӣ ҷавоб дода метавонанд. Ба йбораи дигар, бисёр мавзӯъҳое ҳастанд, ки доир ба онҳо аз ҳикояву достон то повесту роман навишта шудаанд, аммо имрӯзҳо мебинем, ки онҳо ҳақиқати воқеӣ надоштаанд ва як навъ асарҳои мавсимиҷу фармоиши Ҷӯран эҷодшуда буданд. **Масалан**, дар давраи муттаҳидсозии ҳоҷагии қишлоқ гӯё дар иттиҳоди шӯравӣ якуним миллион одамон ҳалок шудаанд, vale адибон ин фочиаи ҳалқро дар мавриди тасвир нодида гирифтаанд. Албатта, дар адабиёти тоҷик асарҳои қалонҳаҷме, ки ба мавзӯъҳои дехӯ муттаҳидсозӣ ва муҳоҷиршавии қӯҳистон ба водиҳо бахшида шуда бошанд, ба монанди романҳои «Шодӣ» и Ч. Икромӣ ва «Навобод»-и С. Улуғзода буданд. Дар ҳақиқат ҳодисаҳои нимаи дуюми солҳои сӣ дар ин асарҳо ҳам хеле орому нарм ба тасвир омадаанд, ба истиснои ин ки гоҳ-гоҳе аз «душманони соҳти колхозӣ» ё «ҳалқ» ишоратҳо сурат гирифтаанд. Аз тарафи дигар, албатта, боз архиву санадҳо хубтар маълумот ҳоҳанд дод, лекин фочиаи мазкур дар колхозсозии Тоҷикистон ба он дараҷае набуд, ки дар қисматҳои Россия авчи баланд дошт. Ба ҳар навъе ки буд, ин ҳодисаи манғӣ дар адабиёти бадей ҳарҳати мусбатро гирифта буд ва задухӯрдҳои бадей низ сари он буданд, ки «кулак ҳамчун синфи зараррасон барҳам дода шавад». Замона низ аз адибон ҷунин тарзи ҳалли масъаларо талаб мекард. Аз ин рӯ, ин ҳодиса ҳоси тамоми адабиёти сермиллат гардид. Нанавиштан ҳам имкон надошт. Зоро таъкиди «аз ҳаёт қафо намондани адӣ» вайрон мегардид. Ҳамин шарт буд, ки бисёре аз воқеаҳои таърихи-адибони шӯравӣ дар гармогармиаш рӯи тасвир овардан ва дар натиҷа маълум шуд, ки он воқеа ҳақиқати таъриҳӣ надошта-аст ва ё қаҳрамони мусбати замонасозе, ки эҷод карда буданд, аз воқеият дур буда, «инкишофи инқилобии» ў бофтаю соҳтаи шахси адӣ будаасту бас. Савол ин аст, ки бо ин навъ асарҳои бадей ҳангоми тадқики тозаи таърихи адабиёт чӣ навъ бояд муносибат намуд? Муносибат ба таври объективона ва бегаразона сурат гирифта, факат масъалаи ҷуръатнокиву дурандешии адибон бояд таъкид шавад, зоро на ҳамаи адибони тоҷик таъмоман аз инъикоси воқеият дур рафтанд, балки баъзеҳо аз ҷуръати хешу дурандешиашон истифода бурда, аз тасвири мавзӯъҳои ба назари онҳо ҳоло ҳому бенатиҷа канорагири намуанд, баъзеи дигарон бошанд, сухани ҳудро ба мақсади инъикоси бадеии гузаштаи ҳалқи тоҷик арз қарданд. Барои тасдиқи ин ақида эҷодиёти С. Айнӣ ва С. Улуғзода мисол шуда мета-

вонад. Вале як ҳодисаро бояд таъкид кард, ки масъалаи аз воқеяни ҳаётӣ дур рафтани адабони тоҷик ба даҳ-понздаҳ соли охир рост меояд. Ҳарчанд ки аз нигоҳи назарӣ дар ин солҳо инсон зиёдтар боиси таваҷҷӯҳи адабон гардид, ботину психологияи ў бештар мавриди баҳси санъаткорон қарор гирифт, вале ҳангоми тасвири бадеии инсон ба баъзе ҳараҷу мараҷҳои бадеи роҳ дода шуд. Яъне ҳамон зиндабодкуниҳо минбарҳои баланд, изоғанависиҳо, шахспаристиву мансабҳоиҳо, суханбозиву қарсакӯбиҳои ҷамъомадҳо расмӣ-давлатӣ якҷоя бо одамони воқеӣ доҳили сужаи асарҳои бадеи гардиданд. Шахси ҳизбӣ дар саҳифаи асари бадеи касе буд, ки тамоми соҳаҳои ҳаётро мефаҳмид ва вобаста ба ҳар мавзӯъ изҳори ақида мекард. Яъне дар бораи ин қабил одамон сухани манғӣ илова кардани адаб аз рӯи қонуни кори эҷодӣ набуд. Дар ғайри ин, ин қабил нависандаву асараш зери таҳдид мемонад ва гумони он ҳам буд, ки ўро рӯҳан шикаст дода, аз кори эҷодӣ меандоҳтанд. Бадбаҳтии Ҷ. Одина он буд, ки ў дурандеш набуд «созиши» (компромис) карда наметавонист: зуд «дар» мегирифт ва дар баробари фишорҳои рӯҳӣ камтоқаттар буд. Ҳамин буд, ки дар ҳолати «бетоқатӣ» ба марги бемаҳал таслим гардид. Баръакси Ҷ. Одина ду нависандай хуби дигари тоҷик С. Улуғзода ва Ф. Муҳаммадӣ дорои ин ду хислати зарурӣ барои он солҳо буданд. Яъне ин ду тан, хушбахтона, ҳам бочуръат буданд ва ҳам дурандеш, С. Улуғзодаро таҳдидҳои пай дар ҳами мансабдорони ҳизбии онвақтаи ҷумҳурий ва роҳбарони пешинаи Иттиҳодияни нависандагон маъюб карда натавонист. Ў пас аз эҷоди ҳикояи «Марғи Ҳофиз» тамоми рӯҳу ҷони хешро дар мутолиаи бадеии таърихи аҷдодони ҳалқи худ дид ва «Ривояти сӯғдиву» «Во-севъ» ва «Фирдавсӣ» барин асарҳои ҳамешазинда оғарид. Инҳо асарҳо мебошанд, ки дар ҳеч давру замони бâъдӣ ҳам боиси «ревизия» наҳоҳанд шуд. Зоро ин китобҳо рӯҳӣ миллатро дар худ ҷой доданд ва он рӯҳ рӯҳи поки ҳам инсонҳои пешина ва ҳам имрӯза мебошанд. Бешубҳа, ба истиснои романи «Навобод»-у қисман повести «Ёрони боҳиммат»-и Улуғзода, дигар асарҳои ў ҳамчунин намунаҳои абадзинда дар таърихи адабиёти тоҷик саҳми арзандаро ишғол ҳоҳанд кард.

Мегӯянд, ки адабиёти бадеи оинаи ҳаёт аст. Гуфтани ин сухан, албатта, содда аст ва дар талафуз ҳеч хел душвориреро пеш намеорад. Аммо, вакте ки ба он оина зарурат пайдо мешаваду ҳаёти як давраи зиндагии мардуми тоҷикро дар солҳои бисту сӣ, ё бâъд то замони бозсозӣ дидан меҳоҳад, шахс ба шубҳа гирифтор мешавад. Ба таври умумӣ гуфтан мумкин аст, ки адабиёти давраи нави тоҷик дар инъикоси бадеии ҳаёти муосир он пешдастиву муввафқиятҳоеро, ки дар тасвири сарнавишти пеш аз инқилобии тоҷик ба даст овардааст, дар ихтиёр надорад. Мавзӯъҳои таъриҳӣ хубтару ҷиддитар таҳлили бадеи шудаанд, нисбат ба даврае, ки ҳалқи тоҷик дар ҷомеаи нав зиндагӣ ба сар бурда истодааст. Яъне дар бораи ҳаёти

муосир асари бадей навиштан душвортар аст.

Ин проблема бояд чиддитар мавриди тадқики адабиётши-
носӣ қарор дода шавад. Тадқики бадеии ду ҳаёт — гузаштаву
имрӯза бисёре аз гӯшаҳои торики таърихи адабиётро равшан
хоҳад намуд.

Дар ҷараёни таҳлили нави эҷодиёти адібони тоҷик, таҳқи-
қи муҳаққиқ бояд ба шакли «ревизия», ё айборд намудани
адиби ҷудогона ва ё камбузидҳо ҷустан аз осори ў сурат на-
гирад. Ҳамаи эҷодкоронро бо нияти нек пеши рӯ оварда, куд-
рати нависандагиву шоирии онҳоро ба таври тоза нишон до-
дан лозим аст. Ҳеч гоҳ ҷунин кӯшиш нашавад, ки ҳама номуваф-
фақиятҳои адабиёти бадеиро бо замони шахспарастиву замони
караҳтӣ алокаманд созем. Ҷунки на Сталину на Брежнев ба
адибон «ин тавр нависеду он тавр иншо кунед» нагуфта буданд.
Рӯҳи замонаро бояд мавриди баҳс қарор дод, ки ҳамаро фаро
гирифта буд. Фақат адабро дурандешӣ зарур буд, саросема-
кор намешуд, натиҷаи ин ё он ҳодисаву воеаи тасвиришаван-
даро бояд пешакӣ медид ва аз пай «аз ҳаёт қафо намонам»
намегардид ва ғ. Яъне адаби тоҷик аз пай дарёftи мавзӯи
абадзинда мегардид, на мавзӯъҳои майдо-ҷӯйдаи беокибат.
Дурӯя будани адібонро дар тамоми адабиёти сермиллати со-
ветӣ ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Ҳамин дурӯягӣ ба
танқиди адабӣ ҳам дохил шуд, ки заرارҳои зиёдеро барои ада-
биёти бадей пеш овард. Дар айни вакт замонасозӣ ҳам боло
гирифт.

Бояд гуфт, ки тамоми мавзуву масъалаҳо, ки то бозсозӣ
мавриди баҳси бадеии адібони тоҷик сурат гирифта буданд,
метавонанд бори дигар аз нигоҳи бозсозӣ тадқики бадеии худро
дар тасвири бадей пайдо кунанд. Махсусан, мавзӯъҳои соҳт-
монҳои социалистӣ дар Тоҷикистон, деҳоти тоҷик, муҳоҷиршавии
мардуми кӯҳистон ба водиҳо, ҷангӣ гражданӣ ва муборизаи зид-
ди босмачигарӣ, тарзу услуги роҳбарияти мансабдорони хизбӣ,
фаъолияти зиёйёни тоҷик дар инкишофи илму санъати респуб-
лика ва ҳоказо асарҳои тозаи бадеиро дар жанҳои гуногун
такозо доранд.

II. АНДЕШАЕ ЧАНД ОИД БА НАҚДИ НАСР

Рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» (22. XII. 1989) мақолаи
сокини Душанбе Қ. Қароевро таҳти унвони «Нависандае, ки
колабӣ набуд» ба табъ расонд. Муаллиф бо як эҳсосоти изти-
робомез менависад: «фақат ҳаминро гуфтаниам, ки сабабгори
ба ҷунин рӯз расидани ў (Чумъа Одина — X. A.) бешак шахсо-
ни конкрет буданд. Қистанд онҳо? Ҷикораанд? Ҷӣ, ё кӣ он-
ҳоро мачбур соҳт, ки аввал як гап ва сонитар гапи дигар гуф-
танд. Ҷаро имрӯз, дар айёми фошгӯй дар бораашон чизе на-
магӯему наменависем?...» Маълум аст, ки муаллифи ин маз-
мун яке аз алокамандони хуби адабиёту фарҳанги тоҷик аст
ва даъвояш ҳам сари ноодилона ҳал шудани сарнавишти на-

висандай шодравон Чумъя Одина дуруст аст. Изтироби мұхтарам Қароев намояндагони соҳаи нақди адабии тоцикро бетараф гузошта наметавонад. Соҳиби мақолаи мазкур дар мавриди романи «Гузашти айём» ва муаллифи он маълумоти коғй бояд дошта бошад, зеро як намоиши телевизионӣ (XI-1989) маҳз ба ҳамин масъала бахшида шуда буд ва баъзе аз адабиётшиносону мунаққидон дар он ҷо суханронӣ карда буданд. Қ. Қароев агар он намоишро тамошо карда бошад, ба савол-ҳояш ҷаҳов мегирифт. Танҳо ба таваҷҷӯҳи Қароев расониданим, ки эшон на ба ҳамаи мақолаҳои чопшуда дар мавриди «Гузашти айём» ошно аст.

I

Романи «Гузашти айём» бори нахуст дар панҷ шумораи соли 1976-и маҷаллаи «Садои Шарқ» (№ 8-12) ба табъ расида буд. Нахустин тақриз аз Шукури Чумъя аст, ки ба чопи маҷаллавии роман бахшида шуда буд «М. ва М.», 1977, 10 февраль) Мулоҳизаи дуюм ба қалами Рачаб Амонов тааллук дошт, ки зимни маҳсули «Насри соли 1976» сурат гирифтааст. С. Ш, № 10, 1977). Баъд мақолаҳои С. Табаров ва Х. Асоев («М ва М.», 1987, 23 май), А. Набиев («Ҳақ. Ленинобод», 1978, 26. июнь) ба вучуд омаданд, ки ҳамагӣ заҳмати Ҷ. Одинаро кадр кардаанд. Ҳамон вактҳо нависанда ба чопи китобии ин асар омодагӣ дошт. Барои ин нашриёти «Ирфон»-ро лозим омад, кичувзбанди «Гузашти айём»-ро ба тақризи доҳилӣ диҳад. Маълумоте, ки банда дар ихтиёр дорад, чунин тақризҳо аз ҷониби Атакон Сайфуллоев ва Соҳиб Табаров, Р. Мусулмонкулов ва Х. Асоев навишта шудаанд. Тақризи се каси баъдӣ муштарак буд. Эшон романи «Гузашти айём»-ро ба чоп тавсия кардаанд. Тавре ки дида мешавад, дар аввал аз романи мазкур истиқбол намудаанд. Аммо, вакте ки чопи китобии он ба поён мерасаду баъзе нусхаҳояш аллакай дастраси муштариён мегардад, ба таъбири нависанда Саттор Турсун «дар натиҷаи айбӯй ва нотавонбинии баъзе қаламбадастони бехунар», муддаиён аввал бо баровардани қарори бюрои Ҳизб (10 май 1977) ва баъд (апрели соли 1979) қарори «таърихии» Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон дар мавриди «зиддисоветӣ» будани «Гузашти айём» мушарраф мешаванд. Ин марҳалае буд, ки мунаққид А. Сайфуллоев дар маколааш «Ба дараҷаи вазифаҳои нав» («Т. С.» 1979, 23 сентябрь) роҷеъ ба моҳияти романи «Гузашти айём» баҳои зайлоро раво дид: «...Магар мо, мунаққидон, ба романи Ҷ. Одинаев «Гузашти айём», баҳои муносиб дода тавонистем?... Мо, мунаққидон, ки дар сари вакт нуқсонҳои ҷиддии ғоявию бадеии «Гузашти айём»-ро күшоду равшан ошкор накардем, нависанда низ хотирҷамъ шуд ва ҳарчанд ки камбузидон асар дертар ба танқиди ҳаққонии партияи дучор омад, муаллиф ба таҳриру такмили дубораи он наиардоҳт...»

Мұхтарам А. Сайфуллоев як сол қабл дар тақризи барои идораи нашриети «Ирфон» навишташ гуфта буд: «Муаллиф дар тасвиру әмбапты реалистонаи тамоми процесссои ҳаёті әмбаптадар мавкеи ҳалқият ва партияявият мейистад. Образҳои қаҳрамонони ассоциацияни персонажҳои роман якранг ва схемавий нестанд... Хулоса, нашри романы Чумъа Одинаев «Гузашти айём» наәри бадеи мусирро ғанитар ҳоҳад кард».

Тахминан, баъд аз як моҳи ба табъ расидани мақолаи ҳангоматалабонаи А. Сайфуллоев нависанда ба идораи «Маориф ва маданият» мактубе навишта, аз он тарик дар як бахш мақолаи хешро таҳти унвони «Адлу инсоф чи шуд?» ва дар бахши дуюм тақризи ба «Ирфон» навиштаи А. Сайфуллоевро ба ихтиёри хонандагон гузошт (М. ва М. 1979, 20 октябрь). Чумъа Одина ба мақолаи мунаққид ишора карда навишта буд: «...Имрӯз ба рафиқ А. Сайфуллоев чи шудааст, ки акси он гуфтаҳои худро менигород?

Гап дар ин чост, ки дар моҳи апрели соли чорӣ романи ман «Гузашти айём» дар ташкилотҳои болой ба танқиди «ҳаққонӣ» ва «принципиалий» (нохунак аз мост) дучор гардид...

Рафиқ Сайфуллоев бошад, аз ин қарори ташкилотҳои мазкур сунистифода карда ва хонандагони гиромиро, ки аз асли юкса ҳабар надоранд, гӯл зада, худро дар назди онҳо чун муниакқиди борикбин ва шаҳси принципионик ҷилва додани мешавад. Чунин ашҳосро классикони мо «гандумнамои ҷавфорӯш» мегуфтанд. Чунин ашҳосро пешрафти адабиёт, ки нишонаи маданият ва моҳи ифтиҳори миллат аст, коре надоранд... Онҳо бор ва заҳмати адабиётро ба дӯш намегиранд ва тавассути адабиёт факат ҳуднамоӣ ва фазилатфорӯшӣ кардан меҳоҳанд. Ҳой мардум, бубинед, ки мо чи ҳел оқилу доно!» Баъд он мазмуни мутантани мукарризро пурра ба дасти нашр месупорад.

Бояд ишора кард, ки он солҳои қароғатӣ ё рукуд дар чумхурӣ ягона рӯзномае, ки ба рӯҳияи бозсозӣ фаъолият дошт, «Маориф ва маданият» буд, ки ба он зани мардсифати тоҷик, модаре, ки барои фарзандонаш ҷон нисор мекард, мұхтарама Бўриниссо Бердиева буданд, ки ҳоло умри нафакаҳӯриро сипарӣ менамоянд. Бамаврид ҳоҳад буд, ки ба арзи ин зани бафарҳангу миллатдӯсти ҳеш назар андоzem: «Чумъа Одинаро ҳаниӯз вақте ки дар журнали «Тоҷикистон» мухаррир будам, мешинохтам. Инсони олисаноб, ҳалолкор, покиза буд. Аммо баъзеҳо ўро бад медианд. Романи «Гузашти айём»-ро ман хонда будам. Нависанда ҳақиқати талҳро нишон додааст. Ин роман беҳтарин асар дар адабиёти советии тоҷик аст. Ҳайронам, чаро мунаққид Атахон Сайфуллоев дурӯягӣ карда, як вакт романи ўро бо таъриф ба осмони ҳафтум баровард ва пас аз муддате боз сиёҳ намуд... Шунидам, ки романы «Гузашти айём»-ро аз нав чоп мекардаанд бо ислоҳу ихтисор. Ин ҳел шуданаш ҳеч мумкин нест. Зоро Чумъа Одина дар вақти дар ҳаёт буданаш ба ин кор розӣ набуд. Бинобар ин пас аз маргаш чи ҳел асари

ўро ислоҳ мекардаанд?! Романи «Гузашти айём»-ро нашриёти «Ирфон» чоп карда буд, vale ба фурӯш бароварданашро манъкарданд. Ҳатто фикр накарданд, ки барои чопи ин китоб чӣ қадар вақту маблағу коғаз ҳарҷ гардид. Ҷа имрӯз дар замони бозсозӣ дарк карданд, ки ин асар даркорист...» («Точ. советӣ», 1989, 5 май).

Болотар ишора рафт, ки ба мақсади чоп намудани романи «Гузашти айём» ҳизби Коммунист аввал қарори бюрои хешро бароварда буд. Справкае ҳам омода сохта будаанд. Аммо аз ин қарору справка ба истиснои ҷанд мансабдор, дигарон бехабар буданд. Ҳамон шабу рӯзҳо мақолаи С. Табаров ва банда бо номи «Ташаккули фардияти нависанда» дар рӯзномаи «Маориф ва маданият» (23 май 1978) чоп гардид. Такризи мо баъд аз 13 рӯзи қабул шудани қарори бюрои ҳизби Коммунист ба нашр расида буд. Ҳатман аз ин «хуҷҷати таъриҳӣ» сармуҳаррири рӯзномаи номбурда Б. Бердиева иттилоъ дошт. Аз ин ки он мақола ба нашр расид, исботи баҷуръатии муҳаррир буд... Баъд аз ҷанд рӯзи нашри мақолаи номбурдаи мо, пагоҳие домулло Соҳиб Табаров ба бандагӣ занҷ зада, ҳабари ба Комитети марказии ҳизб дা�ъват шуданашонро расонданд. Маълум шуд, ки эшонро мудири ҳамонвақтаи шӯъбаи ташвиқу тарғиб Искандар Қаландаров хоста будааст. Вақте ки мансабдори ҳизби фаҳмонданҳои С. Табаровро «намефаҳмад», мунаққид дарвозаи утоқи ўро саҳт пӯшида, бо қаҳру ғазаби шадиде аз пай кораш мешавад. Ҳамеша домулло афсус мекӯрданд, ки «ҳамин навъ шогирди бефаҳм тарбия кардааст». Бадбахтона, он «адабиётфаҳм» қадом замоне шӯъбаи филологияи Донишгоҳи Давлатиро ғоибона ҳатм қарда будааст. Идораи ҳизбӣ ба ин қаноат накарда, ҷонишини И. Қаландаров — Абдулло Ҳабибро ба назди бандагӣ фиристонд, то ки мо ба он мазмунамон раддия нависем. Сӯҳбати мо дар ҳавлии бинои таълимии 6 сурат баст. Ман бо асабонӣ гуфтам, ки «мебаҳшед, шумо адабиётро намефаҳмад». Дигар идома доддани баҳсро нораво донистам, бо ўхайру ҳуши бедилона қардам. Дуруст аст, ки баъдтар он мақола ба таври расмӣ дар баёнии ва гузориши ҳангоматалабе ба анҷумани ҳаштуми Иттиҳодии нависандагони Тоҷикистон маҳқум гардид ва аз тарикӣ «Литературная газета» хулосан он ба ҳонандай рус забон ҳам расонда шуд. Хуб аст, ки таъриҳи гувоҳӣ медиҳаду замона ҳақро ба тарафдории ҳақҷӯй ҳал мемонояд.

Албатта, он замони руқуд, ба ашҳоси ҳақѓӯй ниёз надошт. Ҳамин буд, ки Б. Бердиеваро низ ором нагузоштанд. Ў дар як гузоришааш бо номи «Ҳама ростӣ ҷую мардонагӣ» («Омӯзгор», 1989, 25 июль) менигорад:

«...Маро ҳар гоҳ ба КМ ҷеф зада, хуни чигар мекарданд... Маҳз замони барҷомондагию беадолатӣ, маҳз бетарафию беаҳамияти зиёён, маҳз баҳилию нотавонбинии як тоифа адибони ҳасадхур ба марги нобаҳангоми насрнависи ҳақпараст

Чумъа Одина сабаб шуд. Романи «Гузашти айём»-и ўро барои ҳаққонӣ тасвир кардани образи котиби райком асари зидди-советӣ эълон намуданд, чунки мувофиқи ақидаи ҳукмрон ходимони партиявию советирио танқид кардан имкон надошт ва шахсоне ҳам набуданд, ки аз ин истифода бурда, мисли амалдорони аморати Бухоро рӯйрост пора меҳурданд, аз ҳисоби ҳалқ сармоя ҷамъ карда, саробӯстонҳо месохтанд ва дар ҳаққи бекасону бечорагон ноҳақиҳо раво медиданд. Ҳамин гуна шахсони олудаю чиркин бинои КМ-ро охурча карда, ба номи КМ мактубҳо навишта, моҳияти асарро нодуруст шарҳ доданд. Ва як идда ашхоси дар идеология бесалоҳият ва аз кӯчаи адабиёт Ҷагузашта, китобро наҳонда, амр карданд, ки ба нависандагон ҷазо дода шавад. Ба Чумъа Одина выговори саҳти партияй дода, аз кор пеш карда, китобашро, ки нав ба дӯконҳо баромада буд, ҷамъ оварда нест карданд. Бечора бекор монд, касе ҷуръат накард, ки ўро ба кор гирад. Ман ўро ба кор гирифтам. Аз як гапи ў доимо ҷашмам пурӣ об мешавад: «Апа, синну соли шумо ба нафака наздик шудааст. Мо — сағираҳо чӣ кор мекарда бошем?!» Ин сухани марди 49 сола. Сухани шахсест, ки ҷанд китоб навишта, ба таълифи роман дар бораи Искандари Мақдумӣ сар карда буд, орзу дошт, ки ду ҷилди нави романи «Гузашти айём»-ро нависад! Сухани шахсест, ки аз муҳити ифлос ва золимона ба танг омада, сари ҳисоби зиндагиро гум карда, аз ояндаи торики худ ба даҳшат афтодааст!

Рӯзе айни кор дили пурғаму пурҳасрати ў аз задан бозмонд. Сари гӯраш таҳминан ин ҳел сухан кардам: «Чумъа Одина, туро куштанд. Ҳалқи мо ҳамеша шоиркушӣ кардааст. То кай номардӣ мекунему шоиркушӣ?! Акнун шоиркушӣ бас! Муттаҳид шавед! Барои маданияти ҳалқ, барои илму маърифати ҳалқ муттаҳид шавед!» Як қисм адабоне, ки дар митинг ҳузур доштанд, аз гапи ман тарсида ғурехтанд ва ҳоло баъзеашон ҳудро муборизи бозсозӣ ба қалам медиҳанд».

Ҳак ба ҷониби апаи Бӯриннисо аст. Имрӯз ҳам ҳамон «ғандум-намоёни ҷавғурӯш» тақдирӣ адабиёту фарҳанги тоҷикро ҳал карда истодааанд. Бубинед, мунакқиди муҳтарам А. Сайфуллоев аз болои солҳои ҳаштодум ба поёни солҳои ҳафтодум чи навъ менигарад ва нависандай шодравонро чӣ ҳел тӯҳмат мекунад: «Соли 1978, моҳ ва рӯзашро ёд надорам, Чумъа Одинаев аз ман илтимос кард, ки ҷувзанди «Гузашти айём» тайёр аст, бояд ба ҷоп равад ва китоб ба дасти ҳонандаҳо бирасад. Аммо директори нашриёти «Ирфон» С. Ҳочаев аз асар камбузиҳо ёфтааст, ба ҷопаш иҷозат намедиҳад. Ман ба ҳаққи қалами роман мӯхтоҷам. Агар шумо як тақризи мусбат диҳед, китоб ба ҷоп мешавад ва ман ҳам аз ҳасту нести рӯзгор ҳалос мешавам.

Ба ҳоли ў раҳмам омад. Романро ҳондам. Камбузиҳо онро С. Ҳочаев дуруст дарёfta будааст. Нуқсанҳои асарро ман ҳам дар сӯҳбат бо муаллиф таъкид кардам. Чумъа Одинаев ба исло-

ҳаш ваъда дод. Ман ҳам бовар карда, тақризи мусбат навиштам. Бо даҳолати банда нашриёт китобро чол кард. Аммо ҳайҳот!... Чумъя Одинаев ҳам маро ва ҳам С. Хочаевро фиреб доҳда, нуқсонҳои романро ислоҳ накардааст. Баъд аз ин ман ўро дар мақолаи худ «Ба дараҷаи вазифаҳои нав» андаке танкилкардам. Ҷавоби Ч. Одинаев ба некӣ бадӣ буд, ки ман лоикӣ баҳс нашуморида будам...» («С. Ш.», 1988, № 7, с. 103).

Хол он ки соли 1979 дар ҳамон мақолаи мутантани хеш мунаққид ин тавр эрод гирифта буд: «Чунин ҳам мешавад, ки як муаллиф дар бораи як асари нависанда ду хел тақриз чоп мекунад. Масалан, Чура Бакозода, ки мунаққиди хушсалиқааст, дар тақризи худ роҷеъ ба романи Чалол Икромӣ «Зоғҳои бадмур» муваффакият ва баъзе нуқсонҳои романи мазкурро нишон дод... Вале худи ҳамин Чура Бакозода дар журнали «Помир» дар бораи «Зоғҳои бадмур» тақризи дигар ба табъ расонд, ки сар то по таъриф аст. Як мунаққид, як роман ва ду хел фикру андеша. Қас намедонад, ки ба қадоми ин тақризҳо бовар кунад».

Бале, мӯҳтарам Атакон Сайфуллоев, мо ҳам намедонем, ки ба қадом тақризи Шумо дар мавриди романи «Гузашти айём» бовар кунем. Шояд худатон роҳ нишон медиҳед? Бехтараш дар назди муштариёни адабиёти асил узр хоста, иқрор шудан лозим аст. Нотарсона гӯед, ки ба ин тангназарӣ шуморо Гулҷаҳон Бобосодиковаву Йскандар Қаландаров ҳидоят доданд.

Мӯҳтарам Қароев! Бояд фаҳмида бошед, ки он шахси конкрет кист. Аз мунаққидон фақат як кас «Гузашти айём»-ро нодида гирифтааст. Дигарон, сарфи назар аз ин ки камбузидои қиссаи мазкурро ошкор кардаанд, онро асари хуб гуфтаанд ва ба чоп тавсия намудаанд.

* * *

Назар ба ёддошти нависанда Равшан Ёров, ки муддате бо Ч. Одина ҳамкор будаасту дар як утоқ менишастанд, рӯзе ба дафтари онҳо шодравон Муҳиддин Фарҳат меояд. Лахзай доҳили уток шудани ў Ч. Одина «аз тиреза ба берун менигарист ва аз омадани Фарҳат бехабар буд». Фарҳат ба ў гуфт:

— Чумъабой, ба чӣ ҳаёл фурӯ рафтӣ? Роман ба охир расид?

Чумъя Одина баргашта ба Фарҳат салом кард, сонӣ ҷавоб дод:

Менависаму фикр мекунам, раваду рӯзе як абллаҳ гӯяд, роман намешавад, баъд чӣ бояд кард?

— Парво накун, аввал романро навис.

Айнан ҳамин тавр шуд: гуфтанд, ки романат намешавад...

...Соли 1978 буд. Дар КМ бо кормандони нашриётҳо воҳӯйӣ баргузор шуд... Дар он маҷлис Қотиби КМ Партияи Коммунистии Тоҷикистон Гулҷаҳон Бобосодикова, мудири шӯъбайи про-

паганда Искандар Қаландаров ва дигарон ҳузур доштанд... Дар қатори дигарон ба романи «Гузашти айём» ҳам эродҳо гирифтанд... Баъд Ҷумъа Одина аз толор сухан кард... Забони русиро хуб медонист...

Асари мо асари мутахассисин аст. Ба ҳар як чиз бояд мутахассисон баҳо бидиҳанд. Асари маро дар ҚМ ПК Тоҷикистон муҳокима карданд... Наход маро даъват кардан мумкин набуд? Бағайр аз ин ба роман мутахассисон баҳои мусбат додаанд, аз ҷумла аъзо-корреспонденти АИ Тоҷикистон Соҳиб Табаров, номзади илми филология Ҳудойназар Асоев ва дигарон. Ман ҳайронам, дар ҚМ ягон шахсеро намебинам, ки мутахассиси адабиёт бошад, ба асари бадей баҳо додаанд. Ҷӣ гуна ин рафиқон асари маро муҳокима карда баҳо додаанд?..

Ана ҳамин суханон ба иззати нафси баъзеҳо расид. Баъд аз ду-се рӯз борони танкид ба сари нависанда борид. Роман дар байни ҚМ, Иттилоғи нависандагон, Комитети матбуот, нашриёти «Ирфон» ба мисли моку рафтуомад мекард... Оқибат... нависандаро аз вазифааш ҳолӣ карданд, асарро аз фурӯш боздоштанд?..

Дар ҷумлаи мутахассисон номбар кардани исми банда ба зеҳни мансабдорони ҳизбӣ зуд нақш баст ва он такризи шарикиро бағарз донистанд. Натиҷааш он шуд, ки китоби ман аз соли 1976 то соли 1983 дар идораи «Ирфон» зери ҷанг монд. Ҳарчанд ки бо нашриёт шартнома доштам, ҳар дафъа ки ба нақша мегирифтанд, дар ҚМ номи маро ҳат мезаданд. Ду дафъа ба Ҷаббор Расулов аз тарики мактуб муроҷиат кардам. Натиҷа надод. Соли 1980 мачбур шудам, ки аз Қобул ба унвони китоби дуюми ҚМ ПК Тоҷикистон Полукаров мактуб фиристам. Аз рӯи икрори Шароф Шараф, ки ба ивази шодравон Ҷ. Одина мудири шӯъба таъиин шуда буд, худи Полукаров ҷопи китоби бандаро таҳти назорат гирифтааст. Бо вучуди ин, нашриёт аз шӯъбаи нақди Иттиҳодияи нависандагон, ки сарвараш мӯҳтарам А. Сайфуллоев буд, тавсиянома талаб мекард. Дар ин шӯъба як зумра мунаққидону адабиётшиносони насли қалонсол ба рӯйхат даромада буданд, ки онҳо ягон кори олимени чавонро ба чоп тавсия намекарданд. Бештар якдигарро дастгирӣ менамуданд, маҷмӯаву монографияҳои ҳешро бидуни муҳокима ба дasti нашр месупориданд... Шӯъба дастнависи маро ба донишманди гиромӣ, доктори илми филология Абдунабӣ Сатторов супорид. Рӯзи муҳокима ҳам расид. Муқарриз китобро писандид, аммо дар хотима ҳамон ҷумлаи қолабии «ба чоп тавсия кардам»-ро гуфта натавонист. Фикр мекунам, ки ҳамон вақтҳо ин донишманди гиромӣ ба таъсири А. Сайфуллоев даромада буд... Ҷилави суханро Аскар Ҳаким гирифт: «мо китобҳои шахсонеро чоп мекунем, ки онҳо машҳуранд». Ку мантиқ? Ҳолоси муҳокима ба ихтиёри раис гузошта шуд: «Муаллиф бояд як фасли дигар илова кунад. Зоро ў маводи адабии баъди

соли 1975-ро таҳқик накардааст. Баъд аз ин боз мөбинем, ки онро ба чоп тавсия кардан мумкин аст ё не...» Ин ҷамъбасти ноодилона бандаро аз ихтиёр баровард. Гуфтам он чӣ ки ба он олимони нодидагир дуруст шуморидам. Вале се моҳи дигар болои он мавод кор кардам ва сӣ-ҷиҳӣ саҳифаи дигар илова намудам. Яъне бо душвориҳои саҳт ин китоб аз чоп баромад. Ин ҳамон «зазхре» буд, ки мӯҳтарам А. Сайфуллоев ба хотири дастириам аз «Гузашти айём» ба банда «нӯшонд». Бале, ин табака ба «нишонаи маданияту, мояи ифтиҳори миллат коре надоранд». Ба хотири обрӯву мансаб ҷанд касро курбон мекунанду иддаero мефурӯшанд, зоро худ «гандумнамои ҷавфурӯшанд»...

«Ҷумъа Одина нест, — мегӯяд шоир Убайд Раҷаб, — аммо китоби «Гузашти айём» ҳизмати худро дар замони бозсозӣ давом медиҳад».

Сариавинти Ҷ. Одина ва нахустромани ў — «Гузашти айём» ҳеле талҳ аст. Ин китоб то замоне, ки соҳибашро күшт, ҷандин қасонро аз муштариёни худ ба ҷазо қашид. Дар ин бобат дар ҷумлаи аввалин ҷазодидагон Убайд Раҷабро бояд дид, ки «аз вазифаи муҳаррири «Садои Шарқ» сунистифода карда, романни мазкурро ба табъ расонда буд. Ҳарчанд ки аз нашри маҷалла-вӣ се сол сипарӣ шуда буд, ўро моҳи май 1979 дар Пленуми Правлении иттифоқи нависандагон аз вазифа қашиданд. Эшон он рӯзҳоро ба хотир оварда, менависад: «Аввали соли 1977, вакте мундариҷаи «Садои Шарқ» дар соли 1976-ро Президиуми Иттифоқи нависандагон муҳокима карданд, ба ҳама асосан баҳои мусбат доданд. Ҳуди ҳамон баҳор Пленуми Иттифоқи нависандагон... мавзӯи насли муосирро муҳокима кард. Мӯҳтарам Раҷаб Амонов маърӯзачӣ буд. Пленум зери раёсати устод Мирзо Турсунзода гузашт. Пленум ҳусну кубхи романро муайян кард ва баҳои умумӣ бад набуд.

Муаллиф «Гузашти айём»-ро баъди мулоҳизаҳои рафиқон дубора таҳрир кард. Ба дафтари дуюм ва умуман роман дар ҳаҷми 134 саҳифаи чопи машинка илова даровард ва дар соли 1979 онро ба шакли китоб чоп карданӣ шуд. Ин вакт устод Мирзо Турсунзода дар қайди ҳаёт набуданд, вазъи адабӣ низ тағиیر дид.

Ана, ҳамин вакт чиркобӣ аз зери ноҳун сар шуд ва «Гузашти айём»-ро мувоғики супориши баъзе қалоншавандо ҷаппагардон карданд ва то метавонистанд айб ҷустанд ва эрод гирифтанд ва ба ҚМ ПҚ Тоҷикистон ҳабар бурданд, ки чунин як асари зараровар дар арафаи китоб шудан аст...

Китобро наҳонда ба маргаш маҳкум карданд. Кӯдакро дар гаҳвора қуштанд... Сад афсӯс. Адабиёти мо як нафар нависандай соҳибҳунарро бой дод...

Айёми дигар расид ва имрӯз «Гузашти айём» дар адабиёти тоҷик ҷояшро ёфт.

5 ноябри соли 1990 дар Театри давлатии драмаи ба номи В. Маяковский чамъомади тантанавӣ баргузор гашт. Дар ин маҷлис шоирону нависандагон, оҳангозону рассомон ва на-мояндагони хунарҳои дигари чумхурӣ ҳозир буданд.

Раиси кумитаи Мукофотҳои давлатии Тоҷикистон ба мукофоти давлатии чумхурӣ ба номи Рӯдакӣ сазовор гаштани қиссаи «Гузашти айём»-и Ҷумъа Одинаро баъди марги нобаҳонгоми муаллифаши иброз дошт. Мукофотро ба дуҳтари нависанда Зулфия супорид...

II

Дар он муҳит на танҳо муаллифи «Гузашти айём» зери танқиду таҳқиқ монда буд, балки аз Ҷ. Одина дида адабони барҷастаи тоҷик Сотим Улуғзода, Фазлиддин Муҳаммадӣ, Ӯрун Кӯҳзод, Муҳиддин Ҳоча ва амсоли онон низ кам азоби рӯҳи накашидаанд. Имрӯз, ки бозсозӣ аст, мо озодона фикру мулоҳиза меронем, номи баъзе «бузургон»-ро ба забон меорем, таҳдид менамоем ва аз бечазо мондани онҳо асабӣ мешавем ва ғайра. Бояд таъкид кард, ки адабу мунаққид наметавонист аз он муҳите, ки ҳоло онро даврони қароғӣ меномем, берун монад. Ҳонанда хуб медонад, ки бисёрии адабоне, ки зери таъсири фармонфармой монда, асарҳои шиормонанду фармоишӣ эҷод кардаанд, имрӯз пушаймонӣ мекашанд. Агар чунин намебуд, чӣ ҳоҷат буд, ки дар як адабиёти тоҷик дар бораи соҳтмони Норак як повесту ду роман ва садҳо ҳикояву очеркҳои портретӣ ба вуҷуд ояд?

Ба гумонам коҳи кӯҳна бод кардан ҳақиқатро ифшо намесозад, зеро бисёре аз он гунаҳкорон ҳоло аз вазифаҳои ҳизбиву идеологии чумхурӣ қашида шудаанд. Дигар ин ки чунин зиндагидорӣ тамоми қишвари шӯравиро фаро гирифта буд. Ногуфта намонад, ки агар имрӯз бозсозӣ ба қафо гардаду рӯ ба сӯи муҳити то соли 1985 оварад, баъзе аз «боҷуръатоне», ки акунун овоз баланд карда истодаанд, аз раъи хеш даст мекашанд, боз ҳамон шароитро зиндабод мегӯянд. Аз ин ҷиҳат, бисёр боэҳтиёт ва дурандешона бояд сӯҳбат орост, то ки боз ба ҳатоҳо дӯҷор наоем. Камбудиҳои гузаштаро гуфтан даркор, аммо на ба хотири шаҳсонро мазаммат кардан, балки ба мақсади инкишоғи сифатии адабиёту фарҳангамон. Ман гуфтани нестам, ки мо мунаққидон айбор набудем. Бадбаҳтона, он вакт чунин буд, ки як маъмури кумитаи ҳизбӣ, ки ҳеч гоҳ адабиётро мутолия на-кардааст, ба мунаққид, ё як шаҳси донишманди дигар гап ёд медод, ҳатто онҳоро барои саркӯб кардани адibe тайёр менамуданд, албатта ба ивази мукофотҳо. Дар чунин ҳолатҳо, он шаҳси донишмандро дурандешӣ ба кор буд, аммо на ҳама вакт чунин фикр ба сари шаҳс дар гармогармиаш меояд. Ин ҳел мешуд, боз пушаймонӣ аз байн мерафт. Ҳол он ки инсон бе пу-

шаймонӣ инкишоф намеёбад. Факат аз маданияти баланд кор гирифта, дар мавриди зарурӣ аз пушаймониву хатоҳои карда натиҷаи дилҳоҳ бароварда тавонистан лозим аст. Мутаассифона баъзе аз мунаққидони мұхтарам ба хатову пушаймонихои хешикрор нашуда истодаанд. Аммо таърих ҳоҳу коҳоҳ бо мурури замон хақиқатро ба ҷои аслиаш расмӣ месозад.

Танқиди адабии тоҷик он солҳо то андозае аз вазифаи хешдур рафта, дар бисёрии мавридҳо аз дурӯягӣ кор гирифт ва боиси нооромиҳое дар зиндагии адабони ҷудогона ҳам гардид. Ишҳақ аст ба мо, мунаққидон, ба ҷунин рафтoramон ҳонандаро ба роҳи ғалат андоҳтем ва ҳатто сабабгори он ҳам шудем, ки алоқамандони адабиёти бадеиро кам намудем. Ба ин маънӣ, ҳоло ки бисёре аз адабон аз воқеяни зиндаги дур рафтани хешро. Гуноҳи замони қароҳтӣ медонанд, мунаққидон ҳам дар ҳамон зинаи қарор доранд. Бо вуҷуди ин, ҳар ҷӣ ки дар соҳаи адабиёти бадеӣ то бозсозӣ ба вуҷуд омадааст, ҳоҳ асари эҷодкорона асту ҳоҳ асари заиф, ба саҳифаи таърихи адабиёти беш аз ҳафтод-солаамон доҳил мегардад ва дар оянда маводи миқдоран фаровоне барон илми адабиётшиносӣ хизмат ҳоҳад кард. Яъне то бозсозӣ он ҷӣ, ки эҷод шудааст, аллакай маводи таърихи адабиёти гардид ва ҷунин кӯшише ҳам, ки он даварро аз нигоҳи имрӯз таҳқиқ карданӣ мешавему баъзан ба қисми зиёди он маҳсулҳои эҷодӣ ҳати ботил мекашем, аз рӯи мантиқу инсоф наҳоҳад буд. Вобаста ба ҳамин тарафи масъала, он ҷиз ҳузновар аст, ки баъзе аз шахсони мӯътабари ҷумҳурий, бадбаҳтона он зумра, ки ё филолог ҳастанд, ё аз ин соҳаи маънавӣ бархурдоранд, дар адабиёти бадеии имрӯз, махсусан дар наср асари дил-часперо гӯё кашф намекунанд.

Дар як воҳӯйӣ бо шогирдони фокултаи шарқшиносии Доинишгоҳ аз ҷавоби мӯҳтарам Ақбар Турсун ба саволи як шогирд маълум шуд, ки ўнаси мусоири тоҷикро ҳонда наметавонад, факат бо мутолиаи ҷанд саҳифаи аввал аз идомаи он, даст мекашад. Албатта, А. Турсун ки аз насири аврупову Шарқи ҳориҷӣ ва ба эҷодиёти бисёре аз намояндагони барҷастаи адабиёти сермиллати шӯравӣ ошно мебошад, барои ишон мутолиаи насири мусоири тоҷик душворӣ меорад... Вакте ки ин қабил доинишмандон дар мавриди адабиёти мусоири тоҷик ақидаи сатҳӣ меронанд, ҳоҳу ноҳоҳ онҳо ба шууру психологияи шогирдон таъсири манғӣ ворид мекунанд. Албатта, кашфи асари хуб на кори ҳар ҳонанда аст. Ҷӣ магар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ, асарҳои таърихии С. Улуғзода, махсусан ҳикояву повестҳои «Варта», «Шоҳии Япон»-и Ф. Муҳаммадӣ ва ғайра асарҳои ноҳонданианд? Дар соҳаи назм ҳам хидмати Лоҳутиву Турсунзода, Мӯъмин Қаноату Лоик, Бозор Собиру Гулруҳсор ва амсоли ононро нодида гирифтан аз рӯи адолат наҳоҳад буд. Дуруст аст, ки ҳам намояндагони наср ва ҳам оғарандагони шеъри имрӯз дар як зинаи эҷодӣ намебошанд. Ҷолиб ин аст, ки

адабиёти мусири точик (аз солҳои бистум ба ин тараф) ба чанд сутуни мустаҳкам соҳиб гашт: дар наср — Айниву Улугзодаву Фазлиддин Муҳаммадӣ ва дар назм — Лоҳутиву Лоиқу Бозор Собир. Ин ақидаи банда аст, вале онро ба каси дигар қабулондани нестам. Зеро дар муҳити адабии мо расм шудааст, ки ақидаи як мунаққидро ҳукми интиҳои нақди адабӣ дар мавриди ин ё он асари бадей мешуморанд. Ё ин ки агар як мунаққиди шинохта доир ба як асари тозаи бадей изҳори ақида кунад, дигарон қаноат ҳосил мекунанд ва аз пай таҳқики өн намешаванд. Ба ҳамин монанд, ҳодисаи дигар ҳам ҳаст, ки маҷмуаву қитобҳои адабон панҷсолаҳоро паси сар мекунанду мунаққидон ҳомӯш мемонанд. Гоҳ-гоҳе такризе ё мақолае пайдо шавад, ҳам дар мавриди он адабоне навишта мешаванд, ки онҳоро ҳамеша мебинанд ва умуман онҳо худ дидашаванда ва маълуму машҳуранд. Асарҳои тозаи дигарон чӣ? Ҳол он ки асаре, ки имрӯз тоза аст, баъд аз панҷ сол барои мунаққиди адабӣ мавод дода наметавонад, зеро он моли таърихи адабиёт мегардад, ки талаботи таҳқик аз ин илм дигархелтар аст. Яъне, вакте ки асар чоп шуда, моли ҳалқ мегардад, бидуни муҳокимаву натиҷагарӣ он маводи ҳоми илми таърихи адабиёт мешавад. Танқиди адабӣ вазифадор аст, ҳамагуна ҷакидаҳои эҷодиро дар гармогармиаш мавриди муҳокима карор дихад. Мутаассифона, нақди адабӣ ҳамчун як шоҳай мустақили адабиётшиносӣ то алҳол ҳудро аз ду шоҳай дигари он чудо накардааст. Яъне чунин шӯъба вуҷуд надорад (ин ҷо он шӯъбае, ки ба ҳамин ном дар назди Иттиҳодияи нависандагон вуҷуд дорад, сарфи назар мешавад). Пас мунаққидони қасбӣ ҳам надорем. Он намояндагони нақд, ки ҳоло фаъолият доранд, муддати кӯтоҳе наққодӣ менамоянд ва баъд фаъолияти онҳоро соҳаҳои таърихи адабиёту назарияни адабиёт банд месозад. Ба ин маънӣ, вакти он расидааст, ки дар назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ «Шӯъбан танқид ва назарияни адабиёт» таъсис гардад. Албатта, ин чунин маънӣ надорад, ки нақди асарҳои бадей фақат ба фаъолияти қормандони ҳамин шӯъба марбут мешавад, балки ҳар завқманди адабиёт, ҳар ҳонанда метавонад, ки фикру ақидаашро доир ба асари тоза баён намояд. Яъне ҳар кас метавонад вобаста ба завқи бадеиву донишу ҷаҳонбиишааш асарро баррасӣ намояд, вале ин чунин маънӣ надорад, ки адаб гуфтаҳои муқаризонашро ҳоҳу ноҳоҳ ба назар гирад ва аз пай ислоҳи эродҳои ҳонандагонаш гардад. Зеро эродро мунаққид на барои он таъқид мекунад, ки адабро роҳи эҷодӣ ёд дихад. Он муваффакияти эҷодӣ ва он камбудии эҷодӣ, ки муқарриз аз асари як адаб қашғ менамояд, дар айни замон соҳаи нақди адабиро инкишоф мебахшад. Ҳаргиз чунин амали мунаққид ба мақсади ёд додани корӣ эҷодӣ барои нависанда наҳоҳад буд, чунки асар, ки чоп шуд, дигар эҳтиёҷ ба маслиҳатҳои ҳонандагонаш надорад. Адабон дуруст даъво мекунанд, ки мо он чӣ қудрат дорем,

дар эчоди хеш истифода менамоем, аз ин ки мунакқидон баъд аз табъи асари мо чӣ мегӯянд, ин вазифаи онҳост. Дар ғайри ёддоданҳо ҳам дар мақолаву тақризи чудогона ҳоҳу ноҳоҳ ба ҷараёни эчодии адиб таъсири муфид мерасонад, пас чӣ зарурат аст ба баъзе таъкидҳои мунакқидон, ки «ин эродро ислоҳ карду он эродро не», ё ки: «фалон адиб кори мунакқидро эътироф намекунад» ва ғайра. Накд ҳеч гоҳ бояд садди роҳи инкишифи кори эчодии адибон нагардад. Чунки адиб ба асари эчодкардаи хеш эҳсоси ҷавобгарӣ зоҳир менамояд ва қудрати эчодгарию ӯ ба ҳамон дараҷа асту бас, вай дигар ҳел сохтаю бофта наметавонад. Накд ҳам дар ҳамон зина бояд асари марбутро муарриғӣ намояд. Яъне мунакқид ба матни асар сару кор дорад. Ҳангоми мутолия барои мунакқид матн, мазмун, образҳо, ҳарактерҳо, ҷузъиёти бадеъ ва ғайра дар якҷояй бо маҳорати эчодии адиб муҳим аст, на шахсияти муаллифи асар. Пушида нест, ки на ҳама вақт мунакқидон ҷунин мекунанд. Борҳо шунидаем, ки бале, адиби ҳуб аст, аммо инсонгарӣ надорад, майзада аст, бадаҳлоқ аст, мағрур аст, ва ғ. Муҳим «адиби ҳуб» будан аст, на ҷиҳатҳои шахсият. Айни даъворо аз ҷониби адибон ҳам мешунавем. Ҷунин муносибат боиси ривоҷи ҳусуматҳои шахсӣ мегардад. Ҳамин ҳусумат агар аз ҷониби адиб зоҳир гардад, ҳеч тоҳу боиси пастравии ҷаҳди адабӣ намегардад, валие агар мунакқид ҳусуматбозӣ қунад, адибро бад бинад, дар он сурат ӯ чизи бегаразона навишта наметавонад. Ӯ ба зери фишиори эҳсосоти хеш мемонад, ҷакидаҳои ҳуби эчодиро нодида мегирад, кушиш мекунад, ки ҳарчи бештар нуктаҳои сиёҳи кори эчодии объекташро пайдо намояд ва заҳмату бедорхобиҳои адибро ба дараҷаи нестӣ расонад. Дар ин сурат ҳам, соҳиби ҷунин ақидаҳо ба саҳифаи таърихи накд доҳил мегарданд, ки дурустиву нодурустии онро замони дигар ҳал ҳоҳад кард. Дар ҷунин ҳолатҳо ҳарду тараф — ҳам адиб ва ҳам мунакқид ҷабри рӯҳӣ мекашанд. Бесабаб нест, ки моҳҳову солҳо баъзе аз адибони мӯҳтарам бо мунакқидони хеш ҳамгап нестанд, қаҳрианд, бандоҳо рӯ ба рӯ оянд, якдигарро песонда мегузаранд. Албатта, ҷунин «қаҳрамон»-ро аз байнӣ адибон бештар пайдо кардан мумкин аст, зоро онҳо бисёртаранд. Аз ин ки на ҳамаи адибони мо якдигарро эътироф мекунанд, ҷои шубҳа нест. Бисёр таассуфовар аст ки адибон дар шабҳои эчодии якдигар кам иштирок мекунанд ва агар гӯем, ки на ҳамаи онҳо асарҳои якдигарро меҳонанд, хато наҳоҳад шуд. Ҳамчунин олимони соҳаи адабиётшиносӣ ҳам ба ҷунин қасалӣ гирифтаранд. Онҳо низ якдигарро эътироф намекунанд, дар мавриди якдигар бадгӯихо менамоянд, якдигарро наҳ мезананд. Аз ҳама бадиаш дар он аст, ки ҷунин амали хешро дар наазди ҷавонон ифшо месозанд. Ҷунин ҳолатҳо ҳам шудзаст, ки дар бораи ягон масъалаӣ адабиёт кореро анҷом медиҳанд, аммо аз нахусттаҳои ёдовар намешаванд, гӯё ӯ якумин шахсест, ки ин масъаларо ба таҳқиқ гирифтааст. Ҳарчанд ки ҳамон шахси аввал кам заҳмат накашидааст. Ҳатто аз моно-

трафияхом намебаранд, чӣ ҷои малулий аз он ки диссертация-хоро ёдовар намешаванд. Маколаҳои алоҳидаро надидан мумкин, аммо монографияро нодида гирифтани аз рӯи инсоф нест, ҳатто хонандай оддӣ ҷунин ҷиҳати фаъолияти баязе аз мунаққидону адабиётшиносонро баҳшида наметавонад. Аз ҷунин одоббебаҳра мондан боиси равнақи соҳаи танқиди адабӣ наҳоҳад гардид.

Дигар масъалае, ки танқиди адабӣ аз мадди назар онро бояд дур накунад, ин вобаста аст ба фаъолияти эҷодии адабоне, ки касби асосиашон адабиётшиносӣ мебошад. Албатта, ин ҳодиса дар адабиёти тоҷик нав нест, сарчашмаи онро аз фарҳанги ҳазорсола бояд ҷустуҷу намоем. Вале гап дар сари ин аст, ки ин тип адабонро аз адабони касбӣ чудо карда тавонистан лозим. Ин ҳодисаи хуб аст, ки доктори илм, профессор ё номзади илм дар мавридиҳои алоҳидони повесту роман, ё достон эҷод менамояд. Дар ин ҳолат ҳоҳу ноҳоҳ ҷиҳатҳои муштараки фаъолияти эҷодӣ зоҳир мешаванд ва ба услуби нависандагӣ таъсир наоварда наметавонанд. Масалан, олимии устод С. Айниро дар осори адабиаш ба хубӣ мушоҳидони менамоем. Вале зуҳури масъалаи мазкурро дар эҷодиёти олим — адабони имрӯзai тоҷик чӣ навъ бояд муайян намуд? Кадоме аз инҳо бо фаъолияти эҷодии хеш боиси инкишофи сифатии адабиётамон гардидааст, чӣ бартарииҳои эҷодӣ-бадӣ доранд? Масалан, Аскар Ҳаким, қабл аз ин ки ба аспирантура рафт, шоир буд. Натиҷаи таҳсили сесола чанд монография сари таҳқики шеъри мусосир гардид. Ба наздикӣ «Литературная газета» ўро ҳамчун мунаққид муаррифӣ намуд. Саволи муҳлисе дар шаби эҷодии шоир бесабаб ба вучуд наомада буд. Ба ҳамин монанд, назми имрӯзи тоҷик чанд шоир дорад, ки фаъолияти таҳлилгарии шеърро доранд. Ба ин маънӣ, мо дигар аз нақли мазмуни шеър, ба хотири ғояи онро муайян соҳтан даст қашида, ба доҳили шеър назар афканем ва шеъри образдорро мавриди баҳс қарор дихем, то ки шеъри ҳофизонаву ҳайёнаро қашф карда тавонем. Дар ҷодаи таҳқики наср ҳам таҷдиди назар бояд қард, то ки аз «Қобуснома» жанрҳои новеллаву повести аврупоиро ҷустуҷӯ кардани мешавем.

Дар чанд соли охир, бархе аз шоирону нависандагони тоҷик аз замони бозсозӣ илҳом гирифта, асарҳои дилчасп эҷод қарда истодаанд. Ҷунин ҳолатро ба соҳаи нақди адабӣ нисбат додан душвор аст. Вазъи танқиди адабии имрӯз ҷандон ба талаботи давр ҷавоб дода наметавонад. Ҳоло ҳам сари истилоҳҳо баҳс мекунем ва дар навиштаҳоямон оҳангҳои хурдагиригу хуスマтдорӣ ба мушоҳидон мерасанд. Дар солҳои охир назм ба наср боло рафта бошад ҳам, он мунаққиди худро ба таври бояду шояд дар ихтиёр надорад. Намояндагони нақди соҳаи наср нисбат ба насрарон бақувватанд. Ҳарчанд ки фаъолияти мунаққидони насрарон аз доираи кудрати худ поёнтаранд. Вақти он расидааст, ки мунаққидон ба соҳаи назму наср чудо шаванд. Ғаровонии маводи адабӣ имкон намедиҳад, ки минбаъд мунақ-

кид дар ҳарду шоха фаъолият варзад. Аз тарафи дигар, ба як шохай адабиёт сару кор доштан сифати таҳқики адабиётро баланд ҳоҳад бурд. Дар хотима, бе ном муҳокима рондани бандаба ин маъний буд, ки худро аз фишори рӯҳӣ озод нигоҳ дошта ва дар айни замон дарҳост намоям, ки ҳар донишманди соҳаи адабиёти бадей, қабл аз ин ки ин навиштаро напазирад ва рад намояд, як дафъа худро ба ҳамин чома бипӯшонад, агар ин ҷома танғӣ кард, баъд метавонад, ки ба худсафедкардан пардоҳад. Ҳамон вакт танқиди адабӣ тири худро ба ҳадаф мерасонад, ки агар он бегаразона сурат гирад ва дар сужаи он адивонро ба дӯстдору нодӯстдор ҷудо накунем. Мутаассифона, аксари такризҳои мунаққидон на ба асоси завқу ҳоҳиши хонандай умумӣ, балки ба хотири ҳоҳиши ё соҳиби асар, ё шӯъбаҳои танқиди идораҳои маҷаллаву рӯзномаҳо арзи вуҷуд менамоянд.

III

Қиссаи Гулруҳсор — «Занони Сабзбаҳор» бори аввал таҳти унвони «Марзи номус» дар шумораҳои як ва дуюми соли 1988-и маҷаллаи «Садои Шарқ» ба нашр расида буд.

Муаллифи асар як дафъаи дигар таъкид карданӣ аст, ки зиндагии инсон аз заду ҳӯрду муборизаҳо иборат аст. Он новобаста ба давру замон сурат гирифта, ҳатман мутен вазъияти таърихиву шароити тиҷӯ буда, ҳамеша ба мақсади пешравии зиндагӣ ва зинда мондану узви ҷомеа будан сурат мегирифтанд ва вакте ки чунин муборизаҳо аз назари шоиru нависанд ба тадқик меоянд, чун ҳақиқати зиндагӣ ҷамъиёсти бадей мегарданд. Дар чунин ҳолатҳо, дарки шоиронаи ҳаёти воқеӣ, ки ба асоси ҳиссу андеша ва эҳсосоти шахси эҷодкор вобастагӣ пайдо мекунад, инъикоси бадеии он ширинтару базавқтар ба назар мерасад ва боиси он ҳам мегардад, ки хонанда, чун узви ҷомеа ба мақсади дарки воқеени он ба сарнавишти дуру наздики ҳуд муроҷиат мекунад ва онро аз нигоҳи имрӯз ва ҳунари адаби мусоир тасаввур менамояд. Хонанда дар қиссаи «Занони Сабзбаҳор» мардуми тоҷики кӯҳистонро ба мушоҳида мегирад, ки солҳои мудҳиши Ҷангӣ Олмон дар ақибгоҳи он гӯё мечанганд, аммо ҷангӣ онҳо зоҳиран бидуни ҳунрезиву нишондорӣ сурат мегирифт.

Пӯшида нест, ки мавзӯву воқеаҳои ин қисса барои адабиёти тоҷик ва ҳатто эҷодиёти ҳуди шоира тоза нест, зеро шоира ҷо-ҷо дар шеърҳои ҳурду қалонаш, маҳсусан дар достони «Мотами сафед» ба мавзӯи мазкур даҳл карда буд. Аз тарафи дигар аз ҳикоя то повесту роман адабони тоҷик бисёрҳо гуфтанду ба тасвир оварданд ва ҳар қадом дар инъикоси бадеии мавзӯи ақибгоҳи ҷанг ҳиссаи арзанде ҳам гузоштанд. Вале ҷолиб ин

аст, ки то Гулрухсор мавзӯу масъалаҳои номбурда ба ҷашми шоирона дохили жанри қалон нагардида буданд. Дар эҳсоси шоиронаи Гулрухсор тақдирӣ миллиат дар як давраи муайяни таъриҳӣ дохили сужаи қисса шудааст, ки он ҳеч хел оптимизми соҳтаву романтикаи ҳаёлангезро эҳтиёҷ надорад. Он чӣ ки инсони воеӣ он солҳо ба дӯш дошт, заминай образҳои Гулрухсорро ташкил додаанд ва шояд ин нахустқисса бошад, ки дар настри муосири тоҷик ҳонандаро аз тасвирҳои ба ном реалистона, аммо бофташуда, одамони ба ном бадеиву аз ҳад зиёд афсона-монанд ва намирандаву шикастнахӯрда ҳалос карда тавонад. Ҳатто бо мутолиаи ин навъ асарҳои бадей одат ҳам карда будем ва бесабаб нест, ки дар солҳои 80-ум зиндагӣ дорему аз адибон Гулиорҳои бадеиро дарҳост менамоем ва даъвои онро дорем, ки қаҳрамони замонавӣ он аст, ки ҳеч гоҳ рӯҳафтодаву дунёбезор набошад ва ҳамеша дар зиндагиаш пешдастиҳову сарбаландиҳо насибаш бошад, вагарна ҷунин образи бадей ба «маънни чумлаи оҳирини методи реализми социалистӣ» сарфаҳм нарафтанаш мумкин аст. Тезиси болоиро ин тавр бояд фаҳмид, ки қиссаи мазкурро аз баландии имрӯз бояд дид, ки он баландиро бозсозӣ ба вуҷуд овардааст. Ва бо ин ҳам гуфтаний неstem, ки ин қисса маҳсули замони бозсозӣ аст ва соҳиби он «замонасозӣ» кардааст. Не, албатта. Ҳушбахтона, дар ҷодаи шеъру настри тоҷик солҳои «қароҳтӣ» адибоне ҳам буданд, ки ба эҷоди бадей ба мақсади ҷаанд қарн пешро дидан фаъолият на-мудаанд. Агар ҷунин намебуд, имрӯз асарҳои Лоиқу Бозор Собир ва С. Улуғзодаю Ф. Муҳаммадӣ ҳам душворҳон мешуданд. Боз ақибтар нигоҳ қунем, Рӯдакиву Фирдавсиҳо ҷовид намемонданд. Гулрухсор ба эҷоди қиссаи «Занони Сабзбаҳор» нишон дод, ки ў ҷун эҷодкори бозавқ аз ҷаанд тақи ҳамқалами фавқаш чудо нашудааст. Ва мисле, ки дар шеъраш даъвои «дуҳтари миллиат» дорад, дар насрараш ҳам аз пан ҳамин ақида мебошад. Вобаста ба мавзӯи мазкур масъалаи марказии асар сари ҳангӯ номуси инсонӣ қарор мегирад. Инсоне, ки аз ҷунин хислатҳо орист, барои ноҳияи Сабзбаҳор, ки воеаҳои қисса он ҷо рӯҳ медиҳанд ва қаҳрамонҳои бадеии Гулрухсор низ он ҷо ба зиндагии пурташиш рӯ ба рӯ омадаанд, бегона аст. Гулрух-сор сарнавишти персонажҳояшро ба муҳити иҷтимоӣ ва табииати ин диёр алоқаманд соҳта, бузургии инсонро дар меҳнатдӯстии пуртоқатӣ ва олиҳимматӣ ба тасвир қашида, зимни ҳамин барои ҳар шаҳси воеӣ ширин будани зиндагиро таъқид карда, дар айни замон аз талхихон он низ канорагирий намекунад. Зоҳирон сужаи қисса мураккаб набошад ҳам, печ дар печии сар-навишти қаҳрамонҳояш аз Майсаи сари фарзанд рафта то Ни-шонаи безабону таҳқиргашта, фаҳмиши мантиқии воеаҳои асарро мураккаб соҳтаанд. Ин ҷиҳати хуби қисса аст. Ҳеч гоҳ нависандаро айборд қардан мумкин нест, агар завқманде мақсаду моҳият ва фалсафаи ин асарро ба душворӣ дарк карда бошад. Ба кӣ даркор аст он асаре, ки бо мутолиаи ҷаанд саҳифа ё

боби аввал мақсаду нияти нависандаро бо сарнавишти иштирок-чиёнаш хулоса кунад? Хубии «Занони Сабзбаҳор» ин аст, ки пайдо шудани қаҳрамон баробари воқеа таваҷҷӯҳи шахро ҷалб менамояд ва аз оғоз то анҷом хонанда ҳудро бо такопуи персонажҳо як ҷо мебинад ва рафти фаъолияту муборизаи ўро таҳти назорати ҳардақиқаи хеш карор дода, аз паси қаҳрамон равон мешавад, то ки қадом сухани тозаву рафтори шоистаэро дар сарнавишти инсони бадей ба мушоҳид гирад. Шояд, баъзан, берабтӣ дар ҳатти сужа мобайни воқеаҳову фаъолиятҳо ба ҷашм расанд ва хонандай ботаҷриба нуктаҳои номаълумро, ки қашфашон ҳатмӣ мебошад, фош намояд. Инаш ҳам бахшинда аст.

Воқеан, занони тоҷик, ки аз тарики образи бадей ба фаъолият мепардозанд, занони Сабзбаҳор мебошанд, ки Гулруҳсоронҳоро ҳеле табиӣ оғаридааст. Вале чунин ҷиҳати асар ин маъниро надорад, ки мазмуни қиссанро унвони он ҷамъбаст карда наметавонад. Ҳаргиз. Номи маҷаллавии асар бо мақсади он мувоғик буд, вале муаллиф дар чопи китобиаш онро «Занони Сабзбаҳор» гузошт. Унвони аввал бо рамз омада ва оғозу анҷоми он ҳам ба ҳамин санъат вобастагӣ пайдо карда буд. Як виситай сухани нишонрасу бомантиқи адабони пешина — сухани барамз, ҷун анъана дар ин асар вусъат ёфтааст. Ҷиҳати ҳуби қисса оҳанги миллӣ доштани он мебошад: бо ҳоби Нишона оғоз ёфтани воқеаҳои сужа, бо ҷашм париданҳои кампирӣ Марҷон намоён гаштани зиддиятҳо бо қашфи образи ҳаёлии «Қабри шайтон» қанда шудани таноби умри қаҳрамони серфаъолият — Нишона ва гайра пурқувватанд. Гӯё аз ҳамин тарик, Гулруҳсор таъсирбахшии қиссаашро таъмин кардааст. Анъанаи насири гузаштаи форсӣ, ки дорон оҳанги лирикӣ буду драматизми қавӣ дошт ва баёнгари эҳсосоти баланди қаҳрамонон, ки вакътоҳои зарурат бо порчаҳои шеърӣ ҷамъбаст мейёфтанд, дар қиссан «Занони Сабзбаҳор», мавқеашонро ба талаботи давру замони навин мантиқан мувоғик сохтааст. Дар чунин ҳолатҳо рӯҳи шоирии муаллиф боло рафта, эҳсосоти шахсии ў бо ҳиссу андешаҳои персонажҳояш махлут гардида, мавқеи қаҳрамони лирикӣ ба ихтиёри қаҳрамони бадей мегузараид ва табиист, ки андешаҳои қаҳрамони бадей аз инсони заминӣ мушаҳҳас намояндагӣ карда метавонанд. Аз ин амали эҷодии Гулруҳсор чунин маъниӣ набояд гирифт, ки ҷаҳондониву воқеяятдонии ў ба он дараҷа боло рафтааст, ки онҳо дигар дар колиби ҷаҳорҷӯбай шеър намеғунҷиданд ва шоира мачбур буд, ки ба насири доманадор камар бандад. Ин ташаббуси хуб аст ва агар ҷиддитар баҳо додани шавем, инро ҳамчун ҳодисаи адабии дилчасп бояд қабул кард. Шоир, ки мутен сухани бадеии қолибдор аст, ба қонун-мандии забон хубтар риоя менамояд ва ҳоҳу ноҳоҳ ҳангоми сухани насрдор гуфтанаш ширинии сухани шеъриро дар мавриди бофтани андешаҳои насрӣ нигаҳ медорад. Ба ин маъниӣ, қисса навиштани Гулруҳсори шоира ба ҳукми қонун даромадааст ва қобили дастирист, ба он ният, ки нависандазани ҷиддӣ надо-

рем. Вағарна то қиссан «Занони Сабзбаҳор» симову сурати ҳақиқии зани точик дар торикӣ намемонд. Дуруст аст, ки нависандай пуркорамон Ҷ. Икромӣ як умр ба оғаридан занони бадей сару кор доранд. Вале занҳои Сабзбаҳори Гулруҳсор нози тоҷикӣ мекунанд, симои шарқӣ доранд, сухани нобофтai модариро мепарваранд, либоси хоккоронаи миллӣ доранд, аз карбосу ҷандапӯши ор намекунанд, суханҳои инқилобӣ нагӯянд ҳам, ҷомеасозанд ва муҳимаш занони бадеи ин шоираи дӯстдоштамон ҷеҳраҳои гарми тоҷикӣ доранд.

Қисса иштироқчи зиёд надорад. Ба ҷистиснои ду-се мард, дигарон занонанд, ки дар тасвири нависанда ҳар қадом мавқеи ҳудро доранд.. Занони қалонсол — модарони аскарони тоҷиканд, ки бо арӯсони нокоми ҳуд талхии замони ҷангро якҷо мечашанд. Вокеаҳои сужаи асар низ ба асоси фаъолияти ҳамин ду типи занҳо сурат мегиранд ва задухурд шакли иҷтимоӣ пайдо карда, миёни Зебову Нишонаву Нозӣ ва мардони бадтинату фитнагар — Ёғӣ Ҳидиру Тош рух медиҳад. Дар байнини нафарони «Занони Сабзбаҳор» «қаҳрамони мусбати мубориз»-ро ҷустуҷӯ кардан лозим нест, зоро Гулруҳсор рӯҳияи ҳалқи тоҷикро дар мисоли сокинони як нохияи кӯҳистон мавриди бахси бадеи қарор дода, ба ҳамин восита мутобиқ будани рӯҳи ҳалқро ба рӯҳи замон нишон додааст. Ба ибораи дигар, муаллиф дар оғариниши образҳои бадеии хеш аз ҳакиқати замони ҷанг дур нарафтааст ва ташвиқ ҳам накардааст, ки зиндагии мардуми ақибтоҳ оличаноб буд ва душмани лаъин — Гитлер «ҷони мӯрҷа»-ро дорад ва ҳеч ҳел бадбахтиву таъсири рӯҳиеро ҳалқи советӣ на-меангезад. Бинобар ин, дар ҷараёни воеаву задухӯрдҳои на ҳамеша тезу тунд, ҳонанда шахсонеро мебинад, ки зиндагии хеле пурдаҳшат доранд, аммо барои зинда мондани ҳуд ва аскарони дар ҳатти фронтбуда мубориза мебаранд. Дар ҷунин ҳолатҳо, барои Гулруҳсор тақдири ҷангварон мавқеи дуюмдараҷа пайдо карда, — бештар ҳамчун шавҳарону фарзандон боиси таваҷҷӯҳи сабзбаҳориён мебошанд. Ҷунин амали нависанда ба он ният аст, ки ўдоги ҷангро ифши созад ва гӯяд, ки ин ҷанг то ҷи андоза мардумро бехолу заиф соҳт ва баъзеҳои дигарро, ки камарода буданд, фиребгару мардумозор ва касиф тарбия намуд. Дар ин замон ҳар фард меҳост зинҷа монад: яке бо роҳи мубориза ва лиғаре бӯроҳи фиребгарӣ. Албатта, маданияти гурӯҳи аввала баландтар намоён мешавад ва одамони типи Тош ҳаромхӯру касифҳо бо дастони шахсони ҳалолкору ба նангӯ номус күшта мегарданд. Ҷунин ба назар Мерасад, ки дар як' дехи на-чандон бузургу серодам воеаҳое рух медиҳанд, ки зоҳирон фавқулъода нестанд, содда маълум мешаванд ва гӯё дар тағйири инкишофи ҷомеа мавкее надоранд. Зоҳирон ҷунин аст. Ҳол он ки он воеаҳо умуман хоси зиндагии ақибгоҳ буданд: Тош гурезан ҷанг аст, ба домани зани аскар даст мезанд, до-мони поки Нишонаи безабонро касиф месозад, молу мулки ҷамъиятиро ба хотири қайфу сафои шахсиашу ҳамқадаҳонаш

тороң менамояд. Даң мүкобили ин типи манфур образи Зебо, чун зани ҹамоаттый бойродаву пуртоқат қарор мегирад. Сиришти ҹолиби диккәт Нишона аст, ҳарчанд ки тамоми фаъолияташ пинхонй, аз назари мардум дур мегузарад. Аз нахустин саҳифа-хой кисса то поёни он Нишона пеши назари хонанда намоенй аст. Саволхой зиёде, ки даң ҹараени вөкөаҳои асар шахсрө иҳота менамоянд, маҳз ба сарнавишти Нишона тааллук мегиранд. Ҳар нигоҳи ў аз тарики ҹашмони пурмехру пурмаъниаш даң хонанда раҳму шафқатро нисбат ба вай бедор мекунонад.

Қиссаи «Занони Сабзбаҳор» даң эчодиёти Гулрұхсор тачри-бай аввалин аст. Табиист, ки аз камбудиҳои композиционий орын нест. На ҳамеша, масалан, байни вөкөаву ҳодисаҳои хаттии су-жа робита риоя мешавад. Махсусан, тасвири ҹараени сафари Зебову Нозй ба Душанбе ба мақсади ба Сабзбаҳор бурдани аскари маңрӯҳ — шавҳари Зебо ҹиддитар сурат мегирифт, бисёре аз сифатҳои сиришти қаҳрамонони асосии қисса, барои хо-нанда равшантар шуда, таъсирбахшии образҳои бадей, аз як тараф, ва ҳусусиятҳои миллии асар, аз ҷониби дигар, афзунтар мегардид.

Ба асоси гүфтаҳои болой «Занони Сабзбаҳор» аз нигоҳи қис-саи миллӣ буданаш мавриди баҳс бояд қарор гирад. Албатта, даң навиштаҳову таҳқиқҳои адабиётшиносӣ «Қиссаи миллӣ» гүфтан осонтар ҳоҳад буд, аз ин ки исботи илмии онро аз насли муосири тоҷик ҷустуҷӯ намоем. Мегӯянд, ки «ҳусусиятҳои мил-лӣ» ин «паспорти миллат» аст, пас ҳамин навъ «паспорт»-ро ки шинонсомаи шаҳси тоҷикро дода метавонад, ҳулқу атвор, урғу одати ўро ошкор мекунад, рӯху психологияи онро кашф мена-мояд ва ғайра то андозае даң мисоли ин қисса ба мушоҳида ги-рифтан мумкин аст.

* * *

Қиссаи «Занони Сабзбаҳор»-ро «романи миллӣ» номидани банда ба нависандай ҳуҷсалиқай тоҷик Саттор Турсун маъқул наомад. Гӯё истилоҳи «романи миллӣ» соддалавхона шарҳ дода шудааст. Нишонаи асосии ҳар асари миллӣ он аст, ки агар ҷои вөкөа маълум бошаду иштирокчиёнаш ватанӣ. Сарнавишти қаҳ-рамони бояд аз вөкөяти маҳаллу ноҳияи мушахас намоянда-гӣ кунад. Қаҳрамон симои тоҷикий дошта бошад ва аз он сатҳ берун сӯхбат нақунад. Вакте ки ба рӯзгори он қаҳрамон ошно мешавед, дониш даң мавриди тоҷикони ватанӣ афзояд. Адабиёти бадей шайтонӣ нест, ҳар чӣ ки адиб бофаду созад, хонанда бовар кунад, баъд майна шикнад, ки ин ракам рӯзгору ин хел тоҷикро дар кучои кишвараш диди буд. Устод С. Айнӣ ҳеч гоҳ ба сарзамини Қаротегин сафар накарда буд, вале бо мутолиаи «Одина» ва ошной бо сарнавишти қаҳрамони марказии он худро даң Қаротегин мебинед ва гумон мекунед, ки бо он мардум садҳо сол ҳамнафасу ҳамтақдир будед. С. Айнӣ солҳои мадраса-

хониаш вақтҳои холиашро бо муллобачаҳои кӯҳистонӣ, ки аз Қаротегину Кӯлоб ба Бухорои Шариф омада буданд, мегузаронд, дониши онҳоро дар мавриди рӯзгору зиндагии мардуми кӯҳистон «медузид». Бо ҳондани «Занони Сабзбаҳор» ҳам шаҳс худро дар Яҳҷ мебинад ва дар чехраи пурочинги занҳои сарсафеди ин ноҳия тақдири онҳоеро пешӣ назар мөорад, ки айнан дар қарияву диёри ӯ рӯзгор доштанд. Мо баъзан ба маҳсули адабон аз руи сару садоҳои худи онҳо ва кӯчаву бозор баҳо медиҳем. Ин гуноҳи танқиди тоҷикӣ аст, ки як бузург, ки таъриф кард, он адаб худро дар осмони ҳафтум тасаввур мекунад ва бехабар мемонад, ки асари баъдии ӯ заифтар аст аз аввали. Аз тарафи дигар, ҳақ ба ҷониби Ҷумъа Одина аст, ки гуфта буд: «ба адабиёти бадей бояд мутахассисон баҳо диҳанд». Дуруст аст, ки адаб ҳам мутахассис мебошад, аммо вай соҳибкасбест, ки асари бадей меофарад. Яъне ӯ мисли қасест, ки молро истеҳсол карда, ба бозор ҷиҳати фурӯш мебарорад. Қимату моҳияти он «мол»-ро мардум, муштариён, мунаққидон муайян ҳоҳанд кард. Ҳандаовар аст, ки дар бораи назму насли мусосири тоҷик мунаққид не, балки шоири носир баҳо медиҳанд ва маърӯзаҳо меконанд. Пленуми Иттиҳодияи нависандагони Тоҷикистон (1990) мавзӯи «Бозсозӣ ва танқиди адабӣ»-ро мавриди баҳс қарор додани шуда, гузориши нависандагони Саттор Турсунро роҷеъ ба вазъи танқиди наср ва баёни шоир Гулназар Қелдиро оид ба бурду боҳти нақди назми мусосир ба барномаи хеш дохил кард. Албатта, ҳеч қас наҳоҳад гуфт, ки «дӯғи ӯ туруш аст», аз ҷумла мунаққидон ҳам...

Боз пас мегардем ба қиссаи «Занони Сабзбаҳор»-и Гулруҳсор. Эроди С. Турсун сари истилоҳи «романи миллӣ» ба он маънист, ки ӯ ин романро эътироф намекунад. Вақти он расидааст, ки романи тоҷикиро дар сифати миллиаш ба таҳқиқ гирифт, вагарна онро аз романҳои «сермиллат» фарқ кардан душвор мешавад. Ҷӣ навъ нишонаҳои онро муайян карданро ба ихтиёри адабиётшиносони ӯҳдабаро гузоштан лозим аст. Он ҷӣ банда вобаста ба таҳқиқи қиссаи тоҷикӣ аз «Занони Сабзбаҳор» мисол овардам, лешниҳоде буд, ки равиши тадқиқи филологияи қисса—романро дигар карда метавонад. Инкишофи сифатии романи тоҷикиро дар ҳамин ҷода бояд ҷустуҷӯ кунем, сарфи назар аз он ки соҳибони романҳои тоҷикӣ ба ҷунин мутолиаи назарии филологӣ розӣ намешаванд, зоро миқдори романи тоҷикӣ кам шуданаш мумкин мешавад

III. ДУ СУХАНВАРИ БАРОДАРХОНД

I

Мирзо Турсунзодаву Бокӣ Раҳимзода фарзандони замони ҳуд буданд ва чун шоирони асиљ дар инкишофи назми тоҷик хидматти арзандаеро ба ҷо оварданд. Мардуми тоҷик ин ду шо-

ири ширинсухану бадардраси хешро фаромӯш наҳоҳад кард. Ин ду суханвар ду қаҳрамони адабиётро мемонад, ки дар наср якчоя сужа месозанду дар шеър аз эҳсосоти мардум намояндагӣ мекунанд. Вакте ки сарнавишти адабиёти беш аз ҳазорсолаи тоҷик варақ зада мешавад, ҷунин адабони дугонаро, агар ин ибора дуруст бошад, бисёр пайдо кардан мумкин аст ба мисли дӯстии Ҷомиу Навоӣ, ки ҳоло онҳоро чун рамзи дӯстии тоҷику ўзбек муаррифӣ менамоянд. Вале, бояд икрор шуд, ки дӯстиву бародарии Мирзо Турсунзодаву Бокӣ Раҳимзода ба он дарача баланд рафтааст, ки афкори адабиву эстетикии онҳоро аз ҳам ҷудо омӯхтан натиҷаи дилҳоҳ наҳоҳад дод. Дар дӯстии ин ду шахсияти адабӣ ҳеч ҳел рамзу тасавурҳо бофтани лозим нест, ба ин маъни ки онҳо дар ҳакиқат ду шоири бародарҳонд буданд, ки ҳатто на ҳама вакт мобайни ду бародаре, ки як модар доранд, ба мушоҳид мегирем. Сарнавишт онҳоро соли 1932 ошно соҳт. Ба ин ошной Али Ҳуши Наистонӣ сабаб шуд, ки Бокӣ барои дидорбинӣ ба ҳонаи ў рафту он ҷо Мирзо низ буд. Шиносои дуюми онҳо ба соли 1938 рост омад. Аммо аз соли 1946 сар карда, онҳо қариб ҳар рӯз ба дидори якдигар мушарраф мегардианд. Ҷунин менамуд, ки онҳо беяқдигар буда наметавонистанд. Маълум аст, ки дар ҷодан шеъру ҳунар Мирзо Турсунзода ба мартабаи баландтар расида буд ва аз соли 1946 то поёни умр вазифаи раиси Иттиҳодияи нависандагони Тоҷикистонро анҷом медод. Ду соли аввали раисии Мирзо Турсунзода Бокӣ Раҳимзода яке аз котибони Иттиҳодия буд ва минбаъд мушовири шӯъбан назм шуда, ба тарбияи шоирони ҷавон машгул мегардад. Адабоне, ки хотираҳо навиштаанд ва қасоне, ки имрӯз аз сӣ умри баланд доранд тақдиқ карда метавонанд, ки Бокӣ Раҳимзода дар сафарҳои Мирзо Турсунзода ҳамроҳи доимӣ буд. Бесабаб нест, ки дар албоми суратҳои Мирзо Турсунзода Бокӣ Раҳимзода дар паҳлӯи ў ҳамеша аккосӣ шудааст.

Ҳоло мебинем, ки инҳо бо якдигар чӣ навъ баҳо додаанд: «Шеърҳо ва таронаҳои Бокӣ Раҳимзода, чӣ тавре ки үқобон дар қуллаҳои баландии кӯҳсор ошён мегузаранд, дар дили ҳонандай сершумори мо лона мондаанд. Беҳуда нест, ки тоҷикон ин шоири ҳудро «булбули ширинсухан» меноманд... Бокӣ Раҳимзода яке аз шоироне мебошад, ки беҳтарин анъанаҳои назми ҳазорсолаи тоҷикро давом дода, онро ба рӯҳи мусоирони мо мутобиқ гардондаанд». Бокӣ Раҳимзода мегӯяд: «Мирзо Турсунзода инсони комил, адаби забардаст, фарзанди нангбардор, сарпаристи миллату адабиёти тоҷик, ҳомии сулҳ, сарояндай дӯстии ҳалкҳо, мураббии ғамҳори адабони ҷавон ангуштнамо буд, ангуштнамо мемонад». Ду иқтибосе, ки ҳоло оварда шуд, аз икрори ду адаби бо ҳам бародарҳонд намояндагӣ мекунанд. Муҳимаш он аст, ки ҳангоми ҷунин баҳодиҳӣ онҳо ба эҳсосоти шаҳсӣ, ки натиҷаи рафиқии беш аз сисола бояд бошад, дода нашуда, дар бораи якдигар аз рӯи ҳақиқати ҳол баҳо медиҳанд. Ҳуш-

бахтона, ин ду суханвар аз назари нуктасанчонаи устод С. Айнӣ берун намонда будаанд. С. Айнӣ Мирзо Турсунзодаро ҳамчун шоири дорои эҳсосоти баланд, ки бо навии образҳо ва са-мимиияти баёни эҳсосот таваҷҷӯҳи касро ҷалб мекунад, таъриф намуда, Бокӣ Раҳимзодаро дили фароҳ ва акли ҷӯянда дорад гуфта, хотирнишон сохтааст. Дар ҳақиқат, устод С. Айнӣ хато накарда буд. Ҳам Турсунзода ва ҳам Бокӣ Раҳимзода шоирони шинохта ва дӯстдоштаи ҳалқ гардианд. Нӯшида нест, ки на ҳар шоир маҳорати ҳамеша бо ҳамроҳии хонандагонаш ҳамсӯҳ-бат шуданро дорад. Ҳол он ки шоири асил тамоми умр меҳмони дӯстдорони ашъораш бояд бошад. Агар боре шоир бо китоби ашъори хеш меҳмони муҳлисионаш шавад, дигар мизbon аз вай дили ҷудоӣ надорад. Ҳама гузаштагони шеъри мо ҷунин мекарданд ва хушбахтона дар мисоли фаъолияти эҷодии Мирзо Турсунзодаву Бокӣ Раҳимзода идомаи он анъанаи классикиро ба мушоҳида гирифтанимон мумкин аст. Дигар ин ки ду шоири дӯстдоштаи мо аз бехтарин донандагони шеъри классики, маҳсусан осори Ҳофизу Саъдӣ, Хайёму Ҳилолӣ ва Қамоли Ҳучанди-ву амсоли онон шинохта шудаанд. Масалан, борҳо шоҳид будем, ки устод М. Турсунзода дар маҳфилҳову шабҳои эҷодӣ қабл аз ин ки ба сухан оғоз намояд, аз Ҳофиз чанд мисраи ҷолибро вобас-та ба мавзӯи маҷлис бадоҳатан ёдовар мешуд. Ин ба он маънӣ буд, ки ҳудро дар назди Ҳофиз ҳеч доноста, ба ҳамин восита шеъри гузаштаро эътироф мекард. Амали ҳар шоири асил ҳамин тавр бояд сурат гирад. Ғақат бо итминон бояд бигуем, ки аз дӯстӣ ва ҳамкории эҷодии ин ду суханвар адабиёти тоҷик баҳра бурдааст, пеш аз ҳама дар он самт, ки аввалин шеър ё аввалин маҷмӯаи ашъори аксари шоирони он вакт ҷавон ва ҳоло баркамолу шинохта, маҳз бо саъю ҳидояти ин ду мураббии ҷавонон (баъд аз устод Айниву Лоҳутӣ) рӯи нашрро дидаанд. Бидуни шубҳа, ҳар шоиреро, ки Турсунзодаву Бокӣ Раҳимзода раҳнамоӣ карда бошанд, ба манзили умеду мурод расидаанд. Дар фаъолияти муштарақ ҳар қадом нақши ҳудро гузшотанд. Бокӣ Раҳимзода шеърро интиҳоб карда, баъд соҳиби онро ба Турсунзода муаррифӣ менамудааст. Ҷунин менамояд, ки Раҳимзода ҳамчун ёбандан шоири навқаламу шеъри ҷавонон фаъолият дошта, мавқеи меъёри баҳоро ба ихтиёри дусти шоирав Турсунзода мегузаштааст. Дар ҷунин ҳолатҳо ба саҳнаи адабиёт қадам гузаштани ҳар як ҷавони болаёқат ба Мирзо Турсунзода ҳушинудӣ меовардааст. Бокӣ Раҳимзода ба хотир меорад, ки вакте достони «Асрор»-и Faffor Мирзоро муҳокима кардем, М. Турсунзода хурсандияшро пинҳон карда на-тавонист. Ба ҳамин монанд, боре Мирзо Турсунзодаву Бокӣ Раҳимзода нахустин шеъри Гулруҳсорро муҳокима мекунанд. Турсунзода бо самимияти ба Бокӣ рӯй оварда мегӯяд:

— «Боқиҷон, мана дар адабиёт на як Гулҷеҳра, балки Гул-руҳсорҳо пайдо шуданд. Аз шумо ҳоҳиш мекунам, ки доимо аз ҳолу аҳвол, ҳонишу эҷодиёти ин духтар боҳабар шавед, маро

огоҳ қунед». Албатта, ин фаъолияти адібони каломсанҷ чунин маънӣ надошт, ки ягон шеър бидуни иҷозату тавсияи онҳо чоп намешуда бошад. Баъзан дар байни шеърҳои дар рӯзномаву маҷаллаҳо ба чоп расида, намунаҳое ҳам буданд, ки аз шеърият ё дур буданд, ё танҳо назм буданду бас. Ин ҳолат Мирзо Турсунзодаро ба ташвиш меовард ва гӯё қасосашро аз Бокӣ Раҳимзода гирифтани мешуд:

— «Мана, Мулло Бокӣ, аз шогирдонатон ин ҳел шеъри суст ҳам мебарояд», — мегуфт ба хотири озурда М. Турсунзода. Баъзан чунин ҳам мешудааст, ки сари шеъре изҳори ақида карда, онҳо якдигарро рад менамуданд, сурху сафед мешудаанд ва ҳатто кор то ҷое мерасидааст, ки ба якдигар аз салому алейки муқаррарӣ даст мекашидаанд. Табиист, ки Турсунзода нисбат ба Бокӣ ҳассостар буд, дили нозук дошт ва як навъ фарқи таслим-нашуданро дар ихтиёр доштааст. Бокӣ Раҳимзода, ки рафиқи ҷониашро хеле хуб омӯхта буд, нози ўро мебардошт ва аз он гарданшахии «кӯҳистониаш» сарғи назар мекарду роҳҳои оштишавиро ҷустуҷӯ карданӣ мешуд. «Хушбахтона, — мегӯяд Бокӣ Раҳимзода, — дар яке аз чунин рӯзҳо Мӯъминшоҳ, ки дар Донишгоҳ меҳонд, як шеърашро назди ман овард. Шеър равон, самимӣ, пухта буд... Ман Мӯъминшоҳро гирифта, ба назди Мирзо даровардам. Ў ҳанӯз ҳам хафа буд.

— Ҷӣ хизмат? — пурсид аз ман.

— Ин қас шоири ҷавон Мӯъминшоҳ, — ҷавоб додам ман. — Донишҷӯи Университети давлатни Тоҷикистон. Шеъре овардааст.

Мирзо шеърро гирифта, ду-се бор мутолиа кард. Дар ҷехраи ў торафт осори ҳурсандӣ айёntар мегашт. Вай ниҳоят та-бассумкунон ба ман нигариста гуфт:

— Бокичон, мана ин гали дигар.

— Ман гуфтам, ки ҳамин тавр бошад, маҷмӯан шеърҳои Мӯъминшоҳро ба нашриёт тавсия кардан даркор».

Дар мавриди рӯи чопро дидани баъзе шеърҳои хомум заиф таҳмин кардан мумкин аст, ки баъзан Бокӣ, ки шаҳси хеле раҳмдил буд, ба хотири наранҷондану дастигирӣ шоири навқалам шеъри ўро тавсия мекардааст ва эроди Мирзо Турсунзода сари Бокӣ Раҳимзода, ки «аз шогирдонатон ин ҳел шеъри суст ҳам мебарояд» ба ҳамин маънист. Аз ин ҷиҳат бештари вакътоҳо, Бокӣ кӯшиш мекардааст, ки М. Турсунзодаро аз ҷакидаҳои образдори шоирони ҷавон воқиф созад. Шеъри нахустини Ҷоикро, ки «Ном дар санг» унвон доштааст, якҷоя меҳонанд. Ҳарчанд ки шеър баъзе нуksонҳо доштааст, Мирзо Турсунзода ҳурсанд шуда, ҳулоса мебарорад:

— Агарчанде хом аст, ин шеър мағз дорад. Аз ин бача оянда шоири хуб мебарояд».

Ин ҳулоса тавсия ҳам буд, ки он шеър дар маҷаллаи «Садои Шарқ» чоп шавад. Азбаски Турсунзода дар тавсия ба чоп ва ҳулоسابарорӣ мавқеи асосири ишғол мекардааст, Бокӣ Раҳимзода зоҳиран ҳамчун мушоҳидачӣ намудор мегардад. Албатта,

мушоҳидачӣ будан ба маъни фикри шаҳсӣ надоштан, ё кам-фაълиятин Бокӣ не, балки ба он мақсад аст, ки Раҳимзода бо ин амалаш характери Турсунзодаро меомӯхтааст. Масалан, табъи хуши Мирзо барои Бокӣ маъни онро доштааст, ки дӯсташ ягон асари тозаву чолибро аз адабони ояндадор мутолиа кардааст. Натиҷаи ҳамин мушоҳида он мешавад, ки андаке бâъдтар худи Турсунзода ба Раҳимзода мерасонад:

« — Агар дар наср монанди Фазлиддин боз панҷ-шаш нафари дигар пайдо шавад, адабиётамон монанди куллаҳои Тоҷикистон баланд мешавад». Вобаста ба ҳамин ҷиҷати адабиёт Мирзо Турсунзода ҷунин ақидаи тоза ва илмӣ баён мекунад, ки «бори възнини адабиётро наср мебардорад. Зоро насрни мо анъанаҳои ҳазорсола дорад. Барои ҳамин устод Айниро асосузори адабиёти советии тоҷик меномем. Ман пеш аз ҳама бидуни шубҳа, повесту романҳои устодро дар назар дорам». Яъне ҳамон тъъби хуш, ки Бокӣ болотар ёдовар шуд, аз он будааст, ки Мирзо дастнависи «Дар он дунё»-и Ф. Муҳаммадиро ҳонда будааст.

Аз мушоҳидаҳои Бокӣ Раҳимзода боз он ҷиз ҷолиби диққат аст, ки мавзӯи аксари асарҳои М. Турсунзода дар шоҳидии Бокӣ ё бо маслиҳати ўпайдо шудаанд. Ҷуҳтари М. Турсунзода ёдовар шуд, ки падара什 дӯстони шоири дигар ҳам доштааст, ҷун: Миршакар, Ф. Ниёзӣ, аммо дӯстие, ки бо Раҳимзода дошт, маҳсус буд. У на фақат мавзӯи асарҳояшро пеш аз пеш бо Бокӣ маслиҳат мекард, балки тамоми корҳои хонаводагиро бе машварати Бокӣ анҷом намедод. Ҳар вакт ки ба маслиҳати Раҳимзода зарурат меафтид, падарам телефонро бардошта, ба гӯшак «Бокишқа» гуфта муроҷиат менамуд,— ба хотир меорад Фирӯза Турсунзода. Ҳуб дар хотир дорем, ки рӯзи дағни Мирзо Турсунзода бо ду дидан оболуд «Мирзочон, ту маро дар ин баланди пешвоз хоҳӣ гирифт». Афсӯс ки орзӯи Бокӣ амалӣ нашуд. Онҳо, ки дар зиндагӣ якҷо буданд, оромгоҳашон низ бояд, якҷо қарор мегирифт. Вобаста ба ҷиҷати асафарии М. Турсунзода, маҳсусан асарҳои ў, ки натиҷаи сафарҳояш бо ҳамроҳии Бокӣ ва дигар адабони тоҷик ба шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон мебошанд, сухани тозаенанд дар боби Турсунзодашиноси тоҷик. Маълум аст, ки тамоми сафарҳои Турсунзода аслан ба мақсади ҳаётомӯзӣ ва ба сарнавишти ҳалқи заҳматкаш аз наздики ошно шудан, сурат мебастаанд. Ачибаш он аст, ки ўпайдар адабонро низ ба «ҳаётомӯзӣ» даъват мекардааст ва ҳатто бâъзан онҳоро хам бо худ мебурдааст. Дар ҷунин сафарҳои М. Турсунзода солҳои охирӣ ҳаёташ шоирони нисбатан ҷавон Лоику Бозор, Гулруҳсор ва дигарон ҳамроҳӣ мекардаанд. М. Турсунзода, Бокӣ Раҳимзода дар як сафарашон ба ноҳияи Ғарм бâъд аз дидани марқали Мулло Ҳофиз ном шоире, ки мазораш дар деҳаи Навобод будааст, ба зиёрати оромгоҳи муаллимоне, ки Фузайл-Маҳсум онҳоро қатл карда буд, мераванд ва ҳамон лаҳза Мирзо Турсунзода аз Бокӣ ҳоҳиш менамояд, ки дар бораи ин шаҳи-

дон хотираҳо чамъоварӣ кунад. Ҳамин тавр ҳам мешавад, он хотираҳо ба достони «Роҳи нури офтоб» дохил мегарданд. Маъхазҳои ҳаётӣ дигари достони номбурда аз сафари ба Норак кардаи ин ду шоир сарчашма гирифтаанд. Ин достон низ бо ҳоҳиши М. Турсунзода ба вучуд омада будааст. Рӯзе Турсунзода ба Боқӣ мегӯяд: «Миёнро маҳкам бандед, ҳамроҳ як достон менависем». Ин достони «Роҳи нури офтоб» буд. Шеъри «Ағбай кафтаргузар»-и М. Турсунзода ҳам аз ҳамон сафари ба Ғарм кардашон сарчашма гирифтааст.

Дар бораи М. Турсунзода бисёриҳо, чи олимону адібон ва чи дӯстону ҳамкорон ва хешу акрабо хотираҳо навиштаанд. Албатта, ҳамаи онҳо ҳоҳу ноҳоҳ бâъзе аз гӯшагои сарнавишти шоирро қашф менамоянд. Вале ба як чиз бояд икрор шуд, ки ҳеч қадом аз он хотираҳо ба дараҷаи хотираҳои Боқӣ Раҳимзода доир ба М. Турсунзода дорои аҳамият намебошанд. Зоро аксари хотираҳои дигарон табиӣ набуда, ҳарактери расмӣ дошта, бофтаву сохтаҳои зиёде доранд, ки шахсияти М. Турсунзодаро ҷандон равшан карда наметавонанд. Вале мазмуни хотираии Боқӣ, таҳти унвони «Дӯсти ба ҷон баробарам» ба нашр расидааст, ҳеле ҷолиби диккат буда, ба ҳакиқат наздиктар мебошад. Таври мисол, чӣ навъ ба миён омадани достони «Чароғи абадӣ»-ро ба ин маъни медонистем, ки шоир дар яке аз субҳҳои баҳорон ду инсони дилҳоҷашро пешвоз гирифтаний аст:

Яке фарзанди ман, навзоди ман буд,
Дигар панди ману устоди ман буд.

Аммо сабабҳои асосии он, кай ва дар кучо ва дар қадом вазъияти рӯҳии шоир ба вучуд омадани мавзӯи он то хотираҳои Боқӣ Раҳимзода шояд норавшан буд. Накшай ба миён омадани ин достонро болои қоғазе ҳам наидидаем. Маълум мешавад, ки Турсунзода бори аввал мавзӯи онро ба дӯсти ҳамкасбаш дар танҳӣ, ҳангоми сайру гашт дар теппаҳои Душанбе баён доштааст. «Боре бегоҳӣ Мирзо маро ба ҳона даъват кард,— ба хотир меорад Боқӣ Раҳимзода. Омадам, ў бо хотири парешон гуфт, ки ҳамсарашро ба таваллудҳона фиристодааст. Вай таклиф кард, ки ба сайри талу теппаҳои Душанбе бароем... Ҳангоми саёҳат аз рӯи таҷриба аз ҳолати Мирзо пай бурдам, ки дар сар андешае мепарварад. Аз афташ, ў бо ман гап мезаду дар бораи мавзӯе фикр мекард...

— Мулло Боқӣ... дарак дорӣ? Пагоҳ ё пасфардо устод Айнӣ аз Самарқанд ба ин ҷо меояд. Шояд аз қудуми ин шахси хирадманд дар ҳонаи мо меҳмони нав ба дунё ояд.

Ман дар бораи пешвозгирии устод Айнӣ фикр мекардам, ки боз овози латифи Мирзо ба гӯшам расид.

— Бисёр хуб шуд, ки устод меоянд. Номи фарзанди навро ба он қас маслиҳат мекунем... Мулло Боқӣ ман кайҳо боз як чизро фикр мекунам. Ба ҳаёлам ин мавзӯъ, ки ҳоло пазонда исто-

даам, бозёфти хубест... Яъне ба Душанбе омадани пири хирад-манд устод Айнӣ ва тавлиди тифл дар фасли баҳор.

Шабе ки то сахар бедор будам,
Мушаваш, тандил, ночор будам...
Чаро ки доштам умединорӣ,
Ба сӯи роҳ ҷашми интизорӣ...

Ин оғози достони... «Чароги абадӣ» буд... Устод Айниро ботантана пешвоз гирифтем. Вай аз хушхабари соҳиби лисар будани Мирзо хеле шод ғашт ва номи барои тифл ёфтаи ўро писандид.

— Парвиз номи хуб аст,— гуфт устод Айнӣ.

Ёддоштои Бокӣ Раҳимзода дар мавриди Мирзо Турсунзода дар роҳи тадқики лабараторияи эҷодии шоир боз аз он ҷиҳат аҳамияти хоса доранд, ки гӯё М. Турсунзода ҳафт-ҳашт маротиба шеърашро рӯйбардор мекардааст. Ҳусусан баъзе бобҳои достони «Қиссаи Ҳиндустон»-ро,— мегӯяд Бокӣ,— то даҳ бор рӯйбардор мекардааст. Дигар мушоҳидаи дилчаспи Бокӣ он аст, ки «агар Мирзо бо ангушт лабашро мемолид, нишонаи он буд, ки вай мавзӯи шеър ёфтаасту онро дар кураи ҳаёлу тафаккураш обутоб медиҳад, мепазонад. Ҳар касе ин ҳислати Турсунзодаро медонист, дар ин лаҳза ба ў ҳалал намерасонд, ҳатто шӯҳӣ ҳам намекард...»

Ба ҳамин тартиб, вакте ки маводи ба дастомадаро дар мавриди ҳамкории Турсунзодаву Бокӣ ба тадқик мегирэм, чунин ба назар мерасад, ки Бокӣ аз Турсунзода бештар ёд мекардааст, ўро ҳамчун шоири бузург эътироф менамудааст ва дар васфаш аз шеър то портрети эҷодӣ асарҳо навиштааст ва ғайра. Зоҳиран ҳамин тавр аст. Вале, ҳангоме ки ба таҳкики ёддоштҳову хотираҳои Бокӣ Раҳимзода ҷиддан машғул мешавем, мебинем, ки ҳар ҷо ки Раҳимзода аз шахсияти Турсунзода сӯҳбат оростааст, дар паҳлӯи ин ки ҳарактеру ҳислатҳои Турсунзодаро равшан соҳтааст, шахсияти худи Раҳимзода низ пинҳон намондааст. Аз ҳамкории ин ду шахсияти адабӣ, он вакт пеш аз ҳама масъалаи шафқат ҳалли ҳудро ёфта буд. Тасаввур кунед: аз вакте ки ин ду шоири тоҷик яке пештару дигаре чор сол баъдтар сафи адібони тоҷикро падруд гуфтанд, рӯз то рӯз шафқат рӯ ба инқироз овард. Барои Турсунзодаву Бокӣ Раҳимзода иштирок кардан дар маҳфили шеърдӯстону навқаламони донишкаҳа дошворӣ надошт. Аз ин миён онҳо намояндагони шеъри оянда ва идомадиҳандагони шеъри форсӣ — тоҷикиро ҷустуҷу мекарданд. Ҳофизи ҳалқии Тоҷикистон Одина Ҳошим, ки аз муҳлисони ҳақиқии ин ду шоир мебошад, қисса мекунад, ки ҳар вакте аз Қӯлоб ҷониби Душанбе меояму Ҳаси Сафедро поён мешавам, ҳис мекунам, ки маро Турсунзодаву Бокӣ Раҳимзода дигар пешвоз намегиранд. Аз ин рӯ, назди ҷашмае нишаста, лутфу қаромату одамгарии баланди онҳоро ба хотир меораму гиря мекунам. Барои он гиря мекунам,— мегӯяд Одина Ҳошим,

— ки дигар дар Душанбе қадрдоне надорам чун Турсунзодаву Боки. Бало хуб мешуд, агар насли имрӯзаи адабиёти точик анъанаи ин ду шоири бародархондро идома медоданд. Ҳамин кифоя буд, ки рӯҳи онҳо ором монад.

II

Раванди бозсозӣ воеияти зиёдеро равшан сохта истодааст, ки собиқ паси парда монда буданд, ё дигар навъ шарху эзоҳ дода мешуданд. Вобаста ба ҳамин ҳодисаи пешрав дар мавриди адабиёту фарҳанги беш аз хафтодсолай шӯравӣ баҳсу мунозираҳои дилчашпе сурат бастааст. Бозсозӣ гӯё Инқилоби Октябрро якҷоя бо дастовардҳояш «титу пора» карда истодааст. Имрӯзҳо дар мавриди шаҳсиятҳои адабие чун Мирзо Турсунзодаи тоҷик низ гапҳои паству баландеро хондану шунидан мумкин аст. Ҷунин ранг гирифтани сарнавишти адибони барҷаста табиист ва ҳеч ҷои ташвиш надорад, агар гӯянд, ки «устод М. Турсунзода дар шеъраш ду рӯ дошт, дорои ду тарафу ду сифат буд».

Ба ҳамагон маълум аст, ки дар чунин ҳолатҳо таваҷҷӯҳи тадқиқгари адабиро ҷӯдӣ ётӣ шаҳси шинохта ва маъруф бештар ҷалб менамояд, на осори як адиби миёнаҳол. Мисоле, ки барои тасдиқи фикраш муҳакқиқ интиҳоб менамояд, аз ҷӯдӣ Турсунзодаҳо интиҳоб мешавад, на аз осори **Фарҳадҳо**. Аз ин ки профессор Раҳими Мусулмониён ба шеъри М. Турсунзода аз нигоҳи бозсозӣ муроҷиат кард, ба ҳамин маънӣ буд. У Турсунзодаро бо шеъраш мепазираид, бо тоҷикдӯстиаш эътироф мекунад, ба сулҳҳоҳиву дунёдӯстиаш мафтун аст. Мегӯянд, ки «гунчишкро кушад ҳам қассоб кушад». Дар ғайри ин ҳаром шудани гӯшти гунчишк мумкин мешавад. Пас, ҷаро сари мазмунӣ дар ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» чоп кардай Р. Мусулмониён ин қадар сару садоҳои бемантиқ баланд гардид? Аввалтар аз ҳама Кутбии шоирро ташвиш фаро гирифт ва ба зудӣ ба Р. Мусулмониён гӯё «Ҷавоби даҳшатборе» дод. Ҷавобе, ки гӯё бузургии М. Турсунзодаро қашф мекарду «ноодами» мунаққидро мазаммат. Ҳайҳот! На инаш шуду на онаш. Кутбӣ Қиром як дафъаи дигар бемаданиятӣ ва ҳатто бефазилатии худро ифшо соҳт. Шоир ҳамкасбаашро ин тавр дастгирӣ намекунад, ба нағси муқарриз намерасад, илми нақдро таҳқир намекунад, балки бо далелу бурҳон ҷойҳои номаъқули навиштаи «ракибаш»-ро рад менамояд. Яъне баҳси илмиву шоиронаро меписандад. Мактубҳои дигаре, ки ба «тарафдории» Кутбӣ ё мунакқид ҷамъ мешаванд, ҳамагӣ аз рӯи эҳсосотанду бас. Мехоҳанд, ки хисси бадбиниро нисбати якдигар афзоёнанд. Ҷаро Кутбӣ дар ин «ҷангандозӣ» пешдастӣ кард? Ҷавоб он ҳоҳад шуд, ки Кутбӣ ғами М. Турсунзодаро не, балки ғами худашро хӯрдааст, ки пасон дар бораи ашъори ў чӣ мегӯянд. Шеъри Турсунзода ба ин навъ «ҳимоятгарон» зарурат надорад. М. Турсунзода бузург буд, бузург мемонад. Фарзанди миллат буд. Фарзанде, ки берун аз хоҳи

Тоҷикистон аввал тоҷикам мегуфту баъд шӯравӣ. Ҳалқи тоҷик бо гум кардани Бобоҷон Ғафуру Мирзо Турсунзода як аср ба қафо рафт. Шояд замоне мерасад, ки модари тоҷик боз фарзанди банаң мисли эшон таваллуд намояд. Барои фарзанди миллат шудан як шоир будану шеъри барҷаста инишо кардан кам аст. Ҳушбахтии М. Турсунзода он буд, ки ҳеч гоҳ ба ҳалқаш хиёнат накардааст. Ӯ рамзи Тоҷикистон шинохта шуда буд. Сад афсус, ки бузургони адаб на ҳама вақт тадқиқгари ҷиддии осори ҳешро пайдо карда метавонанд. Агар чунин намебуд, даҳсолаҳо адабиётшиносони муҳтарам сари кӯриву нобинои устоди назми форсӣ — Рӯдакӣ баҳс намекарданд, балки сирри эҷодии ўро қашф мекарданд, илман исбот менамуданд, ки ҷаро маҳз вай сардафтари Ҷадабиёти форсӣ шинохта шуд. Ба ҳама маълум аст, ки садаи бистум баъд аз Муҳаммад Йқбол дар шеъри асили Лоҳутиро дод. Бале, Лоҳутиро низ воқеяти социалистӣ дурӯй соҳт, аммо ин «сифат» ҳеч гоҳ макоми шеъри саъдиёнаву ҳофизона ва Қамоли ҳуҷандиёнаи ин сутуни назми форсиро паст карда наметавонад. Ҷаро то имruz, ки садсолагни ў сипарӣ, шуд, ягон шеършиноси хуб аз паи тадқиқи осори асили ў намешавад? М. Турсунзода низ бо шеъри асилаш то имрӯз муҳаққик надорад. Ҷанд муддат шеъри ўро Ҷадабиёти Юрий Бобоев ба тадқиқ гирифт, то он ҷо ки навиштаҳояш ба фурӯш нарафтанд ва дар дӯкони китоббуруӯшии «Гулдаст» нархи китоб дар бораи М. Турсунзонда ба як тин фаромад. Яъне ягона роҳи ҳалосии китоббуруӯшон аз «тадқиқотҳо»-и муҳтарам Ю. Бобоев он шуд, ки китоби ўро арzon карданд.

Солҳое, ки устод бо обрӯи баланду мӯътабарият расида буданд, мутолиаи ашъори вай ба ихтиёри мунаққид Атаҳон Сай-фуллоев ҳавола гардид. Эшон низ ҷанд китоб сари эҷодиёти М. Турсунзода таълиф кард. Боз афсус, ки ба таҳқиқи шеъри М. Турсунзода шеършиносони табиии тоҷик машғул нашуданд, вагарна шеъри ў бекадр намешуд. Ин ҷо банда аз шеъри М. Турсунзода қазоват карданӣ нестам, факат гуфтаниам, ки як сабаби дар баъзе доираҳо аз Турсунзода «шикоятҳо» кардан аз он рӯст, ки ба «дарбори ҳизби коммунист» муносибати наздики дошт. Собиқ котиби аввали кумитаи марказии ҳизб дар тамоми ҷамъомаду шабнишиниҳои пурайшу ишраташон М. Турсунзодаву Бокӣ Раҳимзодаро даъват мекардаанд. Дар сурати беруни Душанбе рафтанашон низ тақрибан ин ду шоирро бо худ мегирифтаанд. Ин ҷо ҳеч хел далел ҷустан лозим нест, зоро ҳама медонанд, ки маҳсусан дар замони ҳокимиюти бистсолаи Ҷаобор Расулов М. Турсунзодаву Бокӣ Раҳимзода ўро ҳамеша меҳандондаанд, то ки умри «фарзанди қаҳрамони миллат» зиёдтар шавад. Ҷӣ чора доштанд, он ду шоирни дидадаро, ки мансабдори аввали ҳизб дар ҳар шаҳру нохия ҳамон мавқеъро доштанд, ки шоҳони Бухорову амирони Қўқанд замоне дар ихтиёри доштанд. Албатта, муносибату наздикии Турсунзодаву Бокӣ ба идораи аввали Ҳизби Коммунист чунин маъно надошт, ки онҳо

дар мавриди «бузургии» онҳо қасидаҳои мадҳӣ гуфта бошанд. Он замон ин «касалӣ» саросари кишвари сермиллати шуравиро фаро гирифта буд ва шоире, ки Ленину инқилоб ва хизби коммунистиро васф намекард, ўро шоирни асили шӯравӣ намехисобиданд. Агар чунин намешуд, В. Маяковский шеъри «Паспорти советӣ»-ро шояд иншо намекард. Чӣ ҷои тааҷҷуб аст, ки ҳоло ҳам баъзе аз адабиётдонҳои насли қалонсол аз шоирни тоҷик талаб менамояд, ки дар бораи Ленину инқилоб шеър эҷод кунанд. Ин ашхосро ҳам мазамат кардан лозим нест, зоро онҳо маҳз дар «ҳамон дег» ҷӯшидаанд, онҳо ба тарзи дигар фикр ронда наметавонанд. Дарди бедаво боиси садди роҳи бозсозӣ дар соҳаи адабиёту фарҳанг шуда истодааст, зоро дар садри идораҳои иттиҳодияҳои нависандагон ҳамонҳое қарор доранд, ки дар замони рукуд «шоиркушӣ» мекарданд. Имрӯзҳо, ки ба солҳои фаъолияти раисии М. Турсунзода назар меафканем, мебинем, ки ўхеле дипломатона идораҳои хизбири истифода карда, «фирабдода», амири онҳоро дар мавриди тақдирни хидмати ин ё он адаби тоҷик ба даст меовардааст. Аз сунӣ дигар, он замон, адаби бузургро бе доштани ордену медалҳои давлатӣ тасаввур намекарданд. Гӯё ордену медал, ситорай қаҳрамонӣ як навъ имтиёзе буд, ки роҳи ўро васеътар мекушод ва имконият медод, ки сӯханаш бақуват шавад ва аз ҳалқи худ намояндагӣ карда тавонад. Дуруст аст, ки шеъри ўсифати баландро намегирифт ва худ то андозае аз инкишофи сифатӣ бозмемонд, вале барои Турсунзода барин шахсияти иҷтимоӣ ба он орденҳо мушарраф шудан ҳатмӣ буд. Ҳамон мартаба буд, ки амири ташкили мачаллан «Помир»-ро хеле ба зудӣ аз М. И. Суслов дарёфт кард. Барои М. Турсунзода ҳаллу фасли масъалаҳои марбут ба инкишофи адабиёту фарҳангӣ тоҷик ҳеч душворӣ надошт. Ҳама ба ин хотир буд, ки ба ҳалқаш хизмат кунад. Табиист. Имрӯз барои асари бозсозӣ адабро қадр мекунанд, он вакт барои воқеяниги набудаи социалистиро «воқеӣ тасвир кардан», тақдир менамуданд. М. Турсунзода бисёр хуб медонист, ки модари тоҷик бенавову бадбаҳт аст, ҳафтаву моҳҳо зани дехот рӯй ҳаммомро намебинад, ҳӯрокаш се вакт як бурда ион асту як пиёла ҷои сифаташ паст, вале боз ў занро ҳушбахт ба тасвир мекашид. Чунки ба социализм боварӣ дошт, хизб идеали ў буд. Орзу дошт замоне мерасад, ки зиндагӣ хуб мешавад. Шояд шоирро эҳсолоташ фиреб додааст. Ў бояд эҷод мекард, аммо дигар ҳел навишта наметавонист, зоро барномаи зиндагӣ аз боло то поён ҳамин навъ соҳта шуда буд. Пас, замона айбордor аст? Ҷале, диктайи дуругини беш аз ҳафтодсолаи мансабдорони хизби коммунист, та момии мағзҳоро хушк кунонд. Мардум аз андешаву фикр кардан бозмонданд. Мағзи адабон ҳам хушк шуд, аз ин рӯ воқеъбинона сӯҳбат накарданд. Методи ягонай эҷодӣ аз адаби шӯравӣ хушкгӯро тақозо менамуд. Ҳамин сабабҳо буд, ки инсон худро дар «коинай ҳаёт» — адабиёт ҳеле ҳушбахт медиҳ, ҳарчанд ки бовариаш намеомад ба чунин «зиндагии гул-гулшукуфта», ва-

ле изхор карда наметавонист. Ана ҳамин «вокеят» маводи тасвири санъаткор буд...

Ҳамин тавр, М. Турсунзода, ки вазифаҳои масъули ҷамъиятиро ба хотири сулҳу дӯстӣ ба ўҳда дошт, то андозае зери таъсири фармонҳои ҳизбӣ монд ва шеърҳо ҳам эҷод кард, ки имрӯз ҷомеаи бозсоз онҳоро ё ҳонда наметавонад, ё қабул кардан намехоҳад. Бозсозӣ завқи мардумро тағиیر дод, онҳоро дар ҳалли тақдири хеш ҷиддӣ соҳт, ҷаҳонбинии ҳакиқии инсониро барояшон ато намуд ва гайра. Вале бо боварии том бояд гуфт, ки ашъори ноҳондани М. Турсунзода вазну қимати осори аслии ўро кам карда наметавонад. Саромадони шеъри пешина ҳам дар мавриди ҷудогона аз эҷоди шеъри мадҳия гурехта натавониста буданд. Агар чунин набошад, сара карданӣ шеъри хуб душвор ҳоҳад шуд.

Бинобар ин, ҳоҳу ноҳоҳ ашъори М. Турсунзода чун тамоми маводи адабии баъдинқилобии тоҷик таҷдиди назар меҳоҳад. Акнун таҳлили мавзӯй, ки то имрӯз фаъол аст, ба дарди муҳаққиқ намехӯрад, балки аз таҳлили филологӣ бояд кор гирифт, то ки падидаҳои адабии дилчашпу асил рӯи об бароварда шаванд. Дар чунин ҳолатҳо ҷи муштарии шеъру шоири ва ҷи муҳаққиқ ба эҳсосоти шаҳсӣ дода нашуда, балки ҳакиқати ҳолро гуфт, он ҳакиқатро, ки аз шиори «адабиёт — оиаи ҳаёт» нағояндагӣ карда тавонад. Ин ҳолат мақоми шеъри тоҷикиро муайян ҳоҳад кард, ва аз сӯи дигар, ба мақсади инкишофи сиғатии шеъри баъдии форсӣ — тоҷикӣ замини тайёр мекунад. Сарнавишти М. Турсунзода барин шаҳсиятҳои боистеъдод, аммо зери таъсири муҳити сиёсимионда ба насли ояндаи адибони тоҷик дарс ҳоҳад шуд, то ки аз пансионатбозӣ дар шеър нашуда, балки шеъри абадзинда эҷод кунанд, ашъоре, ки баъд аз садсолаҳо низ ба дарди мардум дармон шуда тавонад.

IV. ИСТЕҶДОДРО ҚАДР БОЯД ҚАРД

I

Дар толори «Борбад» (1988) ду барномаи қалони ҳунармандони театри мазҳакаи мусиқии вилояти Кӯлоб ба номи С. Вализода сурат гирифт. Дар бораи концерте, ки аз тариқи ҳунарномони овозхонҳои гуногунистеъдод, раккосону машшоҳон ва ҳатто актёрон баргузор мегардад, фикру мулоҳиза рондан душвортар ҳоҳад буд, нисбат ба он ки дар бораи ягон роман, ё асари саҳнавӣ макола ва тақризе навишта мешавад. Бале, нозукиҳои ин наъни санъат зиёдтар аст.

Концерти мазкур аз ду барнома иборат буда, ду рӯз идома ёфт. Ҳамин буд, ки баъзе аз номераҳои концертӣ, масалан, рақсҳои украинӣ, «Духтари арғуштӣ», «Садои кошуқ», «Қумбок» ва саҳнаҳои ҳаҷвӣ дар иҷрои артистони бомаҳорату дӯст-

доштаи мо Толибҷон Бобоеву Ҷумъаҳон Сироҷов (Очаи Бика ва Зика), монологи артисти хуштабъ Бобоҷон Ҳасанов тақрор шуданд. Ин номераҳо, албатта, барои як дафъа бештар меҳият доштанд. Азбаски рӯзи дуюм мухлисони тоза илова шуданашон мумкин буд, тақрори онҳо аз рӯи мантиқ сурат баст. Муҳим он буд, ки дар ин ду рӯз ҳунармандони шинохта Одина Ҳошим, Бобоҷони Азиз, Фотимаи Тӯра, Ҷумъаҳон Сафар (рӯзи аввал), Давлати Хол, Сурайёи Қосим, Адолати Комил (рӯзи дуюм) ҳунарнамоӣ карданд. Ҳар кадоме аз номбурдагон чор-панҷтои суруд ҳонданд ва ҳамаашонро мухлисони шеъру суруд бо қарсаку дастагул тақдир намуданд. Назар ба тартиби барнома агар рӯзи авалро Ҳофизи Ҳалқии Ҷумхӯрий Одина Ҳошим ҷамъ-баст карда бошад, рӯзи дуюми онро Артисти Ҳизматнишондода Давлати Хол ба поён расонд. Албата, ҷунин тартиб додани барномаи концертӣ, ки овозхони асосиро ба охир меоранд, шояд ба он сабаб бошад, ки муштариён то ҳатми концерт ҷояшонро тарк нагӯянд. Хол он ки агар Одина Ҳошим ва Давлати Хол дар авал, ё дар мобайн ҳам пайдо мешуданд, мухлисони тамоми номераҳоро нодида намерафтанд. Аз сӯи дигар ҳамаи ҳофизоне, ки бо барнома шомил шуданд, машхур буда, қадршиносони зиёде ҳам доштанд.

Масалан, навозиши «Хайрбод»-и Рустами Абдураҳим, ки тавассути дутори тоҷикӣ сурат гирифт, хеле пуртасир ва пурмаъний буд. Зеро он садои «Хайрбод» садои қалби инсони зинда аст, инсоне, ки таҷрибаи рӯзгор дорад. Умуман оҳангӯ навозишҳои мардумӣ ҳуд рамзи рӯҳияи ҳалқ буда, пурра ба асоси завқу психологиияи он эҷод шудаанд. Ҳамин рӯҳияи ҳалқро Давлати Хол дар фаъолияташ инкишоғ бахшида истодааст, ки ҷолиб аст. Қудрати артистии ин ҳунарманд ҳам, пеш аз ҳама ба асбобҳои мусиқии миллии тоҷикӣ — най, ғиҷҷак, дутору сетор ва ғайра алоқа гирифтани ўст. Ба таъбири Лоиқ ягон асбоби ҳалқие нест, ки Давлати Хол навохта натавонад. Ҳамин ҷиҳати мусиқидониаш уро чун ҳофизи машшоқу мутрибӣ бехамто дар байни мухлисон машҳур соҳтааст. Илова ба ин, шеърҳои шоири бомаҳорат Лоиқ Шералий — «Ману дарё», «Дилам месӯзад» ва рубоиёти «Фалак» рӯҳи мардумӣ доштани барномаи ин овозхонро боз ҳам барҷаста гардондааст. Яъне овози ҷарангосиву операвии ў ҳангоми иҷрои суруду оҳангҳои ҳалқӣ хеле мувоғиқ ба мушоҳида мерасад. Аммо ҳамин баландии овоз дар иҷрои шеъри «Сегоҳ», ки ба оҳангӣ класикий дароварда шудаасту майл ба сӯи равиши «Шашмақом» дорад, ба фоидай сарояндагии Давлати Хол намегардад. Оҳангӣ класикий нарми оромӣ, маҳинӣ ва нағисиро тақозо дорад. Овози кашишдори ҳофиз бо садои баланди мусиқӣ якҷо шуда, серғавғогиро дар иҷрои «Сегоҳ» ба вучуд меорад ва боиси дилҳароӣ мешавад. Кашиданӣ овоз ва тӯлонӣ будани мавчи он, то андозае хоси фалакиёт мебошад, ки мо мисоли онро дар иҷрои «Фалак»-и Давлати Хол бар оҳангӣ мардумӣ ба мушоҳида гирифтем. Мусиқии Д. Хол хеле бой бо-

шад хам, баъзан баланд садо додани овози ҳофиз боиси он мешавад, ки шахс ба максаду маъни шеър камтар сарфаҳм мешравад. Дар ҳамин ҷо масъалаи тоза ва пурра талаффуз карданни мисраъҳои шеърӣ низ муҳим аст.

Хушбахтона, гурӯҳи ҳунарии Кӯлоб дарёро мемонад, ки ҷойборҳои он аз доманаи қӯҳҳои баланд сарчашма гирифта, ба як баҳри калон мубаддал шудаанд.

II

Дуруст истифода бурдани ин баҳри серобро Одина Ҳошим барин сарояндагони бомаҳорат ба ўҳда доранд. Агар ин ташбех бачо бошад, Одина Ҳошим дар ҳоли ҳозир ва баъд ҳам рамзи театри ҳалқии вилояти Кӯлоб аст. Ин ҳофизест пеш аз ҳама дорон маданияти баланд, доманаш пур аз шеъру сурудҳои классикиву имрӯзи тоҷик, сарояндаест дар интиҳоби шеърҳои баландмазмун беҳамто, санъаткорест нозуктабъу нозукбин ва аз ҳама муҳиммаш садои тори ў садои қалби инсонҳост, ки ҳамеша муштоқи шунидани овози пурмаъни Одина Ҳошим мебошанд. Он шаб, ки навбат ба ў расид, дақиқаҳо кафкӯбии аҳли толор идома ёфт. Ҳама мунтазири дидори акаи Одина буданд. Мехостанд зудтар ўро болои саҳна бинанд, ки тораш ба як дасту дasti дигараш чун рамзи меҳрубонӣ ба болои синааш. Фақат ҳандаи номаълуми ў ва дастро пеши бар гирифта нац бас буд, ки муҳлисонаш ором шаванду тамоми ҳушу гӯшро ба сӯи сурудҳои «Шӯълаи оташ», «Гардиши айём», (Сайидо, «Шод накардӣ», (Ҳазин), «Мубтало шудем», (Қассоб), «Меранҷӣ» (Саҳбо), ки Одина Ҳошим онҳоро оҳанг бастааст, бо маҳорати баланди овозхонӣ манзури шунаванд мегардонад, равона менамояд... Бале, Одина Ҳошимро эҳтиёт бояд кард. Ҳоломо ҷанд овозхони ҳушсалиқа дорем, ки метавонанд мактаби эҷодӣ дошта бошанд ва қарнҳо аҳамияти тарбиявиву маънавии худро гум накунанд. Мисли Борбад шояд исмашон таъриҳӣ гардад ва сазовори ҷашнҳо шаванд. Як сирри эҷодии Одина Ҳошим он аст, ки овозхонии ў ҳар чӣ қадар ки идома ёбад, ҳамон қадар таваҷҷӯҳи шунавандаро бештар месозад. Барои ҳофизии ўро шунидан, аввал худро бояд тайёр кард. Зоро акаи Одинаро гӯш кардан лозим аст. Вай чунон бозавқ ва ширин меҳонад, ки шахс ҷаҳон-ҷаҳон маъни барои худ пайдо мекунад. Фаъолияти Одина Ҳошим мазмuni зиндағии инсонӣро дар худ таҷассум менамояд. Дар вақти ҳофизии Ҷай шахс ба андешаи дуру дароз дода мешавад, то ки дар чӣ будани маъни зиндағиро дуруст дарк карда тавонад. Ҳамин ҷиҳатҳои санъаткориаш ўро абадӣ гардонда метавонад. Ин ҳофизе нест, ки ҳунараш аз даҳ—бист сол беш умр дида наметавонад, балки эҷодкорест, ки ҷомеа дар тамоми давраҳои инкишофаҷаш ба ў эҳтиёҷманд мешавад. Шояд ҳоло шахси эҷодии дигаре бошад, ки аз Одина Ҳошим камӣ надошта бошад, ам-

мо ҳамин ҳофизи имрӯз|ба акаи Одина мусовӣ, баъд аз ду даҳсола мусирияти хешро гум карданаш мумкин аст. Ҳоло ки чунин ҳофиз дорем, пас ба қадри заҳмату ҳунарномони ў бояд расид. Одина Ҳошим беш аз сӣ сол дар соҳаи санъати мусиқиву сарояндагии ҷумхуриямон ҳизмат мекунад. Ўро ҷун ҳофизи боистеъод дар дигар гӯшаву канори мамлакати паҳновармон ва ҳамчунин дар Ҳиндустону Эрон ва Афғонистон ҳам ба ҳубӣ мешиносанд. Муваффақиятҳои ҳунарии Одина Ҳошим барои касе пӯшида нест. Ҳоло ки аз минбарҳои баландпоя дар бораи қимати инсони эҷодкор сухан меравад ва ҳар сари вақт таъкид мешавад, ки ба қадри чунин одамон бирасем, магар як унвони «Ҳофизи ҳалқӣ», барои акаи Одина басандад аст? Магар вақти он нарасидааст, ки ба мақсади ташвиқу тарғиби санъати ҳофизиву сарояндагӣ натиҷаи заҳмати Одина Ҳошим як филми ҳуҷҷатии тоҷикро ташкил дихад? Одина Ҳошим панҷоҳро сипарӣ кард ва умри ў хеле бобаракат аст ва барои ҳар навъ асари санъат материял дода метавонад.

Шоири барҷастаи тоҷик Лоик Шералий ҳунари мақоми Одина Ҳошимро дар ҷомеа дуруст дар қардааст: «Ҳофиз бошад Одина Ҳошим бошад». Ҳар завқманди мусиқиву суруди форсӣ-тоҷикӣ тарбия шудани ҳамин навъ овозхонро дарҳост дорад. Бешубҳа, ба Мукофоти давлатии ба номи Абӯабдулло Рӯдакӣ (1989) сазовор шудани Одина Ҳошим, дар ташвиқу тарғиби насли ҷавони овозхонони тоҷик аҳамияти бузурге ҳоҳад пайдо кард, ҳол он ки мактаби ҳофизии Одина Ҳошим аз ҷавонони ҳунарманди боистеъодде баҳравар аст.

Иловава ба он чӣ гуфта шуд, сирри ҳофизии Одина Ҳошим боз дар чист? Ва ҷаро ўро ин қадар зиёд мепазиранд, ҳурмату Ҷӯтиромаш мекунанд ва ҳар суруди хондаашро бо кафқӯbihои бардавом тақдир менамоянд? Барои ҷавоб гирифтани ба ин саволҳо, бояд ба фаъолияти эҷодии Одина Ҳошим, ба барномаи ў назар андӯҳт. Дуруст аст, ки ин меъёро дар тадқики фаъолияти ҳофизии ҳунарманди дигаре ҳам раво дидан мумкин аст. Вале дар мутолиаву тадқики эҷодиёти Одина Ҳошим ду-се ҳодисаи раднопазир аст, ки онҳоро надида гирифтани боиси нодуруст муайян кардани мавқеву мақоми ин ҳунарманд ҳоҳад шуд. Ҳодисаи аввал ин аст, ки Одина Ҳошим шоири шеъри баландпояву баландѓояро хубтар дидан метавонад. Яъне на ҳар шоир бо шеъраш ба завқи ҳофизии акаи Одина мувофиқ омада: метавонад. Ҳамин аст, ки ў намунаҳои бехтарини пайғамбарони шеъри тоҷикро интихоб менамояд. Он шеърҳоеро, ки ҳалқ қарнҳо сара кардааст ва ба қалби хеш яксон сохтааст:

Рафтам ба сари ҳоки азизон видод,
Онон ки буданд ҷанд гах бо мо шод.
Ҳарчанд ба ҳокашон бикардам фарёд,
Оҳир ба куҷоед? Қас овоз надод.

Ин рубой аз Амир Хусрав аст, ки Одина Ҳошим онро чун шеъри дилчаш шинохтааст ва ба оҳангаш даровардааст. Чунин муносабати Одина Ҳошимро дар мавриди шеъри имрӯзи точик низ ба мушоҳид мегирем. Ҳофизи нуктасанҷ ба ақидаи шоир Пайрав Сулаймонӣ пурра ҳамовоз аст, ки гуфтааст:

«На ҳар одам адабу шеъррас аст,
Ва на санъат барои булҳавас аст».

Тавре ки худи ҳофиз изҳор дошт, ў барои шеъри дилчашпено аз эҷодиёти ин ё он шоир пайдо кардан, чанд маҷмӯаи дастрасро варақ мезадааст ва бехтарин порҷаву байтҳои онро ёд дошт мекардааст. Аз ҳофиз байти зерро маъқул дидадааст:

Хуснат ба иттифоқи мулоҳат ҷаҳон гирифт,
Оре, ба иттифоқ ҷаҳон метавон гирифт».

Ин байти Мунзими ағғон ҳам барои ў хуш омадааст:

«Дар видои дӯст ҷашм ашкборонӣ накард,
Об камтар мечакад чун пухта мегардад қабоб».

Ба ин маънӣ, ба таври ҷиддиёна интихоб шудани шеърҳои бехтарин боиси ифшии сирри дигаре дар фаъолияти ҳофизии Одина Ҳошим гардидааст, ки он вобаста аст ва босаводона ва бегалат сурудани шеър. Ҳамин ҷиҳати ҳунармандии Одина Ҳошимро ҳанӯз Мирзо Турсунзода эҳсос карда, борҳо таъкид ҳам кардааст, ки «Одина Ҳошим нагӯед, мулло Одина гӯед, ҷунки сурудро бисёр босаводона иҷро менамояд». Ҳамин қайфият буд, ки Бокӣ Раҳимзодай ширингуфткор изҳор доштааст: «Агар ман қудрат медоштам, барои Одина Ҳошим дар шаҳри Душанбе қасри боҳашамате месоҳтам». Ин гуфтаҳои ҳаққонӣ ба ду шахсияте тааллук доранд, ки назар ба ёдоварии ҳофиз онҳо ягон мачлису тантана ва маҳфилҳо расмиро бе иштироки Одина Ҳошим тасаввур карда наметавонистанд.

Албатта, «мулло Одина» гуфтани фарзанди миллат — Мирзо Турсунзода ҳакиқат дорад. Одина Ҳошим на фақат шеърҳои сурудаашро бегалату босаводона иҷро менамояд, балки назар ба икрори худаш беш аз як миллион мисраъ шеър медонад, ки асосан аз эҷодиёти Саъдиву Ҳофизу Сайидову Соиб ва Амир Хусрав барин сутунҳои марказии назми форсӯ точик таълук доранд. Аз тарафи дигар, пӯшида нест, ки ў дар ҳар сафари ба қишварҳои Шарқи Мусулмонӣ кардааш, вакти холии худро дар ҷойҳои таъриҳӣ ва дар сари мазори бузургони назму санъат сарф менамояд. Катибаи ҳар сари қабро меконад ва ба зудӣ онҳоро хифз менамояд. Байти болои қабри Мирзо Бедил дар Деҳљӣ ҷунин будааст:

«Ҳунам охир ба кафи пои касе ҳоҳад рехт,
Ин ҳамон ранги ҳиноест, ки ман медонам».

Мазори Амир Хусрав, ки дар Дехлии қўхна қарор дорад, болои санги он байти зеринро хондааст:

«Тани Хусрав бимирад ин яқин аст
Вале Хусрав намирад ҳеч гоҳе».

Дар як қабристони дигар роҳбаладон сари санге ин байт-ро хондаанд:

Даъвии сўхтагӣ пеши ман эй лола макун,
Мешиносад дили ман бўи дили сўхтаро.

Аммо аз кӣ будани ин мисраъҳо барояшон номаълум мондааст. Одина Ҳошим, ки бо ин чамъият ҳамроҳ будааст, як дафъан дигар шеъри болоро бо таваҷҷӯҳи тадқикгарӣ хонда гуфтааст: «Аз ин байт бўи Соиби Табрезӣ меояд ва аниқ кардем, ки аз Соиб будааст».

Он чӣ дар боло ишора шуд, аз сўхбатҳои Одина Ҳошим сарчашма гирифтаанд. Ба ин маънӣ, ҳар сўхбати ин ҳофизи до-нишманд кайфияти хосе дорад ва гумон меравад, ки бисъёре аз масъалаҳои назарии шеъри пешину имрӯзро эшон аз тадқикгарию ин соҳа камтар намедонад. Новобаста ба ин, ки Одина Ҳошим маълумоти комили мусиқиву филологӣ дорад, дар масъалаи шеърфаҳмиву оҳангозиаш боз хизмати падари бузургвораш —Қосимро набояд фаромӯш кард. Ба таъбири хуби шоири Барҷастай имрӯзи тоҷик Лоиқ Шерали:

«Он мард, ки аз нусҳаи Қосим бошад,
Дар саҳни ғазалсарой доим бошад».

Одина Ҳошим типи санъаткори имрӯз аст, хунарманде, ки аз дилу нияти ҳалқ боҳабар аст, ба шодиву ғами мардумаш шарикӣ дорад ва ҳар сурудааш аз тарики торҳои тори ў амалӣ шуда, дар якҷоягӣ садои тори қалбҳоро ба ҷилва меандозад.

Одина Ҳошим санъаткори тавоноест, ки бидуни таърифу тавсифҳои мухлисонаш ва дар ғайри мақолаеву мазмуне дар борааш, хунари ҳофизиаш ўро хубтар муаррифӣ менамояд. Яъне такягоҳи асосии ин санъаткор кафкӯбихои мардум аст. Ў ҳамеша аз рӯҳи поки ҳалқаш ғизои маънавӣ мегирад. Зеро хуб дарк кардааст, ки санъаткори ҳақиқиро мардуми заҳматкаш бехтар пазирӣ менамояд. Дар назари Одина Ҳошим завқи бадеии табакаи заҳматкаш аз қадимулайём баланд будааст. Ҳамин буд, ки пас аз азобҳои рӯҳӣ дидану ба шифоҳонаҳо, бистарӣ шудан, боз дар ҷодаи санъати ҳофизӣ қадамҳояшро қавитар соҳт. Он вақт Одина Ҳошим панди Бедилро замзама кард, ки чунин аст:

«Бар тавозухои душман тақия кардан абллаҳист,
Пойбӯси сел аз поӣ афканад деворро».

Ҳарчанд ки ҳоло ҳам, баъзан, бо номи идораҳои ҳизбӣ пе-

ши роҳи ҳунарашро мегиранд ва он сурудаҳои ба талаботи завки мардум ҷавобгӯро манъ меқунанд ва ҳатто намегузоранд, ки марсияи «Нолай модар»-ро ки аз сӯзу гудози модари фарзандгумкарда қисса менамояд, дар маҳфилҳо хонад. Ҷӣ ҷои бадӣ доштааст? Ҷӣ, магар, кам фарзандони тоҷик ҳангоми ичрои «вазифаи интернационалий» дар Афғонистон қурбон гардианд? Дар бораи чунин қурбониҳо қадом навъи шеър ҷавоб гуфта метавонад? Марсия. Пас, марсияҳо бояд навишт, ки ҷақиқатро рӯи об барорад. Зиндагӣ печу ҳамиҳо дорад. Санъаткори ҳақикиӣ ҳудро дар канор гирифта наметавонад. Тавре, ки ҳалқ бофтааст: «бо ҳалво гуфтан даҳон ширин намешавад». Ба ин маъни, аз камбудиву норасоиҳо сӯҳбати ҳофизона кардан, асло маъни онро надорад, ки ҳофиз рӯҳафтодагиву дунёбезориро тарғиб менамояд, ё соҳти имрӯзаро мазаммат меқунад. Баръакс, ифшо соҳтани чунин ҷиҳатҳои зиндагӣ мардумро аз ҷодаи бепарвойӣ, беҳавасалагӣ, бечуръатӣ, танбалӣ, бетаваҷҷӯҳӣ ва ғайра берун мекашад. Онҳоро ҳушёр месозад ва дар роҳи ислоҳу рафъи камбудихо ташвиқашон менамояд. Ҳамон кас муштоқи ҳонданҳои ин ҳофиз, аст, ки агар сурудҳои ўро баробари оҳангҳои мақбулаш гӯш кунад ва факат аз пай маъни гирифтанд шавад, вагарна қувваи ҳофизии Одина Ҳошимро дарк карда наҳоҳад тавонист. Ҳонданҳои у бо писарааш Раҳматулло як қиссаи сужести муайяндоштаро ба хотир меорад, ки роҳи тайкардаи қаҳрамон хеле пурпечу тоб ва сарнавишти мураккаб дорад. Одина Ҳошим ҳофизи фардо ҳам мебошад. Сурудҳои вай шунавандаро ба фикр кардан маҷбур месозад. Маҳорати ҳофизиаш бошад, тамошобинро аз тамоми фикру такопӯи зиндагиаш берун қашида, дикқати ўро ба як нуктаи асосӣ ҷалб менамояд, ки он нуктаи зиндагии бардавоми инсон аз тарики рӯи кор омадани наслҳои нав ба нав мебошад. Дар ин ҳолат ҳофиз як байти Раҳӣ, ё Сояро: **Тифливу домони модар ҳуш биҳиште будааст. Чун ба тои ҳуд равон гаштем, саргардон шудем...** бо оҳанги дилчаспе ман зури муҳлисонаш намуда, баъд аз Амир Ҳусрав ёдовар шуда, Гарчи зоғ фориғ зи бӯи гул бувад, Нафраташ аз сӯҳбати булбул бувад-ро дар хотири шунавандааш нақш мегардонад. Одина Ҳошим ба шеъри баланд, оҳанги баланд мебандад ва агар соҳиби шеърро надонад, онро ба барномааш доҳил намекунад. Аммо, агар он шеър дилчасп бошад, ў ба он гӯё мӯҳтоҷ мешавад ва ба ҳар роҳе, ки ҳаст, соҳиби онро пайдо карда, сипас ба ҳоҳангаш медарорад. Одина Ҳошим ҳофизи баландмаком будани ҳудро медонад, яъне ў ҳудро хуб мешиносад. Аммо дар айни замон ҳамкорони ҳунарманду соҳибистеъдодашро эътироф меқунад ва ҳамеша дар байни ҳалқ дар мавриди онҳо суханҳои арзандагӣ мегӯяд, эҳтиёҷдоштаашро тарбия менамояд. Дар айни замон душмани санъаткори тақлидҷӣ ва ҳофизи ғалатхону сунъигӯ мебошад. Чунин амалро ғуноҳи азим дониста ва ин қабил ҳунармандонро боиси инкишофи санъати мусиқиву ҳофизӣ на-

мешуморад. Одина Ҳошим ҳофизи намоишкор нест. Чи дар саҳна ва чи дар хонаи хеш ва чи дар маҳфилҳои эҷодӣ, воҳуриву сӯҳбатҳои шахсӣ якранг маълум мешавад. Ҳофизи маданий аст ва ботину зоҳираш, чун шаклу мазмуни санъаташ як хел зоҳир мегардад. Чунин ҷиҳатҳои одамгариаш имкон намедиҳад, ки ҳатто ҳавлии шаҳсиашро ба қасри боҳашаммате табдил дигар, то ки хонаи ўз хонаи ҳамкӯчагиҳояш фарқ карда шавад. Ҳол он ки қудраташ ба доштани чунин қаср мерасад. Хонаи оддие дар кучай Пушкини шаҳраки Москва, таҳти раками 43 қарор дорад, ки он аз акаи Одина аст. Дар дохили чанд хона хоначае қарор гирифтааст, ки он ҳам дафтари корӣ аст ва ҳам ҷои хоби ҳофиз. Дар девори рӯ ба қиблай ин уток дар паҳлӯи дутори таърихии Акашарифи Ҷура, ки аз ҷониби шоир Мӯъмин Қаноат тақдими ҳофиз шудааст, боз 5—6 дутори дигар низ оvezон мебошанд. Дар девори дигар сурати калони шоир инқиlobгар Лоҳутӣ овезон аст, ки он чун падари маънавӣ ва қиблла барои ўз хизмат меқунад. Пеш аз истироҳати шабона Одина Ҳошим ба ин сурат як назари пурмehr меқунад сипас ба хоб меравад. Дигар гӯшаҳои ин хонаро қаламкашиҳои духтарони ҳунарманд оро медиҳад, ки акси овозхонро сӯзанӣ кардаанд. Болои мизи начандон бузургро тӯҳфаҳо, тақдирномаҳо ва дигар мактубу дарҳостҳои муҳлисонаш пурмаънӣ соҳтаанд. Ин хона аз тӯҳфаҳои хотиравӣ ҷунон танг шудааст, ки барои кати ҷӯбӣ ё дивон ҷой намондааст ва ҳофизи овозадори мо болои замин истироҳат менамояд. Агар гӯем, ки зиндагии Одина Ҳошим аз ҳадзиёд хоксорона сурат дорад, муболига наҳоҳад буд. Шоъяд ҷунин буданаш беҳтар аст, зоро ҳама бузургон ҳамин навъ зиндагии хоксорона доштаанду Одина Ҳошим ба онҳо пайравӣ карданӣ аст. Бесабаб нест, ки ҳар дафъа ҳофиз байти сари қабри духтари Шоҳи Олам—Ҷаҳоноро-бегимро, ки завки қалам доштааст:

«Ба ғайри сабза напӯшад касе мазори маро,
Ки қабрпӯши ғарифон ҳамин гиёҳ бас аст»,

ба хотир оварда, ҳақиқат доштани ин ҳодисаро таъкид менамояд ва бо гӯяндан ин байт таҳсии меконад. Азбаски дар ҷо-меаи мо баъзеҳо аз ин қабил сурудаҳо бадашон меояд, имрӯз сари мазори тоҷикон бекатибаҳо мондаанд, изҳор менамояд Одина Ҳошим.

Он чӣ дар боло ишора рафт, порчае буд дар мавриди сарнавишти ҳофизи дӯстдоштаи ҳалқ Одина Ҳошим. Ба табъири Амир Ҳусрав,

То дар сари шамъ нур бошад,
Парвона куҷо сабур бошад.

* * *

Мутаассифона, рӯзҳои тирамоҳи соли 1990 овоза паҳн шуд, ки Одина Ҳошим аз Тоҷикистон мерафтааст... Дар яке аз мачлисҳои Комитети яқдилӣ бо мамлакатҳои Осиё ва Африқо дар ҷумҳурий Одина Ҳошим ҳам Ҷавбати сухан гирифт. Ў бо овози гирифтаи ашколуд ҳарф мезад. Таъсири суханҳои вай дар тоҷорбудагонро ба ҳомушӣ андохт. Дар поёни суханрониаш худро дошта натавонист, эҳсосоти ў боло гирифт ва маротибаи аввал ашк рехтани санъаткори мардумиро ба мушоҳидаги гирифтанд.

— Бале, —гуфт акаи Одина ба сӯи мусоҳибаш нигариста. «...Мачбур шудам, ки ба иштироккунандагони ин мачлис дарди диламро ҳолӣ кунам... Ба саром балои азим омад: туфони аҷал дарахти умри ҳамсарамро решакан кард, ману фарзандонам дар кӯҳи ғам мондем. Манзили гармам сард, рӯзгори ширинам талҳ шуд, дар панҷоҳу дусолагӣ якбора пир гаштам, дар дил мадор намонда... Саҳти ба сари ҳар кас меояд ва дар рӯзи сиёҳ ёру дӯстон, хешу табор шарики андӯҳат шуда, бо суханони нек дилбардорӣ мекунанд. Умедвор будам, ки хабари марги занамро шунида, одамони зиёде аз Душанбе меоянд. Афсӯс, ки... Наход, одаму одамгарӣ намонда бошад? Ё? (ман қадр надорам?...) Маро хор карданд, ҳатто дилам аз диёр хунук шуд, ба номи Раиси Шӯрои Олии Тоҷикистон нома низ навиштам...»

— Дар ҳусуси аз Тоҷикистон рафтан? —пурсид ҳабарнигор.

— Ҳа, —ҷавоб дод Одина Ҳошим.

— Ба кучо меравед? —пурсон шуд Мақсуди Ҳусейн.

— Илтимос, бехтараш, дар ин бора нанавис. Барои сӯҳбат тапи гуфтаам киёға аст. Хайр, —гӯён ҳофизи мардумӣ аз ҷой хесту азми рафтан кард.

Рост мегӯянд: одамгарӣ ҳам қамчин шудааст...

Дар хотима бояд гуфт, ки вакти он расидааст, ки фаъолияти эҷодии Одина Ҳошим боиси баҳси ҷиддии соҳаи санъатшиносӣ гардад, то ки бисёре аз гӯшаҳои дар торикий карордоштаи санъати мусиқии тоҷикӣ ва сирри овозхони мардумӣ равшан гардад. Масалаң, илман бояд тадқиқ шавад, ки чаро оҳангӯ овози Одина Ҳошим барои тамошобин мисли он аст, ки гӯё ҳофиз мусиқиву сурудаашро бо тарзи дикта ба шунавандааш тақдим медорад. Вале як ҳофизи дигар, бо вучуди он ки овозадор аст, сурудаш аз тарики овозаш дар доҳили садои мусиқӣ гум шуда, шеъри пурмаъниро ғуломи садои мусиқии гӯшҳарош мегардонад. Айб дар ҷӣ аст? Шаклу мазмун ва номувофиқатии онҳоро дар мусиқӣ (оҳангӯ суруду овоз) ҷӣ хел фаҳмидан мумкин аст? ва ғайра.

ЗС. 50т

